

ДОСТОНҲОИ ШОҲНОМА

Китоби дуюм

**Душанбе
Маориф
2016**

**ББК – 84 точик 7- 5
Д-78**

Нигориши Сотим Улуғзода

Таҳияи Алии Муҳаммадии Хуросонӣ

Д-78. Достонҳои «Шоҳнома». Китоби дуюм. Душанбе, Маориф, 2016. 264 саҳ.

Нависанда ва фильмноманигори маъруфи точик, барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Сотим Улуғзода бо осори гаронмояни худ «Ёрони боҳиммат», «Субҳи ҷавонии мо», «Навобод», «Ибни Сино», «Қисмати шоир», «Восеъ», «Ривояти сүғдӣ», «Фирдавсӣ» ва гайра на танҳо дар кишварамон, балки берун аз он хонандай сершумор дорад. Соили 1997рӯмани «Фирдавсӣ» мавсуф ба сифати «Романи сол»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон пазируфта ва нависандаи он ба баҳои 40 сиккаи тилло (4000 \$) сазовор гардид.

«Достонҳои «Шоҳнома»» аз нигориши пурқимати устод Сотим Улуғзода буда, мардумамонро ба тариқи мансур муҳтасаран бо «Шоҳнома»-и бузурги Абулқосими Фирдавсӣ шинос менамояд ва инак, пешкаши шумо, хонандагони нуктасанҷ мегардад.

Китоби дуюм

ДОСТОНИ «БЕЖАН ВА МАНИЖА» ДОДХОХИИ АРМОНИЁН

Рӯзе шоҳ Кайхусрав бо бузургон дар базм нишаста буд, пардадор даромада хабар дод, ки як тӯда мардумон аз рохи дур ба додхоҳӣ омадаанд ва ба дари боргоҳ дар интизори қабули шоҳ нишастаанд.

Хусрав барҳоста ба боргоҳаш рафт ва фармуд, то он додхонро ба наздаш дароварданд.

– Эй шоҳи пирӯз, – гуфтанд додхоҳон, – мо аз шаҳри Армон омадем, шаҳрамон дар сарҳади Эрону Тӯрон аст, аз чониби Тӯронзамин гала-гала гурозон¹ омаданд, ҳар як ба пайкар, чун як лахти кӯҳ ва ба дандон чун фил, киштҳои моро меҳӯранд, поймол меқунанд, дараhtonro меҳоянд. Ба дандонашон санг ҳам тоб намеоварад. Мо аз оғати онҳо ба сутӯҳ² омадаем. Агар ту бо сипоҳу силоҳи худ ба мадад нарасай, мо аз чораи ин бадбахтӣ очизем.

Шоҳ фикр кард, ки ба армониёни бечора чӣ гуна мадад расонад. Пас паҳлавонони даргоҳашро пеш хонда ба онҳо матлабро баён карду гуфт:

– Аз шумо кӣ ба ёрии армониён рафтан меҳоҳад? Ҳар кӣ бирауваду гурозонро бизанад ва биронад, ман ганчи худро аз вай дареғ намедорам.

Аммо бо гурозони даррандаи филдандон ҷангидан кори осоне набуд, аз паҳлавонон кассе посух надод, магар Бежани Гев, ки ҷавоне номҷӯй ва ташни корнамоӣ буд. Ў пеш баромада гуфт:

– Ман меравам.

Паҳлавон Гев пешхезии писарашро написандид ва сарзанишаш кард:

– Эй фарзанд, бачагӣ макун. Гумон меқунӣ, ки аз уҳдаи ин кор мебароӣ? На, ту ҳанӯз ҷавонӣ. Ҷавон агарчи ҷавҳари паҳлавонӣ дошта бошад, бе озмоиш ҳунарвар намешавад:

¹. Гуроз – хуки ёбой.

². Сутӯҳ – дилтангӣ, дармондагӣ.

Баду нек ҳар гуна бояд кашид,
Зи ҳар шўру талхе бибояд чашид.
Ба роҳе, ки ҳаргиз нарафтй, мапўй,
Бари шоҳ хира мабар обрўй.

Чавонмарди боғайрат аз сухани падараш ранцида гуфт:

– Эй падари номдорам, ман агарчи чавонам, бе андеша сухан намеронам. Ту маро суст мапиндор. Охир ман киям? Писари Геви лашкаршикан. Бо теги обгун гурозонро сар мебурам.

Шоҳ аз гуфтори чавон шод шуд, оғаринаш кард ва гуфт:

– Ту пеши ҳар бад сипар ҳоҳӣ шуд. Касе, ки чун ту чавон-паҳлавоне дар хизматаш бошад, агар аз душман битарсад, сабуксар аст. Бирав ва гурозонро аз он диёр бирон.

Сипас ў ба навқари худ Гургини Милод фармуд:

– Ту ҳамроҳи Бежан бирав. Ў сўйи Армон роҳро намедонад, ту роҳнамо ва ёрирасонаш бош.

САФАРИ АРМОН

Бежан лавозимоти сафарро фароҳам карда, бо ҳамроҳии Гургини Милод ба роҳ афтод. Барои нахчир шикор кардан бо худ юз ва бози шикорӣ гирифтанд. Дар роҳи дароз тазарvon, оҳувон ва гуронро гоҳ бо юзу боз шикор мекарданд ва гоҳ ба каманд мегирифтанду дар гулхан кабоб карда меҳӯрданд.

Ба ҳамин равиш чандин рӯз хушу хуррам роҳ паймуданд.

Роҳи биёбон гусаст³ ва воҳаи ободонӣ сар шуд. То чое, ки ҷашм мерасид, беша буду дараҳтзор, кишт буду марғзор. Дар домани беша гулхан барафрӯҳтанд, модагӯри фарбехero, ки Бежан он рӯз ба каманд гирифта буд, кабоб карданд ва хики шаробро, ки бо худ доштанд, кушоданд, хӯрданду нӯшиданд. Гургин аз кабобу шароб сер шуда, майли хоб кард, аммо Бежан гуфт, ки хобидан барвакт аст ва бояд аз пайи гурозон шуд. Савор шуда ба бешазор даромаданд, замоне гашта ба ҳар сӯ назар андохтанд, ногоҳ ҷашми Бежан ба галаи гурозон фалтид, ки ғофил аз саворон ба тарафи обхӯра мерафтанд. Ў тир дар камон ниҳода ба Гургин фармуд:

³. Гусастан – бурида шудан, канда шудан.

– Ту бирав дар наздикии обхўраи кўл камин бигир, ман бо камону тег ба гурозон дармеафтам, ҳар гуроз, ки аз тегу тири ман раҳо ёфта ба он сў рафт, ту гурз бар сараш бизан ва бикуш.

Аммо Гургин сар печиду гуфт:

– Паймони мо бо шоҳ ин набуд. Ба разми гурозон ту камар бастӣ ва шоҳ симу зарро ба ту вაъда кард. Кори ман роҳнамой буду бас, ба чуз ин аз ман ёрӣ маҳоҳ.

Бежан аз ин гуфтори ҳамсафара什 ҳайрон ва табъаш хира шуд.

– Пас як тараф ист ва тамошогар бош, – ҳашмгин шуда ба Гургин гуфт ў ва камонро зех карда, ба кирдори шери жаён сўйи галаи гурозон асп барангехт. Чун раъд меғурриду тир меандоҳт, аз тирборонаш барги дарахтон мерехт ва гурозҳо мегалтиданд. Сипас шамшер қашида корзор кард, гурозони ҳашмгин дандонҳои пӯлодини худро ба танаи дарахтон кўфта, хоки заминро пош дода, сўйи ў метоҳтанд, ҳамла мекарданд, як гурози қалони сиёҳ чун Аҳриман тунду тез омада, зиреҳи тани Бежанро дарид, аммо ҳамон дам аз зарби теги Бежан шикамаш чок шуда рӯдаҳояш берун рехт. Гурозони бисёре кушта шуданд, зиндаҳошон, тан аз тег пурхун, дил аз ҷанг сер, афтону хезон, рӯбоҳвор ба ҳар сў ҳазида парешон гардиданд, Бежан сари гурозони кушташударо бурида, дар як ҷо тӯб кард, то ки дандонҳошонро канда ҳамчун далели диловарии худ ба шоҳ бараду нишон дихад.

ФИРЕБИ ГУРГИН

Дар ин миён ҳамсафари ў дар мобайни бешазори сабзу хуррам ба як ҷойи хилвати бехавф ҳазида роҳат мекард. Чун Бежан аз корзор солиму пирӯз берун омад, Гургин ба ҳавотир афтод, аз бадном шудан дар назди шоҳ тарсид. Хост бо ягон ҳила Бежанро ба балое гирифтор созад.

Пас чунин муқаддима кард:

– Эй паҳлавон, пирӯзӣ муборак! Неруи Яздонӣ¹ ва бахти баланд бо туст. Ман ҳаргиз дар олам чун ту ҷанговареро надидаам, офарин, сад оғарин ба нотарсию диловарият!

¹. Яздон – Худо.

Таъриф ба кӣ намефорад! Ҷавон аз ин гуфтори Гургин хушҳол шуд, ҳатто озурдагии худро аз ин ки Гургин дар разми гурозон ба ў ёрӣ додан нахост, фаромӯш кард. Дуяшон ба шодӣ шароб нӯшиданд, дилхӯшӣ карданд.

Гургин пас аз муқаддимаи боло чунин гуфт:

– Эй сарафroz, ту ҷандин тазарву гӯру оҳу шикор кардӣ, акнун ҷойи он аст, ки ба шикори паричехрагон биравем.

– Кадом паричехрагон? – ҳайрон шуд Бежан.

Гургин ҷавоб дод:

– Ман пеш аз ин якчанд бор дар ин ҷойҳо будаам, бо ҳамроҳии Рустам, Гев, Тӯс ва дигар паҳлавонон дар ин дашт ҷангҳо карда ном баровардем, назди шоҳ арҷманд шудем. Аз ин ҷо ба дурӯза роҳ дар Тӯронзамин даште ҳаст, ки дар вай тӯрониён ба навбаҳор иди лола барпо мекунанд:

Яке дашт бинӣ, ҳама сурху зард,
К-аз ў шод гардад дили родмард,²
Ҳама бешаву боғу оби равон,
Яке ҷойгах аз дари паҳлавон.
Замин парниёну ҳаво мушкбӯй,
Гулоб аст, гӯйӣ, магар оби ҷӯй.
Хиромон ба гирди гулон бар тазарв,
Хурӯшидан булбул аз шоҳи сарв.
Паричехра бинӣ ҳама дашту кӯҳ,
Ба ҳар сӯ нишаста ба шодӣ гурӯҳ,
Ҳама духттуркони пӯшидарӯй,
Ҳама сарвқадду ҳама мушкмӯй,
Ҳама рух пур аз гул, ҳама ҷашм хоб,
Ҳама лаб пур аз май ба бӯйи гулоб.

Гули сари сабади он ҳама турқдӯхтарони паричехра Манижа, духтари Афросиёб аст, ки бо ҳуршеди ҷамолаш даштро нурафшон ва боғу ҷаманҳоро дураҳшон мекунад. Агар мо ба он ҷашнгоҳ биравем, метавонем аз он духтарон ҷандоро гирифта ба Кайхусрав барему назди вай арҷманд шавем.

Умеди Гургин ин буд, ки ба ин восита шояд Бежан ба дасти тӯрониён асир афтад ё дар задухӯрд бо онҳо қушта шавад.

². Родмард – марди далер, диловар.

Гуфтори ў Бежани чавонро ба васваса андохт ва хуни паҳлавониашро ба ҷӯш овард. Ба гумонаш, тохтани ҷашнгоҳи тӯрониён ба вай ҳам шуҳрат меовард ва ҳам ком мебахшид.

ВОХӮРӢ БО МАНИЖА

Яке бо хирс, дигаре ба кина, ҳар ду ба рохи дароз равон шуданд.

Ба наздики идгоҳи тӯрониён расида, дар домани бешазоре фуруд омаданд. Иди лола ҳанӯз сар нашуда буд, онҳо дар интизории оғози ид ду рӯзро ба ширкор ва ҳӯру нӯш гузарониданд, то он ки рӯзи сеюм аз дур овози суруду нағма баромад ва дар дашти гулпӯш тӯда-тӯда духтарон падид омаданд.

Бежан ба Гургин гуфт:

– Ту ин ҷо бош, то ман пештар биравам ва бибинам, аз он духтарон кӣ зеботар ва ба дил хуштар аст. Мебинаму зуд бар-мегардам ва он ғоҳ ҳар ду ба маслиҳат дар пайи кор мешавем.

Сипас пӯшоқу зеварҳои паҳлавонии худро аз ҳӯрчин баровард, тавқу гӯшвору ёрай¹ гавҳарнигорро ба гардану гӯшу даст овехт, қабои² гулгунни румиро пӯшид, пари ҳумой³ ба афсар ҳалонид, камари заррин бар миён басту савор шуда, Шабрангро маҳмез зад. Дар бешазори наздики дашт фуруд омада, дар сояи сарве истоду пинҳонӣ ба ахли ҷашн назар андохт. Духтарон, чун луъбатакони Қандаҳор, саргарми сурудхонӣ ва раксу бозӣ буданд. Навои ҷангӯ руд ва нағмаю суруд дар ҷаманзорҳо танин андохта буду гӯё ҷони шунавандаро менавоҳт. Дар наздикии Бежан ҷодири алвони зарнигоре буд, духтари париваше ҳурраму ҳандон аз он ҷодир баромад, духтарон ба вай гул-афшонӣ карданд. Бежан доност, ки ў шоҳдуҳтар Манижа аст. Ногоҳ аспи Бежан шиха қашиду назари духтаронро ба тарафи сарвистон ҷалб кард, он паричехра Бежанро дид ва замоне ба вай нигоҳ карда истоду пас ба ҷодир даромада аз назар ғоиб гашт.

Дар ҷодир ба дояаш фармуд, ки зуд биравад ва бифаҳмад, он ҷавони дар сояи сарв истода кист:

¹. Ёра – дастбанд, дастпона.

². Қабо – ҷомаи нағису дарози пешкӯшода.

³. Ҳумой (ҳумо) – мурғи афсонавӣ.

Нигаҳ кун, ки он моҳидор кист?
Сиёвуш магар зинда шуд, ё парист?

Доя назди Бежан омада таъзим карду гуфт:

– Бонуи ман ба ту дуруд¹ мефиристад ва мепурсад, ки ту кистӣ? Одамизодӣ ё парӣ? Аз кучо дар ин ҷашнгоҳ падид омадӣ?

– Ман Бежани Гев ҳастам, – посух дод ӯ, – аз Эрон ба разми гурозон омада будам, чун аз ин ҷашни шумо огоҳӣ ёфтам, сари аспамро ба ин сӯ тофтам, то магар баҳти фарруҳ ба ман ҷеҳраи дуҳтари Афросиёбро бинамояд. Агар ту некӣ қуниву маро назди бонуи худ барӣ, зару гавҳар мебахшамат.

Доя баргашт ва он чи аз Бежан шунид, ба Манижа расонд. Манижа, ки дар нахустин дидан ошиқи ҷавон шуда буд, дояро боз фиристод ва фармуд, ки аз забони ӯ бигӯядаш: – «Ба ҷодири ман марҳамат фармой ва бо дидорат маро шод бинамой!».

Бежан бо дили тапон дар ҷодири шоҳдуҳттар ҳозир гардид. Манижа ӯро хушу ҳуррам пазироӣ кард, қанизонаш пойи меҳмонро ба гулоб шустанд. Дастарҳони пуралвон густарда ва шароби лъялғом ба ҷомҳои булӯрин қашида шуд. Мизбони ҳурлико ва меҳмони ҳуршедсими бо ҷашмони пурҳавас ба ҳам менигаристанду суханони меҳрангез мегуфтанд. Қанизони моҳрӯй ба по истода ҷангӯ барбат менавоҳтанд ва сурӯдҳои дилнавоз меҳонданд.

Ошиқу маъшуқа ба шодӣ се рӯзу се шаб бо ҳам буданд.

Иди лола ба поён омад, аҳли ид ба тараҷудуди рафтан афтоданд.

Манижа бояд ба шаҳр бармегашт, аммо дилаш ба ҷудоӣ аз Бежан андуҳгин буд. Ҳост ҷорае бисозаду ба ҳар ҷой бодо бод ӯро ба коҳи худ барад. Пас бо фармоиши ӯ қаниз ба ҷоми шароби Бежан доруи беҳӯшӣ омехт. Бежан шаробро нӯшида масти мадхуш гардид. Қанизон ӯро бардошта ба таҳти равони Манижа андоҳтанд.

Чун ба наздикии шаҳр расиданд, Манижа маъшуқи ҳуфтаро бо ҷодир пӯшонду пинҳонӣ ба коҳи худ дароварда дар ҷогаҳи ороста хобонд.

¹. Дуруд – салом.

Шаб ба гүшаш доруи хуш рехта буданд, ки ў бедор шуд. Бедор шуда ба хуш омаду худро дар кохи подшоҳии Тӯрон дид ҳаросон ва бекарор гардид, ба дилаш гуфт: – «Ба нишемани душман афтодаам; Худовандо, худат маро дар паноҳат нигаҳ дор. Лаънат ба Гургин, ки ба гүшам афсун хонда маро ба ин доми бало андоҳт».

Манижа ба ў гуфт:

– Ҳеч ҳавотир макаш ва дилатро шод дор. Ба мард ҳар гуна ҳол пеш меояд, гоҳе базм пеш меояд ва гоҳе разм. Дам ғанимат аст.

Аз ин сухани духтар хотири Бежан як қадар осуда гардид. Сари хони зиёфат нишастанд, ҳӯрданду нӯшиданд, канизони хубрӯ боз чангӯ чагона баргирифтанд ва маҳфили ишратро ба савту наво оростанд.

ГИРИФТОРӢ

Рӯзи дигар яке аз хизматгорҳо дар пеши дарбон аз базми даруни коҳ ба ҳарза¹ сухан ронд, дарбон аз он ҳарзагӯ рози нуҳуфтари пурсуков карда, кӣ ва аз кучо будани Бежанро донист. Донисту ба ҷони худ тарсида зуд ба Афросиёб ҳабар қашид.

Афросиёб аз ин ҳабар ба худ ларзид, барошуфт ва бародараш Гарсевазро пеш хонда фармуд, ки бо саворон ба кохи Манижа биравад, бибинад ҳол чист ва Бежанро баста ба назди ў биёрад.

Гарсеваз ба дари кохи Манижа рафта аз дарун овози чангӯ рубобро шунид. Ғулгули базм ҳам паст-паст ба гүш мерасид. Саворони Гарсеваз зуд атрофи коҳро гирифта, аз ҳар сӯ роҳи баромади онро бастанд. Гарсеваз занҷири дари коҳро канда вориди сарой шуд. Чун аз дари базмхона нигоҳ карда Бежанро ҷоми май ба даст миёни занҳо нишаста дид, хунаш ба ҷӯш омад. Бархурӯшид, ки:

– Эй нопоки хештанношинос!! Ба дастам афтодӣ! Акнун ҷонатро чи гуна ҳалос мекунӣ?!

Бежан аз ҷо барҷаст, ба дилаш гузашт ки: – «Эй дарег, бо тани бесипар чӣ гуна разм мекунам? Ёру мададгоре ҳам

¹.Ҳарза – бехудагӯйӣ, сафсата.

надорам, сари ғарифамро ба ройгон⁴ медиҳам. Фарёдраси ман чуз Худованд нест». Ӯ ҳамеша яке ханчар дар соқи мӯза медошт, онро аз соқ қашида гуфт:

– Манам Бежани Кашводагон! Ҳеч кас пӯсти маро намедарад, магар аз ҷонаш сер шуда бошад. Агарчи қиёмат қоим шавад, дар разм касе пушти маро наҳоҳад дид, Гарсеваз! Ту падару бобои маро мешиносӣ, мақоми маро, ки дар байни ҷангварон дорам, медонӣ. Ман аз ҷангидан наметарсам, бо ин ханчар сари бисёр тӯрониёнро мебурам. Аммо агар маро назди шоҳи Тӯрон барӣ, ман ҳамаи рӯйдодро ба ӯ баён мекунам. Ту аз шоҳ ба ҷони ман ҳоҳишгарӣ кун. Шоиста аст, ки ту ба некӣ раҳнамун шавӣ.

Гарсеваз донист, ки ҷавонпаҳлавони эронӣ, пеш аз он ки дастгири ё күшта шавад, ҷандин тӯрониро мекушад. Пас бо мулоимат сухан гуфт, савганд ҳӯрд, ки назди шоҳ ба вай шафоат ҳоҳад кард ва ба ҳамин равиш Бежанро фирефта, ҳанчарашибро аз дасташ гирифт ва он гоҳ навкарони Гарсеваз якбора ба ӯ дарафтида дасту поящро бастанд. Чунин аст ойини дунё; агар нармӣ кунӣ, дуруштӣ мейёбӣ.

Чун назди Афросиёб бурдандаш, Афросиёб аз ӯ бар он гумонбар шуд, ки аз Эрон бо тегу каманд ба қасди ҷони шоҳи Тӯрон омадааст; фармон дод ӯро бароварда дар пеши коҳ ба дор оvezанд.

ХОҲИШГАРИИ ПИРОН

Ҳангоме, ки ҷаллодон ҳалқадаваки ресмони дорро ба гулуи Бежан меандохтанд, ногаҳон сипоҳдор ва мушовири шоҳ – Пирон, дар он ҷо падид омад. Аз Гарсеваз пурсид:

– Киро меовезед? Ба шоҳи Тӯрон аз кӣ озор расидааст?

– Аз Бежан, писари Геви Кашвод, – бандиро нишон дода гуфт Гарсеваз, – ӯ аз Эрон ба қасди ҷони шоҳи мо омадааст.

Пирон аз Бежани дастбастай сарупобарахна пурсид:

– Ба ростӣ аз Эрон ба ҳунрезӣ омадӣ?

Бежан инкор кард ва ба ӯ саргузашти худро баён намуд.

Пирон ба дил ҳис кард, ки ӯ рост мегӯяд ва бегуноҳ аст. Аз Гарсеваз ҳоҳиш кард:

⁴. Ройгон – муфт.

– Ба овехтани ў шитоб макун, андак ист, то ман шохро бинам.

Мушовир аспашро тозиёна зада шитобон назди Афросиёб рафт, ўро ситоиш кард ва гуфт:

– Эй шаҳрёр, ман күштани Сиёвушро маслиҳат надода будам, гуфта будам, ки Рустами Дастан ба кини ў меояду Тўронзамиро харобазор мегардонад. Вокеан ҳамин тавр шуд. Ту он шоҳзодаи бегуноҳро, ки бо ту фарзандвор меҳрубон буд, күшта, ба сари худат ва кишварат чӣ бисёр мусибатҳо овардӣ. Акнун меҳоҳӣ, Бежанро бикишӣ. Аммо бидон, ки ту бо ин күштор аз нав дараҳти балоро ба бор меоварӣ. Магар падари ў Геви шерчанголро фаромӯш кардай? Рустами пилтан, Тўси лашкаршиканро фаромӯш кардай? Онҳо зиндаанд. Бобояш Гударзи Кашводагон зинда аст. Онҳо ба хунҳоҳии Бежан ба чанг омада, бори дигар гарди Тўронзамиро ба осмон мебароранд.

Афросиёб ин суханони талҳи мушовирашро хомӯшона шуниду гуфт:

– Оё намедонӣ, ки Бежан бо ман чӣ кард? Маро дар Тўруну Эрон рўйзард кард. Аз духтари бехирадам ба пиронасарам чунин расвой омад. Аз ин нанг кишвару лашкар ба ман меҳанданд. Агар Бежанро раҳо кунам, ҳама бар ман забони таъну маломат мекушоянд.

Пирон ба дил гузаронид, ки: – «Ба Афросиёб ҳам осон нест, дар ҳақиқат, аз кори Бежану Манижа ба шаъни подшоҳ иснод мерасад». Пас ба Афросиёб чунин маслиҳат дод:

– Ман намегӯям, ки Бежан бечазо монад. Ўро аз овехтану күштан дар банди гарон бастану ба зиндан андохтан бехтар аст. Бигузор эрониён панд гиранду дигар ба мо бадӣ накунанд. Агар ў зинда монаду дар зиндан бошад, ҳароина⁵ ба эрониён баҳонаи хунҳоҳӣ намемонад.

Афросиёб маслиҳати мушовирашро пазируфт ва фармон дод, ки Бежанро дар занҷир баста ба ҷоҳ андозанд, занҷирро бо меҳҳои оҳанин пайванданд ва он санги калонеро, ки Аквондев аз қаъри дарё бароварда, дар бешазори Чин ба даҳони Аржанг гузошта буд, ба филҳо бор карда оваранду бо вай даҳони ҷоҳро пӯшонанд. Сипас, фармон дод, ки Гарсеваз бо саворонаш ба

⁵. Ҳароина – ба ҳар ҳол.

кохи Манижа биравад, кохи ўро тороч кунад, афсар Манижаро аз сараш барканад, ки он нафратзадаи шўрида баҳат шоистай афсар нест, зеро бо нанги худ сари падарашибро дар байни подшоҳони ҷаҳон пасти кард ва худи духтарро қашон-қашон ба сари ҷоҳи Бежан бурда партояд ва бигўяд, ки: «Ту Бежанатро бар гоҳ⁶ медиӣ, акнун дар ҷоҳ бубин! Ту ҳуррамбаҳораш будӣ, акнун ғамгусораш бош!».

Фармони шоҳ зуд ба ҷо оварда шуд:

Қашон Бежани Гев аз пеши дор
Бибурданд баста бад-он ҷоҳсор;
Зи сар то ба пояш ба оҳан бибаст,
Ба румй миёну ба занҷир даст.
Ба пӯлоду ҳояски⁷ оҳангарон
Фурӯ бурда мисморҳои гарон.
Нигунаш ба ҷоҳ-андар андохтанд,
Сари ҷоҳро санг барсоҳтанд.
В-аз он ҷо ба айвони он духтараш
Биёвард Гарсеваз он лашкараш...
Манижа биёмад ба як ҷодаро,
Бараҳна ду пою қушода саро.
Кашидаш давон то бад-он ҷоҳсор,
Ду дида пур аз хуну рух чун баҳор.

Шоҳдуҳтари нагунбаҳт бо фарёду фифон як шабонарӯз дар дашт ба гирди ҷоҳ мегашт, рӯзи дагар бо ноҳун аз паҳлуи сангӣ даҳони ҷоҳ сӯроҳе ба гунҷойиши даст барканд. Вай рӯзҳо дар сари роҳҳо ва деҳоти атроф гадоӣ мекарду нони гадоиро бегоҳрӯзӣ ба сари ҷоҳ оварда аз сӯроҳ ба Бежан мепартофт. Мепартофту мегирист. Мегиристу боз ба гадоӣ мерафт.

ДУРӮФИ ГУРГИН

Ҳамсафари бадҳоҳи Бежан як ҳафта дар беша мунтазири вай шуд. Чун Бежан барнагашт, Гургин ба тарсу ваҳм афтод. Ҳуд меҳост, ки Бежан гирифтор ё қушта шавад, аммо боз аз оқибати кори худ тарсид. Ба ҷустуҷӯяш рафт. Дар бешазору

⁶. Гоҳ – таҳт.

⁷. Ҳояск – болға, чакуш.

марғзорон гашт, аммо аз Бежан нишоне наёфт. Баъд дар як чо ногаҳон ба аспи Бежан бархӯрд, ки лабкашол, лачомаш гусаставу зинаш хамида, сарсон гашта буд. Донист, ки сохибаш ба ҳоли табоҳ афтодааст – шояд дастгир ё ҳатто кушта шуда бошад. Каманд афканда, аспро гирифту ба ҷодири худ баргашт. Шаби дароз ба пушаймонӣ аз кори худ ва ба ҳаёлу гумонҳои бимнок бедорхобӣ қашида, дар бомдод ба аспаш савор шуду аспи Бежанро еталкунон ба роҳи Эрон рӯ ниҳод.

Чун ба Эронشاҳр расид, Кайхусраво огоҳӣ доданд, ки Гургин аз Армон танҳо баргашт – Бежан бо ӯ нест. Шоҳ ба ҳавотир афтод, фармуд, ки ҳоли ҳозир инро ба Гев нагӯянд, то шоҳ Гургинро бозпурс карда ҳакиқати ҳолро фахмад.

Аммо аздусар ҳабари шум ба зудӣ дар шаҳр паҳн шуд. Ҳабар ба гӯши Гев ҳам расид. Паҳлавон саҳт дар изтироб афтод ва ҳамон дам ба асп савор шуда ба манзили Гургин шитофт. Дили тапону ҳаросонаш аз Гургин гумони бад бурд: «Ӯ писарамро ягон кор кардагист! Сарашро мебурам!». Ба дари Гургин ҳангоме расид, ки вай савора аз саройи худ мебаромад, ӯ Гевро дидан замон пиёда шуда, ба сӯяш давид ва дар пеши поиш ба хок ғелида гириству гуфт:

– Ҳокам ба даҳан, ман аз шарм ҷуръат накардам, ки ба наздат равам. Ҳавотир макаш, ба ҷони Бежан зиёне нарасидааст, ман воқеаро ба ту мегӯям.

Гев дар саройи вай аспи Бежанро дид, якбора худро боҳт ва бехуш шуда аз зин ғалтид, аспи бесавор ба вай бо забони ҳол аз фалокате ҳабар медод, паҳлавон бо вучуди «ба ҷони Бежан зиён нарасидааст» гуфтани Гургин пиндошт, ки писараш ҳалок шудааст. Ба ҳуш омада, гиребон чоқ кард, дар хок ҷӯлид, фарёд қашид, ки: «Э вой, баҳти бад маро аз фарзандам ҷудо кард! Ҳудовандо, ҷони маро бигир, ки бе вай зиндагӣ намехоҳам!. Сипас ба Гургин дарафтида ӯро суолборон кард, ки чӣ рӯй дод? Ҷӣ бадӣ пеш омад? Қадом дев писарамро табоҳ кард?

– Ҳуши худ гирд овар ва сухани ман бишнав, – гуфт Гургин ва чунин дурӯғҳо бофт: – Бидон ва огоҳ бош, эй паҳлавон, ки мо аз ин ҷо ба ҷанги гурозон равон шудем, чун ба наздикии Армон расидем, бешазоре дидем, ки бошишгоҳи гурозон шуда, дараҳтонаш бурида, дарунаш саросар поймол ва чун кафи даст аз гиёҳу сабза пок шуда буд, мо найза барафрошта дар даруни беша бонг зада будем, ки гурозон гала-гала, ҳар яке чун ӯҳ,

мо, ду тан, чун ду шери жаён ҳүчүм кардему аз пагоҳ то бегоҳ ҹангидем, офтоб нишаста буду мо ҳанұз найза меандохтем ва шамшер мезадем, гурозонро аз пай ва думхөшон гирифта бардошта ба болои дигархөшон меафкандем, дандонхөшонро аз бех мекандем. Оқибат ҳамаашонро күшта, несту нобуд карда ба рохи бозгашт рӯ ниҳодем, шодон роҳ мепаймудем ва шикор мекардем, ба ногоҳ аз як марғзор гүре баромад, ки ниҳоят зебо, чун симурғ болдор, мүйи баданаш чун аспи Гударз гули бодомй, ёлу гүшү думаши монанди аспи Бежан буд, пүлодсуми бодрафттор буд, гүё наслаш аз Рахши Рустам буд; Бежан ба вай каманд андохт, сари гүр ба каманд омад, вай гурезон шуда Бежани саворро қашон-қашон бурд: гүр медавиду Бежан сари каманд ба даст аз қафояш асп метозонд, аз суми гүр ва асп гарде бархост ва ҳар се – гүр, асп ва Бежан – ба як дам дар он гард нопадид шуданд. Ман дархол аз паси Бежан афтодам, дар ҳар ҷониб ўро чустам, аспам аз тохтан дар дашту құххо ба сутұқ омад, лекин аз Бежан нишоне наёфтам, дар охир ба аспаш бархұрдам, ки бо зини хамида ва лачоми гусаста гашта буд. Ба гумонам, он нахчир гүр набуд, балки дев буд, ки худро ба сурати гүр дароварда буд...

– Бас аст! – бонг зад Гев ва Гургинро аз ёвагүй әзіздешті. Гуфтори парешон, нигоҳи гурезон ва тани аз тарс ларзони Гургин гувохй медоданд, ки худаш бегуноҳ нест ва дүрүғ мегүяд. Гев бейхиtiёр даст ба ҳанчар бурд, то кини писарашиб аз ў ситонад, vale и дешид, ки ҳоло аз күштани ў суде нест ва бигузор аввал назди шоҳ гуноҳаш дайн шавад.

Падари ғамзада назди шоҳ рафта аз ў дод хост:

– Эй шахрёр, гуфтори Гургин пур аз ёва аст. Бешак, дар гум шудани писари ман гунаңкор ўст. Таҳқиқ биқун ва аз ў доди маро бигир.

Кайхусрав аз ғами Гев дилтант шуд. Пурсид:

– Гургин чй гуфт?

Гев суханони Гургинро нақл кард. Шоҳ паҳлавонро тасаллй дод:

– Фам маҳүр ва аз дидори фарзанд умедатро накан. Бежан он гуна марде нест, ки бадгухаре чун Гургин ўро табоҳ кардан тавонад. Дилам гувохй медиҳад, ки ў зиндааст. Ман дар ҹустучүй ў хоҳам шуд.

Гев бо дили пурандуҳу дард ва дидаи гирён даргоҳи Хусравро тарк кард.

Гургин дар боргох ҳозир шуда, ба қабули шоҳ даромад ва ўро ситоишкунон дандонҳои гурозонро дар пеши таҳт гузошт. Нахустин пурсиши Ҳусрав аз Бежан буд. Шоҳ барошуфту гӯяндаро аз наздаш ронд, фармон дод, ки ўро дар банди гарони оҳанин андохта ба зиндон баранд.

Гевро талабида гуфт:

– Писаратро бичӯй, ба сурогаш ба ҳар тараф кас фирист. Ман ҳам саворони бисёреро ба ҷустуҷӯяш мефиристам. Агар ёфтам, чӣ ҳуш, агар наёфтам, ман дар ҷашни Наврӯз ба ҷоми ҷаҳоннамо менигараму ҷойи пинҳоншудаи Бежанро пайдо мекунам.

Гев аз ин сухани Кайхусрав шод ва умедаш ба ёфтани Бежан қавӣ гашт.

Ӯ ба ҳар тараф саворони бисёреро ба ҷустуҷӯйи писараши фиристод, онҳо бисёр гаштанд, лекин аз Бежан нишоне наёфтанд.

Ҷоми ҷаҳоннамои Кайхусрав ҷаҳонро фақат дар Наврӯз нишон медод. Чун фарвардин – моҳи якуми соли шамсӣдаррасид, шоҳ дар хурмуз, яъне якуми моҳи номбурда, ба оташкада назру нисори фаровон кард ва дар он ҷо паастишу ситоиши Яздонро ба ҷо оварда, мувофиқи эътиқоди динии худ, аз ғуноҳ пок шуда, ба ҷоми ҷаҳоннамо нигоҳ кард. Дар он ҳафт қишвар бо қӯҳу биёбону дехоту шаҳрҳои худ аз пеши ҷашмаш мегузаштанд. Инак, манзараҳои Тӯронзамин ба ҷилва омаданд. Ҷоҳи сангпӯш ва дар даруни он Бежани занҷирбанд ҳам намудор гаштанд. Дар сари ҷоҳ дуҳтаре нишаста буду зор-зор мегирист.

Ҳусрав бо ҳандаи ҳушҳолӣ ба Гев:

– Шодӣ кун, паҳлавон, писарат дар Тӯронзамин зиндааст, – гуфта мужда дод ва пас чини андуҳ ба абрувон оварда илова намуд: – Аммо дар ҷоҳ аст:

Зи пайванду ҳешон шуда ноумед,
Гудозону ларзон чу як шоҳи бед,
Ду ҷашмаш пур аз хуну дил пур зи дард.
Забонаш зи ҳешон пур аз ёд кард.
Чу абри баҳорон ба борандагӣ,
Ҳаме марг ҷӯяд бад-он зиндагӣ.

– Акнун ўро кй аз он гирифторй начот медихад? – пурсид шоҳ ва худаш посух зад: – Ҳеч кас аз ухдаи ин кор намебарояд, магар падарапӯсат Рустами Дастан, ки борҳо бо Афросиёб сипоҳаш ҷангида ва пирӯз шуда буд. Номи ў даҳшати тӯрониён аст. Ҷанги шеронаи Таҳамтан наҳангро аз қаъри дарё дармеоварад. Ту зуд савор шав ва роҳи Нимрӯзо пеш гир. Ба Рустам номаи маро мебарӣ.

Кайхусрав дар номаи худ Рустамро пушту паноҳи шаҳрёни Эрон ва фарёдраси дармондагон хонда, ба раҳонидани Бежан даъваташ кард.

Гев бо номаи шоҳ дар сари як даста саворони хосса сӯйи Зобулистон роҳсипор гардид.

Дар дашту кӯҳу биёбон бо суръати наҳчири гурезон асп давонда, роҳи дурӯзаро дар як рӯз мепаймуданд.

Рустам ба дидори домодаш чӣ қадар шод шуда бошад, аз ҳабари гирифтории Бежан ҳамон қадар ғамгин шуд. Ўро ба начот додани ҷавонпаҳлавони нагунбаҳт зиёд ташвиқ кардан даркор набуд: охир, Бежан набераи ў буд!

– Агар, – гуфт Таҳамтан, – ўро аз ҷоҳ бароварда, дасташро дар дастам гирифта ба Эрон наёрам, номам Рустам набошад.

ОМАДАНИ РУСТАМ

Ў бо ҳамроҳии Гев бо сипоҳ сӯйи Эроншаҳр рӯ ниҳод.

Дар Эрон Гев ба ду манзил пештар рафта шоҳро аз омадани Рустам огоҳ кард, шоҳ лашкараш, бузургону паҳлавони даргоҳашро ба истиқбол фиристод, онҳо Таҳамтанро ба ғояти тантана пешвоз гирифтанд. Дар пойтакт ба шарафи вай базму зиёфатҳои ҳусравона барпо карда шуданд.

Гургини Милод аз зиндон ба Рустам нома навишт, ки: – «Эй некпай ҷаҳонпаҳлавон, эй дарахти бузургию вафо, дари родмардӣ ва банди бало! Агар аз гуфтори ман наранҷӣ, иҷозатам бидех ба ту арзи ҳол кунам. Фалаки качрафтор ҷароғи диламро күшта, маро ба торикиӣ раҳнамо кард. Агар шоҳ ғуноҳи маро бибахшад, ман ҳозираро барои вай худро дар оташ андозам. Эй кош ба ин восита дар пиронсолӣ номи некам ба ман бозмегашт. Агар ту барои ман назди шоҳ ҳоҳишгарӣ кунӣ, то абад ба хизматат камар мебандам, ҳамроҳи ту барои

халосии Бежан меравам ва дар пеши пойи ў ба хок мегалтам, то магар ойини поки пештараамро бозёбам».

Рустам ба оварандай нома гуфт:

– Назди Гургин бозгард ва аз забони ман бигүяш: – «Эй нопокмард, кас агар хирадро қурбони ҳавою ҳавас гардонад, худро дар бало меандозад. Ту чун рӯбоҳи пир рафтор кардӣ ва доми сайёдро надидӣ. Нашояд, ки ман барои ҳоҳиши беҳудаат пеши шоҳ номи туро барам, аммо чун дар бечорагию бадбахтӣ фурӯ мондай ва аз карда пушаймон шудай, аз шоҳ гуноҳатро металабам. Агар ба фармони Худованд Бежан аз банд раҳо ёбад, ту ҳам аз зиндан мераҳӣ ва Гев дигар ба ту кина наҳоҳад варзид, аммо агар Бежан раҳо наёбад, ту аз ҷони ҳуд даст бишӯй. Нахуст ман ҳуд ба қинҳоҳӣ бармехезам, ман набошам – Гев кини фарзандашро аз ту меситонад».

Пас Рустам назди Кайхусрав ба Гургин шафоат кард. Ҳусрав Гургинро аз зиндан озод карда ба Рустам бахшид.

ТАДБИРИ РУСТАМ

Шоҳ бо Рустам аз ҷораи халосии Бежан сухан ба миён овард ва гуфт:

– Ту дар ин кор чӣ тадбир мекунӣ? Агар лашкар қашидан ҳоҳӣ, лашкар ба ихтиёри ту ва дари ганҷ бароят боз аст. Аммо метарсам, ки мабодо Афросиёби бадгавҳар ба шитоб Бежанро бикишад. Ў марди бодист ва ҳамеша роҳбараш – деви ҳашм.

– Ман дар ин бора фикр кардам, – посух дод Рустам. – Набояд пеш аз вақт ниҳеб қунему Афросиёбро тарсонем. Ҳангоми гурзу тег нест. Ин бандро бо қалиди ҳила бояд кушод. Нахуст ҳамчун бозаргонон дар Тӯронзамин гашта роғу раҳнаи ин корро бояд чуст. Аммо барои бозаргонӣ зару сим, гавҳар, моли фаровон аз густарданиву пӯшидани даркор аст.

Кайхусрав ин фикри Рустамро писандид. Фармуд то ғанҷури ў дари ғанҷҳои қуҳанро кушода, ҳар он чи Рустам талаб карда буд, ҳамаро муҳайё созад.

Таҳамтан ба даҳ уштур зару дурру гавҳар, ба сад уштур раҳту коло бор кард. Ба корвонсолор фармуд, ки аз лашкар ҳазор саворро яккачин қунад. Аз паҳлавонон ҳафт гурди номвар – Зангаи Шоварон, Густаҳам, Гуроз, Руҳҳом, Фарҳод,

Ашкаш ва Гургини аз зиндон озодшударо ба худ ҳамроҳ гирифт.

Дар як сапедадами хуррам вай бо ин сипоҳу корвони бозаргонӣ сӯйи Тӯронзамин ба роҳ афтод.

Чун ба наздикии Тӯронзамин расиданд, Рустам сипоҳро дар сарҳад гузошта, фармуд, ки ахли он ҳама дам омодаи ҷанг бошанд ва худ бо ҳафт тан паҳлавон силоҳу камарҳои симинро афканда, пӯшкои паҳлавониро ба сарулибоси одӣ бадал кардану сӯйи шаҳрҳои Тӯрон рӯ ниҳоданд.

Расиданд ба шаҳре, ки ҳокимаш паҳлавони номдори тӯронӣ Пирон буд. Рустам ба Пирон як ҷоми пур аз дурру гавҳар ва ду аспи зарринситом пешкаш бурда, ўро ситоиш кард. Амри Яздон чунин буд, ки сарвари тӯронӣ ўро нашиноҳт. Пурсид:

– Ту қистӣ ва аз қуҷо меой?

– Бозаргонам ва ғуломи туям, – ду даст бар сина ниҳода таъзим кард Таҳамтан, – аз Эрон то ба Тӯрон роҳи дуру душвореро паймудам, насибаи эзидӣ маро ба шаҳри ту овард. Фурӯшгорам ман ва ҳаридор; агар ҳокими номвар маро ба зери боли ҳимояташ гирад, ман меҳоҳам зару гавҳар ва колои худро фурӯҳта, чорпо бихарам. Умедворам, ки аз меҳрубонӣ ва додгустарии ту ҳеч кас маро наёзорад.

Ҷоми раҳшандай пур аз гавҳар ва аспони хушзоти покизапайкар, ки бод ба ёлашон гарде нанишонда буд, корсоз омаданд, ҳоким «бозаргон»-ро бинавоҳт ва дар паҳлуюш ҷой дода гуфт:

– Шоду эмин ҳар ҷо, ки ҳоҳӣ бигард, бифурӯш ва бихар. Дилосуда бош, ки ба колоят ҳеч кас зиён намерасонад. Ман туро бо колоят ва уштурҳоят ба даргоҳи худам ҷой медиҳам.

Рустам бо ёронаш дар сарое, ки ҳоким барояшон муқаррар кард, ҷойгир шуда бору бунаи худро фаровард ва дари фурӯшу ҳаридро боз кард.

Ҳабари омадани корвони бозаргонӣ аз Эрон ба зудӣ дар атрофи акноф интишор ёфт. Ҳаридорони зару гавҳару палосу матоъ аз ҳар сӯ ба сарой омадан гирифтанд. Дар сарой бозоре барпо гардид.

ДУХТАРИ ЖҮЛИДАМҰ

Духтаре омад бас хубрұ, аммо сарулибосаш пора-пора, пою сар баражна ва жүлидаму, ки яқзайл бо остини дарида оби чашмашро пок мекард. «Бозаргон»-ро дуо кард:

– Аз Эрони хушрұзгор омадай, чашми бад дур, Яздон ба молу ҳолат барака диҳад, сипехри баланд ба коми ту гардад, аз ранче, ки бурдай, ҳаргиз зиён набинй ва аз умед, ки дилатро ба он бастай, ҳаргиз навмед нашавай, ҳамеша хирад омұзгори ту бод. – Пас аз ин дуо вай чунин гуфт: – Оё аз паҳлавонони шохи Эрон, аз Гударзу Гев хабаре надорй? Аз Бежани Гев ба Эрон хабаре расидааст ё на? Чунин ғавоне аз хонадони Гударз дар қоҳ аст:

Кашида ба занциру баста ба банд,
Ҳама чома пурхун аз он мустаманд,
Бисудаст поящ ба банди гарон,
Ду дасташ ба мисмори оҳангарон.

Магар падараш ва бобояш барои ҳалосии ү намекүшанд?».

Рустам аз ин гуфтори духтар хавф бурд, ки мабодо барои доностани сирри ү фиристода бошандаш. Чин ба абру оварда гуфт:

– Дур шав! Ман на шоҳро мешиносам ва на паҳлавонашро. Гударзу Гевро ҳам намедонам. Маро дарди сар мадех.

Духтар дилозурда шуд, аз хорй гириста шиква кард:

– Эй меҳтар, чаро ба ман дуруштй мекүнй? Агар сухан наҳоҳй, маро аз пешат марон, ки бе ин ҳам дилам аз дард реш аст. Магар одати эрониён аст, ки ба пурсиши бечорагон посух намедиҳанд?

Рустам дар хичолат монда гуфт:

– Ман саргами фурӯши коло будам, ту ба корам ҳалал расондй, ин буд, ки ба ту дурушт гуфтам. Ба дилат магир ва озурда машав. Бошишгоҳам дар пойтахти Кайхусрав нест ва ман он шахрро ҳаргиз надидаам, Геву Гударзро ҳам намешиносам.

Пас фармуд то ба пеши духтар ҳар гуна ҳұрданиҳо гузоштанд. «Бозаргон» бо вай дар гуфтугү шуд ва пурсид, ки аз чй ү

ба ин ҳоли табох афтодааст ва чаро аз Эрону пахлавононаш мепурсад?

Духтар охи дардноке кашида, зор-зор гиристу Рустамро дар ҳайрат андохта гуфт:

– Ман Манижа – духтари Афросиёбам. Барои Бежан дарбадар мегардам, то ноне пайдо кунаму ба ўбарам. Омадани бозаргони эрониро шунида, ба ин сӯ давидам, ки шояд ба ман аз Гударзу Гев хабаре расонад. Бечора Бежан дар он ҷоҳи жарғу торик дасту пояш бастаи занциру мисмори гарон, завлонаи оҳанин ба гардан, рӯйи хуршедро намебинад ва маргро орзу мекунад. Ту чун ба Эрон бозгаштӣ ва гузорат ба пойтаҳт афтод, магар Гев, ё Гударз, ё ки Рустамро бибинӣ, ба онҳо аз ҳоли Бежан хабаре бибариӣ ва бигӯйӣ, ки агар зудтар дар пайи ҳалосиаш нашаванд, ўз ҳалок ҳоҳад шуд.

Таҳамтан ҳам аз тақдири Бежан ба ҳавотир афтод ва ҳам дилаш ба ҳоли духтар сӯҳт. Пурсид:

– Чаро ту аз ҳар сӯ мектаронро барнаангехтӣ, ки назди падарат бираанду бароят ҳоҳишгариӣ кунанд? Шояд меҳри падариаш мечунбиду дилаш ба ту месӯҳт ва баҳшиши падарам ба ман чӣ даркор аст? – посух дод Манижа.

«Оре, ин духтар ошиқ аст, фақат забони ишқ чунин суханҳо мегӯяд» – аз дил гузаронд Рустам. Ва гуфт:

– Агар андешаи қаҳри падаратро намекардам, ба ту мол ва ҷизи бисёр медодам.

Ӯ ба ошпази худ фармуд, ки як мурғро бирён карда оварад. Мурғбирён ба зудӣ оварда шуд. Рустам ангуштарини худро номаълумак бароварда дар мурғ пинҳон кард ва мурғро дар нони гарм печонда ба Манижа дод, ки барои Бежан барад.

ХАНДАИ БЕЖАН

Манижа ба сари ҷоҳ баргашт ва мурғбирёни нонпечро аз сӯроҳ ба Бежан партофт.

Асири ҷоҳ дер боз чунин ҳӯроки бомазаро наҳӯрда буд, ҳайрон шуд, ки Манижа онро аз кучо ба даст оварда бошад. Ба духтар овоз дод:

– Эй ёри меҳрубон, ту барои ман чӣ ранҷу саҳтиҳое, ки намекашӣ. Ин ҳӯришро аз кучо ёфтӣ?

Манижа бо бозаргони эронйва гуфтугү бо ўро нақл карду гуфт:

– Ин хўришро барои ту ҳамон мард дод.

Дар ин миён Бежан аз қабати мурғи бирён ангуштари нро ёфт ва шинохт; ангуштарин муҳри Рустам буда, дар нигини вай номи соҳибаш канда шуда буд. Вай он номи азизро хонда ба ҳаяҷон омад ва донист, ки ҳалосии ў наздик аст, аз шодӣ баланд-баланд ҳандид.

Манижа ҳандай ўро шунида тааччуб кард; ҷоҳи торик, тани занҷирбанд – чӣ ҷойи ҳанда? Аз ў пурсид:

– Чаро ҳандидӣ? Магар бахти некат рӯй намуд?

– Оре, умед аст, ки бахтам кушода шавад, – ҷавоб дод Бежан. – ба ту сабаби ҳандиданамро мегӯям, ба шарте ки вафои ҳудро ба ман нашиканӣ ва савганд бихӯрӣ, ки розро нигоҳ медорӣ. Шояд савганд даҳони туро бандад, вагарна занон агарчи лабашонро дӯзӣ ҳам, забонашон банд намешавад.

Ин сухан ба Манижа саҳт расид, ў нолон шуд, ки: – «Бахти бад пайваста дар пайи озори ман аст; барои Бежан рондаи даргоҳи падар шудам, бо дили решу ҷашми гирён аз қафояш давидам, коҳ ва ғанҷамро ба тороч додам, сару по бараҳна ба кӯю кӯча афтодам, акнун подоши ман беъти мондию бадгу-монии Бежан шуд, ў рози ҳудро аз ман пинҳон медорад».

Бежан аз гуфтааш пушаймон шуд ва овоз дод, ки:

– Рост мегӯйӣ, эй ёри бовафо ва меҳрубонам, ҳамаи мусибати ту аз боиси ман аст. Бе андеша сухан гуфтам, бар ман бибаҳшой. Аз азобу шиканча ақлам тира шудааст. Ҳамаи розро ба ту мегӯям. Бидон, ки он марди бозаргон ба Тӯрон аз барои ман омадааст. Вагарна ў ниёзманди бозаргонӣ нест. Ҷаҳон-оғарин бар ман раҳм овард; он мард маро аз банд ва туро аз сарсонӣ ҳалос ҳоҳад кард. Ба наздаш бирав ва дар хилват оҳиста бигӯяш: – «Худатро аз ман пинҳон мадор, ту Рустами Дастанӣ».

Манижа шитобон назди Рустам рафт, ба вай аз Бежан паём дод ва гуфт: – «Рустами Дастан туй!».

НАЧОТ ЁФТАНИ БЕЖАН

Рустам донист, ки Бежан ангуштарини ўро шинохта ва розро ба Манижа ошкор кардааст. Гуфт:

– Эй начибаи вологавхар, Худованд меҳри туро аз Бежан набуррад. Фамашро бисёр хўрдай ва дар поидани ў басо ранҷ бурда чунин мустаманд гаштай. Акнун бирав ва бигўяш, ки «Оре, Худованд Рустамро фарёдраси ту кард. Вай аз Зобул ба Эрон ва аз Эрон ба Тўрон ин ҳама роҳи дурро ба хотири ту паймудааст». Аммо ту ин розро аз бегона пинҳон дор. Фардо рӯз аз беша ҳезум бикаш ва шаб оташ барафрӯз, то ман ба нишони оташ чойи ҷоҳро билонам.

Аз гуфтори ў бори ғами Манижа сабук гардид, шод шуд. Аз саройи бозаргонӣ баромада, ба сари ҷоҳ давид ва Бежанро мужда дод, ки марди бозаргон ҳақиқатан Рустам буда ва барои ҳалос кардани вай омадааст. Сипас барои ҳезум ба ҷангаль рафт:

Манижа ба ҳезум шитобид саҳт,
Чу мурғон баромад ба шоҳи дарахт
Чу аз ҷашм ҳуршед шуд нопадид,
Шаби тира бар қўҳ лашқар кашид.
Манижа бишуд, оташе барфурӯҳт,
Ки ҷашми шаби қиргуно бисӯҳт.

Шуълаи оташ торафт боло мегирифт, гӯё вай ҳам шарики ғами Манижа буду Рустамро ба мадади Бежан меҳонд.

Дере нагузашт, ки садои суми аспон шунида шуд: Таҳамтан бо ёрони худ ба сўйи оташ меомад. Онҳоро Манижа дар сари ҷоҳ пешвоз гирифт. Рустам ба ёрони паҳлавонаш фармуд, ки санги Аквондевро аз даҳони ҷоҳ бардоранд. Ҳафт паҳлавон басо зўр оварданд, лекин ҳоросангро аз ҷояш ҷунбонда натавонистанд. Он гоҳ Рустам аз асп фуруд омад:

Зи Яздони зўрофарин зўр хост,
Бизад дасту он санг бардошт рост,
Бияндоҳт бар бешай шаҳри Чин,
Биларзид аз он санг рӯйи замин.

Сипас камандашро ба чох андохта, бо вай Бежанро берун
кашид. Җавон хеле афгор шуда буд:

Барахна тану мӯю нохун дароз,
Гудозанда аз дарду ранчу ниёз,
Ҳама тан – пур аз хуну рухсор – зард,
Аз он банду занчири зангорх(в)ард.

Таҳамтan ўро дар ин ҳол дида хурӯши пурдарде аз чигар
баровард ва дасте зада банду занчирро аз тани ў барканд.

Пас Бежанро ба асп савор карда, ҳамаашон ба манзили
Рустам равон шуданд. Дар он ҷо Бежанро дар гармоба шус-
танд, мӯй ва нохунашро гирифтан, сарулибоси тоза пӯшон-
данд.

Гургин дар пешин Бежан рӯ ба хок молида тавба кард,
бахшоиш пурсид.

Бежан бо ҳоҳиши Рустам аз гуноҳи вай даргузашт.

Акнун паҳлавонон метавонистанд бо Бежани начотёфта ва
маҳбубаи вафодори ў ба Эрон бозгарданд, аммо Тахамтan
магар метавонист интиқоми Бежанро аз Афросиёб нагирифта
баргардад? На, ў Рустам намебуд, агар разми кинҳоҳӣ
намекард.

Ӯ борубунаро ба уштурҳо бор карда бо Ашқаши паҳлавон
сӯйи Эрон равона соҳт. Бежан ва Манижаро фармуд, ки бо
корвони Ашқаш бираванд, аммо Бежан розӣ нашуд, ў бо
вучуди ҳастаҳол будан хост, ки дар никоргирий аз душман ба
Рустам ва паҳлавонон ҳамроҳӣ кунад. Манижа бо корвон равон
шуд.

ИНТИҚОМ

Рустам савор шуда бо ёрони ҳаштгонаи худ, ки ҳаштум
Бежан буд, роҳи пойтаҳти Афросиёбро пеш гирифт. Рӯз дар
кӯҳсору дараҳо ё ҷангалзорҳо мепаноҳиданду шаб пинҳонӣ роҳ
мепаймуданд. Шаби ҷаҳорум номаълумак вориди пойтаҳт
шуда, ҳангоме ки шаҳриён ва ахли дарбори тӯроншоҳ дар хоби
ғафлат буданд, ба коҳи Афросиёб шабохун заданд. Рустам ба
зарби гурзи хорошикан дарвозаро аз ҷой барканд. Размоварон

чун бабру палангони пурхашм ба коҳ ҳамла бурда растохезе¹ барпо карданд. Шамшеру гурзҳо ба ҷавлон омаданд, часадҳои хунфишон ба ҳок афканда шуданд. Афросиёб бо роҳи ниҳонии зеризаминӣ гурехта, ҷон ба саломат бурд. Пахлавонон коҳи ўро тороч карда, бадар рафтанд ва беист бо шитобу ҷадал аспонда ба корвони пешрафтаи Ашқаш расиданд ва сипас ба сипоҳе, ки Рустам дар сарҳад гузошта буд, пайвастанд.

Афросиёб ба дунболи онҳо лашкар фиристод, лашкари вай ба сипоҳи яккачини Рустам дучор шуда муҳориба кард ва шикаст ҳӯрд.

Рустам Бежанро ҳамроҳи Манижа сиҳату саломат ба Эрон расонд.

ДОСТОНИ ҶАНГИ ДУ ШОҲЗОДА – БАРОДАРОН ВА ПАЙДОИШИ ШАТРАНҖ (ШОҲМОТ)

Яке аз подшоҳони Ҳинд, ба ном Ҷамҳур, дар мамлакати пахноваре, аз Кашмир то ҳудуди Чин, фармон меронд ва ғанҷу сипоҳи фаровон дошт, лекин фарзанд надошт; орзуи фарзанд мекард, то дар пиронсолӣ аз зани оқилаву фозилааш писаре ёфт. Номи писарро Гав гузошт.

Пас аз ҷанде Ҷамҳур саҳт бемор шуда, подшоҳиро баъд аз сари ҳуд ба писарааш васият карду даргузашт.

Лекин сипоҳиён ва шаҳриён ба подшоҳии Гави хурдсол розӣ нашуданд. Онҳо барои машварат дар боргоҳи подшоҳӣ ҷамъ омаданд ва гуфтанд:

«Ки ин хурдкӯдак надонад сипоҳ,
На доду на ҳашму на таҳту кулоҳ.
Ҳама подшоҳӣ шавад пургазанд,
Агар шаҳрёре набошад баланд».

Машвараташон бар он карор гирифт, ки бародари Ҷамҳурро бояд ба подшоҳӣ даъват кард. Бародари вай, ба номи Мой, ки ҳокими шаҳри Данбар буд, ба пойтаҳт – шаҳри Сандал омада, тоҷ бар сар гузошт.

¹. Растохез – қиёмат.

Зани ў писар зоид. Подшоҳ номи писарашро Талҳанд ниҳод.

Аммо чун Талҳанд дусола ва Гав ҳафтсола шуданд, Мой низ бемор шуда, пас аз ду ҳафта вафот кард.

Ба марги шоҳ як моҳ азодорӣ карданду дар сари моҳи дуюм сарони лашкар ва хирадмандони кишвар дар боргоҳ гирд омада, дар бораи подшоҳи оянда маҷлиси машварат оростанд. Ҳамаашон маслиҳат бар он диданд, ки модари кӯдакон бар тахти подшоҳӣ нишинад, ки зани покдил ва хирадмандест. Ба вай гуфтанд:

Ки тахти ду фарзанди худро бигир,
Физоянда корест ин ногузир.
Чу фарзанд гардад сазовори гоҳ,
Бад-ӯ дех бузургиву ғанҷу сипоҳ.
Ва з-он пас ҳам омӯзгораш ту бош,
Дилором дастуру¹ ёраш ту бош.

Зан пазируфт ва бар тахт нишаст. Писаронашро ба таълиму тарбияти ду мубади пурденишу ҳунар супурд.

Солҳо гузаштанд, кӯдакон навҷавон шуданд. Он гоҳ ҳар яке чудогона назди модар омада мепурсид:

- Аз дуи мо қадом шоистаи подшоҳист?
- Ҳар қадом хирадмандтару парҳезгортар бошад, – ҷавоб медод модар.

Рӯзе ҷанд мегузашту аз писарон яке боз омада аз модар мепурсид:

- Охир, кишвару таҳту тоҷро ба қадоми мо мебахшӣ?
- Ба ту, – мегуфт модар.

Дигаре меомаду боз ин суолро медод, модар ба вай низ ҳамин тавр мегуфт ва ба ин тарз ҳар ду писарро шод нигоҳ медошт.

Бародарон чун ба рушду камол расиданд, дар талаби подшоҳӣ афтоданд ва бо ҳам талошу низоъ сар карданд. Модарашон мегуфт:

- Шумо ошуфта нашавед, осуда бошед, ман бояд аввал аз мубадону донишмандони кишвар пурсам, ки онҳо аз шумо қадом якеро ба подшоҳӣ шоистатар медонанд, зеро ҷӯяндаи

¹. Дастур – вазир.

точу тахт бояд марди бохирад ва додгар бошад, ки кишвар аз шохи бехираду бедодгар табох мегардад.

– Баҳона маҷӯй, – мегуфт Гав, – агар ман шоистай подшоҳӣ набошам, ту тахту тоҷро ба Талҳанд биспор, то ман ба тақдиром тан дода, дар хизмати вай бошам, ва агар қалонсоливу писари Ҷамхур буданам ва ба доду хирад аз додарам бартарӣ доштани маро дар назар гирий, ба Талҳанд бигӯ, ки умешашро канаду аз талоши тоҷу тахт даст кашад.

Модар насиҳат мекард:

– Писарам! Барои тахту тоҷ дилатро ба ранҷу андуҳ маяндоз, ки дунё ба кас вафо намекунад; агар вафо мекард, ба Ҷамхури некукор ё ба Мойи некухӯй мекард. Ту бародари меҳтарӣ ва ба ҳушу хирад аз додарат бартар; туро тамкину хештандорӣ мебояд. Агар ман бо ихтиёри худам аз дуи шумо якero интиҳоб кунам, дигаре меранҷаду аз ман ба дилаш кина мегирад.

Зинҳор

Марезед хун аз пайи тоҷу ғанҷ,
Ки бар кас намонад сарои сипанҷ.

Талҳанд гумон мекард, ки модараш ба дил моили Гав аст, мегуфт:

– Мебинам, ки ту Гавро ба эътибори қалонсол буданаш бар тахт нишондан меҳоҳӣ, лекин:

Ба сол ар бародар зи ман меҳтар аст,
На ҳар кас ки меҳтар бувад, беҳтар аст.

Модар савганд меҳӯрд, ки асло чунин нияте надорад. Мунтаҳо вай дигар панду насиҳатро бесуд дониста, аз кори бародарони ҷоҳталаб даст шуст ва гуфт:

– Ихтиёр ба ҳудатон. Он чи беҳтар медонед, он кунед.

Пас вай мубадон ва бузургонро ҳонда, аз маликағӣ даргузаштани ҳудро эълон кард ва қалиди ғанчи ду подшоҳро оварда ба писаронаш супурд.

Гав ба Талҳанд гуфт:

Падари ту Мойи некухӯй ва некандеш подшоҳиро ба бародари меҳтараш – падари ман Ҷамхур, ки ба ҳушу хирад аз

вай бартар буд, voguzoшт ва az мулозимат¹ ор накард. Акнун худат бигү, оё Худо ва халқ меписандад, ки ман пеши бародари кеҳтарам камари хизмат барбандам ва мулозимат кунам? Биё, az фарзонагон мепурсем – az дуи мо кадомро шоистай подшоҳӣ мебинанд? Онҳо ҳар чӣ гӯянд, мепазирам.

Ду фарзона – устодони du шоҳзода, ки интихоби шоҳ ба эшон ҳавола шуд, ба як қарор омада натавонистанд, - ҳар яке шогирди худро пеш меронд. Гуфтугӯяшон ба нифоқу низоъ қашид.

Саранчом дар айвон du таҳт ниҳода шоҳзодагонро нишонданд ва бузургонро даъват карда пурсиданд?

– Аз ин du қадомро ба подшоҳӣ меҳоҳед?

Бузургон донистанд, ки оқибати ин интихоб ҷангу ҳаробии қишвар ва ранҷу бими ҳудашон ҳоҳад буду бас. Дар ҷавоби суол фурӯ монданд. Билахира яке az ҳозирон барҳоста гуфт:

– Дар ҳузури du шаҳрӯро мо чӣ гуфтан метавонем?

Фардо анҷуман месозем, машварат мекунем ва раъии аксариятро ба шоҳзодагон ҳабар медиҳем.

Пас бо сарҳои гарону хотири парешон коҳи подшоҳиро тарқ карданд.

Шабро ба ғаму андуҳ ба сар оварда, саҳар боз гирд омаданд ва анҷуман оростанд. Дар анҷуман сарони сipoҳ, аъёну ашроф ҳозир шуданд. Иддае Гавро меҳостанд, гурӯҳе ба Талҳанд раъи медоданд. Шӯру ғавғо барҳост. Тарафайн сӯйи шоҳзодагон паём фиристоданд: яке Гавро меситуд ва Талҳандро дашном медод, дигаре Талҳандро сано меҳонду Гавро нафрин мекард. Қишвари яқдил дудил гашт, осоиш ба ошӯб табдил ёфт.

Хирадманд гӯяд, ки дар як сарой
Чу фармон du гардад, намонад ба ҷой.

Доноён маслиҳати кор дар он диданд, ки шаҳру қишвар ба ду қисмат тақсим ёбаду ҳар як шоҳзода ҳукмрони қисмате шавад ва ба ин равиш миёни бародарон муросо барқарор гардад.

¹. Мулозимат – хизматгорӣ.

Лекин даъвогарони тахту точ ин маслихатро напази-
руфтанд ва бо ҳам воҳурда, бо дили пуркину чехраи пурожанг
дар гуфтугӯ шуданд; ҳар як кӯшиш кард дигареро ба фармон-
барӣ розӣ намояд, лекин муваффақ нашуд.

Ба чуз ҷанг чора намонд:

Ҳама кишвар огоҳ шуд з-ин ду шоҳ,
Дамодам биёмад зи ҳар сӯ сипоҳ.
Бипӯшид Талҳанд ҷавшан нахуст,
Ба хун реҳтан ҷангҳоро бишуст,
Биёвард Гав низ хафтону ҳӯд,
Ҳамедод ҷони падарро дуруд,
Бад-он тезӣ аз ҷой барҳостанд,
Ҳама пушти пилон биёростанд,
Ниҳоданд бар кӯҳай пил зин,
Ту гуфтӣ ҳама ҷанг ҷӯяд замин.
Ҳама шаҳр пурзангу зарриндарой¹,
Ҳама гӯш пурнолаи карраной.
Ба лашкарғаҳ омад ду шоҳи ҷавон,
Ҳама пеш бешӣ ниҳода равон.
Сипеҳр андар он размгаҳ хира шуд,
Зи гарди сипаҳ ҷашмҳо тира шуд.
Ду лашкар қашиданд саф бар ду мил,
Ду шоҳи сарафroz бар пушти пил.
Пиёда ба пеш-андарун найзадор
Сипардори шоистаи корзор.

Гав аз оқибати ҷангӣ бародаркушӣ пурандеш ва ғамгин буд, назди Талҳанд қас фиристода ба ў созишу оштӣ пешниҳод кард, Талҳанд бо суханони дурушти дашномомез таклифи бародарашро рад кард, лекин Гав боз ҳам аз кӯшиши оштиҷӯйӣ даст накашид, зеро аз күшта шудани ҳазорон мардуми бегуноҳ, аз маломату айб мондани ҷаҳониён ба ду бародар, ки аз барои тоҷу таҳт ҷангу хунрезӣ кардаанд, ва аз ин ки:

...кишвари Ҳинд вайрон шавад,
Қуноми палангону шерон шавад,

¹. Дарой – зангӯла.

метарсид. Ў фарзонаро пеш хонда аз вай маслиҳат пурсид:

Бад-ӯ гуфт, к-эй марди фарҳангҷӯй,
Яке чораи кор бар ман бигӯй!
Набояд к-аз ин чанг фарҷоми кор
Ба мо бозгардад бади рӯзгор.

Устодаш – марди фарзона – чунин маслиҳат дод:

– Боз як бор бародаратро паём фирист. Ганчи беранҷ ёфтаатро ба ӯ бидех, мулк ва тахту тоҷ бидех.

Гав маслиҳати устодашро пазируфт ва ба бародараш паём фиристод.

Талҳанд паёму ваъдаи бародарашро тарс ва макру фиреб дониста, ӯро ба муҳориба хонд:

«Фароз ор лашкар, биёрай чанг!
Ба разм омадӣ, чист чандин диранг!
Бародар нахонам туро ман, на дӯст,
На мағзӣ ту аз дудаи¹ мо, на пӯст,
Ҳама подшоҳӣ ту вайрон кунӣ,
Чу оҳанги чанги далерон кунӣ.
Гунахкор ҳам пеши Яздон туй,
Ки бадному бадгавҳару бадхӯй!

Ту ба ман мулк ва тоҷу тахт бахшиданӣ шудай, бидон, ки:

Ҳар он гах, ки ту шаҳрёй кунӣ,
Маро марз бахшиву ёрӣ кунӣ,
Нахоҳам, ки ҷон бошад андар танам,
Агар ҷашм бар тоҷу тахт афканам.
Чӣ гуна дихӣ ганчи шоҳӣ ба ман?
Ту худ кистӣ з-ин бузург анҷуман?
Тавоноиҷо ганҷу шоҳӣ марост,
Зи хуршед то бурчи моҳӣ марост!

¹. **Дуда** – хонавода.

Акнун ки сар ба нишеб рафта истодай, аз чанг тарсида фиребу афсун пеш меорӣ. Омодаи чанг бош ва баҳона маҷӯй!

Гав ночор ба лашкараш фармон дод, ки ба чанг саф банданд».

Чун хуршед руҳи гунбази лочувардро бо ҷодари зард пӯшонд:

Дирафши ду шоҳи нав омад падид,
Сипаҳ маймана – майсара баркашид.

Шоҳони ҷавон ҳар як дар қалби сипоҳи худ ва фарзонаҳо дар паҳлуюшон истоданд. Гав фармон дод, ки қасе аз лашкариён по ба пеш нагузорад, ки шитоб ба чанг кори хирадмандон нест ва агар чанговаре худро ба қалби сипоҳи душман зада Талҳандро ёфт, ба вай осебе нарасонад.

Муҳориба сар шуд. То ғуруби офтоб разм кардан, хун реҳтанд. Лашкари Талҳанд лат ҳӯрда, дар поёни корзор муқоваматаш⁸ суст гардид. Гав пеш баромада сӯйи чанговарони бародараши ниҳо кард, ки: «Аз шумо ҳар кӣ зинҳор ҳоҳад, паноҳаш медиҳам ва кина намечӯям!». Иддае аз сипоҳиён силоҳ афканда амон ҳостанд, ғурӯҳе күшта шуданд, дигарон чун рамаи бечӯпон пароканда гардианд. Талҳанди пилсавор дар ҷабҳа танҳо монд. Гав ба вай овоз дод, ки:

– Ба қоҳи худ бирав ва осуда бош, ки ман туро намеранҷонам ва чанговарони ман ҳам ба ту осебе намерасонанд!

Талҳанд ин сухани бародарро шунида аз шарму нанг ба худ печиду аз ҷабҳа берун рафт. Лашкари парокандаашро гирд кард, дари ганҷро күшод ва ҳамаро симу зар ва хилъат дода аз нав ба ҷабҳа қашид ва он гоҳ ба Гав паём фиристод ки: «Ман ҳозираро чангро давом диҳам!».

Ин бор Гав меҳри бародариро аз дилаш барканду ба ў чунин ҷавоб фиристод: «Агар боз ҳоҳони чанг бошӣ ман ҳам омода мешавам, аммо ин бор лашкарро ба наздики баҳр мекашем, ба ҷапу рости лашкар ҳандақ меканем, то ки тарафи шикастхӯрдаро роҳи гурез набошад».

Талҳанд пешниҳоди бародараширо пазируфт ва онро ба сарони сипоҳаш эълон карда гуфт:

⁸. Муқовамат – муқобилат.

Агар буд хоҳед бо ман яке,
Напечад касе сар зи чанг андаке,
Агар чанг чӯям, чи дарё, чи кӯх,
Чу дар чанг лашкар бувад ҳамгурӯҳ.

Ҳар ду тараф сипоҳро ба лаби баҳр қашиданд ва ҳандакҳоро қанда об пур карданд. Чанг оғоз ёфт, ҳарбу зарби сахте ба вуқӯй пайваст:

Гурӯҳе ба қанда-дарун пур зи хун,
Дигар сарбурида фиганда нигун.
Ҳама дашт магзу чигар буду дил,
Суми аспҳо гарқ дар хуну гил.

Талҳанд аз пушти фил ин манзараи даҳшатангезро дида саҳт ғамгин шуд. Дар ин дам аз ҷониби баҳр тундбоде барҳост, баҳр ба талотум омад ва мавчи тӯфони об ҷойи сипоҳи Талҳандро пахш кард. Сипоҳ ва сипоҳдори баҳтбаргашта дар миёни тундбод, тӯфони мавҷ ва ҳуҷуми лашкари душман монданд. Бепаноҳ, гуруснаву ташна, роҳи ҳалосӣ намеёфтанд. Талҳанд дар болои зини заррин аз ҳол рафт ва мурд.

Чун буду тӯфон фурӯ нишасти, Гав сӯйи лашкари душман нигоҳ карда, дирафши бародарашро надид: дилаш ҳавф бурда савореро фиристод, ки бошад дирафш ва соҳиби он кучо шуданд.

Савор рафт ва баргашта хабар овард, ки аз Талҳанд нишоне нест.

Гав аз асп фуруд омад ва пиёда ду мил роҳ паймуда чӯёи бародар шуд; ниҳоят ўро мурда ва лашкарашро афгору азодор ёфт. Фарёд аз чигар қашид, гирёну нолон шуд.

Ҳамегуфт зор: – «Эй набардаҷавон¹,
Бирафтӣ пур аз дарду ҳастаравон,
Бипечид аз омӯзгорон сарат,
Ту рафтиву мискин дили модарат!

¹. Набардаҷавон –чанговари ҷавон.

Ба хубӣ басе рондам бо ту панд,
Наёмад туро панди ман судманд».

Пас барҳост ва фармуд, ки аз чӯби оч тобут тарошанд ва онро бо зару пирӯза зинат диханд. Чун тобут сохта шуд, мурдаи Талҳандро ба он андохта, ба сараш кофуру мушк афшонданд ва рӯяшро бо ҳарии чинӣ пӯшонданд. Гав ба ҳамаи лаш-қариёни вай амон баҳшид.

Аз бозе, ки бародарон азми ҷанг карданду ба ҷабҳа рафтанд, модари зор қарору оромро аз даст дода ва ҳӯрду хобро фаромӯш карда буд.

Чун аз роҳ гарди сипоҳ барҳост, дидбоне, ки модар бар бурчи қалъа гузошта буд, аз дидгохи худ нигариста дирафши Гавро дид, лекин ҳар чи назар андохт, дирафши Талҳандро пайдо накард. Саворе ба он сӯ асп давонда, аз фочиаи Талҳанд огоҳӣ ёфт ва ба модар ҳабар дод.

Зи миҷгон фурӯ рехт хун модараш,
Ба хун-андарун ғарқа гашта бараш,
Ҳама ҷома бидриду руҳро биканд,
Ба девону коҳ оташ-андар ғиганд.

Бо фармоиши вай ғулхани қалоне барафрӯхтанд, хост ба ойини ҳиндувон худро дар оташ бисӯзонад, лекин Гав ҳозир шуда модарашро дар оғӯш гирифт ва бо гиряву зорӣ ҳоҳиш кард, ки суханашро шунавад.

Гуфт:

– Талҳандро на ман қуштам ва на қаси дигаре аз сипоҳи ман. Ҳатто сухани дуруште ба ӯ нагуфтаем. Вайро толеи бадаш қушт.

Лекин модар сухани Гавро шунидан намехост ва ӯро бародаркуши бадкирдор меҳонд. Он гоҳ Гав гуфт:

– Нахуст ором шаву бадгумониро аз дилат бадар кун, сипас ман ба ту ҷойи ҷанг ва амалу ҳаракати лашкарро нишон дода собит мекунам, ки ба қушта шудани писарат қасе гунахгор нест ва ӯ ба марги худ мурд. Агар пас аз он ту бовар накуниву ором ногирӣ, ба Офаридгор савганд меҳӯрам, ки худамро дар оташ месӯzonam.

Модар аз ин сухани Гав ҳаросид; магар ӯ розӣ мешуд, ки аз писари меҳтараш ҳам чудо шавад? Ҳаргиз! Пас

Бад-ӯ гуфт модар, ки: «Бинмой рох,
Ки чун мурд бар пил Талҳандшоҳ?
Магар бар ман ин ошкоро шавад,
Бар оташ диламбар мудоро шавад».

Гав ба коҳаш рафт ва аз шаҳрҳо мардони доноро талабида фармуд, ки нақшаи размгоҳ ва мавқеи сипоҳи ҳар ду тарафро қашанд. Ҳудаш чигунагии майдони ҷанг, баҳру хандақҳо ва амалиёти лашкари ҳар ду тарафро баён кард.

Доноён шаб ҳама шаб бедор нишаста андеша ронданد ва саҳар аз чӯби обнус таҳтае тарошиданду дар он сад хонача нақш карданд ва бар рӯйи таҳта ҳаракати лашкару шоҳони ҷавонро нишон доданд. Аз чӯби оч ду лашкар тарошиданд. Дар ҳар лашкар шоҳ дар қалб, фарзона – вазир ба паҳлуюш, дар ду бари онҳо ду фил, ду асп, ду рух ва дар пеш як саф пиёдаҳо қарор гирифтанд. Тарафайн ба ҷанг даромаданд:

Пиёда бирафтӣ зи пешу зи пас,
Ки ӯ буд дар ҷанг фарёдрас.
Чу бигзоштӣ то сар овардгоҳ¹,
Нишастӣ чу фарзона дар дasti шоҳ.
Ҳамон марди фарзона як хона беш
Нарафтӣ ба ҷанг аз бари шоҳи хеш,
Се хона бирафтӣ сарафroz пил,
Бидидӣ ҳама размгоҳ аз ду мил.
Се хона бирафтӣ шутур ҳамчунон
Ба овардгаҳ-бар дамону давон.
Ҳамон рафтани асп се хона буд,
Ба рафтан яке хона бегона буд.
Бирафтӣ зи ҳар сӯ руҳи кинаҳоҳ,
Ҳаметоҳтӣ ӯ ҳама размгоҳ.
Ҳамеронд ҳар кас ба майдони хеш,
Ба рафтан накардӣ касе камму беш,
Чу дидӣ касе шоҳро дар набард,
Ба овоз гуфтӣ, ки – «Эй шоҳ, бард!»⁹

¹. Яъне агар аз як сар то сари дигари майдони ҷанг равад.

⁹. Бард – ба маъни баргард.

Шаҳ аз хонаи хеш бартар шудӣ,
Ҳаме то бар ӯ чой танг омадӣ.
Аз он пас бибастанд бар шоҳроҳ
Руҳу аспу фарзину пилу сипоҳ.
Шуд аз ранҷ в-аз хастагӣ шоҳ мот,
Чунин ёфт аз ҷарҳи гардун барот.

Ин ҷанги ду «лашкар» бар рӯйи таҳти бозии шатранҷ номида шуд.

Аз ин шатранҷбозӣ мақсад – намоиши вазъи Талҳанд дар майдони ҷанг ва ногузирӣ марғи ӯ буд.

Модар ба бозӣ зəҳн монда нигоҳ карду дар фароварди ҷанг ба чӣ ҳол мондани писарашро бо ҷашми худ дид ва дар он ҳоли тангу ночор мурдани ӯро донист. Аз он пас шабу рӯз бо дарду ранҷ ба бозии шатранҷ ҷашм дӯхта менишаст:

Ҳама кому рояш ба шатранҷ буд,
Зи Талҳанд ҷоナш пур аз ранҷ буд.
Ҳамеша ҳамерехт хунин сиришк,
Бар он дард шатранҷ будаш пизишк².

². Пизишк – табиб.

ДОСТОНИ ИСФАНДЁРИ РЎЙИНТАН ДИНИ НАВ

Дар ахбори қадимиён омадааст, ки замоне пойтахти эрон-замин шаҳри Балх буд, подшоҳ Гуштосп буд, дар аҳди ў Зардушт ном марде падид омад ва гуфт: – «Пайғамбарам, аз осмон фурууд омадам». Дар мичмар оташ овард ва гуфт: – «Аз биҳишт овардам, Худои ҷаҳонофарин фармууд, ки мардумон ба чойи бут оташро парастанд».

Зардушт нахуст Гуштоспро оташпарат кард, сипас мардумон ҳам оҳиста-оҳиста ба дини нав гаравиданд.

Дар Балх оташкадаи Мехрбарзин – қалонтарин парастиш-гоҳи зардуштӣ бунёд карда шуд.

Пайғамбари навбаромад дар пеши дари оташкада сарвे нишонд, сарв ба мурури солҳо ниҳоят бузург ва баланд шуд, онро Сарви Кишмар ном карданд. Зардушт гуфт, ки пайравони дини вай рӯзи растроҳез бо ҳамон сарв ба биҳишт, ки дар осмон аст, мебароянд. Шоҳ Гуштосп ҳимоят ва интишори дини навро ба уҳда гирифт ва дар паҳлуи Сарви Кишмар ба худ коҳи бошукуҳе соҳт.

Гуштосп хироҷгузори хоқони Чину Тӯрон буд, Зардушт ўро тарғиб ба истиқлол мекарду мегуфт: – «Дину ойини ман хироҷ-гузории шоҳи эронзаминиро раво намедорад». Шоҳ фармудаи пайғамбарашро пазируфт ва хироҷи хоқонро боздошт.

Он тоҳ хоқон Арҷосп бо лашкари гароне ба ҷангӣ Гуштоспишоҳ омад. Шоҳ аз дафъи душмани қавӣ оқиз омад, дар ҷанг сарлашкараш ва бародараши Зарири диловар қушта шуд, инчунин бисёре аз сипоҳдорон ва паҳлавонони номии ў ба ҳалокат расиданд.

Бар сари пойтаҳт ва қишвар ҳатари азими тороҷу қуштор қоим гардид.

СИПАҲСОЛОРИ ҶАВОН

Шоҳ ниҳоят ба танг омада, писари навҷавонаш Исфандёро, ки ба диловарию мардонагӣ ном бароварда буд, ба наздаш ҳонд ва гуфт:

– Туру сарлашкар кардам. Агар душманро дафъ кунӣ, тоҷ бар сарат мегузорам ва подшоҳиро ба ту месупорам.

То он ҳангом шуғли шоҳзода бо ҳамроҳии бародари дўстдоштааш Фаршедвард чавгонбозиу асптозӣ дар даштҳои Ҳурросон, шикори гургу паланг дар кӯҳҳои Бадаҳшон ва базму айш дар коҳҳои дураҳшон буду бас. Вай на танҳо шучъо, балки хеле зирак ва доно ҳам буд. Ҳунарҳои вай дар он ҷанги пурхатар ошкор гардианд.

Исфандёр ҷандин рӯзу шаб хобро фаромӯш карда лашкари парешонро аз ҳар ҷониб дар даруни бораи¹ шаҳр гирд овард, сафҳои гусастаро ба ҳам пайваст, сипоҳдорон ва паҳлавонони зиндаро бар сари гурӯҳҳои сипоҳ гузошт, боли рости лашкарро ба бародарааш Фаршедвард ва боли чапро ба амузодааш Настур писари Зарир, супурд, сипас зиреху хафтони пӯлодин дар бар кард, кулоҳи румӣ бар сар ниҳод ва бар аспи оҳансуми майдонтез барнишасту сўйи лашкар шитоб кард:

– «Эй далерон! Аз марг натарсад! Одамӣ бе замон намемирад ва агар замонаш расад, чӣ беҳтар аст аз мурдан дар майдони ҷанг!

Сари найзаҳоро ба разм афканед,
Замоне бикӯшеду мардӣ кунед!».

Сипоҳи ў донист, ки бо чунин солор яқинан зафар ҳоҳад кард. Бо фармони Исфандёр якбора дарвозаҳои шаҳрро боз карданд, лашкар ба тундӣ берун ҷаста бо ҳашму ситеz бар урдуи истилогарон тоҳт. Ҳуди Исфандёр пешопеши лашкар рустамона шамшер мезад, найза меандоҳт, гурз мекӯфт, сарони душманро ба каманд мегирифт. Нахуст Фаршедварди шучъо боли чапи сипоҳи душманро шикаст дода парешон кард, сипас, Исфандёр қалби онро шикофт.

Урдуи ҳоқон тоб наёvard, сафҳояш гусаст, воҳима ва парешонӣ бар вай даст ёфт. Сипаҳсолори вай Бедурафш дар набарди тан ба тан бо Исфандёр күшта гардид, ҳоқон Арчосп рӯ ба гурез овард, он гоҳ бақияи лашкари ў силоҳ афканд ва таслим шуд.

Халқ ва кишвар аз таҳлука растанд.

¹.Бора – девори гирдогирди шаҳр.

Акнун Гуштосп мебоист ба ваъдааш вафо намуда подшоҳиро ба Исфандёр медод, лекин вай инро намехост ва баҳона мечуст.

Рӯзе ў бузургони кишварашро ба боргоҳ хонд ва дар ҳузури онҳо ногаҳон ба писараши чунин суоле дод:

– Эй паҳлавон Исфандёр, оё ту дигар орзуи корзор¹⁰ надорӣ?

Исфандёр пай бурд, ки шоҳ ўро ба ягон сафари ҷангӣ фиристодан меҳоҳад. Вай ба падари фармонравояш ва он ҳам дар ҳузури бузургони кишвар чӣ ҷавобе дода метавонист?

Барҳост ва таъзим карду гуфт:

– Подшоҳ туй, фармон аз туст.

Гуштосп хушнуд шуда:

– Ман меҳостам, ки ту бо сипоҳ ба кишварҳои ҳамсоя биравӣ ва мардумони он тарафҳоро ба дини поки мо дарорӣ, - гуфту дар маънни «Шумо ба ин раъии ман ҷӣ мегӯед?» ба бузургон нигарист.

Бузургони тамалуқкор ҳама сӯйи ў таъзим карданд ва бо забони Ҷомоспи вазир изҳор доштанд, ки раъии шаҳрёри ҷаҳондор айни хирадмандӣ савоби маҳз аст.

– Ман ваъдаи худро, ки ба ту дода будам, фаромӯш накардаам, – ба Исфандёр рӯ оварда боз гуфт шоҳ, – лекин подшоҳии ту ҳанӯз барвақт аст. Тадоруки сафар бикун, фарзанд. Ганҷ, сипоҳ, дирафш бигириш пайи кори савоб бирав.

Баъди як ҳафта шоҳзодаро ба сафари дур гусел карданд:

Бифармуд, то номвар паҳлавон
Ҳаме гашт бар чор гӯша ҷаҳон,
Ба Руму ба Ҳиндустон-бар бигашт,
Зи дарёву торикий андаргузашт.

ва ҳалқҳои гуногунмазҳабро ба фармон оварду ба дини зардуштӣ даровард.

Сипас корҳои кардаашро тавассути нома ба шоҳ арз дошт намуд ва замоне биосуд, бехабар аз он ки бадҳоҳонаш намесоянд ва аз фитнаи фасод бознамеистанд.

¹⁰.Корзор – ҷанг, майдони ҷанг.

Яке аз он бадхохон Гуразм номе аз хешону надимони шох буд, ки Исфандёр бадаш медид ва аз сухбаташ дурӣ мечуст. Гуразм аз шоҳзода ба дил кина медошт.

Як пагоҳ Гуштосп бо бузургон ва надимони худ дар базм нишаста буд, аз ҳар боб сухан меғуфтанд; дар миёни сухбат Гуразм яке даст бар даст заду гуфт:

– Аз мубади покдин шунидам, фарзанди одамӣ бузург шуда ба ҷоҳу ҷалол ки расид, душмани падар мешудааст. Писар меҳтар шавад – рӯзи падар батар шавад. Фулом агар ба ҳоҷааш саркашӣ кунад, сарашро бояд бурид.

Шоҳ ин сухани ўро шунида ҳайрон шуд, аз гӯянда пурсид:

– Ин сухани ту ба чӣ маънист? Чӣ розе дар дил дорӣ?

– Ҳоло ҷойи гуфтани ин роз нест, – ҷавоб дод Гуразм.

Гуштосп боргоҳашро аз ҳозирон ҳолӣ карда, ўро ба наздаш хонд ва фармуд:

– Ҳар чӣ дар дил дорӣ, ҳамаро сарбасар бигӯ!

– Гуразм гуфт:

– Шоҳам маро аз ҷаҳон бениёз гардонид, ман ҳеч як рози худро аз ў пинҳон намедорам. Агарчи шоҳ написандад ҳам, ман бояд бигӯям ва гар ман гӯяму ў нашувавад, ин боз беҳтар аст аз ногуфтани роз. Эй ҷаҳондор, бидон ки Исфандёр қасди бо ту ҷангидан дорад. Ўлашқари бисёр гирд овардааст, акнун бар он аст, ки туро бигираду бубандад ва худ ба ҷойи ту бинишинад. Худ медонӣ, ки Исфандёр ба разму набард ҳамто надорад. Ман он чӣ шунидам, ба ту рост гуфтам, акнун ту худ беҳтар медонӣ чӣ кор кунӣ. Раъй ва фармон аз туст.

Шоҳ аз ин суханони Гуразм ба андеша рафт. Ба худ меғуфт:

– «Во ачабо! Аз писар ба падар ин гуна бадӣ?». Вай аз Исфандёр кина гирифт, дилаш сард шуд, шаб аз ҳаёлу андеша хобаш набурд.

БАНД КАРДАНИ ГУШТОСП ИСФАНДЁРРО

Билоҳир қарор дод, ки вазираш Ҷомоспро ба Ҳинд фиристад, то вай Исфандёро ба пойтаҳт оварад. Дабирроталабида ба номи шоҳзода нома нависад: – «Эй моҳи қишивар – фарруҳ Исфандёр! Ба наздат пир Ҷомоспро фиристодам, хуфта бошӣ, бархез ва бедор бошӣ, савор шаву бо ҳамроҳии ў биё».

Номаро ба вазир супурда фармуд:

– Зуд равон шав ва ба шоҳзода бигӯ: – «Кори бузурге дар пеш аст, ки бе ту саранҷом намешавад».

Чомосп ҳамон рӯз бо сипоҳ ба роҳ афтод.

Бо шитобу ҷадал роҳ мепаймуд; роҳи сирӯзаро дар бист рӯз тай карда, ба мақомгоҳи Исфандёр расид, аммо ўро дар мақомгоҳаш наёфт – шоҳзода бо писаронаш дар шикор буд. Чомосп наистода сӯйи дашти нахчир саворӣ намуд. Дар дашт нахуст ба як нафар ғуломи Исфандёрбарҳӯрд, ғулом пештар рафта ба шоҳзода ҳабар дод, ки Чомоспи вазир аз ҷониби шоҳ омадааст, то ўро ба пойтаҳт барад, ва пирамард ҳамин замон ба назди шоҳзода мерасад. Исфандёр аз талабидани шоҳ ўро ба хавотир афтод, ба писараш Баҳман гуфт:

– Маро талабидани бобоят ба некӣ нест, дилам гувоҳӣ медиҳад, ки деве ўро фирефта аз ман бадгумон кардааст.

Паҳлавон дар ин андеша буд, ки аз дур дар кӯҳсор гарде барҳост: Чомосп бо сипоҳ шитобон меомад. Исфандёр зуд савор шуда ба истиқболаш рафт. Ҷавон ва пир пиёда шуда воҳӯрдии бағалкаш карданд; Чомосп шоҳзодаро бӯсида номаи падарашро ба ў дод ва:

Дуруст аз ҳама кораш огоҳ кард,
Ки мар шоҳро дев гумроҳ кард.
Хирадмандро гуфт Исфандёр:
– «Чӣ бинӣ маро андар ин рӯзгор?
Аз ин гуна бо ту биёям ба дар,
На неку кунад кор бо ман падар».
Хирадманд гуфт: – «Эй шаҳи паҳлавон,
Ба донандагӣ пиру бар тан ҷавон!
Ту донӣ, ки ҳашми падар бар писар
Беҳ аз хуб меҳри писар бар падар.
Бибояд-т рафтан, чунин аст рӯй,
Ки ҳарҷ ў кунад, подшоҳ аст ўй».

Исфандёр ба Балҳ омад.

Гуштосп мубадон ва бузургонро ба боргоҳ ҳонд, тоҷ бар сар ниҳода бар таҳт нишаст, китоби муқаддаси зардуштӣ «Занд»-ро дар пеш гузошт ва Исфандёро талабид.

Паҳлавон даромада ба шоҳ таъзим кард ва бандавор даст ба пеш гирифта истод.

Гуштосп ба ҳозирон муроҷиат намуда сухан оғоз кард:

– Шумо бузургон, мубадон, хирадмандон ба яке пурсиши ман посух дихед. Подшоҳе фарзанди ҳудро бо ранҷу машаққат мепарварад, калон мекунад, ба воя мерасонад; фарзанд, чуноне ки пораи сангे дар кон ба зардӣ расида зар мегардад, ба мардӣ мерасад, камол ва ҷамол пайдо мекунад, ки ҷӯяндагон дидорашро мечӯянд ва ғӯяндагон васфашро мегӯянд:

Саворе шавад нек пирӯз разм,
Сари анҷуманҳо ба разму ба базм.

Ва он гоҳ ёлу шоҳ бароварда ба падар чира мешавад ва қасди гирифтани ҷойи ӯро мекунад. Шоҳи пиргашта ба вай қишвар, ганҷ ва сипоҳ дода, ҳудаш дар коҳ менишинад, вай ғайр аз якто тоҷ ва якто таҳт ҷизе надорад, лекин писар дар падараш ҳаминро ҳам дида наметавонад, аз барои якто тоҷ меҳоҳад бо сипоҳ оҳанги падар кунад ва хуни ӯро бирезад. Шумо, пирони ҷаҳоншинохта бигӯед, падар бо ҷунин писар чӣ коре бояд бикунад?

Бузургон ва мубадон гуфтанд:

– Эй шаҳрёр, ақли одамий ба ҷунин коре бовар намекунад. Падар зинда ва писар ҷӯёи таҳти ӯ? Аз ин ҳомтар коре нест.

Шоҳ Исфандёро нишон дода гуфт:

– Ин аст писаре, ки қасди ҷони падар дорад!

Ҳозирон ҳама бо ҳайрат ба шоҳзода нигаристанд.

– Ман, – гуфт боз Гуштосп, – ӯро ба сазои кирдораш дар ҷунон банде меандозам, ки қасе гунаҳкореро дар он гуна банд наандоҳта бошад.

Исфандёр барҳурӯшиду гуфт:

– Эй падари бузургвор, эй шаҳрёр, ман кай марги туро хостаам? Ман дар умрам ҷунин гуноҳе накардаам ва намекунам.

Ба ҷони ту савғанд, эй ҳусрави комрон, ки ҳаргиз ҷунин нияту кирдор ҳатто ба ҳаёли ман наёмадааст. Лекин ту подшоҳӣ, фармон аз туст.

– Банд овареду ӯро бубандед! – фармон дод шоҳ.

Фармон дафъатан ба чо оварда шуд. Чанде аз навкарон ба шохзода дарафтида ўро ғалтонданд, кулоҳ аз сараш баргирифтанд, камарбанду чома аз тан ва мӯза аз поящ кашиданд:

Ба пеш овариданд оҳангарон
Фулу банду занҷирҳои гарон.
Бибастанд ўро ҳама дасту пой
Ба пеши чаҳондори кайхонхудой.
Чунонаш бибастанд пой устувор,
Ки ҳар кас хамедид, бигрист зор.

Сипас ўро бар пил нишонда ба қальяи Гунбадон, ки дар қўхистон буд, бурданд ва дар он чо дасту поящро бар чор сутуни оҳанин бастанд.

Чавонпаҳлавони лашкари сафдар бо доду дард се сол дар он ҳол монд. Аз бародаронаш фақат Фаршедвард гоҳе аз падар пинҳонӣ (зеро шоҳ рафтани писаронашро ба назди Исфандёр манъ карда буд) ба дидани ў мерафт, ба наздаш созанда ва сарояндагонро бурда, кўшиш менамуд, ки бо суруду нағма дарду ранчи бародари маҳбуби худро сабуктар гардонад.

Дар ин миён Гуштосп бо сипоҳ сафари Систон пеш гирифт. Ҳамроҳаш мубадон буданд, ки китоби муқаддаси зардуштиён «Авесто»-ро бо худ мебурданд. Шоҳ меҳост систониҳои бутпрастро ба дини нав дарорад.

Дар он айём ҳукмдори Систон Рустами Зол буд, Гуштосп меҳмони вай шуда ду сол дар он кишвар монд.

ЛАШКАР КАШИДАНИ ХОҚОН БОРИ ДИГАР

Хабари рафтани Гуштосп аз Балх ва маҳбусии Исфандёр ба хоқон расида буд, ки хабар рост бошад фурсат барои лашкаркашӣ ба Балх ва қасосгирӣ аз Гуштоспшоҳ мусоид аст.

Арчопс дарҳол Сутӯҳ ном чосуси худро ба Балх фиристод, то дурустии ин хабар ва чигунагии вазъиятро дониста баргардад. Сутӯҳ рафт ва пас аз чанде баргашта хоқонро огоҳӣ дод, ки дар воқеъ душмани хафноки вай Исфандёр дар қўхистони дур қалъабанд ва худи шоҳ бо сипоҳаш дар Систон аст, дар Балх ба ҷуз Лухроспи пиру ҳафтсад нафар оташпараст касенамонда ва дар тамоми кишвар саворе мавҷуд нест:

Чу Арчосп огох шуд, шод шуд,
Аз андухи дерина озод шуд.
Саронро ҳама хонду гуфто: – Равед,
Сипохи пароканда боз оваред».
Бирафтанд гурдони лашкар ҳама
Ба кӯҳу биёбону чойи рама.

Бирафтанду саворони кишварро якка – якка чида аз онҳо лашкари ҷарроре гирд оварданд.

Хоқон лашкарро ба писари меҳтараш Кӯҳрами гурди тегзан супурда, фармуд, ки онро бо тезӣ сӯйи Балҳ кашад:

Бад-ӯ гуфт: – «Бигзин зи лашкар савор,
Зи гурдони шоистаи корзор,
Аз эдар бирав тозиён то ба Балҳ,
Ки аз Балҳ шуд рӯзи мо тору талҳ.
Нигар, то киро ёбӣ аз душманон,
Аз оташпастону аҳриманон,
Сароншон бибур, хонаҳошон бисӯз,
Бар эшон шаб овар ба рахшанда рӯз.
Аз айвони Гуштосп бояд, ки дуд
Забона барорад ба ҷарҳи қабуд!
Агар банд дар пойи Исфандёр
Бибинӣ, баровар бар ӯ рӯзгор.
Ҳамон дам сарашро зи тан боз кун,
Зи номи ту ғетӣ пурваз кун!
Ҳама шаҳри Эрон ба коми ту гашт,
Ту тегиу душман ниёми ту гашт».

Кӯҳрам бо сад ҳазор лашкар омада аз Ҷайхун гузашт. Аз паси вай Арчосп бо сипохи хосаи даҳҳазора меомад.

ҚИЁМИ ҲАЛҚ

Бо фармони хоқон ва сарлашкар урдуи онҳо даст ба торочу қуштор боз кард. Чун истилогарон ба наздики Балҳ расиданд, дар шаҳри бесипоҳу бепаноҳ воҳима афтод, лекин Лухроспи пир ҳафтони ҷанг пӯшида аз оташкада берун омад ва аҳолиро ба қиём даъват кард.

Бо даъвати вай мардумони шаҳр ҳар кӣ бо ҳар чӣ мусаллаҳ шуда ба мудофиаи шаҳри худ бархостанд.

Дар chanги халқй бар зидди истилогарон боз худи Лухросп намунаи ибрат шуд; вай савора, яке гурзи говсар ба даст, бо ҳар як ҳамла чандин савори душманро сарнагун мекард. Ба ҳар тараф, ки аспи chanгии худро бармеангехт, хокро ба хун меомехт. Силохи چавонони шаҳр таёқ, табару теша буд, онҳо бо ниҳояти далерию нотарсй мечангидан.

Кўхрам барои шикастани дили шаҳриён пайваста қасди чони Лухросп мекард, ба chanговарониаш фармон дод, ки ба оняли шершутоат якка-якка chanг наёзанд, балки ўро бо гурӯҳ миёнагир кунанд.

КУШТА ШУДАНИ ЛУХРОСП

Пас саворон аз ҳар чониб ба болои пирамард тохтанд:

Чу Лухросп андар миён бозмонд,
Ба бечорагй номи Яздон бихонд.
Зи пириву аз тобиши офтоб
Фами гашту баҳт андаромад ба хоб.
Чаҳондида аз тири туркон бихаст,
Нигунсор шуд марди яздонпараст.
Бикарданд чок он кай¹ چавшанаш,
Ба шамшер шуд пора-пора танаш.

Кушандагонаш чун кулаҳ аз сари ў бардоштанд, рӯе ба ранги лаъл ва мӯе ҳамчу кофурро дида дар ҳайрат монданд, ки ин марди ба тан пиру ба неру چавон кист ва гурзу шамшерро чий гуна бардошт?

Кўхрам ўро шинохт ва ба ёронаш шиносонд:

– Ин пир Лухросп, падари Гуштосп аст. Вай дил аз тоҷу таҳт барканда дар оташкада ба парастиши Ҳудовандаш нишаста буд. Дар набудани Гуштосп шоҳ ў буд, акнун ки ўро куштем, дили сипоҳу раият шикаста ва подшоҳии Гуштосп вожгун мегардад.

Сипас лашкари хоқонӣ аз ин сухани солори худ қавидил шуда, сипоҳи шаҳриёни chanгнодидаву бесилоҳро пароканда карда ба шаҳр даромад.

¹. Кай – шоҳ, шоҳаншоҳ.

Шаҳр ва кишвар аз ғорату күштор табоҳ шуданд. Фотеҳон тилло ва ҷавоҳироти оташкадаро ғорат карданд, мугонро күштанд, аз хуни күшташудагон оташи муқаддас ҳомӯш гардид. Баъд онҳо Мехрбарзинро оташ заданд.

ЮРИШИ ГУШТОСП БА БАЛХ

Шоҳ Гуштосп, аз ин фочиаи кишварааш ва ҳалқаш бехабар, дар Систони дур сармasti базму айш буд. Лашкариёни Арчосп атрофи Бахлро гирифта, роҳҳои омадурафтро баста буданд ва қасеро аз шаҳр баромадан намемонданд, то мабодо ҷониби Систон раваду ҳабари ҳучуми истилогаронро ба шоҳ расонад.

Аз занони шоҳ чанде дар Балх монда буданд, яке аз онҳо, ки занаки ҳушманӣ ва часуре буд, ба тан пӯстин ва ба сар телпаки намадин, ба по мӯзай ҷармиҳомӣ пӯшида, ҳудро ба қиёфаи сипоҳии арчоспӣ дароварда, шабонгоҳ аспи давандеро савор шуду аз шаҳр бадар рафт. Роҳбонони арчоспӣ ўро одами ҳудашон дониста монеъ нашуданд. Занак чун аз ҳалқаи мӯхосира баромад, пӯшоки туркиро аз тан бияфқанд, аз ҳӯрчин пӯшоки маликагиро бароварда пӯшид ва ангуштариинеро, ки дар вай нишони Гуштоспишоҳ буд, ба ангушташ гузаронд; дар шаҳру дехаҳо ангуштариинро нишон дода мегуфт, ки вай шоҳбонуст ва ба Систон назди шоҳ равон аст. Мардумон ўро бо иззату икром пазиро мешуданд ва омилон ва қадхудоён барои мушояаташ¹¹ одам ҳамроҳ мекарданд. Шоҳбону бо шитоб асп меронд, дар манзилҳо намехуфт ва роҳи дурӯзаро ба як рӯз тай мекард.

Ниҳоят вай ба Систон расида, Гуштоспро дар шикоргоҳ ба канори рӯди Ҳирманд ёфт. Бо дарду алам гуфт:

– Эй шоҳ, ҷаро аз Балх рафтӣ, ҷаро дар ин ҷо дер мондӣ? Аз Тӯрону Чин сипоҳ омад, дар Балх акнун ғорат асту күштор, ҳоли кишвар табоҳ, рӯзи мардумон сиёҳ.

Ба таачҷуб ва алами шоҳбону, ҳабари овардаи ӯ ба шоҳ чандон таъсире накард.

– Боке надорад. – гуфт Гуштосп. – Охир, ҷо шудааст? Ба як тоҳтани душман ҳамин қадар ғусса? Ман агар аз ҷой ҷунбам,

¹¹.Мушояаташ – ҳамроҳӣ, раҳнамоӣ.

хоқон пойдорӣ карда наметавонад, тамоми кишварашро зеру забар мекунам.

– Ёва магӯйӣ, – гуфт шоҳбону, – коре бас бузург пеш омада-аст. Душман падарат Лухроспро күшт, Мехрбарзинро оташ зад, мубадон ва муғон ҳама күшта шуданд, аз хунашон оташи муқаддас хомӯш гардид.

Бо шунидани ин сухан Гуштосп саҳт тофта шуд, ба чашмо-наш об омад.

Шоҳбону боз хабари аз ин ҳам ҷонкоҳтареро расонд:

– Хоқон дуҳтаронат Ҳумой ва Беҳофариdro асир гирифта бурд.

Гуштосп хуш аз сараш парид, бехуд гашт, фигон бардошт.

Вай зуд аз шикоргоҳ ба мақомгоҳи худ баргашту ба вилоятҳо назди сарҳангон ва паҳлавонон қосидони худро равона карда, ба онҳо фармон дод, ки агар нишаста бошанд, барҳезанд ва барҳоста бошанд, савор шаванду дар ҳеч ҷо наистода, ба пасту баланди роҳ нигоҳ накарда, гарди роҳ аз сару тани худ наафшонда, бо сипоҳашон ба зудии зуд назди ӯ ҳозир шаванд.

Дере нагузашт, ки сарҳангон ва паҳлавонони кишвар бо дастаҳои сипоҳи худашон ба хизмати Гуштоспиҳом омаданд. Гуштосп дар сари он лашкар сӯйи Балҳ саворӣ намуд.

ЧАНГ. ШИКАСТ ХЎРДАНИ ЭРОНИЁН

Дар ин миён гирудору күштору ғоратгарии урдуи хоқонӣ дар пойтаҳт ва кишвар давом мекард.

Арчосп чун аз ҳаракати Гуштосп ба сӯйи Балҳ огоҳӣ ёфт, ба тадоруки ҷанг афтода, аз Тӯрон боз лашкар талабид.

Писарони Арчосп ва дигар сипоҳдорони вай, ки дар Тӯрун Чин монда буданд, бо тезӣ лашкари азиме гирд оварда ба ин ҷониб юриш карданд. Дашту дараҳо аз саворон пур шуданд. Даме ки сари сипоҳи хоқонӣ вориди Балҳ мешуд, думи он ҳанӯз аз Ҷайхун убур мекард.

Шоҳ Гуштосп ҳам ба наздики Балҳ расид.

Ду лашкар дар дашт рӯбарӯйи ҳам саф оростанд. Гуштосп боли рости сипоҳашро ба шоҳзода Фаршедвард ва боли чапашро ба бародарзодааш Настур супурд; хоқон Арчосп дар боли рости сипоҳаш паҳлавон Кундур ва дар боли чап Кӯҳрами

сафдарро гузашт. Дар қалби хар ду тараф худи хукмдорон – Гуштосп ва Арчосп истоданд.

Мухориба сар шуд:

Ту гуфтӣ, ки гардун бипаррад ҳаме,
Замин аз гаронӣ бидаррад ҳаме.
Зи овои аспону захми табар
Ҳама қӯҳи хоро фурӯ бурд сар.
Ҳама дашт сар буду бетан ба хок,
Ба сар-бар зи гурзи гарон чок-чок:
Дурахшидани тибу борони тир
Хурӯши ялон бурдаву доругир.
Басе қӯфта зери наъл-андарун,
Кафан синаи шеру тобут хун.
Тани бесарону сари бетанон,
Саворон чу пилони кафафганон.
Падарро набуд бар писар ҷойи меҳр,
Ҳамегашт з-ин гуна гардонсипехр.
Чунон гашт сар то сар овардгоҳ¹,
Ки аз ҷӯши хун лаъл шуд рӯйи моҳ.

Дар ҳоле, ки боли рост ва қалби эрониён ба ҳамлаҳои шадиди душман тоб оварда саҳт муқобилат нишон медод, ба ногоҳ боли чапи онҳо ҳазимат намуд; паҳлавон Кундури тӯро-нӣ онро пахш кард ва парешон соҳт. Вай ҳазиматиёро таъқиб-кунон ба пушти қалби эрониён сипоҳ ронд, он гоҳ қалб ва боли рости онҳо низ дошт дода натавонист, ақиб рафт. Дар ҳарбу зарб сию ҳашт нафар шоҳзода – писарони Гуштосп кушта шуданд.

Гуштоспи мағлуби дармонда, парешонҳол, аз куштаи писарони баҳодур мусибатзада ва дилхун, аз муҳосира шудан тарсида рӯ ба гурез овард.

Тӯрониён ўро ду манзил таъқиб карданд, хостанд зинда бигирандаш, лекин муваффақ нашуданд; шоҳзода Фаршедвард бо дастаи сарбозонаш ҷо-ҷо истода бо таъқибкунандагон заду-хӯрд мекарду онҳоро нигоҳ медошт, дар ин миён гурӯхи Гуштосп пештар мерафт. Дар яке аз задухӯрдҳо Фаршедвард аз тибу дами шамшери душман чандин заҳм хӯрда ғалтид, сарбо-

¹. Овардгоҳ – майдони ҷанг.

зонаш ўро бардошта ба пуштае бурда хобониданд, пинҳон карданд.

Лашкари ҳазиматкардаи шоҳ ба кӯҳсори пургиёҳе расида дар вай ҳисорӣ шуд, камин гирифт; Гуштосп бо сипоҳи хоса бар фарози кӯҳ паноҳ бурд.

РАФТАНИ ЧОМОСП НАЗДИ ИСФАНДЁР

Дар паноҳгоҳи кӯҳӣ Гуштосп хост бидонад, ки амри ҷарҳи гардун дар ҳакқи ў чӣ бошад ва ўро чӣ қисмате пеш ҳоҳад омад. Ҳам вазир ва ҳам ситорашинос Ҷомосп бо вай буд, шоҳ ба ў фармуд:

– Аз гардиши осмон бигӯй ва толеи маро бичӯй.

Ситорашинос ҷавоб дод:

– Мечӯям ва мегӯям, агар шоҳ гуфтаи маро бовар кунад.

– Бигӯ. Агарчи сарам ба осмон сояд, аз амри ҷарҳи гардун ноҷорам.

Ҷомосп китоби толеъро кушод ва шаб ба ситораҳо нигаристу гуфт:

– Шоҳ агар Исфандёро аз банд бикишояд, начот меёбад.

– Гувоҳии дилам низ бар он аст, ки начоти ман аз Исфандёр ҳоҳад расид, – гуфт шоҳ. – Ба гуфтори бадҳоҳ ўро ба тундӣ баста ва ҳамон гоҳ пушаймон шуда будам. Агар вай ояду маро начот дихад, тоҷ бар сараш мениҳам ва бар таҳташ менишонам. Аммо кӣ ва чӣ тавр назди Исфандёр мераваду ўро мераҳонад?

– Ман, – гуфт Ҷомосп.

– Ту вазири ботадбирий, – хушнуд шуд шоҳ, – шаб бирав, ба писарам аз ман дуруд бирасон ва бигӯяш: – «Он кас, ки аз ту бадгӯйӣ кард, бо дили пурдард аз ҷаҳон рафт. Шоҳ аз бедодие, ки ба ту кард, пушаймон аст ва надомат мекунаду ба худ мепечад. Дил аз кина пок ва сари душманон дар хок биқун, вагарна душман дарахти каёниро¹ аз бех бармеканад. Биё, падарат тоҷу таҳту ғанҷ ба ту месупорад ва худ ҳамчун падараш гӯши яздонпарастӣ мегирад. Яздони пок гувоҳи сухани шоҳ аст».

Бо фармони ў Ҷомосп шабонгоҳ аз кӯҳ фуруд омад ва бо роҳи дашт сӯйи қалъаи Гунбадон раҳсипор гардид.

¹. Каёни – подшоҳӣ.

Писари Исфандёр – Нүшозар дар боми қалъа ба дидбонй истода буд, аз дур савореро дид, ки кулохи сиёх бар сар дошт ва шитобон пеш меомад, Ба дилаш гуфт: – «Агар ин савор аз чониби Гуштосп омада бошад – хуб, ва агар арчоспий бошад, сарашро мегирам». Аз қалъа фуруд омаду ба истиқболи савори ношинос пештар рафт. Җомосп наздиктар омада буд, ки Нүшозар ўро шинохт ва зуд ба падарашибар дод. Дарвозаи қалъаро күшода вазирро дароварданд. Җомосп назди Исфандёри занҷирбанд хозир шуда таъзим ба чо овард.

– Эй хирадмандин, – хитоб кард ба вай Исфандёр, – каси басташударо таъзим мекунй? Охир, ҳар кӣ баста шуда бошад, Аҳриман аст.

Ин сухани Исфандёр киноя буд аз он ки ҳар кӣ бо амри ҳокимон чи ба гуноҳ ва чи бегуноҳ дар банду зиндан афтода бошад, вай дигар дар назари онҳо Аҳриман, яъне бадсиришту бадкирдор хисоб мёёфт.

– Ту дигар баста найӣ, озодӣ, шоҳзода, – гуфт вазир.

Баъд вай воқеаи ҷангиги оҳирин бо истилогарон, мағлубияти шоҳ Гуштосп ва дар кӯҳ паноҳонда будани ўро нақл ва суханони шоҳро, ки фармуда буд ба Исфандёр расонд, баён кард.

Дар ҷавобаш Исфандёр бо ранҷу алам гуфт:

– Шоҳ ба гуфтори Гуразми бадкин бовар кард, маро бегуноҳ дар банд андоҳт. Писари шоҳ акнун Гуразм аст. Подоши хизматҳои ман, ки ба шоҳ карда будам, ҳамин банди оҳанин шуд. Ман ин бедодиро ҳаргиз фаромӯш наҳоҳам кард.

Душманон хуни бобоят Луҳросп, он парастандамарди фариштасиратро реҳтанд, – гуфт вазир, – ҳам он муғони яздон-парости «Занд»-у «Авесто»-бадастро күштанд, ки аз хуни күшташудагон оташи муқаддаси Меҳрбарзин хомӯш гашт! Сазои ин бадкирдориро кӣ медиҳад?

Зи баҳри ниё¹ дил пур аз дард кун,
Барошӯбу руҳсорагон зард кун!

– Эй некноми баландаҳтар, – гуфт Исфандёр, – падари Гуштоспро писар бех, ки интиқоми хуни падарро ситонад, ки тоҷу таҳтро аз вай гирифта буд.

¹. Ниё – бобо.

– Пас, агар кини бобоятро начүйй, ба хоҳаронат Ҳумой ва Бекофарид чй мегүйй, ки бо дому дард асир афтоданд ва хоқонхи онору пиёдаву побараҳна ба Тўрон давонданд?

– Магар Ҳумой ва Бекофарид бародари бадбахташонро дар ин тангчой боре ёд карданд? Ҳабар гирифтанд? Бех, ки падар чораи халосии духтаронашро бичўяд.

– Эй паҳлавон, падарат ба кўхсор афтодааст, бепаноҳ, зору нотавон, дар гирдаш сипоҳи туркон; ў ниёзманди ёрии туст.

Набошад писанди ҷаҳонофарин,
Ки ту сар бипечй зи меҳру зи дин!

Сию ҳашт бародарат – он палангони кўху шерони дашт ҳама хокро бистару сангро болин кардаанд. Ту кини онҳоро ҳам намечўйй?

– Бародаронам ҳама озод, хурраму шод буданд ва ман дар банд; ҳеч қадомашон боре ёди мани мустамандро накард. Акнун ки душман онҳоро куштааст, аз саъю кўшиши ман чй суд?

Чомосп чун ин гуфтори Исфандёрро шуниду дили ўро ба ҷунин дарду дод дид, ҷанде дармондаву ҳомӯш бар пой истод ва сипас Фаршедварди далерро ба ёд овард, ки бародари маҳбуб ва ёру ёвари Исфандёр буд. Гуфт:

– Хуб, пас ба Фаршедвард чй мегүйй, ки ҳамеша ба базму разм бо ту буд ва дўстатро дўст душманатро душмани хеш медонист ва аз бадҳоҳи ту Гуразм нафрат дошт. Оё медонӣ, ки акнун тани ў пур аз заҳми шамшер, мигфару¹² ҷавшанаш пора-пора ва ҷонаш дар дами гусастан аст?

Исфандёр дигаргун гашта якбора гирияро сар дод. Зор-зор мегириству менолид:

– Эй бародари бо ҷон баробарам! Эй меҳтари шердил! Ман дар азои ту рух ба хуни чигар мешўям. Эй Чомосп, ҷаро ту то ҳол инро пинҳон доштий? Фармой, оҳангарон оянду банди поямро қушоянд!

Бо фармони вазир оҳангарон бо сўҳону путки гарон ҳозир шуда, ба судани занчири пойи шоҳзода шурӯй карданд, лекин

¹².**Магфар** – кулоҳи ҷангии мисин.

харчанд сүхон меронданду путки мекүфтанд, занчири ғафс ба зүйдү суда намешууд ё намешикааст.

– Эй шумдаст! – бо қаҳр хитоб кард Исфандёр ба оҳангар. Ба бастан бастай ва акнун бастай худатро күшода наметавонй?!?

Вай инро гуфта бо ҳамон банду занчир рост ба по бархост ва яке пой фишурда ва даст печида буд, ки гулу банд дарҳам шикааст, занчир канда шуд. Худаш аз хуш рафт ва ғалтид.

Чун боз ба хуш омад, ба пораҳои занчиру гулу банди шикаста нигаристу гуфт: – «Ин ҳадяҳои Гуразм бибуриданд моро аз базму аз разм».

Вай ба гармоба даромада тани оҳансудаи дардмандашро шуст.

Ба оҳангарон якчанд зиреху сипари маҳкам фармуд, сохта оварданд.

Мусаллаҳ ва мучахҳаз шуда, дар шаби торик бо ҳамроҳии Ҷомосп, писаронаш Баҳман, Нӯшозару Мехрнӯш ва бо як даста навкаронаш аз қалъа баромада ба роҳ афтод.

Чун ба дашт баромаданд, Исфандёр даме истоду рӯ ба осмон намуда ба номи Худояш чунин савганд ёд кард: – «Агар дар ҷанг пирӯзӣ ёбам, аз Арҷосп интиқоми хуни бобоям Луҳросп, хуни сию ҳашт бародарам ва он ҳама күшташудагони бегуноҳро меситонам, аз падарам ба дил кина намегираам, дар қишивар сад оташкадаи нав мессозам, дар биёбонҳо садто работ бино мекунам ва ҷоҳҳои об меканонам, ба бечорагон аз хазина сад ҳазор дирам ато мекунам». Равон шуданд.

Дар қарибии кӯҳе, ки Гуштосп бар фарози он паноҳ бурда буд, ҷанде аз сарбозони Фаршедвард фармондехи машруҳи ҳудро дар дашт ба вайроне пинҳон карда нигоҳ медоштанд. Чун Исфандёр бо ҳамроҳонаш ба он дашт расиданд, Ҷомосп, ки паноҳгоҳи Фаршедвардро медонист, паҳлавонро ба он ҷо бурд. Исфандёр бародарашро зору низор ба тани пурзахм ба хок ҳуфта дид. Бар вай гириstu гуфт:

– Эй номвар, туро ин заҳмҳои хуншор аз кӣ расид, ки ман ба ҷанг кини туро аз вай бозҷӯям, агарчи вай шери жаён ё наҳанги дамон ҳам бошад?

– Аз Гуштоспиҳоҳ, – ҷавоб дод Фаршедвард. – Ин ҳама дарду ранҷ ба ҷони ман аз вай омад. Агар вай туро дар банд намеандоҳт, тӯрониён кай ба ин хуҷум ҷасорат мекарданд?...

Падруд², эй бародари чаҳонпаҳлавонам! Ман рафтам, ту ҷовид бимон ва маро ёд дор...

Фаршедвард инро гуфта ҷон дод.

Исфандёр зор-зор гириста, дастор ва пироҳанашро ба часади бародараш кафан карду вайро ба хок супурд.

Баъд равон шуда, бегоҳирӯзӣ ба наздики лашкаргоҳи тӯрониён расиданд. Дар гирди лашкаргоҳ ба паҳни партоби тир ҳандақ ҳанда шуда буд, шаҳзода ва ҳамроҳонаш шабона бо ҷандин ҳилаю тадбир аз ҳандақ гузаштанду ба дашти санглоҳ баромада ҷониби кӯҳ равон гардиданд.

Ногаҳон дар ҳамгашти роҳ ба як гурӯҳ саворони тӯронӣ дучор шуданд. Саворон сари роҳи онҳоро гирифта ба пурсуков даромаданд: – Кистед? Аз кучо меоед? Ҷаро дар ин вақти шаб дар дашт мегардед?

Исфандёр худро аз сарҳангони Кӯҳрам ба қалам дода, итоб кард, ки:

– Шумоён дар ин ҷоҳо чӣ кор карда гаштаед? Роҳбонӣ мекунед? Чӣ гуна роҳбононед, ки Исфандёр дар ин дашт пайдо шудаасту шумоён ҳабар надоред? Ғафлат кардед, ӯро гузаронда фиристодед! Кӯҳрам ба ман фармуд, ки бо шамшери тез сазои ғафлат карданатонро диҳам!

Инро гуфта вай шамшер қашиду аспи ҷангии худро ба болои сарбозон барангҳект, онҳо ҳаштод нафар буданд, вай бо писарони шердил ва навкарони тегзани худ дар як дам ҳамаи ҳаштод нафарро ба хоку хун афканд.

ВОҲУРӢ БО ШОҲ

Пас ба кӯҳ назди падари интизори парешонрӯзгораш равон шуд:

Баромад бар он кӯхи хоро фароз,
Чу рӯйи падар дид, бурдаш намоз.
Падар доғдил буд, бар пой ҷаст,
Бибӯсиду бистурд рӯяш ба даст.
Бад- ӯ гуфт: – «Яздонсипос, эй ҷавон,
Ки дидам туро шоду равшанравон,
Зи ман бар дил озору тундӣ мадор,
Ба кин хостан ҳеч кундӣ мадор.
Гуразм, он бадандешу бадгӯй мард,
Дили ман зи фарзанди ман тира кард.

². Падруд – хайрбод, видоъ.

Бад омад ба рӯяш зи гуфтори бад:
Бад ояд ба марди бад аз кори бад.
Пазируфтам аз Кирдгори ҷаҳон,
Шиносаандай ошкору ниҳон,
Ки гар ман шавам шоду пирӯзбахт,
Супорам туро кишвару тоҷу таҳт».
Чунин посух овард Исфандёр,
Ки: «Хушнуд бодо зи ман шаҳрёر.
Маро он бувад таҳту тоҷу қулоҳ,
Ки хушнуд бошад аз ин бандо шоҳ».

Сипоҳиён ба омадани Исфандёр шодӣ карданд ва аз ҳар сӯйи кӯҳсор гурӯҳ-гурӯҳ ба наздаш омадан гирифтанд. Бисёрии онҳо ҳамсафон, ҷанговарони собиқи ў буданд, ки дафъаи гузашта дар зери дирафши нусратнишони ў ҷангига бар истилогарон зафар ёфта буданд. Аз банди гарони ноҳақ озод шудани паҳлавонро табрик мегуфтанд.

Бузургон бар ў хонданд офарин,
Ки: – «Моро туй афсару теги кин.
Ҳама пеши ту ҷон ғаравгон кунем,
Зи дидори ту ромиши ҷон кунем».

ТАРСИДАНИ АРҶОСП

Исфандёр фавран ба оростани лашкар шурӯъ кард. Дар ин миён Арҷосп ва сипоҳдорони вай аз ҳабари пайдо шудани Исфандёр ба ҳавотир афтода буданд. Қир карда шудани роҳбонони онҳо, ки ҳама ҷанговарони корозмудаи яккачин буданд, зарби гурзу шамшери беамони Исфандёро ва ҳамлаҳои даҳшатангези саворони ўро ба ёдашон меовард, ки дар ҷангги гузашта озмуда буданд; акнун шуниданд, ки шаҳзода бо шоҳ пайваста ва машгули оростани лашкар аст, ба тарсу ҳарос афтоданд.

Ҳоқон сарлашкараш Кӯҳрамро ба наздаш талабида гуфт:

– Мо омада будем ба умеди он ки Исфандёр дар банд асту аз ҷанг дар канор ҳоҳад буд, аммо акнун кор ранги дигар гирифт:

Чунин чун күшода шуд он девзод,
Ба ҷанг аст моро ғаму сардбод.
Зи туркон қасе нест ҳамтои ў,
Ки гирад ба разм-андарун ҷойи ў.

Он беҳ ки мо ғанимати то имрӯз ба даст овардаамонро бор кунему ба Тӯрон баргардем.

Пас, чахор писари хурдии хоқон ҳамаи дастбурди горату яғмо – молу ашёи фаровон, симу зари бехисобро ба уштурхо бор карда, аспони оростай ғаниматиро етал кунонда ба роҳ афтоданд. Онҳо бо чандин роҳ ва дар ҳар роҳ бо корвоне иборат аз сад уштур равон шуданд.

Лашкари Арчосп аз рафтани бору буна ҳанӯз бехабар, бо дили пурбиму сари пуршишиб тайёрии чангро медид. Аз паси корвонҳои равоншуда худи Арчосп ҳам ба роҳ афтодани буд, ки яке аз сипоҳдоронаш, Гургсор ном, ба наздаш омаду ўро боздошт ва гуфт:

– Эй шоҳи Тӯрону Чин, Исфандёр агарчи рӯйнтан аст, лекин як тан аст:

Зи як тан мазан номи худ бар замин!

Сию ҳашт писари Гуштосп күшта, шоҳ дилу чигарашиб сўхта, сипоҳаш хаставу кўфта, баҳташ гурезону ошуфта, ба мададаш гайр аз Исфандёр касе наёмадааст. Ту бо тарсу ваҳми худ:

Сипаҳро ҳама дилшикаста кунӣ,
Ба гуфтор бечанг хаста кунӣ!
На доно бувад шоҳи ботарсу бок,
Зи тарсанда мардум барояд ҳалок.

Агар Исфандёр ба овардгоҳ биёяд, ҳамоварди ў манам, ки танашро ба хок меафканам.

Арчосп ин гуфтори Гургсорро шунида хушнуд гашт ва гуфт:

– Эй диловар, агар ту ин гуфтаатро ба ҷо орӣ, аз ҳамин хиргоҳ, ки ман нишастаам, то пеши дарёи Чин ҳамаро ба ту мебахшам, ганчи Эронро ҳам ба ту медиҳам. Сарлашкари ман туй!

ЧАНГ.НАБАРД БО ГУРГСОР

Исфандёр бо сипоҳи бузург аз кӯҳ фуруд омад. Ду сипоҳ рӯбарӯйи ҳам саф оростанд. Таблу дуҳулу карнайҳо дар дашт гулғула андохтанд. Исфандёр наъра кашида сипоҳи худро барангехт:

– Эй чанговарон! Мардӣ кунед! Теги заҳробгун баркашеду душман күшед!

Чанг даргирифт:

Ҳам Исфандёр аз миёни ду саф
Чу шери жаён бар лаб оварда каф.

Хамегашт бар сони гардонсипеҳр,
Ба ҹанг- андарун гурзай گовчехр,
Ки гуфтй ҳама дашт болои ўст,
Зи кина ҳаме дарнагунчад ба пӯст.

Вай пешопеши сipoҳи пурғазаби тегзанаш аспи пӯлод-
сумро бар қалби лашкари Арчосп ангехт ва гурзи гарони گов-
санро ба ҹавлон овард, душман сесад саворашро дар хоку хун
сарнагун гузошта парешон гашт. Исфандёр:

Чунин гуфт, к-ин кини Фаршедвард
Зи дарё барангезам имрӯз гард.

Сипас, ба боли рости тӯрониён барквор ҳамла бурда, саду
шаст нафари онҳоро кир кард ва Кӯҳрамро гурезонд.

Чунин гуфт к-«ин кини хуни ниёст,
К-аз ў шоҳро дил пур аз кимиёст».

Инонро ба боли чапи душман тофт ва саду шасту панҷ
мардро бар хок афканد:

Чунин гуфт, к-ин кини он сию ҳашт,
Гиромӣ бародар, ки андаргузашт.

Ба Арчоспи баҳтбаргашта шикаст ҳӯрдан ва ҳатто торумор
шудани лашкараш ногузир менамуд. Вай дар тӯфони гарду хок
ба Гургсор бархӯрда, дар ғояти изтиробу ошуфтагӣ таъна зад,
ки:

– Эй худписанд! Ту лоф задӣ, ки ҳамоварди Исфандёр ҳастӣ
ва инак, сipoҳро дар хун нишондӣ!

– Ман ўро мекушам! Камони ҷоншикори ман кори ўро
тамом мекунад! – гуфт Гургсор ва камони ҷочиву тири пӯлод-
пайкон дар даст, ба наздики Исфандёр рафт, камонро зех карду
андоҳт, тир ба тани паҳлавон ҳалид, тири дигар андоҳт – ба
синаи ў ҳалид. Исфандёр аз зин ба паҳлу ҳамид. Гургсор теги
алмосгун қашида сӯйи ў рафт, ки сараашро бурад. Ба ногоҳ
ҳалқаи каманде паррон омада ба сару гардани ў печид:
камандро Исфандёр андоҳта буд; тирҳои Гургсор ба хафтони ў
ҳалида, ба танаш осеб нарасонда буданд, вай бардуруғ ба паҳлу
ҳамида буд ва ҳангоме, ки Гургсор тегкашон ба сӯяш меомад,
каманди печонро аз фитрок қушода ба тарафи ў ҳаво дод. Тани
ларзони Гургсор аз зин фурӯғ ғалтида дар хок ҷӯлид.

Исфандёр ёро даст ба пушт баста, ба гарданаш полаҳанг андохта, ба лашкаргоҳи назди шоҳ фиристод ва худаш боз ба размгоҳ баргашту сипоҳашро ба ҳамла бурд.

Барангехтанд оташи корзор,
Ҳаво тирагун шуд зи гарди савор.
Чу Арчосп пайкор он гуна дид,
Зи ғам суст гашту дилаш бартапид.

Хоқон дар воҳима афтод ва бо меҳтарону наздиконаш ба уштурҳо савор шуда, аспонро етал кунонда, сўйи пойтахташ – шаҳри Ҳаллух гурезон гардид.

Сипоҳи ўдар ҷабҳа монда муҳорибаро давом дод.

Ба хун гарқа шуд хоку сангу гиё,
Бигаштӣ ба хун, гар будӣ осиё.
Ҳама дашт пою сару пушт буд,
Бурида сару тег дар мушт буд.

Лекин вақте ки сипоҳи тӯрониён аз рафтани хоқон ҳабардор шуд, ҳар кӣ аспи роҳворе дошт, гурехт, дигарон ҷавшанҳо, камону шамшерҳо, сипару найзаҳоро партофта таслим шуданд ва гирёну зинҳорҳоҳон назди Исфандёр омаданд.

Исфандёр ҳамаашонро зинҳор дод ва ба сипоҳиёни худ амр кард, ки дигар ҳеч як аз онҳо хуни касеро нарезад.

Паҳлавон саропо хунолуд, шамшераш аз хун занг баста, бару китфонаш аз фишору ҳароши ҷавшани оҳанин озурда, дар ҳафтонаш чандин тир ҳалидаву дармонда, бо сипоҳи музafferаш ба назди падараш омад. Шамшераш ва дастҳояшро ба шир шустанд, аз ҳафтонаш тирҳоро қашиданд. Вай ба гармоба даромада сару танашро шуст. Ба саворон ва пиёдагони сипоҳ аз ғанимати занг ҳисса доданд, дираму динор бахшиданд.

Падару писар ҷомаи сӯгврӣ¹ пӯшида ба күшташудагони занг мотам гирифтанд ва сипас ба шукрони зафар як ҳафта дар парастишгоҳ нишаста ибодат карданд.

Рӯзи ҳаштум чун Исфандёр аз парастишгоҳ берун омад, Гургори асиирро талабид. Асири дасту по ба занҷир баста, аз ҷон даст шуста ва чун бед аз бод ларzonро оварданд, вай ба пойи фотех ғалтида ба зорӣ даромад:

¹. Сӯгврӣ – азодорӣ.

– Эй ҷаҳонпаҳлавон, эй шоҳ, маро накуш, ман як нафар бандай ту шуда, ба ҳар бадӣ, ки туро пеш ояд, сипар мешавам, агар ба ҷангӣ хоқон равӣ, туро ба қалъаи Рӯиндижи ӯроҳнамой мекунам.

Исфандёр фармуд, ки ӯро ба саропарда бурда нигоҳ доранд.

ҲАФТ ҲОНИ ИСФАНДЁР

Шоҳ ва шоҳзода дар саропарда бо ҳам нишаста буданду аз ҷангӣ гузашта, Луҳроспу Фаршедварди шаҳид, аз кори қаҳрамонони муҳориба сухбат мекарданд. Дар поёни сухбат Гуштосп ба Исфандёр гуфт:

– Эй ҷаҳонпаҳлавон, фарруҳ Исфандёр, ту дилшодӣ, ҳурраму ҳандонӣ, аммо ҳоҳаронат хун мегирянд. Ҳушбахт он, ки дар майдони ҷанг ҷон супурд ва бадбахт он ки зинда монду ба ҷангӣ асири афтод. Мо дар таҳт осуда нишинему нури ҷашмон – ҳоҳарони нозанини ту Ҳумой ва Бехофариҷ дар банди душманон ба ранҷу азоб бошанд, мардумон чӣ мегӯянд? Ман то зиндаам, ба ин ҷанг ҳоҳам гирист, оташи ин алам магзи устуҳонамро месӯzonад. Ба Тӯрону Чин лашкар бикаш, писар! Ҳоҳаронатро ҳалос кун! Агар ту онҳоро ҳалос карда, зиндаву саломат ба ман оварӣ, савганд ба номи Кирдгори баланд, ки тоҷи шоҳаншоҳиро ба ту месупорам.

Исфандёр ин бор ҳам фармони падарро бегуфтугӯ пазируфт, фармонбарӣ кард ва гуфт:

Туро, эй падар, ман яке бандаем,
На аз баҳри шоҳӣ пажӯҳандаем¹³,
Фидои ту дорам тану ҷони хеш,
Наҳоҳам сари таҳту фармони хеш.
Ба таҳт оварам ҳоҳаронро зи банд
Ба баҳти ҷаҳондор шоҳи баланд.
Ба ӯ оғарин кард Гуштосп, гуфт
Ки бо ту хирад бод ҳамвора ҷуфт!
Ба рафтан-т Яздон паноҳи ту бод,
Ба боз омадан таҳт тоҳи ту бод!

¹³. **Пажӯҳидан** – ҷустуҷӯй кардан.

Шоҳ аз сипоҳ дувоздаҳ ҳазор савори аспафгани номдорро чудо карда ба Исфандёр супурд, ба вай точи пургавҳари шоҳвор бахшид.

Исфандёр бо дирафше, ки пайкараш шакли мурғи ҳумой дошт, лашкарро сӯйи дашт кашид:

Ба рафтан ниход он замон сар сипоҳ,
Шуд аз гард хуршеди тобон сиёҳ.

ХОНИ АВВАЛ

Аз Ҷайхун гузашта чанде роҳ паймуданд. Дар даште аз даштҳои тӯронзамин ду роҳ пеш омад, Исфандёр дар он ҷо бо сипоҳ хайма ва саропарда зад. Сарони лашкар дар саропардаи ў ҷамъ шуданд, хони зиёфат ороста шуд, ҳама ба ҳӯрдану нӯшидан нишастанд. Созанда ва сарояндагон бо созу наво гурдонро хушдил мекарданд.

Дар ин сафар Гургсорро ҳамроҳ гирифта буданд. Исфандёр вайро талабид, асир аз ҷони ширин даст шуста ҳаросону ларzon ҳозир шуд. Ўро дамодам ҷаҳор ҷоми заррин шароб нӯшонданд, сипас Исфандёр ба ў гуфт:

– Эй тирабаҳт, агар ба пурсишҳои ман ҷавоби рост дихӣ, туро ба тоҷу таҳт мерасонам; ҳар гоҳ ки пирӯз шудам, ҳамаи кишвари турконро ба ту месупорам, хешу таборатро ва ҳар касеро, ки пайванди туст, намеозорам. Аммо агар дурӯғ гӯйӣ, дурӯғи ту албатта, ошкор мешавад, он гоҳ ба ҳанҷар миённатро ду ним мекунам.

– Эй некпай фарруҳ Исфандёр, – ҷавоб дод Гургсор, – ту аз ман сухане ҷуз рост наҳоҳӣ шунид.

Исфандёр пурсид:

– Диж¹, ки нишемани Арҷосп аст, кучост? Роҳи бехатар ба сӯйи он қадом аст? Дар вай чӣ қадар сипоҳ аст? Баландии диж чӣ қадар? Ҳар чӣ донӣ, бигӯ!

– Аз ин ҷо ба диж се роҳ аст, – ҷавоб дод Гургсор, – яке роҳи семоҳа, дигар думоҳа; дар роҳи семоҳа шаҳру деха, обу алаф фаровон аст, дар роҳи думоҳа лашкар аз вачхи ҳӯроквор тангӣ ҳоҳад кашид ва барои чорпоён ҳам обу алаф қаҳт аст.

¹. Диж – қалъа, хисор.

Рохи сеюмро пурсӣ, ба як ҳафта паймуда мешавад, аммо пур аз тургу палангу аҷдаҳост, занони ҷодугар низ ҳастанд, ки ҷодуяшон аз дами аҷдаҳоён ҳам мудҳиштар аст. Рӯзи ҳаштум Рӯйндиж падид меояд. Сари девори диж ба абр месояд, дар дарунаш сипоҳу силоҳ фаровон, дар гирдаш рӯди равон аст; ҳоқон ҳар ғоҳ ки бароишкор ба дашт мебарояд, аз рӯд бо қишигӣ мегузарад. Ҳам дар даруни диж қиштзорони фарроҳ, дараҳтзорони барӯманд ва осиёҳо ҳастанд, Ҷомосп агар сад сол дар диж монад ҳам, ба дашту ҳомун эҳтиёҷаш намеафтад.

Исфандёр ин суханони Гургсорро шунида ба андеша рафт, замоне дам фурӯ баст ва сипас рохи савумро ихтиёր карда:

Бад-ӯ гуфт: – «Моро ҷуз ин роҳ нест,
Ба гетӣ беҳ аз роҳи кӯтоҳ нест».

Гургсор гуфт:

– Эй шаҳрёр, қасе ҳаргиз на ба зӯрӣ ва на ба зорӣ аз Ҳафт Ҳон нагузашт, магар сари худро набоҳт.

Исфандёр гуфт:

– Агар бо ман бошӣ, дилу гурда ва зӯри Аҳримани маро ҳоҳӣ дид. Ту бигӯ, ба ман чӣ пеш меояд?

– Нахуст ду гурги нару модаи пилипайкар пеш меоянд, ки монанди гавазнон шоҳи қалон доранд, ду дандони ҳар қадомашон дандонҳои пили жаёнро мемонад, танашон пур, гардан-ҳояшон ғафс ва миёнашон борик.

Паҳлавон фармуд, асиrrо ҳамчунон дасту пой баста ба ҳаймааш бурданд.

Сипас, дар қароргоҳ ғулғулаи таблу дuxулу карнайҳо ба фазои печид, лашкар барнишаст ва аз пайи солори тоҷдораш равон шуд.

Чун ба макони гургон расиданд, лашкар дар дашт ҷодир зад; Исфандёр аз сарҳангонаш Башутан ном марди ҷаҳонди-даро ба сари лашкар гузошта, худаш ҳафтони ҷанг пӯшиду пеш рафт.

Гургон ӯро аз дур дида наъраи даҳшатангезе кашиданд ва ба сӯяш тоҳтанд, ҳамла оварданд. Исфандёр камонро зех карда, яке шерона гурриду гургонро ба тирборон гирифт ва пас зуд дар қамин нишаст. Гургон аз заҳми пайконҳои пӯлодин суст шуданд, вале ҳамоно пеш меомаданд. Паҳлавон чун дид, ки онҳо суст шуданд, шамшери заҳробгун кашида ба сари онҳо

тохт ва бо чандин зарби пургазаб сарҳошонро чок карда партофт. Аз хуне, ки рехт, хок гил гашт.

Лашкар ва Башутан расиданд ва надонистанд, ки он дар-рандагони ваҳшатангезро гургон гӯянд ё пилони сутург хонанд; ба он дилу гурда ва он дасту теги солори худ офарин хонданд.

ХОНИ ДУЮМ

Аз күштани гургон лашкар шод буду Гургсор ғамгин. Бо талаби Исфандёр вайро ба наздаш оварданд, вай ба пурсиши пахлавон; – «Боз чӣ пеш меояд ва ман боз чӣ шигифтӣ хоҳам дид?» – чунин посух дод:

Дигар манзилат шер ояд ба чанг,
Ки бо ҷанги ў барнатобад наҳанг.
Уқоби диловар бар он роҳи шер
Напаррад, агарчанд бошад далер,

Исфандёр ба гуфтори ў қоҳ-қоҳ хандид:

Бихандид равшандил Исфандёр,
Бад-ӯ гуфт: – «Эй бандии хомкор!
Бибинӣ, ки фардо або наррашер
Чӣ гӯяд ба шамшер марди далер».

Бо фармони вай лашкар аз он ҷойгоҳ шабона ба роҳ афтод. Саҳаргоҳон ба даште, ки шерон дар вай буданд, расиданд. Исфандёр

Биёмад, чу бо шер наздик шуд,
Ҷаҳон бар дили шер торик шуд.
Яке нарра буду дигар модашер,
Бирафтанд парҳошҷӯву далер.
Чу нар андаромад, яке тег зад,
Бишуд ранги рӯяш чу ранги бусад.
Зи сар то миёнаш ба ду ним гашт,
Дили шери мода пур аз бим гашт.
Чу ҷуфташ барошуфту омад фароз,
Яке тег зад бар сараш сарфароз.
Ба рег андар афтод ғалтон сараш,
Зи хун лаъл шуд дасту рангин бараш.

Ба об андаромад, сару тан бишуст,
Нигаҳдор чуз покяздон начуст.
Хам андар замон лашкар он чо расид,
Башутан бару ёли шерон бидид.
Ба Исфандёр оফарин ҳар касе
Бихонданд аз андоза афзун базе.

ХОНИ СЕЮМ

Гургори бадандешу бадрӯзгор бори савум ба пешгоҳи пахлавон оварда шуд.

– Эй бадбахт, бигӯ, фардо чӣ хоҳам дид? – пурсид Исфандёр.

– Фардо туро яке аҷдаҳои дижам¹⁴ пеш хоҳад омад, ки ба дамаш моҳиёнро аз дарё мекашад, андомаш яке қӯҳи хоростваз аз комаш оташ медамад, – гуфт асир ва маслиҳат дод: – Эй шоҳзодаи вологавҳар, ҷони ҷавонатро дар ҳатар наяндоз! Беҳтар, ки аз ин роҳ баргардӣ. Равонам¹⁵ ба дурустии ин панди ман гувоҳ аст.

– Эй баднишон, – посух дод ба вай Исфандёр, – ту акнун маро бо аҷдаҳои оташдам метарсонӣ? Хоҳӣ дид, аҷдаҳои ту аз шамшери буррони ман раҳо наҳоҳад ёфт.

Фармуд, ҷӯбҳои гарон оваранд ва дуредгаронро ҳозир карданд (дар сафар ҷӯбтарошон, оҳангарон, ҷодирдӯзон ва гайра ҳамроҳи лашкар мерафтанд ва ба вай хизмат мекарданд). Бо амри Исфандёр дуредгарон аз он ҷӯбҳо яке гардуна – аробава як сандуқ соҳтанд. Дар гирди ҷарҳои гардуна тегҳо нишонданд; сандуқро болои гардуна гузоштанду ду аспи зӯрро ба он бастанд; Исфандёр ба даруни сандуқ нишасти. Барои озмоишу машқ аспонро бо гардуна якчанд бор ба ҳар сӯ давонданд.

Пагоҳи дигар Исфандёр ҷавшан пӯшид ва дар сандуқ пинҳон шуда гардунаро сӯйи аҷдаҳо ронд.

Аҷдаҳо тараққо-туруқи гардуна ва шиҳаи аспони ҷангиро аз дур шунида чун қӯҳ аз чо барҳост, ду ҷашмаш ҳамчун ду

¹⁴. **Дижам** – ҳашмгин.

¹⁵. **Равон** – яъне ҷон.

чашмаи хун, даҳони оташфишонаш чун гори сиёҳ, ғуррону дамон нигоҳ мекард. Исфандёр он шигифтиро дида, дам ба дарун кашиду ба Яздонаш паноҳид. Аждаҳо аспони рамидай гурезонро бо ҳамроҳии гардунаву сандуқ ба комаш кашиду фурӯ бурданӣ шуд, лекин тегҳои ҷарҳҳо ба комаш ҳалидану дармонданд, гардуна ва сандуқро на фурӯ додан метавонист ва на берун кардан. Аз дард меғурриду аз даҳонаш хун мефишонд, зӯр мезаду метапид, дар ҳамин лаҳза Исфандёр аз сандуқ ҷаста бо шамшери тези дудама ба сари вай задан гирифт. Сараш аз ҷандин ҷо ҷонӣ шуда, аз мағзаш заҳри дудолуд ба хок реҳт. Аждаҳо ғалтид ва тапид – тапиду мурд.

Дуд ва заҳр ба паҳлавон асар кард, вай бехуш гашт ва афтид. Башутан бо лашкар даррасид, лашкариён гумон карданд, ки солорашон ҳалок шудааст, тарсиданд ва аз аспҳо пиёда шуда нолаву фифон бардоштанд; Башутан шитобон гулоб оварда ба сари паҳлавон реҳт, Исфандёр ба ҳуш омада ҷашм қушод ва ҳамҷу масти аз хоб бедоршуда аз хок барҳост, аз ганҷураш пӯшоқи тоза хост, ба об рафт ва сару тан бишуст. Гургсор шод шуда буд, ки Исфандёр мурд, акнун пурдарду алам шуд, ки вай зинда гарди...

ХОНИ ЧАҲОРУМ

Ба шодиёнаи пирӯзӣ бар аждаҳо дар саропардаи шоҳона базм оростанд. Бо амри Исфандёр бори чаҳорум Гургсорро дар пешгоҳи ӯ ҳозир карданд. Пас аз он ки ба вай се ҷом шароби ҳусравонӣ нӯшониданд, паҳлавон ҳандид гуфт:

– Эй марди лофзан, мурдаи аждаҳоро дидӣ?: Боз бигӯ, ин бор дар манзил ҷӣ пеш ҳоҳад омад, ки ранҷу машақати маро зиёда қунад?

– Эй шоҳи пирӯзгар, – посух дод асир, – ҳамеша аз ахтари нек баҳраманд бошӣ. Фардо, ки ба манзил фуруд омадӣ, зани ҷодугар ба саломи ту ҳоҳад омад. Вай басо лашкарҳоро дида аз ҳеч қадомашон рам наҳӯрдааст. Агар ҳоҳад, биёбонро дарё мегардонад, ҳоҳад – рӯйи ҳуршедро мепӯшонад. Вайро Ғул меноманд. Эй ҷаҳонҷӯй, панди маро шунав, ба ҷавонӣ ҳудро дар доми бало наяндоз, бо ҳамин пирӯзӣ, ки бар аждаҳо ёфтӣ, баргард ва номи некатро барбод мадех!

Исфандёр ба ин гуфтори Гургсор қоҳ-қоҳ ҳандид:

Чаҳонҷӯй гуфт: – «Эй бади шӯҳрӯй!
Зи ман ҳар чӣ бинӣ ту, фардо бигӯй,
Ки ман бо зани ҷодӯй он кунам,
Ки пушту дили ҷодувон бишканам».

Бегоҳӣ, даме ки рӯз пироҳани зард пӯшид, Исфандёр сипоҳро бардошт ва бору буна барниҳоду ба роҳ афтод. Тамоми шаб лашкар меронд. Чун хуршед кулоҳи заррин барафрошт ва рӯйи замин яксара ҳандон шуд, дар ҷое қарор гирифтанд; паҳлавон сипоҳро ба Башутан супурда, худаш бо ҳики шаробу ҷоми заррин ва якто танбӯри соз ба тарафе саворӣ намуд. Пас аз ҷанде ба бешазоре расид, биҳиштосо, багоят ҳурраму фараҳафзо, ки гӯё фалак дар вай лолаву сунбул қишиға буд, аз фаровонии дараҳтони сабз офтоб дар болои сар дида намешуд, ҷӯйҳои оби ҷун гулоб ба ҳар сӯ равон буданд, паҳлавон дар лаби ҷашмае фуруд омад. Ба ҷоми заррин шароб нӯшид, сипас танбӯрро ба даст гирифта навохтан ва сароидан оғоз қард. Месароиду аз Ҳудояш меҳост, ки ба вай якто нозанини паричехрае фиристад:

Ҳамегуфт бо худ ял Исфандёр,
Ки ҳаргиз набинам маю майгусор.
Набинам ҷуз аз шеру нарраждаҳо,
Зи ҷангӣ балоҳо наёбам раҳо,
Наёбам ҳаме зин ҷаҳон баҳрае
Ба дидори фарруҳ паричехрае.
Биёбам зи Яздон ҳаме коми дил,
Маро гар дихад ҷеҳрае дилгусил.

Зани ҷодугар ҷун овози Исфандёро шунид, аз шодӣ ҳамчӯ гули баҳорӣ шукуфта ба худ гуфт ки инак ҷавонпаҳлавоне ба домам афтод! Пас ҷодуе соҳта башараи зишти пурожангашро ба ҷеҳрае латифтар аз дебои ҷинӣ, мӯйи сафеди чиркинашро ба гесуе ҷун қатрон сиёҳи мушкбӯй, қади камону пушти кузашро ба қомате ҷун сарви равон табдил дод ва ба сурати як нозаниндуҳтари нестдарҷаҳон:

Биёмад ба наздики Исфандёр,
Ду руҳ ҷун гулистону гул дар канор.

Исфандёр ёро дида созу сурудашро қасдан баландтар кард ва бо шодмонии сохта гуфт: – «Сад шукру сипос ба Худои додгар, ки аз вай паричехрае хостам ва инак фиристод!». Дар бараш нишонд ва шаробаш нўшонд. Чун якчанд навбат чоми хусравониро аз май аргувони холй карданд, чехраи париваш лаългун ва сараш гарон гардид, он гоҳ Исфандёр занчири пўлодинеро, ки Зардушт аз биҳишт барои Гуштоспшоҳ оварда ва шоҳ ба бозуи шоҳзода баста буд, бароварда ба гардани чодугар андохт. Чодугар як гел зада худро шер соҳт, паҳлавон ба сари вай шамшер кашида гуфт:

– Дигар ба ман зарар расонда наметавонӣ! Ҳамин дам ба қиёфаи аслии худ баргард, вагарна ин шамшерро дидӣ? Кӯхи оҳан шавӣ ҳам, пора-пораат мекунам!

Нўги занчир ба дasti паҳлавон буд, гулуи чодугарро мефушурд. Чодугар аз нав ачузай зиштпайкаре шуда, мӯйи сараш ранги барфи кухна гирифт ва рӯяш сиёҳ гашт. Паҳлавон яке шамшер бар сараш зада буд, ки сару пайкараш ба хок фурӯ рафт. Чоду, ки мурд, абри сиёҳ рӯйи осмонро пўшонд ва шамоли сахте бархост.

Чун абри сиёҳ парешон ва руҳи хуршед аз нав тобон гашт, Исфандёр ба баландӣ баромада ҳамчу раъди хурӯшон ба тарафи лашкараш овоз дод, аз он сӯй:

Башутан биёмад сабук бо сипоҳ,
Чунин гуфт, к-эй номбардор шоҳ!
На бо заҳми ту пой дорад наҳанг,
На чоду, на шеру на гургу паланг.
Бимонӣ бар ин ҳамнишон сарфароз,
Чаҳонро ба меҳри ту бодо ниёс!

Чодукушии Рӯйнтанро дида, аз тораки сари Гургсор оташ чаҳид ва дуд аз димогаш баромад.

ХОНИ ПАНҶУМ

Чун ёро се ҷом майи хусравонӣ нўшонда ба холаш бозоварданд, Исфандёр гуфташ:

– Эй бадбаҳт, ҳоли чодугаратро, ки «биёбонро дарё мегардонд»-у «рӯйи хуршедро мепӯшонд», дидӣ?

— Эй ки вақти корзор пили ҹангӣ ҳастӣ, — посух дод тӯронии асир, — дар манзили дигар корат душвортар мешавад, ҳушёр бош. Ба қӯхе бармехӯрӣ, ки сар ба само қашидаасту симурғ бар вай фармонраво. Симурғ магӯ, парандакӯх бигӯ! Пилро осон ба ҹангаш мебардорад, аз дарё наҳанг ва аз ҳушкӣ палангро ба бозӣ сайд мекунад. Ҳароина ту ба вай даст наёзӣ, беҳтар аст.

Исфандёр хандиду гуфт:

— Ту боз меҳоҳӣ маро тарсонӣ? Бош, то бибинӣ, ман чӣ гуна бо пайкони пӯлодин ду китфи ӯро ба ҳам медӯзам ва сипас бо теги ҳиндӣ пайкарошро лаҳт-лаҳт мекунам!

Ҳамин, ки офтоб дар уфук фурӯ рафту домани ховарии осмон тира гашт, Исфандёр бо сipoҳ аз он манзил ҳаракат карда, шаб ҳама шаб роҳи дашт паймуд. Пагоҳӣ руҳи рахшони офтоб аз паси қӯҳ намудор шуда буд, ки сipoҳро бо сардории Башутан дар қароргоҳ гузошта, ҳудаш бо ҳамон гардунаи дуаспа ва сандуқ пеш рафт. Дар ними рӯз ба қӯҳи баланде расида қарор гирифт, ҳудро дар сандуқ ҷо кард ва фармуд — гардунаро бо сандуқ ба наздиктари пояи қӯҳ қашиданд.

Симурғ аз тори қӯҳ сандуқро дид ва ҳамон дам шаҳпари ҳудро ёzonда ва бо вай чун абри сиёҳ рӯйи хуршедро пӯшонда сарозер шуд. Паррон омада, монанди палангे, ки наҳчир мегирад, хост гардунаро бо аспҳо ва сандуқ ба ҹангаш бигирад, лекин якбора ба тегҳои ҷарҳи гардуна барҳӯрд, тегҳо ҳар ду ҹангол ва парашро сӯроҳ ҷарда гузаштанд, вай барои раҳо қардани пару ҹанголаш муддате зӯр зад, минкор¹ кӯфт, тапид, аспҳо ва гардунаву сандуқро ба хуни ҳуд шуст, оқибат аз заҳмҳои хуншор суст гашт ва орамид; он гоҳ Исфандёр аз сандуқ барҷасту шамшери бурронро ба кор даровард. Ҷандон тег зад, ки пайкари симурғ пора-пора гашт.

Аз дур хурӯши таблу карнайҳо баланд гардид. Башутан бо сipoҳ сӯйи сипаҳсолор мешитофт. Сипоҳиён солори ҳудро саропо хунолуд диданд:

Бар ӯ оғарин қард яксар сарон,
Саворони ҹангиву кундоварон.

¹. Минкор — нӯл.

Шунид ин сухан дар замон Гургсор
Ки пирӯз шуд номвар шаҳрёр.
Танаш гашт ларзону рухсора зард,
Ҳамерафт гирёну дил пур зи дард.
Саропарда зад шаҳрёри чаҳон,
Ба гирдаш далерони равшанравон.
Заминро ба дебо биёростанд,
Нишастанд бар хону май хостанд.

ХОНИ ШАШУМ

Ин бор Исфандёрро бо хурӯши қувваҳои табиат мубориза кардан лозим омад. Фармуд, Гургсорро ба наздаш оварданд. Бо хушхолии мастона асиэрро ба масхара гирифт:

Бад-ӯ гуфт, к-эй бадтани бадгумон!
Нигах кун бад-ин коркарди чаҳон:
На симург пайдо, на шеру на гург,
На он тезчанг аждаҳои сутург!

Эй номвар фарруҳ Исфандёр! – адованту нафрини худро базӯр пинҳон дошта бо овози баланд хитоб кард Гургсор. – Яздонат мададгор буд ва баҳтат ёр, лекин одамиро баҳт на ҳамеша ёр аст. Фардо туро чунон ҳоле пеш меояд, ки на гурзу камон чорагират мешавад ва на тегу синон¹⁶. Як қади найза барф меборад. Ту бо лашкари номдорат дар барф мемонӣ ва сабабгори ҳалокати вай мешавӣ. Аз ин гуфтори ман кина магир ва баргард, ки баргаштанат салоҳ аст. Барф бо шамоли саҳте меояд, ки заминро медарад ва дараҳтонро мегалтонад. Пас аз он, агар ту аз ин балою оғат ҷон бадар барӣ, дар сӣ фарсахии роҳ ба биёбоне мерасӣ, ки офтобаш сӯzon ва ҳавояш чун танӯри тасфон аст; на шер бар реги ҷӯшонаш гузар кардан метавонад ва на каргас дар осмонаш пар задан; мӯру малаҳ дар тафташ бирён мешавад. На дар регаш ва на дар шахҳояш гиёҳе намерӯяд, ту дар сар то сари он як қатра об намеёбӣ. Ин биёбон чихил фарсанг аст, ки то паймудани он на дар мард ҷон мемонад ва на дар асп мадор. Рӯиндиж дар домани биёбон воқеъ аст, сари борааш бо хуршеди розгӯй. Агар аз Эрон сад

¹⁶. Синон – найза.

ҳазор гурдони ханҷаргузор биёянду сад сол дар гирдаш ниши-нанд ва тирборонаш кунанд, суд надорад – на зиёдашро кам ва на камашро зиёд.

Лашкариён ин гуфтори Гургсорро шунида ҳавф бурданд, дудил шуданд. Ба Исфандёр гуфтанд:

– Эй шоҳи озодмард, агар сухани Гургсор рост бошад, маълум мешавад, ки мо ба ин чойҳо барои мурдан омадаем. Ту дар ин дашту биёбонҳои ҳавлнок шаш балою офат, шаш ачали муаллақро мағлуб кардӣ, ҳамин бас аст. Бо ин шону шуҳрате, ки ёфтӣ, тамоми Эрон ба ту оғарин ҳоҳад ҳонд ва шоҳ низ аз ту ҳушнуд ҳоҳад буд. Мо пирӯзу шод то ин ҷо расидем, дигар сари ҳешро барбод додан намехоҳем ва бармегардем.

Исфандёр сухани лашкариёнро шунида чин ба абрӯ оварду гуфт:

Чӣ бояд маро тарс додан ҳаме,
Дари тарс бар ҳуд күшодан ҳаме?
Шумо, – гуфт, – аз Эрон ба панд омадед?
На аз баҳри номи баланд омадед?
Чу ин буд гуфторатон сар ба сар,
Чӣ бастед бо ман дар ин раҳ камар?
Кучо он ҳама хильъату панди шоҳ,
Камарҳои заррину тахту кулоҳ?
Кучо он ҳама аҳду савғанду банд
Ба Яздону бо ахтари судманд,
Ки акнун чунин суст шуд поятон?
Ба як раҳ пароганда шуд роятон?
Шумо бозгардед пирӯзу шод,
Маро кор ҷуз разм ҷустан мабод!
Ҷаҳондори пирӯз ёри ман аст,
Сари ахтар андар канори ман аст.
Ба мардӣ наёяд касе ҳамраҳам,
Агар ҷон ситонам в-ар ҷон дихам.
Ба душман намоям ҳунар, ҳар чӣ ҳаст,
Зи мардию пирӯзию зӯри даст.

Лашкариён сухани солори диловарашонро мешуниданду аз шарм сар ба зер афканда буданд. Чун ҷашм боло карда ба вай нигаристанд, ҷашмони вайро пур аз ҳашм диданд. Ӯзроҳон пеш омаданд ва гуфтанд:

Фидои ту бодо тану чони мо!
Чунин буд, то буд паймони мо.
Зи баҳри ту, эй шоҳ, ғамхораем,
На аз кӯшишу ҷанг бечораем.
Зи мо то бувад зинда як номдор,
Напечем як тан сар аз корзор.

Чун рӯз ба бегоҳӣ расиду аз кӯҳ шамоли хунук вазид, бо фармони Исфандёр шайпурҳо ба садо даромаданд; лашкар аз ҷой ҷунбид ва то сахар наистода дашту кӯҳу биёбон паймуд.

Баҳор даромада буд, дар субҳи дилафрӯзи баҳорон дар даште, ки сабзаи шукуфон ва лолаи хандон рӯйи онро пӯшонид, буд, ҷодир заданд ва танони кӯфтаро ба истироҳат супурда, ба ҳӯру нӯш пардоҳтанд.

Баногоҳ аз ҷониби кӯҳсор тундбоде вазид. Бод сония ба сония неру мегирифт ва ҷавлон мекарду абрҳои сиёҳро ронда меовард. Дар як дам:

Ҷаҳон яксара гашт чун парри зоф,
Надонист кас боз ҳомун зи рог.

Аз он абрҳои торик якбора барфу борон чун сели дамон фурӯр рехт. Тундбоди сард меғуррид, нӯла мекашиду барфи борономехтаро печонда, бар тӯдаи аспон ва одамон мезад, ҷодирҳоро канда мебурд. Аспон, шутурон гардан ба гардани ҳам ниҳода ларз-ларзон меистоданд. Исфандёр дар он барфу борону шамол гирдогирди лашкар асп медавонду фарёд мекашид, ки:

– Ба зери аспону шутурон паноҳед! Наҳаросед! Ҳамчӯ мардон тоб оваред!

Лашкариёни ба ҷон ҳаросону ба тан аз хунуқӣ ларzon ғучгуч ба зери шиками аспону шутурон мепаноҳиданд, ҷодирҳои афтода ва таршударо ғундошта ба сару тани ҳуд мепечонданд.

Тундбоду бориш се шабу се рӯз хурӯшид; лашкар ба ҳамон ҳоле, ки дар боло зикр ёфт, истод, тоб овард, то ҳаво ором гирифту офтоб аз нав тобон ва олам раҳшон гашт.

Чун дили сипоҳ ба ҷой омад, Исфандёр вайро аз он ҷо бардошт. Бо фармони вай лашкариён бору бунро дар ҳамон ҷо гузошта, бо ҳудашон фақат асбобу олоти ҷангро бурданд; ба

нисфи аспони боркаш об ва ба нисфи дигар хўрокворӣ бор кардан.

Мисли ҳар вақт шабона мерафтанд. Баногоҳ аз ҳаво овози куланг ба гӯш расид. Исфандёр аз овози вай барошуфта, ба Гургсор кас фиристод, ки пурсад: – «Ту гуфтӣ, ки дар ин биёбон об нест, инак, овози куланг баромад, маълум мешавад, ки об ҳаст? Чаро дурӯғ гуфтӣ?».

Гургсор ҷавоб фиристод, ки – «Ин ҷо фақат ҷашмаи оби шӯр ҳаст, боз он сӯтар ҷашмаи дигаре ҳаст, лекин обаш заҳролуд аст, ки ҳайвонҳои ёбояй ва мурғон ба нӯшидани он одат кардаанд».

Исфандёр аз ин ҷавоби Гургсор дар шубҳа афтода гуфт: «Ин асири тӯрониро роҳбалад гирифтам, лекин вай кинадор аст».

Пас, лашкарашро бо шитоб пеш ронд.

ХОНИ ҲАФТУМ

Чун посе аз шаб гузашт, аз пеш хурӯше монанди шавву шувви бод ба гӯш расид. Исфандёр асп тозонда рафт ва ба дастаи пешгарди лашкар расид. Аз пеш дарёи қалон ва амиқе баромад – хурӯши ба гӯш расида шавву шувви об буд. Аз дастаи пешгард шутурбоне шутурашро ба об ронда буд, ки ҳам шутур ва ҳам шутурбон гарқ шуданд, Исфандёр бо шитоб фаромада, чанг андохта ҳар дуро аз об қашида баровард.

Гургсор, ки умед дошт Исфандёр аз гуфтори вай дар бораи беобу гиёҳ будани биёбон тарсида ақиб мегардад, аз ошкор шудани дурӯғи худ ба тарсу ҳарос афтод. Бо фармони Исфандёр асири даступобастаро дар пешгоҳаш ҳозир кардан.

Эй Ахриман, – хитобу итоб кард Рӯйнтан, – ҷаро ҷун мор қаҷӣ пеш овардӣ? Тобиши офтоб сӯзад туро, ҷаро гуфтӣ, ки дар ин ҷойҳо об нест?

Гургсор ба як бор ниқоби сидқ аз рӯяш барканд ва ҳарос аз дилаш бардошту гуфт:

– Ҳалокати сипоҳи ту барои ман ҷун рӯшноии хуршеду моҳ аст! Ман аз ту файр аз банду занчири пой чӣ дидам, ки пирӯзии туро ҳоҳам? Ба ту балою оғату марғ меҳоҳаму бас!

Исфандёр ҳайрон монд, сипас, ҳандиду ба асир ҳашм нағирифт. Гуфт:

– Эй камхирад, охир, ман гуфтам, ки ба ту некй мекунам. Ҳамин, ки аз ин чанг пирӯз баргаштам, туро дар Рӯиндиж менишонам. Бо ман агар ростгӯй бошӣ, подшоҳии Тӯронро ба ту медиҳам.

Гургсор, ки аз ҷонаш даст шуста буд, аз нав ҷон гирифт ва дилаш пурумед гашт. Аз сухани паҳлавон дар ҳайрат монда назди ў замин бӯсид ва узр хост.

– Он чӣ ту гуфтӣ, гузашт, – суханашро давом дод Исфандёр, – аз дурӯғ гуфтани ту дарё биёбон нагашт. Акнун гӯй, ки гузаргоҳи ин дарё кучост?

– Фармой, банд аз поям қушоянд, он гоҳ ман гузаргоҳро нишон медиҳам, – гуфт Гургсор.

Бо фармони Исфандёр пойи ўро аз банд раҳо карданд. Гургсор маҳори уштуреро гирифта дар поёни дарё ба об даромад ва ғарқ нашуд, гузаргоҳ он ҷо буд. Сарбозон машкӯҳро пуроб карда ба паҳлуи аспҳо бастанду аз дарё гузаштанд.

Акнун то Рӯиндиж се фарсанг монда буду бас.

Исфандёр ба истироҳат ва ҳӯру нӯш нишаст. Фармуд, Гургсорро аз банд қушода ба ҳузураш оварданд.

– Акнун, ки аз банд раҳо кардамат, туро хубию ростгӯйӣ шояд, – гуфт ба ў паҳлавон. – Ман сари Арҷоспро бурида ҷони Луҳроспро дураҳшон мекунам. Қӯҳрамро, ки бо реҳтани ҳуни Фаршедвард дили лашқарамро пурдарду алам кард, ҳам Андаремонро, ки сиё ҳашт бародари маро қушт, сар мебурам, чигарҳошонро ба тир медӯзам, мурдаҳошонро ба коми шерон мекунам, зану қӯдаконашонро асир меорам, лекин туро сарфа-рӯз медиҳам. Ҳар чӣ аз бешу кам донӣ, ҳамаро бигӯй!

Гургори тӯронӣ, саркардаи нотарс ва ба хоқон содике буд, вай то ҳол қӯшиш кард, ки бо гуфтори хилаомез Исфандёро ё тарсонда аз роҳ гардонад, ё ки дар вартаи ҳалокат андозад, лекин ба муродаш нарасид, ин номуродӣ ба вай алам мекард, акнун ғурур ва таҳдидҳои Исфандёр алами ўро дучанд карданд ва ў тоқат наёварда, аз расидан ба подшоҳӣ бо илтифоти душман ҳалокати худро афзal дониста барошуфт ва наъра қашид:

– Эй ҳунхор, то чанд ҷунин суханҳо мегӯйӣ?!

Ҳама ахтари бад ба ҷони ту бод!

Бурида ба ҳанҷар миёни ту бод!

Ба хок-андар афканда пурхун танат,
Замин бистару гүр пироҳанат!

Ин бор Исфандёр худдорй кардан натавонист, тез шуд ва шамшер кашида ба сари Гургсор зад, сар ва тани ў то миён ду ним шуд...

«БОЗАРГОНИ ЭРОНӢ»

Сипас Исфандёр бо сipoҳ ба тундӣ пеш рафта, ба наздики қалъаи тӯрониҳо Рӯйиндиж расид. Пахлавон ба болои тал баромада ба диж нигарист; сари бораи диж дар абр буд, дар паҳнои бора чаҳор савор баробар рафта метавонистанд. Исфандёр аз азамату мустаҳкамии диж дар ҳайрат монд, маъюс шуд ва оҳи сарде кашида:

Чунин гуфт, к-«инро нашояд ситад¹,
Бад омад ба рӯйи ман аз кори бад.
Дареғ он ҳама ранҷу пайкори ман,
Пушаймонӣ омад ҳама кори ман».

Фамгину малул ба саропардаи худ баргашта, шаб ҳама шаб меандешид, ки чӣ бояд кард? Пас аз он ҳама ранҷу азоби беҳисоб паҳлавон агар ба мақсад нарасида баргардад, агарчи зиндаву саломат ба ватанаш расад ҳам, масхараи чаҳониён ҳоҳад шуд...

Дар бомдод фикре ба сараш омад ва нақшае дар хаёлаш тарҳ ёфт. Башутанро ба наздаш хонда нақшай худро ба вай шарҳ дод:

– Ин дижро, агарчи солҳои фаровон ҷангем ҳам, гирифта наметавонем, магар ин ки ман боз тани худро ба хатар занаму ҳилае ба кор барам:

Тан он гаҳ бувад бегумон арҷманд,
Сазовори шоҳиву таҳти баланд,
К-аз анбӯҳи душман натарсад ба ҷанг,
Ба кӯҳ аз палангуба об аз наҳанг.
Ба ҷое фиребу ба ҷое ниҳеб,
Гаҳе бар фарозу гаҳе дар нишеб.

¹. Ситад – яъне ин қалъаро фатҳ кардан номумкин аст.

Ман ҳамчу бозаргон ба диж медароям ва чорае месозам. Ту сипохро нигоҳ дор ва шабу рӯз бедор бош, дидбонҳо гузор. Агар дидбонҳо рӯз дар болои девори диж дуд ё ки шаб оташи фурӯзон бинанд, бидон, ки он аломат аз ман аст; ту фавран сипохро сӯйи диж бирон, худат дар қалби сипоҳ бош ва дирафши маро баланд нигоҳ дор, то душман гумон кунад, ки Исфандёр туй.

Сипас, шоҳзода сорбонҳоро талабида фармуд, ки бист шутури сурхмӯй оваранд. Чун шутурҳо оварда шуданд, паҳлавон ба даҳ шутур аз ғанчинааш динор, ба панҷ шутур ҳариру дебои чинӣ, ба панҷ шутур ҳар гуна дурру гавҳар, як тахти заррин ва як точи гаронбаҳо бор кунонд; ҳаштодто сандуқ оваронда дар онҳо ба ҳар сандуқ дукасӣ – саду шаст гурди тегзанро ҷо кард. Сандуқҳо аз дарун маҳкам карда шуданд, аз берун онҳоро кушодан мумкин набуд. Корвонро бо бист сорбон, ки ҳама баҳодурони ҳанҷаргузор буданд, сӯйи диж ронданд. Худи Исфандёр ба по кафш ва ба тан гилем пӯшида, ба қиёғай бозаргонон равон шуд. Дарвозабонҳои диж пас аз он, ки ба «сорбонҳо» пурсу посуҳе намуданд, ба дарун тохта овоза карданд, ки корвони бозаргонӣ бо анвои молу матоъ омад. Дарҳол гурӯҳе аз аҳли қалъа ба ҳаридорӣ омада чӣ будани борҳоро пурсиданд, «бозаргон» ҷавоб дод, ки: – «Нахуст ман бояд ҳоқонро бинаму аз вай ба фурӯшу ҳарид фармонгирам».

Пас вай барои тухфа ба ҳоқон як тоси калонро аз дурру гавҳари шоҳвор ва лаълу фирӯза пур кард, рӯйи тосро бо ҳарир пӯшонд ва онро ба як асп ва даҳ тахта дебои чинӣ гирифта ба ҳоҳи Арҷосп равон шуд. Ба боргоҳ даромада тухфаи гаронбаҳояшро ба пояни тахти ҳоқон реҳт ва гуфт:

– Бо шаҳрёрон хирад ҷуфт бод! Ман марди бозаргонам, падарам турк ва модарам эронист, аз Эрон моли бозаргонӣ ба Тӯрон меоварам ва аз Тӯрон ба Эрон мебарам; ҳам фурӯшгорам ва ҳам ҳаридор. Корвонро бо мол дар беруни диж гузоштам, умединорам, ки ту маро дар паноҳи худ гирий, то дар сояи меҳри ту аз ҳар бадӣ эмин бошам ва иҷозатам дихӣ, ки корвонро ба диж дарорам.

Арҷосп «бозаргон»-ро хуш пазирой кард ва

Чунин дод посух, ки дил шод дор,
Зи ҳар бад тани хеш озод дор.
Наёзорадат кас ба Тўронзамин,
Хамон гар гирой¹⁷ ба Мочину Чин.

Пас фармуд, корвонро ба диж дароварданд ва барои «бозаргон» дар пахлуи қасри хоқон сарои фарохеро voguzor карданд, «бозаргон» саройро бозоргоҳ кард, харидорон ва тамошогарони бисёре гирд омаданд, савдо авҷ гирифт.

«Бозаргон» ва қасони вай он рӯзро ба савдо ва шабро ба истироҳат гузарониданд, пагоҳӣ Исфандёр ба коҳ ба саломи хоқон рафт, замин бӯсида ба Арҷосп чанде оғарин карду гуфт:

– Ман бо корвон якто таҳту тоҷ ҳам овардам, ки шоистаи хоқон аст. Ҷӣ шавад, ки ба ганҷури худ фармой, ки ба сарой рафта он ҳадяро бингарад ва агар лоиқ донад, биёрад.

Арҷосп «бозаргон»-ро навохта ба ҷои муносибаш нишонд ва пурсид:

– Номат чист?

– Ҳаррод, – ҷавоб дод Исфандёр.

– Аз ин баъд ту ҳар вакт, ки ба назди ман даромадан хоҳӣ, аз дарбон напурсида даромадан гир.

Сипас Арҷосп аз ранчи роҳ пурсон шуд.

– Ман, – гуфт «бозаргон», – панҷ моҳ дар роҳ ранҷ қашидам.

– Дар Эрон аз Исфандёр ва аз паҳлавони асирафтодаи мо Гургсор хабаре нашунидӣ?

– Дар бораи онҳо ҳар кас ҳар ҷӣ мегӯяд, – ҷавоб дод «бозаргон». Аз яке шунидам, ки Исфандёр аз падара什 ранҷида ва сар печидааст. Дигаре мегуфт, ки Исфандёр бо роҳи Ҳафт Хон ба ҷангӣ Арҷосп рафт.

Арҷосп хандиду гуфт:

– Марди ҷаҳондида ин суханро намегӯяд. Агар аз Ҳафт Хон ҳатто каргасе ҳам гузарад, ту маро Аҳриман бигӯ, одам магӯ:

Чу бишнид ҷангӣ, замин бӯса дод,
Биёmad зи айвони Арҷосп шод,
Дари кулбаи номвар боз кард,
Зи доду ситад диж пурвоз кард,

¹⁷. Гироидан – майл кардан.

Ҳамебуд чанде хариду фурӯҳт,
Ҳаме чашм ҳар кас бар ў мебидӯҳт.

ВОХӮРӢ БО ХОҲАРОН

Баногоҳ аз коҳ ду ҷавонзани нозукандоми зеботальъат, лекин сару по баражна, кӯза бар китф, бо ҷеҳраҳои гамзада баромаданд. Ҳар ду ба сӯйи дуқони «бозаргон» меомаданд. Исфандёр ҳар дуро зуд шинохт – онҳо хоҳаронаш Ҳумой ва Бехофарид буданд. Паҳлавон бимнок шуд, дилаш тапид, рӯяшро бо остин панаҳ кард. Хоҳарон ба наздаш омаданд ва салом карданд; Ҳумой гуфт:

– Эй озодмард, рӯзу шабат фарҳунда бод. Ба мо бигӯ, аз шоҳ Гуштосп чӣ оғаҳӣ дорӣ?

Бехофарид илова кард:

– Оё аз Исфандёр ҳабаре нашунидай?

Ҳумой боз гуфт:

– Мо духтарони Гуштоспшоҳ ҳастем, ба дасти нопорсо асирем, хору зорем, ба тан ба ҷои ин пироҳани фарсада кафан орзу мекунем.

Исфандёр аз зери остин, ки бо вай рӯяшро паноҳ карда буд, якбора бонг зад ки:

– Дар гӯр шавад Исфандёр! Аз дasti вай дар ҷаҳон ҳеч кас шод нест. Гуштосп ҳам инчунин, Аз тоҷу қулоҳ маҳрум бод он шоҳи бедодгар! Шумо аз ман чӣ мепурсед, магар намебинед, ки ман як нафар фурӯшанда ва дар пайи ризку рӯзӣ қӯшандааму бас?

Ҳумой аз овози гӯянда бародарашро шинохт, дар ҷои истодааш шаҳ шуда монд, ашки шӯр аз ҷашмони шаҳлояш ба рӯяш шорид. Лекин шинохтанашро маълум накард, сирри «бозаргон»-ро нигоҳ дошт. Исфандёр пай бурд, ки Ҳумой ўро шинохт, вай рӯяшро кушод: ду қатра ашк дар ҷашмонаш ҳалқа зада буд. Дилу ҷигараш хун ва ҷеҳрааш чун офтоб. Ночор монд, лабашро газид, пас оҳиста гуфт: – «Ин чанд рӯз дуятон гунгу кар бошед. Ман ба ҷанг омадам, аз пайи ному нанг омадам».

ГУЛХАН ДАР БОЛОИ ДИЖ

Хоҳарон бо дили тапону синаи пурҳаячон рафтанд. Исфандёр ба назди Арчосп даромад. Гуфт:

– Эй хоқони аъзам ҷовидон зинда ва фархунда бош. Дарроҳ аз баҳр мегузаштам, баногоҳ гирдобе вазиду тӯфоне барҳост, маллоҳон¹ гуфтанд: – «Чунин тӯфонро ба ёд надорем». Дар киштӣ, мо ҳама зору гирён ва ба ҷони ҳуд ларзон шудем, ман ба Ҳудованди додгар савганд ҳурдам, ки агар зиндаю саломат ба соҳили оғият расам, дар ҳар кишвар базму зиёфате тартиб мекунаму мардумонро ба меҳмонӣ меҳонам ва каму бешамро ба муҳтоҷон ва дарвешон мебахшам. Акнун хоқони аъзам ба лутфи ҳуд иҷозатам фармояд, то ман он савганди ҳудро ба ҷо оварда, ҳамаи сарони лашкар ва ҳар киро, ки назди хоқон арҷманӣ бошад, ба меҳмонӣ даъват кунам.

Хоқон нияти ўро писандид ва иҷозаташ дод.

«Бозаргон» замин бӯсида боз ҳоҳиш кард, ки:

– Шаҳрёро, ҳонаи ман танг аст, фармой, ки зиёфатро дар болои бораи диж, ки фароҳ аст, соз кунам. Тирамоҳ даромад, шабҳо серун аст, дар болои бора гулханҳо меафрӯзем ва ман меҳмононро ба май шод мекунам.

– Дар коҳ мизбон подшоҳ аст, – гуфт Арчосп, – ҳар чӣ дилат ҳоҳад, кардан гир.

Исфандёр давон ба сарой баргашта «сорбонҳо»-ро фармуд бар бораи диж ҳезуми фаровоне бароварданду ҷандин сар асп ва гӯсфандонро кушта бад-он ҷо қашонданд.

Гулханҳо шуълафишон гаштанд, базму зиёфати пурҳаёҳу оғоз ёфт.

Дар поёни зиёфат «меҳмонон» маистона сурудгӯён ва афтону ҳезон танҳо-танҳо ва тӯда-тӯда базмгоҳро тарқ карданд.

ҲАМЛАИБАШУТАН

Лашкари Исфандёр дар ду фарсаҳии Рӯиндиж ба паси талҳо ва пуштаҳои рег қамин гирифта буд. Диҷбон шаб дар болои диж гулхан ва рӯз фаввораи дудро дила ба Башутан ҳабар дод, Башутан фавран лашкарро сӯйи диж ронд.

¹. Маллоҳ – киштирон, киштибон, шиновар.

Дидбонҳои Арчосп дар дашт гарди фаровон ва лашкари шитобонро дида бонги хатар заданд. Дар диж воҳима бархост. «Исфандёр омад!» Ин овози изтиробангез дар коҳу равоқҳои диж пеҷид. Арчосп саросемаю саргум ба писаронаш Кӯҳрам ва Тархон фармуд, ки зуд лашкарро аз диж бароварда ба муқобили душман раванд.

Онҳо баромада, фаровон лашкари зиреху хафтонпӯшро диданд, ки паҳлавоне ба як даст дирафшу ба як даст шамшер дар қалби лашкар асп меронд; ўро аз рӯйи дирафши сиёҳи палангпайкараш Исфандёр пиндоштанд. Ҷанг оғоз ёфт:

Сипаҳ маймана, майсара баркашид,
Чунон шуд, ки кас рӯзи равshan надид.
Ба ҷанг андаромад сипоҳ аз ду рӯй,
Ҳар он кас, ки буд гурди парҳошҷӯй.
Зи заҳми синонҳои алмосгун
Ту гуфтӣ ҳамеборад аз абр хун.

Нӯшозар бо Тархон ҳамнабард шуда, ўро бо як зарби шамшер то миёнаш ду ним кард: сипоҳи Тархон пароканда шуд, ҳазимат кард. Башутан қалби лашкари душманро рахна кард, Кӯҳрам гурехт.

Исфандёр дар базму зиёфат, пас аз он ки тӯрониёни масти пароканда шуданд, дар торикий сарулибоси ҷангӣ пӯшид ва гурдони худро аз сандуқҳо бароварда ба ҳар яке се ҷом май нӯшонд ва сипас онҳоро ба се даста тақсим карду дастай якумро дар мобайни диж гузошта фармон дод, ки аз ҳар кучо сипоҳиёни душман пайдо шаванд, набард карда онҳоро қир кунанд, дастай дуюмро ба дарвозаи диж гузошт, то ки тӯрониҳои аз майдони ҷанг баргаштаро ба дарун даромадан намонанд, дастай савум мебоист саркардагони тӯронии масти шударо ёфта, ҳамаашонро туъмаи тег гардонад. Ҳуди паҳлавон бист гурди далерро ҳамроҳ гирифта ба коҳи ҳоқонӣ ҳуҷумовар шуд:

Ба даргоҳи Арчосп омад далер,
Зиреҳдору ғуррон ба кирдори шер.

Хурӯшу ғулгуларо шунида, Ҳумой ва Бехофарид давон омаданду ба бародарашон барҳӯрданд, Исфандёр онҳоро зуд ба он сарой, ки бозоргоҳаш буд, фиристода фармуд, ки то анҷоми разму набард дар он ҷо бошанд, ва худ ба бошишгоҳи Арчосп шитофт. Вай ва сарбозонаш ҳар киро, ки пеш омад,

куштанд. Арчоспи хобрафта аз ғалогула бедор шуд ва бархоста хафтону кулохи румиро пӯшиду ханчар ба даст гирифта омодаи набард ва дифоъ гардид; Исфандёр яке ханчари обгун ба даст аз дари хобгоҳ зада даромад; ба хоқон гуфт:

– Аз дasti марди бозаргон ҳадији Лухроспиву Гуштоспири биситон. Ҳадија – марг аст. Аз ин баъд манзилат зери хоки сиёҳ ҳоҳад буд!

Ба яқдигар дарафтиданд:

Баровехт Арчоспу Исфандёр,
Аз андоза бигзашташон корзор.
Паёпай ҳаме тегу ханчар заданд,
Гаҳе бар миён, гоҳ бар сар заданд.
Ба захм-андар Арчоспро кард суст,
Набуд бар танаш ҳеч чойи дуруст.
Зи пой андаромад тани пилвор,
Чудо кардаш аз тан сар Исфандёр.
Чунин аст кирдори гарданда даҳр:
Гаҳе нӯш ёбӣ аз ӯ, гоҳ заҳр.

Паҳлавон чун аз кори Арчосп фориг гашт, ба сарбозонаш фармуд, аз аспхонаи хоқонӣ аспҳои тозиро бароварда зин заданд. Саду шаст гурди набардозмо савор шуда бо сардории солори худ ва хоҳарони вай аз диж баромада ба майдони ҷанг рӯ оварданд. Дар диж як даста сарбозон ба посбонии ҳазинаву дафинаи ғаниматӣ гузашта шуданд; Исфандёр ба онҳо фармонд, ки:

– Дарвозаи дижро маҳкам кунед, сипоҳиёни Арчоспро даромадан намонед. Баъд, вақте донистед, ки ман ба лашкари худамон расидам, дидбонон аз дидгоҳ: – «Зихӣ сару точи Гуштоспшоҳ!» гӯён фарёду ғалогула кунанд. Ҳар гоҳ, ки лашкариёни Арчосп аз размгоҳ турехта дар паси дарвозаи диж тӯб шуданд, шумо сари Арчоспро аз болои диж ба онҳо партоед.

Вай даштро давр зада ба назди лашкари худ расиду хоҳаронро дар ҷойи бехавф паноҳ дода, худ ба ҳарбу зарб даромад.

Се пос аз шаб гузашта буд, ки посбон аз болои диж: – «Зихӣ сару точи Гуштоспшоҳ! Зихӣ Исфандёри фирӯзбаҳт! Вай ба кини бобояш Лухросп сари Арчоспро бурид!» – гӯён наъра кашиданд.

Кӯҳрам ва лашкараш ин овозро шунида ба худ ларзиданд, ба ҳавотир афтоданд. Онҳо ҳанӯз аз кушта шудани хоқон ва

забт шудани диж ба дасти сарбозони Исфандёр бехабар буданд, гумон мекарданд, ки дар диж дидбону посбонҳои худашон истодаанд. Кӯҳрам ба Андаремон гуфт:

– Ин чӣ бозист, ки посбонони диж мекунанд? Кӣ дар ин шаби тор бар болини хоқон ёрои чунин овоз баровардан дорад? Бояд сарбозон фиристем, то соҳибони ин овозро ҷазо диханд. Агар мабодо онҳо душманони хонагии мо ва хоинон бошанд, сарҳошонро бо гурз бояд кӯфт.

Чун он гуна наъраву ғулгула такрор шудан гирифт, сипоҳиён яқин карданд, ки диж ба дасти хоин афтодааст. Гуфтанд: – «Наҳуст бояд он душманони хонагиро бартараф кард ва баъд баргашта ин ҷангро идома дод». Пас майдони ҷангро гузошта ба сӯйи диж рӯ оварданд.

Исфандёр аз паси онҳо меомад.

Кӯҳрам чун ба дарвозаи диж расид, ба ақибаш нигоҳ карда лашқари Исфандерро дид. Ба сипоҳаш фармон дод:

Ҳама тегҳо баркашед аз ниём!

Ба ҳанчар фиристод бояд паём!

Аз сари нав ҳарбу зарб даргирифт:

Ду лашкар бад-он сон барошфтанд,

Ҳама бар сари яқдигар кӯфтанд.

Ҳарбу зарб то бомдод бас нашуд, аз ҳар ду тараф ҷангварони бисёре талаф гардианд.

Дар сапедадам сарбозони Исфандёр аз болои бораи диж сари буридаи Арҷоспро ба миёни лашқари тӯрониён ҳаво доданд. Тӯрониён дилшикаста ва гирёну нолон шуданд, ҳавсалай ҷангиданашон намонд. Лекин Кӯҳрам ҳанӯз аз ҷанг сер нашуда буд, сӯйи Исфандёр ҳамла бурд. Дуяшон соате пиёда шамшерзанӣ карданд, шамшери Кӯҳрам шикаст, он гоҳ Исфандёр ҳам шамшерашро партофта бо ҳариф ба гӯштингирӣ даромад ва оқибат ўро аз камаргоҳаш гирифта бардошту бар замин зад. Ҳоқонзода ва сарлашқари тӯронӣ асир афтод:

Ду дасташ бибастанду бурданд хор,

Пароканда шуд лашқари номдор...

ДОСТОНИ «РАЗМИ ИСФАНДЁР БО РУСТАМ»

Исфандёр бо сипоҳи музafferу мансур ва бо хоҳарони аз асорат озодшуда ба Балх баргашт.

Қаҳрамони Ҳафт Ҳон ва фотехи Рӯйиндижро дар ватанаш бо шодиву сурур ва ҷашну сур пешваз гирифтанд:

Ҳама шаҳри Эрон биёростанд,
Маю руду ромишгарон¹ хостанд.
Ҳаво пур зи овози ромишгарон,
Замин пурсаворону найзаварон.

Шоҳ Гуштосп ба шарафи писари баҳодураш зиёфатҳои пуртантана ва базмҳои пуршукӯҳ орост, ба вай оғаринҳо хонд ва ба саломатиаш дар ҷомҳои заррин шароби ақиқин нӯшид.

Оғарин меҳонд ва менӯшиду аз ваъдаи худ, яъне супурдани подшоҳӣ ба писар сухане ба миён намеовард.

МАШВАРАТ БО МОДАР

Шабе аз шабҳо Исфандёр аз даргоҳи падар ба хонааш масти ва андуҳгин баргашт. Модараш Катоюн – духтари қайсари Рум ўро бо меҳрубонӣ ва навозиш ба бистар хобонд.

Ними шаб аз хоб бедор шуда май хост, ҷоми май оварданд, нӯшиду ба модараш ҳасрат карда гуфт:

– Падарам бо ман бад мекунад. Гуфта буд, ки агар кини Луҳроспшоҳро аз Арҷосп ситонӣ ва хоҳаронатро аз асорат ҳалос карда оварӣ, подшоҳиро ба ту месупорам. Инак, ман ба ранҷу озорҳои бешумор ва балою оғатҳои маргбор тоб оварда Арҷоспро аз миён бардоштам, Рӯйиндижро фатҳ кардам, хоҳаронамро аз асорати нангин озод карда овардам, лекин шоҳ аз ваъдааш даҳон намекушояд, гӯё ки онро фаромӯш кардааст. Калону хурд пинҳонӣ ба ман меҳанданд. Фардо субҳ ба назди шоҳ меравам ва суханҳои гуфтаниро ба рӯяш мегӯям. Агар подшоҳиро ба ман супорад, ман ўро ҳамчун шамане, ки бутонро мепарастанд, парастиш мекунам ва агар рӯй тобаду насупорад, худам мегирам:

¹. Ромишгар – сароянда, овозхон.

Ҳамегирам он точу бар сар нихам,
Бар эрониён точу кишвар диҳам.
Туро бонуи шаҳри Эрон кунам,
Ба зӯру ба дил кори шерон кунам.

Модар аз гуфтори ўғамгин шуд ва гуфт:

– Эй писари ранҷкашидаам, охир ганҷ дорӣ, фармондорӣ, сипоҳдорӣ, аз ин зиёд чӣ меҳоҳӣ? Падарат якто тоҷ дораду бас, дигар ҳама лашқару кишвар аз они туст. Чӣ некутар аз писари шердиле, ки камари хизмат бар миён баста, пеши падар истода бошад?

Лекин маслиҳати Катоюн ба Исфандёр хуш наёмад, ба модар ба зарбулмасали замони худ посух дод:

Ба пеши занон роз ҳаргиз магӯй,
Чу гӯйӣ сухан, бозёбӣ ба кӯй¹.
Макун ҳеч коре ба фармони зан,
Ки ҳаргиз набинӣ зани ройзан².

Аммо ҷавонпаҳлавон саҳв кард: воқеаҳои баъдина сабит карданд, ки Катоюни оқила ҳақ гуфта буд...

ФОЛ ДИДАНИ ҶОМОСП

Шоҳ ҳоҳиши дили шоҳзодаро медонист; фотехи Рӯйиндиж тоҷи подшоҳӣ меҳоҳад, лекин Гуштосп подшоҳиро ба писараш додан намехост ва дар айни вақт аз писар хотираш noctamъ буд. Қарор дод, ки ба фол толеи шоҳзодаро дарёбад. Ҷомоспи вазир ва ситорашиносро ба наздаш хонда фармуд:

– Зичҳоятро бубин ва толеи Исфандёрро бозҷӯй; оё умраш дароз аст? Подшоҳӣ дар қисматаш ҳаст ё не?

Ҷомосп зичҳои куҳнаро дида ғамгин шуд, гирист ва ба шоҳ гуфт:

– Бадрӯзу бадаҳтар марде ҳастам, донишам ба сарам бало шуд. Кошкӣ ба чанголи палангे меафтидам ё падарам дар қӯдā-

¹. Яъне гуфтаатро баъдан худат дар қӯча ҳоҳӣ шунид.

². Ройзан – оқил, боандеша.

киам маро мекушт. Акнун бояд ғами Исфандёрро кашид ва шўру талҳ чашид.

– Эй писандида мард, – гуфт шоҳ, – аз роҳи дониш берун машав ва бигў, ки зичҳо чӣ нишон доданд?

– Толеи шоҳзода ўро ба Систон мекашад, риштаи зиндагониаш ба дасти Рустам аст ва бо дасти Рустам бурида мешавад, – гириста посух дод вазири ситорашинос.

Гуштосп парешонхотир шуда, дар андеша фурӯ рафт ва сипас пурсид:

– Агар ман подшоҳиро ба вай супорам, оё толеаш дигаргун мешавад? Он гоҳ вай аз гардиши рӯзгор осуда менишинад ва ба Систон намеравад?

– Аз амри ҷарҳи гардун турез нест, – гуфт Ҷомосп. – Аждаҳои тезчанг ҳам аз ҷанги тақдир раҳо намеёбад. Шудани мешаваду будани мебошад.

ХОСТАНИ ПОДШОҲӢ АЗ ПАДАР

Гуштосп пагоҳӣ бар тахти заррин нишаста буд, ки Исфандёр дар пешгоҳи ў ҳозир шуд:

Чу дар назди шоҳ анҷуман шуд сипоҳ,
Зи номоварону зи гурдони шоҳ,
Ҳама мӯбадон пеши таҳташ рада,
Ҳам испаҳбадон пеши ў саф зада.
Пас Исфандёр он гави пилтан
Баровард аз дард он гаҳ сухан.

Вай ба ёди Гуштосп овард, ки чӣ тавр дар ҷанги яқум сипоҳи Арҷоспро аз Балх ронд ва чӣ тавр шоҳ ба «мукофоти амал»-и ў бо иғвои Гуразм ўро дар банди гарони Гунбадон андоҳт, чӣ тавр дар вақти ҳуҷуми дуюми истилогарон шоҳ ба воситай Ҷомосп ба въъдаи таҳту тоҷ ўро аз Гунбадон оваронд ва ў Гуштоспро аз таҳлукаву кишварро бори дигар аз торочу яғмо наҷот дод ва билохир чӣ тавр вай Ҳафт Ҳони пурхавфу даҳшатро паймуд, Рӯйиндиҷро кушод ва подшоҳии Арҷоспро зеру забар кард.

– Ту, – гуфт ю ба шох, – ганчхой бөхисобро, ки ман аз чангхо ба ганимат оварда будам, ба ганчинаи худ ниходй, лекин суди ман хун ва ҳосилам ранҷ омаду бас:

Зи бас панду савганду паймони ту,
Дилам гармтар шуд ба фармони ту.
Ҳамегуфтй: – «Ар боз бинам туро,
Зи равшанравон баргузинам туро,
Супорам туро афсару тахти оч,
Ки ҳастай ба мардай сазовори точ».
Баҳона кунун чист? Ман бар чиам?
Пур аз ранҷ пӯён зи баҳри киам?
Шаҳон гуфтаи худ ба чой оваранд,
Зи аҳду зи паймони худ нагзаранд.
Писарро бинех точ акнун ба сар,
Чунон чун ниҳодат ба сар-бар падар.

ПОСУХИ ГУШТОСП

Шох ва бузургони кишвар гуфтори шоҳзодаро хомӯшона шуниданд. Гуштосп андешиду чунин посух дод:

– Эй фаррух Исфандёр, хар чӣ гуфтй, рост гуфтй. Корхое, ки ту кардӣ, беш аз он аст, ки гуфтй. Акнун на дар ошкоро ва на дар ниҳон душмане нест, ки номи туро шунаваду ба худ напечад. Ту дар ҷаҳон ҳамто надорӣ, ва агар дорӣ, он факат Рустами Зол аст.

Баъд гуфт, ки Рустам худро шохи Нимрӯз мешуморад, бар шаҳрхои Бӯст, Фазнин, Кобул ҳукм меронаду ба ман сар намефурорад; ба мо кинаи ниҳонӣ дорад. Вакте ки Арчосп омада Балҳро гирифт, Рустам ба ҷангӣ вай наёмад, гӯё ки аз ман нанг дошт. Аслан худи вай кист? Нажоду насабаш чист? Дуруст аст, ки номвар паҳлавонест, лекин як нафар бандай шоҳ Ковус буд. Ту Исфандёр, ба ҷанговарӣ на дар Эрон, на дар Тӯрон ва на дар Синду Рум ҳамтое надорӣ, бояд ба ҷангӣ Рустам равӣ:

Суйи Систон рафт бояд кунун,
Ба кор оварӣ ҷангӣ рангу фусун:
Бароҳна кунӣ тегу кӯполро,
Ба банд оварӣ Рустами Золро!

Гуштосп ба яздон, ба Зардушт, ба «Занд»-у «Авасто» савганд хўрд, ки агар Исфандёр ин корро ба анчом расонад, яъне Рустами Достонро банд карда оварад, шохзодаро ба чойи худ бар тахт менишонад. Гуфт:

Супорам туро ганчу тахту кулоҳ,
Нишонам-т бо тоҷ дар пешгоҳ.

Исфандёр розӣ нашуд, эътиroz карду гуфт:

– Эй номвар шаҳриёр, аз расми кӯҳан набояд дур шуд ва сухан ба андоза бояд ронд. Ту шоҳи Тӯрону Чин чӯёи набард бош, ки душмани туст, бо Рустами пир чӣ набард мечӯйӣ? Вай марди бузург, накуор ва ба шоҳони Эрон содик аст.

Лекин Гуштосп аз раъии худ нагашт ва такрору таъкид кард, ки Исфандёр бояд Рустамро бо ҳамроҳии бародаронаш Завораву Фаромарз, падараш Золи Зар ва модараш Рӯдоба баста, пиёда давонда ба Балҳ оварад, то ки ҳама бинанду аз он пас касе аз амру фармони шоҳ сар натобад.

Исфандёро аз итоат ба фармони шоҳ чора набуд, вай чин ба абрувон оварда гуфт:

– Рустам фақат баҳона аст, ту аз тахту тоҷи подшоҳӣ чудо шудан намехоҳӣ ва барои он ки аз ману даъвои ман халос шавӣ, маро ба чойи дур мефиристӣ. Лекин ман, ки бандай туам, аз сар фуровардан ба фармонат чора надорам.

– Тундӣ макун, тез машав, ки ба бузургӣ намерасӣ, – сабук танбех дод ўро шоҳ. – Аз лашкар саворони корозмударо хоста гир, силоҳу ганҷро бардору равон шав!

– Лашкар маро ба кор намеояд, агар аҷалам расида бошад, аз лашкар чӣ суд? – Исфандёр инро гуфта, «лаби пур зи боду дили пур зи ғам» аз боргоҳ бадар рафт.

ПАНДИ МОДАР

Рӯзи дигар Катоюн бо ҳоли парешону чашми гирён пеши писараш омада гуфт:

– Аз Баҳман шунидам, ки ту меҳоҳӣ ба Зобулистон биравӣ ва Рустамро бибандӣ? Яке панди модаратро бигир, писар, ба бадӣ мақӯшу шитоб мақун. Дуруштӣ бо ҷаҳонпаҳлавони пилтане, ки ҷигари Деви Сафедро медарад, аблაҳист. Аз барои тоҷ сари ҷавонатро барбод мадех, ки хеч кас аз модар бо тоҷ

назодааст. Падарат пир шудааст ва ту барной, умеди кишвару лашкар аз туст. Зорй мекунам, фарзанд, камандеш мабошу тезӣ макун, модаратро мусибатзадаи ду гетӣ манамой!

Исфандёр посух дод, ки:

– Эй модари меҳрубон, рост мегӯйӣ, Рустам ҳамон аст, ки медонӣ ва авсофашро чун «Занд» меҳонӣ. Саросари Эронро бичӯйӣ аз вай накуортар касеро намеёбӣ. Чунин касро намебанданд ва бастани вай аз ҷониби подшоҳ кори бадест. Лекин ту дили маро машикан, модар, охир, ман чӣ гуна аз фармони шоҳ сар мепечам? Агар толеам маро ба Систон кашида бошад, бидон, ки Рустам аз ман ҳаргиз сухани сарду дурушт наҳоҳад шунид.

Катоюн зор-зор гиристу гуфт:

– Писари паҳлавонам, ту ба неруи худ болида ҷонатро дар ҳатар меандозӣ. Ту ҳамнабарди он пилтан нестӣ, мерафта бошӣ – бе сипоҳ марав, ҳам писаронатро бо худ мабар.

– Писаронро набурда наметавонам, – гуфт Исфандёр, – ҷавон аз падар дур бошад, пастваниш ва бадхулқ мешавад. Писаронам дар ҳар разм маро ба кор меоянд. Лашкари зиёд ҳам ба ман даркор нест, хешу пайванд ва якчанд савор басанд аст.

Суҳан кӯтоҳ, паҳлавон модарашро зору гирён гузошта, дар бомдод бо писаронаш Баҳману Нӯшозару Мехрнӯш ва бо як дастай хурди сарбоз сӯйи Систон саворӣ намуд.

Мерафтанд, то ки дар дашт ду роҳ пеш омад, ки яке ба Гунбадон мебурду дигар ба ҷониби Систон. Аз қазо уштуре, ки дар сари корвон мерафт, ногаҳон хобиду ҳеч наҳост; «ту гуфтӣ, ки бо хок гаштаст ҷуфт»; сорбон ба сараш ҳай ҷӯб зад, ҳай ҷӯб зад, лекин уштур начунбид, корвон аз рафтан бозмонд; Исфандиёр аз ҳодиса фоли бад гирифт ва ҳавф бурд. Фармуд, сари уштурро буриданд, то ки бадӣ ба уштур занаду маҳв шавад. Бо вучуди ин, ҳавфи ба дили паҳлавон воридшуда то охир ўро тарк накард.

Ба соҳили рӯди Ҳирманд расида қарор гирифтанд. Исфандёр ба суроги вай омада дар он лаби рӯд саропарда зад. Дигар бузургони лашкар дар ҷодарҳо ҷойгир шуданд. Сипаҳсолор ҷонишини худ Бащутанро ба наздаш хонда гуфт:

– Акнун фиристодае далеру бодониш ва бофарру зеб мебояд, ки пеши Рустам раваду ўро ба назди ман оварад. Агар

Тахамтан ояду бадхӯйӣ накунад ва ба нагзӣ дасташро ба банд дихад, ман бо вай нагзӣ мекунам ва ҳеч озораш намедиҳам.

– Нек фармудӣ, – гуфт Башутан, – озори мардони бузургро раво мадор, ба ҳамин қавли худ биист.

РАФТАНИ БАҲМАН БА НАЗДИ РУСТАМ

Исфандёр қарор дод, ки ба назди Рустам писараши Баҳманро фиристад. Ба вай фармуд:

– Бар аспи сиёҳ барнишину равон шав. Танатро бо ҳариру дебои чинӣ биорой ва точи гавҳарнигори хусравӣ бар сарат бинех, то ҳар кас туро бинад, донад, ки шоҳзодай. Туро панҷ савор бо аспони зарринситом ва даҳ некном мушоят мекунанд.

Баҳман омодаи рафтани шуда, барои дастур гирифтани боз ба назди падараш даромад. Исфандёр ба вай чунин фармуд:

– Ба Рустам аз ман дуруд бидех ва бигӯ: – «Ҳар кас, ки баланд гашт, ҷаҳон аз бадиҳо бегазандаш¹ медорад ва агар некукор бошад, худ аз бадиву бадхӯй парҳез мекунад. Чун вай аз кирдори зишт дурӣ ҷуст, дар ин сарои сипанҷ ҳамеша шодмон ҳоҳад буд. Баду нек бар мо мегузарад ва саранҷом бистари мо ҳоки тира аст. Ба ғетӣ² ҳар кӣ ҳудочӯй бошад, бо шоҳон месозад. Мо аз ту андоза мегирим, ки солиёни бешуморро паси сар кардай ва подшоҳони бисёрро дидай. Агар бо ҷашми хирад бингарӣ, ҳоҳӣ донист, ки чун ту бандай ниёғони ман будиву дар хизматашон мекӯшидӣ, ин ҳама бузургиву ғанҷу сипоҳро аз онҳо ёфтӣ, пас оё шоиста буд, ки дар подшоҳии Лухросп боре ба даргоҳи ў наёмадӣ ва чун подшоҳӣ ба Гуштосп расид, аз ў низ ёд накардӣ, нома нанавиштӣ, бандавор ба даргоҳаш нарафти? Акнун аз Ҷохтар то Ҳовар, аз Тӯрон то Синду Рум мулки ў ва ҷаҳон дар дасташ ҳамчӯ як муҳра мум аст. Эй паҳлавон, шоҳ аз ту озурдадил аст. Боре ў ба рӯзи сафеду шаби сиёҳ савганд ҳӯрд, ки туро бо хешу пайвандҳоят баста ба боргоҳаш ҳоҳад овард. Акнун ман бо фармони вай омадам, ки туро баста ба наздаш барам. Аз ҳашми Гуштоспоҳ парҳез кун ва биёву падарат Золи Зар, модарат Рӯдоба, бародаронат Завораву Фаромарзро бо худ биёр. Ба ҷони падарам савганд, ки агар таслим шавӣ ва бо ман равӣ, ман

¹. Газанд – зарар, осеб.

². Ғетӣ – дунё, ҷаҳон.

шоҳро аз ҳашмаш мегардонаму аз нияташ пушаймон месозам, намегузорам, ки ба ту ё хешу пайвандҳоят боде вазад».

Баҳман равон шуд. Чун аз Ҳирманд гузашт, дидбони систонихо дарҳол ба Зобул ҳабар дод, ки ҷавони сарафрозе бо як даста саворон пайдо гардида. Золи пир зуд бар зин нишаста бо гурзу каманд ба лаби рӯд омад. Ҳамин ки саворро дид, гуфт:

– Бешак, ин савор паҳлавонест аз наҳоди Луҳроспшоҳ. Мақдамаш ба диёри мо фарҳунда бод.

Баҳман ба наздики Зол омада ўро нашиноҳт ва пурсид:

– Эй марди дехқон, мақомгоҳи Рустами Дастан кучост?

Золи пир ба вай гуфт:

– Марҳамат бифармой. Рустам дар шикор аст, ҳамин замон бо Завораву Фаромарз бармегардад. Ту бо саворони худ фуруд ой, меҳмони арҷманди мо бош; мефармоям, май меоранд, ромишгарон меоянд, то расидани Рустам даме биосой.

– Исфандёр ба ман ромишу майгусорӣ нафармуд, – посух дод Баҳман, – аз саворонат якеро ба ман ҳамроҳ кун, то маро ба шикоргоҳ, ки Рустам он чост, роҳнамой қунад.

– Эй сарафroz, номат чист? Ба гумонам, ту агар аз авлоди Луҳросп бошӣ, хеши Гуштосп ҳастӣ?

– Ман Баҳман, писари Исфандёрам, – боифтихору гурур посух дод ҷавон.

Золи Зар зуд аз асп фуруд омада ба Баҳман таъзим кард, Баҳман ҳам пиёда шуд, дуяшон чанде пурсу посух карданд.

Зол ҳарчанд аз вай ҳоҳиш кард, ки истад, Баҳман қабул накард ва гуфт, ки дар расонидани пайғоми Исфандёр таъхир раво нест. Зол ночор аз навкарони худ савореро ба паҳлавон-зодаи шитобанда ҳамроҳ карда онҳоро гуселонд.

ВОҲУРӢ БО РУСТАМ

Дар роҳ кӯҳе пеш омад, Баҳман савора ба болои он баромада нигоҳ кард. Дар пояи кӯҳ, ба канори марғзор, ҷашмаш ба марди қавиҳайкале афтод, ба сӯяш асп ронда ва боз марде ҳамчун кӯҳе бесутуно дид, ки дараҳтеро дар даст медошт, бар он дараҳт наррагӯре овехта шуда буд ва мард гӯшти онро ба дандон канда меҳӯрд; ба дasti дигараш ҷоми май дошт, дар паҳлӯяш як гурзи қалони ғовсар ва як пӯстин ҳобида буд. Ҷавонмард донист, ки вай Рустам аст. Аспи Рустам – Раҳши машхур дар марғзор мечарид. «Метарсам, ки Исфандёр ба набарди ин паҳлавони кӯҳпайкар тоб намеоварад, – аз дил

гузаронд Баҳман, – мабодо ки падарам ба дasti вай күшта шавад! Ҳоло ман метавонам бо як санг ўро ҳалок созам». Пас вай аз танаи күх санги калонеро қанда ба поён – ба болои Рустам ғелонд.

Завора, ки дар он дам аз нахчиргоҳ баргашта буд, садои ба ҳам ҳўрдани сангро шунида, нигоҳ карду хорсанги ғелонро дид ва сўйи бародараш хурӯшидӣ: – «Рустам, аз күх санг ғелид, гурез!». Лекин паҳлавон аз ҷо начунбид ва аз ҳўрдану нӯшидан бознаистод. Санг омада буд, ки онро бо пошнааш зада дур андоҳт. Завора, ки саҳт тарсида буд, ба ҳуд омада бо ҳаёҳуи шодона ба вай оғарин ҳонд. Баҳман ба зўру тавоноии Рустам ҳам тан дод ва ҳам маъюс шуда, ба дилаш гуфт: – «Агар Исфандёр бо ин паҳлавон ҳамнабард шавад, ҳудро расво мекунад, ҳалок мешавад, ва агар Рустам ғолиб барояд, тамоми Эронро мегирад. Беҳтар, ки падарам бо вай мадоро кунад». Вай ақиб гашта, бо гурӯхи ҳуд ба шикоргоҳ назди Рустам омад. Рустам ўро бо Завора ва дигар касони ҳуд пазиро шуд. Баҳман ному насабашро гуфта буд, ки Тахамтан ўро дар оғӯш гирифта аз сару рӯяш бўсид. Нишаста сари гуфтгузорро боз карданд. Баҳман ба вай салому паёми Исфандёрро расонд. Ҳони зиёфат ороста гардид. Рустам якто гўри кабобшударо пеши меҳмон ва гўри дигарро пеши ҳуд гузошта, намак пошида ҳўрдан гирифт; одатан вай ҳар бор якто гўрро покиза меҳўрд. Баҳман аз гўр факат андаке ҳўрд, ки садяки ҳўриши Рустам ҳам набуд. Тахамтан ҳандиду ба вай гуфт:

– Дар сари хон ҳўришат ин бошад, ба Ҳафт Ҳон чӣ гуна рафтӣ? Дар ҷанг бо қадом зўр камон мекашию найза меандозӣ?

– Ҳусравнажод пурхўр намешавад, – ваҳҳ гуфт Баҳман. – Ҳўриш камтар бошад, кўшиш дар ҷанг бештар аст.

Мизбон ду ҷоми зарринро пури май карда, якero ба меҳмонаш дароз кард. Меҳмон аз калонии ҷом тарсид. Он гоҳ Завора ҷоми ўро гирифта нисфи майро дам қашиду бакияшро ба Баҳман дод, вай ба зўр нӯшид.

Дар поёни зиёфат аспонро зин заданд ва шикоргоҳро ба қасди Зобул тарқ карданд. Рустам ва Баҳман дар паҳлуи ҳам асп меронданд, сари роҳ Баҳман он чӣ падараш фармуда буд, ки бигўяд, ҳамаро як ба як ба паҳлавон баён кард.

ПОСУХИ РУСТАМ БА БАҲМАН

Рустам аз забони вай суханони Исфандёрро шунида, ба андеша рафт ва даме хомӯш монд, сипас гуфт:

– Паёматро шунидам, аз дидори ту шод шудам. Ба Исфандёр ин посухи маро бибар:

– «Эй шердил, меҳтари номдор, бузургмарде, ки чун ту ба диловариву пирӯзӣ ном баровардааст, набояд сари бадхӯй дошта бошад. Барои он ҳама корҳои нек, ки кардаам ва ранҷҳое, ки аз Кайхусрав то Кайқубод дар хизмати шоҳон қашидаам, подоши ман банду занҷир мешуда бошад, бехтар буд, ки ба дунё намеомадам ва агар омадам, дар вай дер намепойидам. Ту бо ман ба ҷангу ситеz машитоб, ки дар ҷангу ситеz ман худ анбоз надорам. Касе дар пойи ман банд надидааст. Ҷаҳонро ба ҷашми ҷавонӣ мабин, ҳашму кинро аз дилат бадар кун. Ба омаданат сипос мегузорам, орзу доштам, ки ҷеҳраи дилписандат, бузургиву мардонагиатро бубинаму бо ҳам шодком нишаста, ба ёди шоҳаншоҳ Гуштосп ҷом бардорем. Акнун он чӣ мечустам, ёфтам. Аз рӯд бигзару биё, ба қадамат ҳонаи моро гиромӣ кун. Бо сipoҳ биёву ду-се моҳ меҳмони ман бош, ки хизматгори туям, чунон ки хизматгори Кайковусу Кайқубод будам. Ҳар гоҳ, ки ба Балҳ баргардӣ, ҳамроҳи ту ба назди шоҳ меравам ва узроҳон ҳашми ӯро нарм месозаму озурдагиро аз дилаш мебарорам». Баҳман бо ин посухи Рустам зуд баргашт.

Рустам ӯро гуселонду ба Завора ва Фаромарз фармуд:

– Охир, вай барои бастану бурдани ту омадааст, чӣ гуна меҳмони мо мешавад, – тааҷҷуб кард Завора.

– Ман ба назди вай ба некӣ меравам, вайро ба меҳмонӣ меҳонам, – гуфт Рустам. – Ҳар қасро ба некӣ умед аст, аммо намедонам ӯ бо ман чӣ гуна рафтор ҳоҳад кард:

Агар некӯй бинам андар сараш,
Зи ёқуту зар оварам афсараш,
Надорам аз ӯ ганҷу гавҳар дарег,
На бар густувону на кӯполу тег,
В-агар бозгардонадам ноумед,
Набошад маро рӯз бо ӯ сапед:
Ту донӣ, ки ин тобдода каманд,
Сари жандапилон дарорад ба банд.

– Ин гумонро аз дилат дур кун, – маслиҳат дод Завора. – Касе, ки кина надорад, разм намечүяд. Ту ба Исфандёр чӣ бадӣ карда будӣ, ки боиси кинаи ў шуда бошад?

Аз сӯйи дигар Баҳман ба назди падара什 расида, он чи аз Рустам шунид ва он чӣ дар шикоргоҳ дид, ҳамаро ба вай нақл кард ва афзуд:

– Ҳамчӯ Рустам паҳлавонро на дидаам ва на шунидаам. Ба ростӣ ҳам жандапилест, ки наҳангро аз дарёи Нил мекашад. Вай меояд ва ҳамин дам ба Ҳирманд мерасад. Туро дидан меҳоҳад, намедонам чӣ роз дорад.

Рустамро ситоиш кардани Баҳман ба Исфандёр хуш наёмад, вай ба писара什 шӯрида, дар пеши сарҳангон ва мубадон мулзам кард:

– Марди сарафroz набояд ҳамнишини зантабиатон шавад. Дигар ин ки кӯдаконро ҳаргиз набояд ба кори бузург фиристад. Ту, – ба писара什 рӯ оварда хитоб кард ў, – ҳоло бонги пойи аспро нашунидай, пили жаёнро кучо дидӣ, ки ин ҷо Рустамро ба вай монанд карда, дили ҷангварони маро мешиканӣ!?

Аммо вақте ки Исфандёр бо Башутан танҳо ба танҳо монд, ба ў гуфт:

– Рустам, он шери ҷангвари сарафroz, агарчи пир шудааст, ҳанӯз бардам аст. Бад-он мемонад, ки ҳеч аз синну сол зӯраш коста намешавад.

ОМАДАНИ РУСТАМ

Исфандёр фармуд, ба аспи сиёҳ зини заррин заданд, барнишасту бо сад савор ба пешвози Рустам равон шуд.

Наҳуст аспони ҷангӣ ба якдигар дуруд ва пайдиданд; аз он лаби рӯд ҳурӯши осмонкафи Раҳш баланд гардид, аз ин лаб сиёҳмушкин бо шиҳаи пурғулгулае ҷавоб гардонд.

Рустам аз рӯд гузашт. Паҳлавонон аз аспҳо фуруд омаданду оғӯш ба воҳӯрдӣ карданд. Таҳамтан пас аз дуруду оғарин шоҳзодаро дар зебоии қаду ҷеҳра ба Сиёвуш монанд кард, Рӯйинтан ўро пуштибони шоҳони тоҷбахш номид ва ба Зарири «силоҳдори аспафкани наррашер» шабоҳат дод. Сипас Рустам гуфт:

Яке орзу дорам аз номдор,
Ки башам бад-он орзу комгор,
Ки ой хиромон суйи хони ман,
Ба дидор равшан кунӣ чони ман,

Исфандёр чунин посух дод:

– Эй аз паҳлавонони ҷаҳон ёдгор, аз ҳоҳиши чун ту бузургмарде, ки Эрон ба номат менозад, гузар кардан нашояд, лекин ман аз амри шоҳ сар тофтан наметавонам; шоҳ моро дар Систон диранг кардан нафармуд ва инчунин аз ҷангидан бо номдорони ин сарзамин манъ кард. Ту ҳам аз фармони ӯ сар мапеч, то ки аз зиндагоният комёб шавӣ. Ҳудат бедиранг ба поят банд бинех. Охир, аз банди шоҳон нанг нест. Ман туро баста назди шоҳ мебарам ва аз вай баҳшоиши гуноҳатро мепурсам. Аз бастани ту дарегам меояд, шод нестам, лекин чора надорам. Шабҳо аз банд озод ҳоҳӣ буд ва аз чизе ба ҷонат озор наҳоҳад расид. Эй паҳлавон, ту гумони бад мабар, шоҳ ба ту бадӣ наҳоҳад кард. Туро, ки баста бурдам, падарам подшоҳиро ба ман медиҳад, ва он гоҳ ман ҷаҳонро бар кафи ту мениҳам.

Чехраи равшани пиронаи Таҳамтан хира гашт. Ӯ гуфт:

– Хоста будам, ки ба дидори ту ҳуррам шавам, аммо гуфторат диламро сиёҳ кард. Мо ду пиру ҷавонему ду гарданфарози бедор ва боҳирад рӯ ба рӯйи ҳам истода ба миёни мо деви кина роҳ ёфта, туро аз паи тоҷу таҳт ба қаҷӣ бурдааст. Фақат, эй сарафрӯз, ту ба ин диёр ойӣ ва ба ҳонаи ман наравӣ, як дам меҳмони ман нашавӣ, бар ман нанг аст ва ин нанг ҷовидон мемонад. Аз ман ҳар чӣ ҳоҳӣ, ба ҷо меорам, фармон мебарам, магар баста шудан, ки коре зишт ва барои ман ор аст. Бидон, ки то ман зиндаам, касе маро дар банд наҳоҳад дид.

– Ҳар чӣ гуфтӣ, рост гуфтӣ, – тасдиқ кард Исфандёр, – лекин фармони шоҳ чун қазову қадар радишуданист. Дигар ин ки агар ман ба меҳмоният раваму баъд аз он ту ҳудро ба бастан наҳижӣ, ман ноҷорам, ки нону намакатро фаромӯш карда ва бо ин ба наҷоди покам иснод оварда бо ту бичангам. Лекин модом, ки ту бо ман сари хони зиёфат нишастан меҳоҳӣ, биё имрӯз дар саропардаи ман бо ҳам нишинем ва шароб нӯшем.

– Ман биравам ва либоси роҳ аз тан берун кунам. Як ҳафта дар шикор будам, пӯшокам чиркин шудааст. Сипас ту қасифириstu маро ба меҳмонӣ бихон, меоям.

Таҳамтан рафт. Исфандёр ўро гуселонда, ба Башутан гуфт:

– Ўро ба меҳмонӣ даъват намекунам. Мабодо агар яке аз мо бо сабабе тез шавад, кор ба ҷанг мекашаду якемон қушта мешавем ва он гоҳ қуштаи ошно ба қушанда пушаймонӣ ва надомат меоварад.

Башутан эрод овард, ки:

– Эй Исфандёр, ман вақте дидам, ки ду паҳлавони номдор бо ҳам бародарвор, бе қинаву душманий воҳӯрдед, дилам чун баҳор шукуфт. Дар кори дуятон дев ба хирад роҳро баст. Ту, ки марди дилогоҳӣ, бояд аз ҷангу ситеz худдорӣ қуни. Чун суханони Рустамро шунидам, ба ҳуд гуфтам, ки «Ҳаргиз банди Исфандёр пойи ўро наҳоҳад сойид». Магар набераи Сом ба нанги бандагӣ тан медиҳад? Метарсам, ки кори дуятон ба зиштӣ қашид. Яке ҷӯёи базм аст, дигаре ҷӯёи разм; шарафмандиву мардонагӣ бо кист?

Исфандёр сухани Башутанро ба эътибор нагирифта, ба вай:

– Хоҳиши дили шоҳ ин аст, ҷашми дилро ба сӯзан дӯхта намешавад, аз фармони шоҳ сарпечидаро дар ду гетӣ аз Яздону мардумон маломат аст, – гуфту суханро тамом кард.

Аз сўйи дигар Рустам ба манзили ҳуд баргашта таассуро-ташро аз Исфандёр ба падараш баён кард.

– Саворе дидам чун сарви сиҳӣ бисёр хирадманд. Гӯё шоҳ Фаридун бузургиву доноиро ба ў супурдааст. Исфандёр аз гумони ман зиёдтар баромад. Аз ҷехрааш фарри шоҳаншоҳӣ метобад.

Таҳамтан ҷашм ба роҳ шуд, дер интизорӣ қашид, лекин аз Исфандёр кас наёмад. Шоҳзода ўро ба меҳмонӣ наҳонд.

Он гоҳ Рустам фармуд, ки Рахшро зин кунанд. Вай савор шуда ба роҳ афтод.

ВОҲӮРИИ ПАҲЛАВОНОН ДИГАР БОР

Дамону ҷӯшон ба Ҳирманд расида буд, ки сипохиёни Исфандёр ўро аз дур шинохта барои диданаш ба лаби рӯд шитофтанд. Ҳар кас, ки ҷаҳонпаҳлавон Рустами Достонро медид, беихтиёر меҳри вай дар дилаш менишааст. Сипохиён байни ҳуд мегуфтанд: – «Дар сари шоҳи мо хирад нест; аз барои ҷалолу шавкати ҳудаш меҳоҳад ҷунин паҳлавони номдори

некукорро ба күштән дихад. Исфандёр хам, инчунин, аз барои тоҷу таҳт ба чунин кори зишт даст мезанад».

Исфандёр ба пазирой омад.

Рустам ба вай гуфт:

– Эй паҳлавон, оё паймони ту ин аст?

Исфандёр ба посухаш даҳон қүшода буд, ки Рустам:

– Суҳани маро шунаву мардонагӣ ёд гир, – гӯён ба вай фуррати гуфтор надода давом кард: – Ту ҳудатро аз ҳамаи номдорон бузургтар мегирий ва ба ман беҳурматӣ мекунӣ.

Боз гуфт:

Ба гетӣ чунон дон, ки Рустам манам,
Фурӯзандай тухми Найрам¹ манам!
Биҳояд зи ман даст деви сиёҳ,
Сари ҷодувон андарорам ба чоҳ.
Бузургон чу диданд бабри маро,
Ҳамон зер ғуррон ҳизарби маро,
Ҳама ҷанг нокарда бигрехтанд,
Ҳама дашт тиру камон рехтанд.
Чу Қовуси ҳудоҳу ҳоқони Чин,
Саворони ҷангиву мардони кин,
Ки аз пушти зиншон ба ҳамми каманд
Рабудам, саропой кардам ба банд.
Нигаҳдори шоҳони Эрон манам,
Ба ҳар ҷой пушти далерон манам.
Басе паҳлавони ҷаҳон будаам,
Ба бад роҳ ҳаргиз напаймудаам.

– Бо ту ман аз баҳри ҷавониву фарру шуқӯҳат мадоро мечӯям, намехоҳам, ки чун ту шаҳриёре аз ҷангӣ ман ҳалок гардад.

Исфандёр ба вай ҳандиду гуфт:

– Аз наҳонданам ба меҳмонӣ дилтанг шудӣ? Рӯз гарм ва роҳ дароз ки буд, туро ранча накардам, тундӣ макун. Меҳостам бомдод ба наздат рафта узр гӯям ва ҳам ба дидори Золи Дастан шодмон шавам. Акнун ки ҳудат қадам ранча кардай, бе тундиву тезӣ биёву бо ман бар сари хон биншин ва ҷом бардор.

¹.Найрам – Соми Наримон, бобои Рустам.

Дар сари хони зиёфат вай Рустамро бар дасти чапи худ чой доданй шуд, Рустам гуфт:

– Чойи ман ин нест, ба чое менишинам, ки сазовори ман аст.

Исфандёр ба Баҳман фармуд:

– Барои ў бар дасти ростам чойгоҳ бисоз.

Таҳамтган он чойро ҳам написандид ва барошуфта ба шоҳзода гуфт:

– Агар ту сазовори ному мартабаи ман чой надошта бошӣ, маро ба зиёфатат маҳон!

Исфандёр ночор ба писараш фармуд, ки дар паҳлуи таҳти ў курсии заррин гузорад.

Рустам, пур аз ҳашм, турунчи хушбӯе, ки аз табаки тиллой гирифта буд, ба даст, бар он курсӣ нишаст.

Исфандёр якбора ба нажоди Рустам таъна зад:

– Эй меҳтари номдор, аз мубадон шунидаам, ки падарат Зол аз дев зоида шудааст, вақти зоданаш сиёҳбадан ва сапедмӯй будааст, ўро аз Сом пинҳон дошта, ба кӯҳ бурда партофтаанд. Дар кӯҳ симурғ ўро бо бачаҳои худаш лошаву мурдор хӯронда парвариш кардааст. Баъд аз он девбача ба Систон уфтода ва Сом аз бефарзандӣ, нодонӣ ва содадилӣ ўро пазируфтааст. Бача қалонтар ки шуд, шоҳон-ниёғони ман ба вай ганҷу силоҳ дода, мартабаашро баланд кардаанд, то вай амири Систон шуда ва он гоҳ фарзанд ёфтааст, ки он туй.

– Эй фаррӯҳ Исфандёр, – посух дод Рустам, – ин чӣ жожест, ки ту мегӯйӣ? Аз шоҳу шоҳзодагон чунин гуфтори дилнописанд шоиста нест. Ҷаҳон медонад, ки Зол фарзанди Сом ва падару писар ҳар ду аз бузургон ва некномонанд, Сом писари Наримони гурд аст, ки нажодаш ба Гаршосп ва Ҷамshed мерасад. Ҳама паҳлавонони ҷанговар будаанд. Ниёғони туро мо подшоҳӣ додем. Қубодро аз Албурзкӯҳ ман оварда бар таҳт нишондам. Модарам дuxтари шоҳи Кобулу Синд Мехроб аст.

Сипас, Исфандёр ҳам нажоди худро ситоиш кард ва паҳлавониву пирӯзихои ҷанговарашро баршумурду дар охир суханро боз ба болои фармони шоҳ ва бастани Рустам овард.

Таҳамтган гуфт:

– Ту, Исфандёр, бар ҷавонии худ такя макун ва аз гардиши рӯзгор эмин мабош, сухан аз мани пири ҷаҳондида шунав. Падарат Гуштосп роҳи донишу хирад намепӯяд, ту гуфтаи ўро

макун. Дили вай аз ту тарсон аст, марги туро меҳоҳад, то ки подшоҳӣ то поёни зиндагониаш ба худаш монад. Туро бо ҳила ба ҷанги ман фиристодааст. Падаре, ки марги фарзандашро меҳоҳад, гурги дарандаст. Агар ту аз вай гардӣ, Зол ба ҷойи падарат мешавад ва ман туро шоҳи Эрону Тӯрон мекунам.

Сипас, паҳлавон боз тез шуда илова кард:

– Аммо агар маро бастани бошӣ, бидон, ки ман гоҳи разм аз қушоди камонам осмонро ба замин медӯзам. Банд дар дасту пойи Рустам? Ҳошо! Маро ҷарҳи баланд ҳам баста наметавонад.

Исфандёр ба тез шудани Рустам ҳандиду дasti ўро гирифт ва:

– Эй Таҳамтан, бозувони туро чун рони шер, бару ёлатро чун аҷдаҳост меғуфтанд, лекин мебинам, ки камарат чун камари паланг борик аст, бори разму набардро чӣ гуна мебардорӣ? – гӯён дар миёни сухан панҷаи ўро чунон фишурд, ки аз ноҳунҳояш оби зард реҳт.

Рустам аз дард ҳеч напечид ва дар навбати худ:

– Ҳушбаҳт аст шоҳ Гуштосп, ки чун Исфандёр писаре дорад, – гӯён панҷаи ўро фишурдан гирифт, то он ки аз дард абрувони Исфандёр тофтау ҷехрааш ҳамчӯ хун сурх гашт ва аз нӯғи ангуштонаш хуноб чакид.

– Эй номвар, – гуфт Исфандёр, – ту имрӯз май нӯш, ки фардо дар разм ба тарси ҷонат аз базм ёд наҳоҳӣ кард:

Ба найза зи аспат ниҳам бар замин,
Аз он пас на парҳош ҷӯйӣ, на кин.

Рустам лабҳанд карда гуфт:

Агар бар ҷунин рӯй гардад сипеҳр,
Бипӯшад миёни ду тан рӯйи меҳр,
Ба ҷойи майи сурх кин оварам,
Камону каманду камин оварам,
Зи қӯҳа¹ ба оғӯш бардорамат,
Чунон ҳам ба наздики Зол орамат.

¹. Қӯҳа – қоши зин.

Соқӣ чоме пур аз бодаи сурхфоми кӯҳансол овард, ки барои даҳ майгусор басандад буд, Рустам онро ба як дам кашидан покиза нӯшиду ба соқӣ гуфт:

– Чаро ба ҷом об рехтӣ, ки тезии шароби кӯҳансолро буридааст?

Башутан ба соқӣ фармуд:

– Боз як ҷоми беоб биёр.

Соқӣ овард. Рустам ин ҷомро ҳам ба як дам кашидан холӣ кард. Исфандёр ва атрофиёнаш аз ҷунин майнӯшии ӯ дар ҳайрат монданд.

Зиёфат поён ёфт, Рустам рафтани шуда барҳост ва як нағас дар дами дар истода, хитобан ба саропардаи ҳуславӣ, ки аз шоҳони гузашта ба мерос монда буд, гуфт:

– «Эй сарои умед, фарҳунда рӯзе, ки дар ту Ҷамshed менишаст ва ҳумоюн замоне, ки ту нишастангоҳи Кайковус ва Кайҳуслав будӣ! Акнун дар ту носазое менишинад, ки фарру шукуҳатро бурдааст».

Исфандёр, ки аз паси меҳмонаш баромада буд, ин сухани ӯро шунида гуфт:

– Систонро диёри ғулон номем меарзад; систониҳо аз меҳмонӣ сер баромада мизбонро ба зиштӣ ном мебаранд.

Рустам оҳирин бор ӯро панд дод, аз азми ношоистааш гардонданӣ шуд ва аз оқибати баде, ки разми фардой барои худи Исфандёр ҳоҳад дошт, огоҳ карду гуфт:

Зи Яздону аз рӯйи ман шарм дор,

Махӯр бар тани хештан зинҳор.

Замона ҳаметоҳтат бе сипоҳ,

Ки бар дasti ман ҳуд ту гардӣ табоҳ.

Лекин Исфандёр дар азми ҳуд бар ҷо монд. Вай ҳандида гуфт:

Ки пири фиребанда коно¹⁸ бувад,

Агарчанд пирӯзу доно бувад.

Пагоҳ ою бар ҷанг ҷора бисоз,

Макун з-ин сипас кор бар мо дароз.

Ту фардо бибинӣ ба овардгоҳ,

Ки гетӣ шавад пеши ҷашмат сиёҳ!

¹⁸. **Коно** – гӯл, сода, нодон.

Бидонӣ, ки пайкори мардони мард
Чӣ гуна бувад рӯзи нангӯ набард.

Таҳамтан бо хотири парешону андешаҳои гарон ба коҳи худ равон шуд. Ба дилаш мегуфт:

– «Пой дар банд ё ки ҷанг – ҳар ду кори bonafrinу нагбат аст; агар ба банд тан диҳам, ҷаҳон маро сарзаниш ҳоҳад кард, ки чунин паҳлавони шергир ба ҷавоне таслим шуда ҳудро бар банд андоҳт; агар Исфандёр дар разм кушта шавад, ман назди шоҳон рӯсиёҳ ҳоҳам шуд, ки шоҳзодаи ҷавонро куштаам, маро пири бедин ҳоҳанд ҳонд ва нафрин ҳоҳанд кард ва агар ҳудам ба дasti Исфандёр кушта шавам, якбора насли Соми Дастон бурида ва шону шуҳрати Зобулистон барбод ҳоҳад рафт».

Вай ба коҳи худ расида ба Завора фармуд, ки шамшеру ҷавшану мигфар, камону каманду баргуствони¹ ўро ҳозир қунад. Сипас, ба назди Зол даромада, воҳӯйр ва гуфтугузори бо Исфандёр воқеъшударо нақл кард. Золи қуҳансол ғамгин ва пурандеша шуд, бо шаҳриёри ҷавон ҷангидани писарашро раво надид ва гуфт:

– Ту аз бозе, ки ба зини ҷангӯ набард нишастӣ, ҳамеша ба фармони шоҳон ва аз роҳи фармонбарӣ сарафroz будӣ. Метарсам, ки зиндагониат ба поён омадааст. Ҳаргиз ба ҷангӣ шоҳзода марав, ки бадрӯзу бадном мешавӣ! Дар қунҷе ниҳон шав, ҳудро аз Исфандёр ба ганҷу чиз бихар, сипоҳашро хилъат баҳш. Сониян, ҳар гоҳ ки аз вай эмин шудӣ, бандавор ба назди шоҳ меравӣ. Шоҳи Эрон ба ту бадӣ наҳоҳад кард.

– Кор ин гуна осон нест, – посух дод Рустам. – Ман ҳарчанд Исфандёр ба ҳештандориву оштӣ ҳондам, напазирифт, аз гуфторҳо бод ба даст баргаштам. Агар фардо корзор қунем, ту ба ҷони вай ҳавотир макаш! Аз ман ба вай на зарби ғурзу купол ҳоҳад расид ва на заҳми тегу синон. Ман ўро ба неру аз камарааш гирифта аз зин ба оғӯшам мекашаму рост оварда бар таҳти оч менишонамаш. Вай рӯзе ҷанд меҳмони мо мешавад ва сипас ман ҳамроҳаш ба Балҳ меравам ва тоҷи подшоҳиро аз сари Гуштосп бардошта, ба сари вай мениҳаму ҳудам бандавор ба хизматаш камар мебандам. Ту ёд дорӣ, чӣ тавр ман Қубодро

¹.**Баргуствон** – пӯшиши зиреҳдори ҷанговарон.

аз күхистон оварда ба тахт нишонда будам? Мегүйй, ки ман
пир шудаам ва он зўри пешинаро надорам? На, акнун ҳам:

Ман арчи шудам пир, гоҳи набард
Сари чарху моҳ андарорам ба гард!
Чу ман бабр пӯшам² ба рӯзи набард,
Чи сад жандапилу чи як дашт мард.

Зол хандиду пирона сари инкор чунбонида гуфт:

– Суханат на сар дорад, на бун, писар. Ба ин гуфтори хоми
ту шояд девонагон бовар кунанд. Кубод бар күхе бекасу танҳо
нишаста буд, на тоҷ дошт, на ганч. Ту ўро бо шоҳи Эрон
баробар макун, ки шоҳ ганчу сипоҳ дорад ва фармонравост.
Паҳлавоне чун Исфандёр, ки Фағфури Чин номашро ба нигини
худ менависад, аз зин мебардориву ба коҳи ман меоварӣ?! Ту,
марди солҳӯрдаву ҷаҳоншинохта, ҳамин суханро мегүйй?!
Ҷавонвор лофт мазан, писар.

Аммо панди падар акнун суд надошт, кор аз панду салоҳу
сулҳ гузашта ва теги хуношом аз ниём кашида шуда буд...

ҶАНГИ РУСТАМ БО ИСФАНДЁР

Пагоҳӣ Рустам ба тан хафтон ва аз болои хафтон пӯсти
бабр пӯшид, камандро ба фитроки зин баст ва савор шуд. Ба
Завора фармуд, ки лашкарро ороста карда, дар наздикӣ разм-
гоҳ ба паси пуштаи рег нигоҳ дорад.

– Агар, – гуфт, – Исфандёр танҳо биёд, бо ў якка ба якка
мечангам ва агар бо сипоҳ биёд, туро металабам, лашкарро
меорӣ.

Вақте ки Таҳамтан дар пушти Раҳш чун пиле бар болои
күхе нишаста аз пеши лашкар мегузашт, лашкариёнаш: – «Зиҳӣ
ҷаҳонпаҳлавон! Аспу гурзу каманд бе ту мабод!» – гӯён фарёд
кашида ўро табрик мекарданд.

Паҳлавон аз рӯд гузашту ба болои тал баромад ва сӯйи
саропардаи Исфандёр наъра зад:

– Эй фарруҳ Исфандёр! Ҳамовардат омад, тайёр бош!

Исфандёр аз саропарда баромада баланд-баланд хандиду
гуфт:

– Ҳамон дам, ки аз хоб барҳостам, тайёр будам.

². Рустам одатан пӯсти бабр (ё паланг) пӯшида ба ҷанг медаромадааст.

Фармуд, чавшану миффар, найзаву гурзи говсари ўро оварданд ва сиёхмушкинашро зин ниходанд. Исфандёр буни найзаро ба замин такя дода, ҳамчун паланге, ки ба пушти гўрхар хез мезанад, яке хез зада ба зин барнишаст. Сипоҳаш аз он чобуккии солори худ ба шавқ омада ба вай офарин хонд.

Шоҳзода чун ба наздики Тахамтан расид, ўро дар болои тал дидা ба Башутан, ки сипоҳро омода медошт, гуфт:

– Ман ҳам танҳо мечангам.

Паҳлавонон ба разм даромаданд. Исфандёр наъра кашид, ки:

– Ку бубинем, дар поёни кор оё аспи Исфандёр сўйи охур бе савор бармегардад ё Рахши номдор ба коҳ бе соҳиб меҳиромад.

Наҳуст бо найза ба ҳам тоҳтанд.

Аз чавшанҳо хун берун зад. Билохир найзаҳо ба ҳам барҳӯрда шикастанд.

Харифон шамшерҳоро аз ниём кашиданд. Офтоб ба қиём наздик шуд, ҳаво тафсид, саворон ҳам тафсида, гарди даштро ба осмон хезонда, ба суми пўлодини аспҳошон аз сангҳо шарора парронда ба чапу рост метоҳтанду шамшер мезаданд.

Охирин шамшерҳо низ шикастанд. Он гоҳ паҳлавонон гурзҳои гаронро ба даст гирифтанд. Ба ошуфтагӣ чун шерони хашибнок чандон гурз кўфтанд, ки гурзи Исфандёр тоб наёварда дасташ шикаст. Пас Рустам низ гурзо афканд, ҳар ду ба камари яқдигар чанг андохтанд. Ду пилтан зўр оварда яқдигарро ба сўйи худ мекашиданду аз зин канданӣ мешуданд:

Ҳаме зўр кард ин бар он, он бар ин,

Начунбид як шер аз пушти зин.

Табаҳ гашт аспон аз ин корзор,

Пароганда гаштанд ҳар ду савор.

Каф андар даҳоншон шуда хуну хок,

Ҳама кабру баргустувон чок-чок.

ҲАЛОКИ ПИСАРОНИ ИСФАНДЁР

Чун разми паҳлавонон тўл кашида Рустам дер кард, Завора хавотир кашида сипоҳро сўйи размгоҳ ронд. Паҳлавонон нопайдид буданд, дар гармогармии набард аз сипоҳ дур афтода, ҳар кадомашон дар чое нафас рост мекарданд. Сипоҳи Рустам ба сипоҳи Исфандёр барҳӯрд. Завора ба тарафи сипоҳи душман:

– Шумо ба чанги Рустам омадед, ба коми наханг омадед! Дасти Тахамтанро бастан мехоҳед? Ҳошо, аз он даст шумо ҳалоки худро меёбед! – гүён нидо кард ва ҳам онҳоро дашном дод.

Нӯшозар писари Исфандёр, ки савори аспафгани номдоре буд, барошуфт ва ҳамчунин забон ба дашном боз карду гуфт:

– Эй сагзи бехирad! Исфандёр моро бо шумо сагон чангидан нафармуд, лекин агар шумо пешдастӣ карда, ба чанг дароед, посухатонро теги синон ва гурзи гарон хоҳанд дод!

Завора ба лашкар фармон дод, ки:

– Барҷаҳед! Ба сари инҳо хун тоҷ гузоред!

Лашкари чангчӯйи Рустам ба як бор ҳамла оварда бисёре аз сипоҳи Исфандёро кушт. Он гоҳ Нӯшозар яке теги ҳиндӣ ба даст ва савори аспи саманди сарафroz ба майдон тоҳт, ба муқобили вай аз он сӯ Алвой ном чанговари далер баромад, Нӯшозар бо як зарби шамшер косаи сари ўро ду ним кард. Завора сӯйи Нӯшозар асп барангехт ва:

– Акнун, ки Алвойро сарнагун кардӣ, сари худатро нигоҳдор, агар тавонӣ! – гүён яке найза андохта ўро аз зин ба хок афканд.

Писари дигари Исфандёр – Мехрнӯш кушта шудани бародарашро дида, аз дарду алам фарёде кашиду аспашро маҳмез зад, аз миёни сипоҳ гузашта ба сафи пеш баромад ва ба Фаромарз бархӯрд. Чун шерони жаён ба яқдигар ҳамла бурданд, разм карданд, тег кӯфтанд. Мехрнӯш яке шамшер ёзид, ки Фаромарзро занад, лекин шамшерро ба гардани аспи худ зад, асп бо гардани бурида аз пой афтод, ҷавон пиёда монд ва Фаромарз ўро кушт.

Баҳман бародари навҷавонашро оғӯштаи хун дида, ба назди падараш ба ҷое, ки разми паҳлавонон дар чӯш буд, тоҳт.

– Падар! Сипоҳи сагзихо ба чанг омад, Нӯшозар ва Мехрнӯш кушта шуданд, – хабар дод ў.

Исфандёро хуш аз сараш парид, аламу ҳашм пеши ҷашмонашро торик кард. Ба Рустам бонг зад:

– Эй девзод, эй паймоншикан! Чаро аз ойини ростиву мардӣ баргаштӣ? Магар нагуфта будӣ, ки лашкар ба чанг намеморӣ? Сагзиёни ту ду писари навҷавони маро куштанд!

Рустам чун шохи дарахт ларзид, саҳт ғамгин шуд; ба хуршеду моҳ, ба ҷони шоҳ, ба шамшер савганд ҳӯрд, ки вай лашкарашро ба ҷанг омадан нафармудааст ва ҳабар надорад.

– Ман, – гуфт, – бародарамро, ки ин бадкирдорӣ аз вай сар зодааст, даст баста ба наздат меоварам, ту ба ҳуни писаронат ўро бикиш.

– На, ба ҳуни товус морро намекушанд, ҳуни Нӯшозару Мехрнӯши ман ба гардани туст! – Гуфт падари доғдил. – Ман акнун бо тир ҳар ду рони туро ба тани Раҳш медӯзам, то ки ғуломон ибрат гиранду аз ин баъд ҳуни ҳоҷаҳошонро нарезанд. Агар зинда монӣ, туро дасту по баста ба назди шоҳ мебарам ва агар кушта шавӣ, ҳунат ба ҳуни ду фарзанди арҷманди ман аст.

ГУРЕХТАНИ РУСТАМ

Исфандёр инро гуфта, аз тиркаш тири ҳадангро бароварду ба камони чоҷӣ андохта зеҳи камонро қашид. Рустам низ чунин кард. Тирборон оғоз ёфт. Исфандёр ҷобук ба ҷапу рост ҷаҳида ё сабук ҳаму рост шуда ҳудро аз тирҳои паррони Рустам муҳофизат мекард; бо ин ҳама ҷандин тир ба вай расид, лекин ба танаш наҳалид ва зарар нарасонд: тирҳои алмоспайкон зиреху ҳафтони ўро шикоф карда натавонистанд. Рустам ҳайрону дармонда гуфт: – «Ба ростӣ, ки Исфандёр рӯйинтан¹⁹ аст!».

Ин калима лақаби паҳлавонии шоҳзода гардид, аз он баъд ўро Исфандёри Рӯйинтан номиданд.

Аммо ҳоли Рустам дигар гуна буд, тирҳои ҷоншикори Исфандёр дар тани вай ҷандин заҳми ҳуншор падид оварда буданд. Ва ниҳоят Раҳш ҳам тир ҳӯрд, суст шуд, аз кор баромад. Рустам пиёда шуда аспро раҳо кард, Раҳши ҳастаҳол сӯйи манзили соҳибаш равон гардид. Таҳамтан ба кӯҳ баромад. Аз андомаш ҳун равон буд. Танаш ҳамчун кӯҳи Бесутун сусту ларзон гашта буд:²⁰

Бихандид, чун дидаш Исфандёр,
Бад-ӯ гуфт, к-эй Рустами номдор!

¹⁹. Яъне танаш аз рӯй (рӯй – навъе аз филизоти саҳт аст).

Чаро кам шуд он неруи пили масть?
Зи пайкон чаро күхи охан бихаст?
Кучо рафт он мардиву гурзи ту?
Ба разм андарун фарраву бурзи ту?
Чу овози шери жаён бишнидй,
Гурезон ба боло чаро бар шудй?
На онй, ки дев аз ту гирён шудй,
Дад²¹ аз тафти теги ту бирён шудй?
Чаро пили чангй чу рұбоҳ гашт,
Зи чангаш чунин даст күтоҳ гашт?

Хандай рақиб ба Рустам аз сұзиши захмхояш ҳам сұзонтар асар мекард.

Аз он сұРахши хуншору бемадор ба манзили Зол расид. Завора аспи Рустамро дар он ҳол дида, чаҳон ба қашмаш торик гашт. Хурұшон ба өйи чанг шитофт, Тахамтанро дар болой күх ёфт. Тани ўро пур аз захм дид, захмхояш баста нашуда буданд, Завора ба вай гүфт:

– Бархез, аспи маро савор шаву ба хона бирав. Ба өйи ту ман хафтони чанг пүшида бо Исфандёр мечанғам.

– Ту зуд ба пеши Зол баргард, – фармуд Рустам, – ба ҳоли Рахш чора бисоз, захмхояшро марҳам бимол. Ман аз паси ту меоям. Агар то сахар зинда монам, чунон медонам, ки нав аз модар зода шудаам.

Завора рафт.

Исфандёр боз ба Рустам овоз дод:

– Эй пахлавон, камону бабри баёнер биафкан ва дастатро ба банд бидеҳ! Аз ин пас ман туро озор намедиҳам, ба назди шоҳ мебарам ва аз вай бахшоиши гуноҳатро хоҳиши мекунам. Лекин агар боз чангиданй бошй, аввал васиятатро нависон ва якеро ба амирии Зобулистон номзад кун.

– Бегоҳ шуд, – ҹавоб дод Рустам, – шаби тира кас набард намекунад. Ман каме дам мегирам, захмхоямро мебандам. Баъд аз он ман ба ихтиёри тұым, ҳар чи фармой, ба қо мөорам.

– Хуб, ба қонат имшаб зинхор додам, аммо фиреб макун, ки пушаймон мешавй, – огохй дод Исфандёр ва аз он қо бар-

²¹. Даd – хайвони дарранда.

гашт, лекин дурттар рафта истоду нигоҳ кард, ки Рустам чӣ кор мекарда бошад.

Рустам бо он ҳама хастагиву захмҳояш пиёда аз Ҳирманд гузашт, ҳол он ки аспи шиновар ҳам аз он рӯди калони тезчараён то баногӯшаш дар об гарқ шуда базӯр мегузашт.

– Ҳакиқатан жандапил аст! – Ба вай қоил шуда гуфт Рӯйинтан.

ЧОРА СОХТАНИ СИМУРҒ

Рустам ба кохи худ баргашт. Танаш ниҳоят хаста, захмҳояш ҳанӯз ҳам набаста ва хунфишон буданд. Вай бим дошт, ки мемирад.

Зол парварандай худ Симурғро ба ёд овард ва гуфт:

Ҳама корҳои ҷаҳонро дар аст,
Магар марғро, к-он дари дигар аст,
Яке ҷора дорам ман инро гузин,
Ки Симурғро ёр хонам бар ин.

Вай дар се мичмар оташ гирифт, бо ҳамроҳии се нафар хизматгори ҳушёри худ аз коҳ берун рафт.

Ҳар се ба тегай қӯҳ баромаданд, Зол порчай ҳарири бастаро күшода пари Симурғро, ки дар вақташ он парандаи равшанравони қӯҳмакон ба вай дода буд, баровард ва он корро дар оташи мичмар андаке сӯзонд. Посе аз шаби тира гузашта буд, ки шамол барҳост ва дар ҳаво пар задани Симурғ – ҳамон садои пар задани вай, ки аз айёми қӯдакии Зол ба вай шинос буд, шунида шуд. Симурғ аз осмон шуълаи оташро дида фуруд омаду Золро дар пеши оташ бо догу дард нишаста ёфт. Зол ба вай фаровон саҷдаву таъзим ва ҳочати худро баён кард. Зорӣ кард, ки захмҳои ҷонситони Рустам ва Раҳшро даво кунад. Симурғ Рустам ва Раҳшро дидан хост, онҳоро ҳозир карданд. Мурғи ҳочатбарор захмҳои Тахамтанро муоина карда, бо нӯлаш аз онҳо ҳун гирифтү ҳашт пайкони тирро кашида баровард. Сипас, ба захмҳо пари худро молид ва фармуд, ки захмҳоро бандаду як ҳафта накушоянд. Аз захмҳои Раҳш ҳам аввал ба ҳамон тарз ҳун гирифт ва, сипас, аз қабати гӯшту устухонҳояш шаш пайконро кашида баровард. Раҳш аз дард фориг ва сабук шуда шиҳа кашид, Рустам аз шиҳаи вай шод шуда хандид.

Захмхой хам Тахамтан ва ҳам Рахш худи хамон соат ба ҳам омад ва қуввати пештараи ҳар ду барқарор гардид.

Симург аз Рустам пурсид:

– Эй пилтан, чаро бо Исфандёр разм кардӣ?

– Агар вай «туро мебандам» намегуфт, разм намекардам, - ҷавоб дод Рустам, – барои ман қушта шудан бех аз нанги бандагист.

Симург гуфт:

– Исфандёр шоҳзодааст, агар ту хуни ўро бирезӣ, зиндагониат талху шӯр мешавад, то зинда ҳастӣ, аз ранҷу саҳтӣ ҳалос намешавӣ. Акнун, ки аз ҷангиданат бо ў чора нест, ман аз роҳи меҳре, ки ба ту дорам, яке чора месозам. Ту Рахшро савор шав ва шамшератро бигири бо ман биё.

Симург сӯйи дарё парвоз кард, Рустам дар сояи болҳои азими ў равон шуд. Симург дар наздикии дарё фуруд омад. Дар он ҷо як бех буттаи газ сабзида буд, ки гулҳои гулобирангаш бӯйи хуше медоданд. Симург ба тори бутта пари ҳудро молиду ба Рустам гуфт:

– Як шоҳаи қаҷи инро бурида гир, ки сараҷ ғафстар бошад. Ҷони Исфандёр бо ин газ пайванд аст. Шоҳаро бӯбару дар оташ тоб дода рост кун, сипас ба вай се пар ва ду пайкон биншон.

Рустам ҳамин тавр кард.

– Акнун, – гуфт Симург, – Исфандёр ба разм, ки омад, ту бо забони ширин ўро ба оштӣ бихон, узр бихоҳ ва ризочӯй бош. Агар напазирифту тундӣ кард, камонатро зех кун ва ҷашми ўро нишон гирифта ҳамин тири газро паррон.

Чун шаб доман барҷиду аз қӯҳ сапеда дамид. Рустам силоҳи набард пӯшида, ба разми Исфандёр равон шуд.

НАБАРДИ ДУЮМИ ПАҲЛАВОНОН

Аз рӯд гузашта сӯйи рақибаш овоз дод, ки :

– Эй шердил, хоб бас аст! Рустам омад, бедор шаву бархез ва ба вай даровез!

Рӯйинтан овози ўро шунида ба Башутан гуфт:

– Тани паҳлавон пур аз заҳм буд, аспаш ҳам заҳмдор буд, ҷӣ тавр дуяшон дар як шаб аз он заҳмҳои қушанд сиҳат ёфтаанд? Сиҳат ёфтанашон ҳаргиз имкон надошт, магар ба

сехру чоду. Шунида будам, ки Золи Дастан чодупараст аст ва бо чодугарон улфатай дорад; дар он замон, ки паҳлавон буду ба чангҳо мерафт, пеш аз рафтган худро чоду мекунондааст.

Сипас, вай хафтону чавшан пӯшид, силохи разм бардошт ва савор шуда рӯ ба рӯйи Рустам омад.

Чун ўро дид, бархурӯшид ки:

– Эй чодупараст, номат аз чаҳон нопадид бод! Ту аз чодуи Зол сиҳат ёфтӣ, вагарна имрӯз падаратро лозим меомад, ки барои мурдаи ту гӯр канад. Ман ин бор бо гурзи гарон туро чунон мекӯбам, ки падарат туро дигар зинда наҳоҳад дид!

– Эй размовари аз разм сернагашта! – хитоб кард Рустам. – Аз Яздони пок битарс, дилу хирадатро мағок наяндоз. Ман имрӯз на барои чанг, балки барои сулҳ омадам. Биёву меҳмони ман бош. Дари ганчи деринаамро, ки ба рӯзгори дароз гирд кардаам, мекушояму ҳамаро ба ту мебахшам ва бо ту ба назди шоҳ меравам, маро хоҳ бандад ва хоҳ қушад, фармон аз ўст.

Исфандёр гуфт:

– Ман на он мардам, ки рӯзи набард фиреби рақибро хӯрам! То чанд аз оштӣ суханони нобакор мегӯйӣ? Мехоҳӣ, ки ман аз фармони шоҳ баргардаму ба ғазаби Худо гирифтор шавам? На! Ё ин фусунро бас кун ва дастатро ба банд бидех, ё ки ман туро ба зӯрӣ мебандам, агар дар ин разм зинда монӣ.

Рустамро дигар чора намонд:

Таҳамтан газ андар камон ронд зуд,
Бад-он сон ки Симурғ фармуда буд.
Бизад рост бар ҷашми Исфандёр,
Сияҳ шуд ҷаҳон пеши он номдор.
Нагун шуд сари шоҳи Яздонпараст,
Бияфтод ҷочикамонаш зи даст.
Гирифташ фаҷӯ ёли аспи сиёҳ,
Зи хун лаъл шуд хоки овардгоҳ.

Рӯйинтан, тири ҳаданг дар ҷашм, бехуш шуда, аз зин ғалтид. Чун боз ба ҳуш омад, бар хок нишаству тирро аз ҷашмаш кашид, парҳои тир ва пайкон хунин буданд.

Рустам бар сари ў ҳозир шуда, ба кори худ, ки аз ночорӣ карда буд, ҳам ба ҳоли шоҳзодаи ҷаҳонпаҳлавон, ки қурбони амри шоҳи худҳоҳ ва фуруру саркашии худ шуда буд, мегирист.

Исфандёр ба вай гуфт:

– Эй номвар, зиндагонии ман сар омад. Ман аз ту гила надорам, бади рӯзгор ба ман на аз ту, балки аз Гуштосп омад.

– Сипас, вай дар дами ҷонканий васият ва аз Рустам чунин ҳоҳиш кард: – Ту Баҳмани маро ба меҳри дил аз ман бипазир, ўро ба Зобулистон бурда худат тарбия кун, ба ў шикору разм, лашкаройӣ ва лашкаркашӣ биёмӯз. Ман аз худ ба ҷаҳон фақат ҳамин Баҳманамро ёдгор мегузорам:

Таҳамтан чу бишнид, бар пой хост,
Ба бар зад ба фармонӣ ўдасти рост,
Ки гар бигзарам, зин сухан нагзарам,
Сухан ҳар чӣ гуфтӣ, ба ҷой оварам.

Пас Исфандёр ба паҳлу хобиду ҷон дод.

ҲАЛОКИ РУСТАМ

Барои мо ровии достонҳои қадимаи ҳалқҳои эронинажсад Фирдавсии бузург аст. Ба наъбати худ ўн низ ровиён доштааст. Ривоятҳои аксари ровиёни шоир пеш аз ўн дар «Шоҳнома»-и мансур дарҷ шуда будаанд, ки сарчашмаи асосии асари ҷовидонии Фирдавсӣ ҳамон китоб мебошад. Аммо шоир баъзе достонҳоро аз забони ғӯяндагон ва ноқилони зиндаи ҳалқӣ низ шунида, ба назм даровардааст. Гумон меравад, ки қиссаи Рустам ва Шагод ҳам аз қабили ривоятҳои даҳанакии ровиёни зинда бошад. Зеро шоир дар оғози достон Озодсарв ном пирамарди «хирадманду ғӯяндаву ёдгир»-ро ном мебарад, ки дар Марв мезиста, фочиаи ҳалоки Рустам ва макри Шагодро медониста ва нақл кардааст.

«Чунин гӯяд он пири донишпазир», ки дар ҳарами Зол падари Рустами Дастан, қанизаке соҳибчамол ва сарояндаву руднавоз хидмат мекард. Бо мурури вақт вай аз Зол писаре зоид. Бача қалонтар, ки шуд, ба андому ҷеҳра айнан монанди паҳлавони номдор Соми Наримон (бобои Рустам) гардид. Зол аз Кашмиру Кобул ситорашиносонро оварда толеи кӯдакро фол бинонд. Онҳо ба зичҳои румиву ҳиндии худ нигоҳ ва муқаррар намуданд, ки ситораи бача дар рӯзи зоданаш ба

кирони нахс будааст. Табъашон хира гашта, ба яқдигар нигаристанду ночор рози сипехро ба Зол маълум карданد:

– Писарат дар ахтараш кирон дорад.

– Чӣ гуна? – хавотир кашида пурсид Зол.

– Ин нозанинписар ба мардиву далерӣ, ки расид, насли Соми Наримонро табоҳ мекунад, – гуфтанд. – Аз дасти вай тамоми Эрон дар чӯш ва Систон пурхурӯш мегардад. Вай рӯзи мардумони бисёрero сиёҳ мекунаду худаш ҳам умри зиёд надида ҳалок мегардад.

Зол ғамгин шуд ва аммо ба қарами Худовандаш паноҳида аз вай «ком, оромӣ ва хубӣ» орзу карду бо ҳамин орзу ба парвариши кӯдакаш пардоҳт. Номи бачаро Шағод гузошт.

Чун Шағод ба воя расид, падара什 ўро ба назди амири Кобул гузашт. Амири Кобул ба ҳукмдори Систон ҳар сол дар як ҷарми ғов пурни симу зар хироҷ медод. Шағод мебоист дар Кобул вакили падара什 шуда, нозири чидану фиристодани хироҷ мегардид.

Амир ба дидори Шағод шод буд ва мегуфт, ки вай сазовори таҳти шоҳаншоҳист. Ў духтари худро ба ҷавонпаҳлавон дод, ҷунон ки дар вақташ кобулшоҳ Мизроб – духтараш Рӯдбаро ба Золи Зар дода буд. Мақсади амир наслан ба нажоди Соми Наримон пайвастан буд ва сониян меандешид, ки ҳукмдори Систон – Рустам аз он ғас, ки бародара什 домоди амири Кобул шуд, аз Кобул хироҷ наҳоҳад гирифт.

Аммо чун вақти хироҷгузорӣ расид, амир дар адои он мусоҳила кард ва баҳона ҷуст. Он гоҳ Рустам худаш омаду тамоми шаҳри Кобулро ба ҳам зада, хироҷро рӯёнд.

Шағод аз кори бародара什 озурда ва ҳашмгин шуд, ҷазм кард, ки аз Рустам ниқор гирад. Рози худро ба падарарӯсаши ифшо карда гуфт:

– Бародарам аз ман шарм накард, бегонавор омада хироҷ ситонд. Чи бародару чи бегона, чи фарзонаю чи девона.

– Чора чист, мо хироҷгузори ўем, – маъюсона гуфт амир.

– Ҳилае месозему Рустамро ба дом меоварем, – гуфт Шағод.

Амири Кобул бо вай ҳамраъӣ шуд:

Шабе то баромад зи кӯҳ офтоб,
Ду танро наёмад сар-андар ба хоб,

Ки мо номи ў аз чахон кам кунем,
Дилу дидай Зол пурнам кунем.

Шағод чунин таклифе пешниҳод кард:

– Ту меҳтаронро ба меҳмонй хонда, зиёфати калон бидех, созанда ва сарояндагонро биёр. Ҳангоми майнӯшиву масти ба ман сухани сард бигӯ, маро ноҷавонмард бигӯ, дашном бидех. Ман ранчида ба Систон мераваму пеши падар ва бародарам аз ту шикоят мекунам, туро бад мекунам. Рустам албатта, ҳашмгин мешавад ва меошубаду аз баҳри ман ба Кобул меояд. Ту дар роҳи ў дар шикоргоҳ ҷандин ҷоҳ бикан, ки ҳар қадомаш ба андозаи тани Рустам ва Раҳши ў бошад. Ба таги ҷоҳ тегҳои дароз бинишон. Барои ҷоҳқаний сад мард бибар, ҷоҳҳоро ҳарчи бисёртар кананд, беҳтар аст. Сипас фармой, сари ҷоҳҳоро бо ҳасу хок пӯшонда маҳкам кунанд...

Амири камандеши дур аз маниш¹ ба гуфтори он беҳирад дар қушки худ хони зиёфат ороста, меҳтарони Кобулро ба меҳмонй хонд.

Баъд аз сарфи таом маҷлиси шаробнӯшӣ ва базм шурӯй шуд. Чун сарҳо аз бодай ҳусравӣ тафсиданд, Шағод «бадҳӯйӣ» ва «носазогӯйӣ» сар карда, ба сари амири Кобул дод зад, ки :

– Ман ҳамчӯ Золи Дастан падар, ҳамчӯ Рустам бародар дорам, гавҳарам олист, дар ин анҷуман аз ман сарафроҳтар кист?

Амир «барошуфт» ва гуфт:

– Розро то кай пинҳон дорам, ки ту аз насли Соми Наримон нестӣ, онҳо номе ҳам аз ту намебаранд, ту аз ҷоқари дари Рустам ҳам камтарӣ, модари вай Рӯдоба туро бародари писараш намехонад.

Шағод аз гуфтори ў «қаҳр» карда, аз боргоҳ бадар рафт ва роҳи Зобулро пеш гирифт:

Биёмад ба даргоҳи фарруҳ падар,
Диле пур зи чора, пур аз кина сар.
Ҳам он гаҳ чу рӯйи писар дид Зол,
Чунон бурзу болову он фарру ёл.

¹. **Маниш** – шарофат, мардӣ, номус.

Бипурсиду бисёр бинвохташ,
Хамон гаҳ бари пилтан тохташ.
Зи дидори ў шод шуд паҳлавон,
Чу дидаш хирадманду равшанравон.

Рустам аз амири Кобул пурсон шуд, Шағод чини нохушнудиву озурдагӣ ба абрувон оварда гуфт:

– Ўро мапурс. Дар аввал бо ман некӯй мекард, лекин акнун пайваста май менӯшаду парҳош мекунад, худро аз ҳама сарафроҳтар мегирад. Бадгавҳарии худро падидор карда, маро пеши меҳтарони Кобул паст зад, хор кард, дод зад, ки: – «То кай мо ба Систон хироҷ медиҳем? Ман ба мардиву зоту насаб аз Рустам кам нестам». Маро: – «Ту фарзанди Зол нестӣ ва агар ҳастӣ, падарат қадру манзалате надорад» гӯён дашном дода аз Кобул ронд.

Ба шунидани ин суханон оташи ҳашми Таҳамтанд шуълавар гардид. Гуфт:

Ба хок андарорам сару баҳти ўй,
Нишонам туро шод бар таҳти ўй.

Ў чанд рӯзе Шағодро арҷманд дошта меҳмондорӣ кард ва иззаташро ба ҷо овард. Дар ин миён Завора бо фармони Рустам сипоҳи ўро ба сафари Кобул омода соҳт. Аммо дар арафаи сафар Шағод ба назди Рустам омада чунин гуфт:

– Ту бо амири Кобул ҷанг накунӣ ҳам мешавад. Кӣ дилу гурдаи он дорад, ки ба ҷангни ту ояд? Агар ҳатто номатро бар об нависам, хоби кобулиҳо мегурезад. Ба гумонам, амир пас аз рафтани ман аз кардааш пушаймон шудааст. Албатта, меҳтарони Кобулро барои узрҳоҳӣ ба пешвози ту мефиристад, тавба мекунад.

Рустам «маслиҳат»-и ўро пазируфт ва гуфт:

– Ҳамин аст салоҳи кор. Ба Кобул сипоҳ намебарам, Завораро бо сад савору сад пиёда мебарам, ҳамин басандад аст.

Дар ин миён амири Кобул аз сипоҳаш сад нафарро ба шикоргоҳ бурда ҷоҳҳо канонд. Дар роҳи аз Систон ба Кобул ҷоҳҳо бисёре канда, ба таги ҷоҳҳо даста зеру тег боло ханчарҳо нишонданд.

Чун Рустам ба роҳ афтод, Шағод аз сипоҳиёни худ савореро пеш давонда, ба амири Кобул хабар дод, ки

«Тахамтан бе сипоҳ равон аст, ту ба пешвозаш баромада аз вай зинҳор бихоҳ, тавба кун».

Амир ба роҳ баромад. Дар ду манзил аз Кобул Рустамро диди аз асп пиёда шуд, дастори ҳиндӣ аз сар баргирифт, чома аз тан ва мӯза аз пой қашид, рухсора бар хоки сиёҳ молид ва узр бар забону заҳр дар чон сӯйи Тахамтан ҳазид. Аз дашном доданаш Шағодро изҳори пушаймонӣ карда гуфт:

– Эй номвар ҷаҳонпаҳлавон, ман масти будам, дар мастибу бехӯшӣ саркашӣ кардам, ба қарами худ аз гуноҳам гузар.

Рустам гуноҳи ўро бахшид ва фармуд, ки сарутанашро пӯшад.

Амир аз барор гирифтани ҳилааш ба дил шуда ҷомавӯй мӯзаашро пӯшид, дастор ба сар ниҳод ва ба зин барнишасту дар рикоби Тахамтан сӯйи Кобул саворӣ намуд:

Бари шаҳри Кобул яке ҷой буд,
Зи сабзӣ заминаш дилорой буд.
Бад-ӯ андарун обу ҷанде дараҳт,
Ба шодӣ ниҳоданд ҳар ҷой раҳт.
Басе ҳӯрданиҳо биёвард шоҳ,
Биёрост ҳуррам яке ҷашингоҳ.
Май оварду ромишгаронро бихонд,
Мехонро ба таҳти меҳӣ барнишонд.

Тахамтан дам гирифта, кӯфти роҳро бароварда, аз шароб ва созу наво қайфаш ҷоқ шуда буд, ки амир бо гуфтори ширини дилфиреб ўро ба шикор даъват кард:

– Дар ин наздикий шикоргоҳе дорем, ки дар вай гала-гала наҳчир мегардад, охувон ва гӯрон бешумор. Оё майли шикор надорӣ?

Рустами шикордӯст аз гуфтори ўро ба шавқ омад:

Бифармуд, то Раҳшро зин қунанд,
Ҳама дашт пурбозу шоҳин қунанд.

Ба шикоргоҳ равон шуданд. Завора бар дasti рости Рустам ва Шағод бар дasti чапаш асп меронданд.

Ба дашти нахчир расида, саворон ба хар сү пароканда шуданд, то ки нахчирро аз күхү дарао ба дашти күшод ронанд. Рустам ва Завора дар интизории ба ин сү ронда шудани нахчир бешитоб бо рохе, ки дар вай чоххो буданд, мерафтанд. Рахш бўйи хоки навро шунида бекарор гашт, рам хўрд ва истода ба замин наъл кўфт. Рустам, ки чашми хушу хирадашро шароб пўшонда буд, боиси рам хўрдану наъл кўфтани вайро чўё нашуда яке нарм тозиёнааш зад. Рахш, ки дар миёнаи ду чоҳ истода буд, ба пой партофт ва ҳамон лаҳза ду пойи пешаш ба чоҳ фурӯ рафт. Аз дами ханҷарҳои тези таги чоҳ:

Бидаррид паҳлӯи Рахши бузург,
Бару пойи он паҳлавони сутург.

Рустам ба пойи шикаста ба мардӣ тани чок-чоки худро боло кашиду аз чоҳ хазида баромад, нигоҳ карда Шағоди бадандешро дид, ки дар наздикии чоҳ истода буд. Ба сирри ўпай бурд, донист, ки бародараш бадҳоҳи ў ва ин фалокати рӯйдода аз макри ўст. Ба вай гуфт:

– Эй бадбахти шум, аз ин бадкирдории ту ин кишвари обод вайрон мегардад. Аз карда пушаймон мешавӣ.

– Ин туро аз гардиши фалак аст, – гуфт Шағод, – то кай ба чангӯ күштору тороч даст меёзӣ? Умрат ба поён омад, дар доми аҳриманий күшта мешавӣ.

Бародаркуш ва қурбони ў бо ҳам дар ин гуфтугӯ буданд, ки амири Кобул аз роҳ ба он чо расид. Вай Тахамтанро он гуна хуншору афгор дида, ба «даҳшат» омад ва гуфт:

– Эй номдори сипоҳ, ин бад ба ту аз кӣ расид? Дар ин дашт чӣ рӯй дод? Ман рафта пизишконро меоварам, магар ин заҳмҳоятро марҳам молида дуруст кунанд. Эвой, ман бояд хун бигириям ва рух ба сиришки хунин бишӯям.

– Эй риёкори бадгавҳар, – ҷавоб дод Рустам ба вай, – ту ба қүштай худат мегирий? Пизишкӣ дер шуд, зиндагонии ман сар омад. Лекин ман аз марғ наметарсам. Ман аз Ҷамшед, ки душман миёнашро бурид, бузургтар нестам, аз Фаридуни Кайқубод, аз Сиёвуш, ки Гурӯй гарданашро ба ханҷар бурид, фузунӣ надорам. Онҳо рафтанду мо дертар мондем. Писарам ва нури ҷашмам Фаромарз меояд, хуни маро аз ту меситонад.

Сипас, вай ба Шағод гуфт:

– Ту камони маро аз таркаш бигиру зех¹ кун ва бо ду тир ба пешам гузор. Мабод ки даррандае барои шикор ба нахчиригоҳояду мани афтодаи маҷрӯҳро сайд кунад. Дар он ҳол ман бо камон худро дифоъ ҳоҳам кард.

Шағод камони Рустамро оварда зех кашиду бо ду тир ба назди ў гузошт.

Рустам камонро бо душворӣ гирифта, гӯё барои озмоиш, ба он тир андоҳт ва кашид. Шағод аз тарс дар паси чанори пире, ки дар он ҷо қад ба рафроҳта буду дарунаш ҳолӣ ва аммо шоҳу баргаш барҷо буд, пинҳон шуд. Таҳамтан бо тамоми қуввати боқимондааш ба чанор тир андоҳт, тир ҳам чанор ва ҳам Шағодро шикоф карда гузашту ўро ба танай чанор дӯҳт.

– Сипос мегузорам ба Яздон, ки маро зӯр дод, то дар дами маргам аз ин нобакори хоин интиқомамро гирифтам.

Рустам инро гуфта ҷон дод.

Завора ва инчунин дигар сипоҳиёни Рустам дар ҷойҳои дигар ба ҷоҳҳо ғалтида ҳалок шуданд. Фақат як нафари онҳо аз вартаи ҳалокат ҷон ба саломат бурда, ба Зобул шитофт ва аз ғофиқи дашти нахчири ба Зол ҳабар бурд:

Хурӯше баромад зи Зобулситон
Зи бадҳоҳу аз шоҳи Кобулситон.
Ҳамерехт Зол аз бари ёл хок,
Ҳамекард рӯю бари хеш чок,
Ҳамегуфт зор: – «Эй гави пилтан,
Наҳоҳам, ки пӯшад танам ҷуз кафан...
Кӣ дорад ба ёд инчунин рӯзгор,
Кӣ ёрад шунид ин зи омӯзгор,
Ки шере чу Рустам бад-он тира хок
Зи кафтору рӯбоҳ гардад ҳалок?»

Часади Рустам, Завора ва Рахшро аз он дашти нахчири ба Зобул оварданд. Дар саросари роҳи дароз издиҳоми ҳалқ – марду зан, пиру ҷавон баромада паҳлавонони беҳамто ва қаҳрамони ҷаҳоншумули худро ба сафари охиринаш гусел мекарданд. Ду рӯзу як шаб тобутҳо даст ба даст рафтанд ва

¹. **Зех кардани камон** – яъне чилла (тор)-и камонро таранг кашида, ба ду нӯги чӯби камон пайвастан.

боре ҳам ба замин гузошта нашуданд. Танаи Рахши номдорро фил мекашид.

Часади Рустам ва Завораро дар боғи зобулии паҳлавон ба хок супурда, бар болои қабрашон даҳмаи бошуқӯҳе соҳтанд. Раҳшро дар пеши дари даҳма гӯронданд ва ба болои гӯраш ҳайкали мармарини ўро гузоштанд.

Сипас, Фаромарз ба Кобул лашкар кашида, ба хуни падарашибар ва амакаш амири Кобулро бо ҳамаи авлоди вай аз дами тег гузаронд, чанори пирро бо мурдаи Шағоди хоин оташ зада, хокистарашибаронро ба бод дод.

ПАРВАРДАИ ГОЗУР

Дар дехе аз дехоти Ироқ ба канори дарёи Фурот марди гозуре¹ мезист. Як пагоҳ вай дар гозургоҳ пӯшокҳои тарро бар санг мезаду рӯйи худро ба оби дида мешуст, зеро дар он қарибӣ ягона писараки навзодаш мурда буд.

Ба ногоҳ дар об сандуқи зебое падидор гашт, ки чун кишича ором-ором шинокунон меомад. Сандуқ ба санги гозургоҳ бархӯрда қарор гирифт. Гозур онро аз об кашида сарпӯшашро бардошт ва нигоҳ карду аз ҳайрат дар ҷояш шах шуд; дар сандуқ миёни ҳариру дебо кӯдаке хобида буд. Дар гирди болини кӯдак дурру гавҳари фаровон, дар поёни пояш донаҳои ёкут, ақиқ, забарҷад медураҳшиданд. Ба бозуяш як дона лаъли қалони носуда баста шуда буд.

Гозур ба хона шитофт ва ба занаш, ки аз доғи фарзанд гирёну нолон буд, гуфт:

– Эй ҷуфти азиз, нолаву фигонро бас қун, ки мо ба ҷойи писараки фавтидаамон писари дигар ёфтем. Об ба коргоҳи ман сандуқе овард, кушода нигоҳ кардам, дарунаш кӯдаке миёни ҳариру дебо ва зару гавҳар хобидааст.

Вай занашро ба гозургоҳ бурд, занак он аъчубаи обовардро дид, ҳамчунин дар ҳайрат монд, шодӣ кард ва зуд кӯдакро аз сандуқ бардошта ба вай сина дод:

¹.Гозур – чомашӯй, шустагар.

Зи хубии он кӯдаку хоста,
Дили ўзи гашт пероста.

Зану шавҳари доғдил ба кӯдак меҳр монданд ва ҳамчун фарзанди худ ба парваришаш пардохтанд.

Гозур гуфт:

– Ин бачаро то ҷовидон ба ҷон ҳаридорем. Бешак, ин аз ҳонаводаи номдорест ва шояд шоҳзода бошад.

Номи кӯдаки аз об ёфтаашонро Дороб гузоштанд, ки ба маънӣ обмакон – маконаш дар об гуфтан аст.

Рӯзе зан аз шавҳараш пурсид:

– Ин зару гавҳарҳоро чӣ кор мекунем?

Мардаш гуфт:

– Агар сарф кунем, ошнову бегона аз мо дар шубҳа афтода, ба қунҷковӣ сар мекунанд, агар пинҳон нигоҳ дорем, чи гавҳари пинҳону чи хок. Он беҳ, ки ба шаҳри дигар кӯчем, ки дар вай касе моро нашиносад ва ба сарфу ҳарчи мо кордор набошад.

Пас, шабе аз шабҳо зару гавҳарҳоро бардошта, Доробро дар бағал гирифта, аз шаҳри худ бадар рафтанду шаст фарсанг дурттар дар шаҳри дигаре сокин шуданд.

Расм буд, ки ҳар мусофири ё сокини нави шаҳр бояд ба ҳокими он шаҳр тухфае мебурд: гозури сода ба вай як дона гавҳар тухфа бурд. Ҳоким ба қиёси он тухфаи гаронбаҳо гозурро марди бадавлат дониста, аз ўзару гавҳари бисёре ситонд, чунон ки аз он давлати обовард ба дасти гозур як миқдор динор ва як дона лаъл, ҳамон лаъли қалони носуда, ки ба бозуи кӯдак баста шуда буд, боқӣ монду бас.

Зан ба шавҳараш гуфт:

– Бо ҳамин динору лаъл ҳам мо тавонгарем, аз гозурӣ бени-Ҷизем, акнун ту гирди пешаи худ нагардиву аз гозурӣ даст қашӣ ҳам мешавад.

Лекин гозур аз нияти пештарааш гашта ба қарори дигаре омада буд.

– Эй зани покизарой, – ҷавоб дод вай ба занаш, – аз пеша беҳтар чист? Пеша аз ҳама чиз пеш аст. Ту Доробро нек парвариш кун ва лаълу динорҳоро барои вай эҳтиёт карда нигоҳ дор.

Бачаро арчманд медоштанд ва намегузоштанд, ки боде бар вай вазад.

Вай калон шуда, чавони бокитфу бозу ва неруманде гардид. Чун бо ҳамсолонаш гүшті мегирифт, бар ҳамаи онҳо забардаст мешуд, касеро зўри дасту миёни ў набуд. Падархондааш аз вай дар кори гарони гозурй ёрй мечуст ва мехост, ки бача ин касбро ёд гирад,

Бад-ӯ гуфт, к-ин чома барзан ба санг,
Ки аз пеша чустан туро нест нанг.

лекин Дороб ҳеч ба ин пеша гардан намефуровард ва гурехта ҳафтаҳо аз хона гайб мезад. Гозур ба чустучўяш гашта, ўро дар канораҳои шаҳр ё дар дашт саргарми тирпарронӣ аз камон ё ки машғули гүштингирӣ бо ҳамсолон меёфт. Камонро аз дасташ мерабуд ва ҷангаш мекард.

Чавон боре ба гозур гуфт:

– Эй падар, ту маро коҳиш мадех, нахуст маро ба дабистон¹ фирист, то «Занд» ва «Авасто» омӯзам, пас аз он маро касбомӯзӣ фармой.

Гозур ночор ўро ба дабистон дод.

Дороб ҷанде пеши устод фарҳанг омӯхт, ба воя расид. Донотар шуд, одобу тамкин пайдо кард ва он гоҳ ба парвараんだаш гуфт:

– Эй падар, аз ман коргари гозурӣ намебарояд, агар ба ман меҳр дорӣ, маро бигузор, то саворӣ омӯзам.

Гозур руҳсаташ дод. Дороб назди саворон рафта шогирдӣ кард. Ба размгоҳ асп афгандан, шамшер задан, каманду камон андохтан, синону сипар доштан омӯхт.

Вай ба ҷеҳра бо гозур ва занӣ ў ҳеч монандӣ надошт. Дар шубҳа афтода ва ҳайрон буд. Пас рӯзе ба гозур розашро гуфт:

– Ман то кай аз мардумон ва аз худат пинҳон дорам, ки ба ту ҳеч меҳрам намечунбад, ҷеҳрай ту ба ҷеҳрай ман монанд нест. Ҳайронам аз ин ки ту маро писар меҳонӣ ва меҳоҳӣ дар гозургоҳ бари худ биншонӣ.

Гозур аз ин сухани ў дилозурда шуд ва гуфт:

– Дарег аз ранҷхое, ки ба парвариши ту кашидам. Агар ту маро падар надонӣ, бирав назди модарат ва аз ў роз бичӣ!

¹.Дабистон – мактаб.

Боре гозур ба кори шустагарии худ ба рӯд рафта буд.
Дороб дари хонаро танг баста, шамшер ба даст гирифт ва ба
зани гозур гуфт:

– Аз ту ҳар чӣ пурсам, бе қилу қол рост бигӯ. Ман ба шумо
ҷӣ мешавам? Зоту насабам аз кист? Ба гозур маро ҷӣ нисбат
аст?

Зани гозур аз бим зинҳор хост,
Худованди дорандаро ёр хост.
Напӯшид з-ӯ кору қажҷӣ набурд,
Суханҳо якояк бар ӯ баршумурд,
Зи сандуқ в-аз кӯдаки ширхор,
Зи динор в-аз гавҳари шоҳвор,
Бад-ӯ гуфт: – «Мо дасткорон будем,
На аз тухмаи номдорон будем,
Аз они ту дорем чизе, ки ҳаст,
Забардаст гашт аз ту ин зердаст,
Парастанда моему фармон турост,
Нигар, то ҷӣ ҳоҳӣ? Тану ҷон турост».

Дороб гуфтори занро шунида, агарчи аз ҳақиқати зоту
насабаш огоҳ нашуд (зеро ки инро парварандагонаш ҳам наме-
донистанд), лекин дар ҳайрат монд ва ба андеша рафт.

– «Пас падару модарам кистанд? Чаро онҳо маро дар
сандуқ андохта ба дарё афкандаанд?» – фикр мекард ӯ.

Аз занак пурсид:

– Оё аз он зару гавҳар чизе боқӣ мондааст, ки ақаллан ба
баҳои як асп расад, ё ки шумо ҳамаашро сарф кардед?

– Ҳаст, – ҷавоб дод зан, – аз баҳои асп ҳам зиёдтар аст.

Пас лаъл ва динорҳои тиллоиро бароварда ба ҷавон таслим
кард. Дороб динорҳоро гирифта, лаълро ба занак гардонд ва
фармуд, ки ба ҳар эҳтимол пинҳон намояд ва динорҳо як аспи
хуб, зин, гурӯз ва каманди арzonбаҳо ҳарид, ба хизмати
сарбозии ҳокими вилояти ҳамсоя равон шуд.

Ҳоким марди номдор ва хушманде буд, савори далери бо
ихтиёри худаш омадаро арҷманд дошт.

Иттифоқо ба он вилоят лашкари румиён ҳуҷум оварду
ҳоким дар ҷанг қушта ва лашкараш парешон гардид. Малиқаи
мамлакат Ҳумой аз ҳодиса огоҳ шуда, Рашинавод ном сипоҳ-
дори худро фармуд, ки сӯйи сарҳади Рум лашкар кашад.

Рашнавод ба гирд овардани лашкар шурӯй кард, он гох Дороб назди вай рафта номашро ба сарбозӣ нависонд.

Чун лашкар фаровон шуд, малика Ҳумой ба дидани он омад. Чандин ҳазор ҷанговар дар дашти пахн саф ороста гурӯҳ-гурӯҳ аз пеши Ҳумой гузаштанд. Таваҷҷуҳи маликаро савори зебочехраи тануманд ва хушқаду қомате ҷалб кард, ки дар зини ҷӯбини арzonбаҳо уқобвор нишаста буду гурзи одии гаронеро бар китфаши медошт. Малика аз сипоҳдор пурсид:

– Ин савор қист? Аз қучост?

– Аз саворони ҳокими қушташуда будааст, худаш фидой шуда омад, – ҷавоб дод Рашинавод.

– Пайдост, ки ҷанговари далерест, – гуфт Ҳумой. – Лекин силоҳаш муносаби он гурзу боло ва ҷанговарии ў нест.

– Силоҳи беҳтар медиҳамаш, – вайда кард сипоҳдор.

Пас лашкар бо сардории Рашинавод сӯйи сарҳад юриш саркард:

Ҳамерафт манзил ба манзил сипоҳ,
Зи гарди сипоҳ осмон шуд сиёҳ.

Чун ба ҳудуди Рум расида бо лашкари румӣ наздики шуданд, Рашинавод ба Дороб аспи хушзор, шамшери зариниён ва як ҷавшани аъло дода, талояни сипоҳро ба ў супурд. Талоя пеш рафт, ноҳост ба камингоҳи румиён бархӯрд. Задухӯрд ба вуқӯй пайваст:

Чу Дороб дид он сипоҳи набард,
Ба пеш андаромад ба кирдори гард,
Чунин то ба лашкарғаҳи румиён
Ҳаметоҳт бар сони шери жаён.
Ҳама як ба яқдигар омехтанд,
Чу рӯди равон хун ҳамерехтанд.

Дороб аз он разм бо пирӯзӣ баргашта, аз сарлашкар оғарин ёфт. Рӯзи дуюм ва сеюми ҷанг ҳам вай аз ҳуд басо диловарӣ ва ҳунарҳо ба зухур овард, то ки ҷанг ба ғолибияти эрониён анҷомид. Лашкари пирӯз шоду ҳуррам бо ғаниматҳои фаровон баргашт.

Аммо дар роҳ якбора тундбоде барҳоста, абрҳои сиёҳро аз кӯҳсороҳон бар фазои дашт ронд. Раъду барқ гуррид ва борон аз

осмони тира чун об аз новадон рехтан гирифт. Даштро ғарқоби сел пахш кард. Дар лашкар парешонй афтод, ҳама:

Ба ҳар сү зи борон ҳаметохтанд,
Ба дашт-андарун хаймаҳо соҳтанд.

Дороб ҳам аз борони сел паноҳ мечуст. Ў ба вайронай қасре расид, ки тоқаш аз боду борон футур рафта бошад ҳам, ҳанӯз барчо истода буд. Савор ба зери он тоқ паноҳ бурд.

Сарлашкар Рашнавод, вақте ки аз наздики вайронаи мегуашт, аз он ҷо овози мардеро шунид, ки хитобан ба тоқ сухан мегуфт:

« – Эй тоқи ҳароб, ту ин шоҳи Эронро нигахдор биш! Ў на хайма дошт, на ёр, на ҷуфт; ба зери ту омад ва биҳуфт. – Эй тоқ, бо ҷашми хирад бингар ва бубин, ки фарзанди Ардашер дар туст, аз борон матарс ва пойдор биист!».

Рашнавод дар ҳайрат монда, навкоронашро фармуд, ки бираванд ва хабар гиранд, он ҷо кист ва ҷаро ҷунин суханҳо мегӯяд. Навкарон ба зери тоқ рафта, сарбози ҷавонеро диданд, ки либосаш, мисли ин ки дар об ғӯтонда бошанд, тар буд ва дар он ҳоли табоҳ ҳуфта, дар ҳобаш бо овози баланд сухан мегуфт. Бедораши карданд ва фармуданд, ки берун ояд.

Дороб барҳоста аспашро, ки ҳамчунин саропо тар буд, савор шуд ва чун аз зери тоқ берун омад, тоқ ҳамон лаҳза фурӯғалтид. Сипаҳсолор ин ҳодисаро дид ҳайраташ бештар шуд, ба саропойи Дороб нигарист, яқин кард, ки ҷавон дар паноҳи լутфи ҳудовандист, ўро ба саропардаи ҳуд бурда:

– «Во аҷабо, ин чӣ сирре дошт, ки ту баромадиву тоқ фурӯғалтид?» – гӯён ба вай либоси тоза пӯшонд.

Дар саропарда оташ афрӯҳтанд ва мушку анбару уд сӯҳтанд. Дар пеши гулхан ҳони алвон густурда шуд.

Рашнавод аз Dorob кӣ буданаш ва зоту насабашро пурсид. Dorob ба вай ҳар он ҷо аз занни гозур дар бораи ҳудаш шунида буд; сандуқ, зару гавҳар, парварда шудан дар ҳонаводай гозур ва гайраро як ба як нақл кард.

Рашнавод ҳамон гоҳ ба гозур ва занни ў кас фиристод ва фармуд, ки онҳо лаълро бо ҳуд биёранд.

Пас аз якчанд рӯз дар манзили дигар гозур бо занаш аз бими озору ҳорӣ ларзида, дар саропардаи сипаҳсолор ҳозир гардидаанд. Лекин аз ҷониби сипаҳсолор пазироии ҳуш ва аз писархондаашон меҳруbonй дид, осуда хотир шуданду дар

чавоби пурсиши Рашнавод қиссаи кўдаки обоварда ва чўй гуна дар хонаводаи худашон ба рушду камол расидани ўро баён кардан.

– Ҳамвора шод ва комёб бошед, – гуфт ба онҳо сипаҳсолор ва, сипас, зану шавҳарро бо писархондаашон дар сари хони алвон гузошта, худ дабирро талабиду ба номи малика Ҳумой нома нависонд. Дар нома қиссаи аз худи Дороб ва аз марду зани гозур шунидаашро зикр карда, воқеаи тоқи фурӯғалтида ва корномаҳои ҷангии Доробро бар он афзуд. Номаро бо лаълии сурхе, ки гозурон оварда буданд, гузошта, ба қосид дода фармуд, ки сўйи пойтахт чун бод асп афганад.

Қосид нома ва лаълро ба Ҳумой расонд.

Ҳумой номаро хонда ва он лаълро дида, охи дардноке кашиду аз хуш рафт. Чун боз ба хуш омад, аз ҷашмонаш ашки ҳасрату надомат реҳт:

Бидонист к-он рӯз омад ба дашт,
Сипаҳ як ба як пеши ў баргузашт,
Бидид он ҷавоне, ки буд фарҳаманд,
Ба рух чун баҳору ба боло баланд,
Набудаст ҷуз покфарзанди ўй,
Гаронмоя шоҳи барӯманди ўй.

Оре, вай дар он ҷавон писари худро шинохт...

Гузашта корҳо дар хотираш зинда шуданд. Ҳумой аз падараш Баҳмансоҳ – писари Исфандёри Рӯйинтан, ки пас аз марги бобояш Гуштоспиҳоҳ бо номи Ардашер бар таҳт нишаста буд, обистан шуд. Ардашер вақти бемориаш Ҳумойро валиаҳди худ таъйин кард ва мурд. Ҳумой писар зоид ва инро ба касе нагуфта, пинҳон дошт ва ба доя супурд. Чун бача ҳаштмоҳа шуд, малика ба дуредгар сандуқи маҳсус созонда, як дона лаълро ба бозуи кўдак баста, ўро бо динорҳои тиллой ва ҷавохирот ба даруни сандуқ андоҳт. Навкаронаш сандуқро аз берун ширешу мум молида, обногузар карданду ба дарёи Фурот сар доданд.

Инак, малика пас аз солиёни бисёр аз писари оббурдааш дарак ёфт...

Вай Доробро ба пойтахт оварда, тоҷ бар сараш гузошт ва ба ҷои худ бар таҳти шоҳаншоҳӣ нишонд.

ИСКАНДАР ВА КАЙДИ ҲИНДӢ

Искандари Мақдунӣ пас аз он ки тамоми Эронзамиро гирифт, сӯйи Ҳинд лашкар қашид. Ҷандин шаҳру қалъаҳои он сарзамиро фатҳ кард ва ниҳоят ба Қаннуч, ки яке аз мулкҳои Ҳиндустон буд, расида, дар шаҳри Милод қарор гирифт. Ба подшоҳи он мулк – Кайд нома навишт, ки: «Таслим шав ва ба фармони ман ой, вагарна сару тахту тоҷатро поймол мекунам». Кайд ба он ҷаҳонгири қоҳир ёрои мӯқобилат кардан надошт. Бинобар ин бо ӯ роҳи мусолиҳа пеш гирифта, дар посухи номаи Искандар чунин навишт:

– «Ба фармони кишваркушои номвар шодам ва аз паймонаш намегардам, лекин агар ҳамин замон носохта ба наздаш равам, на писанди Офаридгор ҳоҳад буд ва на шоистаи подшоҳи рӯйи замин:

Дигар гуфт, к-аз номвар подшо
Напечад сари мардуми порсо
Нашояд, ки дорем чизе дареғ,
Зи дорандай лашкарӯ точу теғ.
Маро чор чиз аст, к-андар ҷаҳон
Касеро набуд ошкору ниҳон.
Фиристам, чу фармоядам, пеши ӯй,
К-аз он тоза гардад дилу кеши ӯй.
Ва з-он пас, чу фармоядам шаҳрӯ,
Биёям, парастиш кунам бандавор.

Искандар номаи Кайдро ҳонда, сафири худро ба назди ӯ фиристод, то бубинад, ки он ҷаҳор чизи нестандарҷаҳон чӣ будааст??

Сафир назди Кайд омада аз он чизҳо ҷӯё шуд. Кайд борготашро аз бегона ҳолӣ карду сафирро дар пешаш нишонда гуфт:
– Ман духтаре дорам:

Ки гар бинадаш офтоби баланд,
Шавад тира аз рӯйи он арҷманд,
Каманд аст гесӯш, ҳамранги кир,
Ҳамеояд аз ду лабаш бӯйи шир.
Ҳам орад зи болои ӯ сарвбун,
Дур афшон кунад, чун бигӯяд сухун.
Чу ҳомуш бувад, ҷойи шарм асту бас,
Чу ӯ дар замона надидаст кас.

Дигар, яке чом дорам, ки агар онро аз май пур кунанд ва даҳ сол бо надимон нишинанду нӯшанд, май кам намешавад, ва агар об пур кунанд, об низ чун аз чашмаи хушкношудани ҳеч канда намешавад. Сеюм, як нафар пизишк дорам, ки иллатҳои бемориро аз сиришки бемор дармейбад ва агар вай дар назди шоҳ бошад, тани шоҳ солиёни дароз дард намебинад. Ҷаҳорум, ба даргоҳам файласуфе дорам, ки гайбон аст ва ман ўро аз мардумон пинҳон медорам, вай:

Ҳама буданиҳо бигӯяд ба шоҳ
Зи гарданда хуршеду рахшанда моҳ.

Сафир ба Милод баргашта хабари он «чор чиз»- и подшоҳи Қаннучро ба Искандар расонд.

Искандар аз ин хабар дилаш чун гул баршукуфт ва ба хабаррасон гуфт:

– Агар Кайд рост гуфта бошад, ҷаҳон баҳои ҷаҳор чизи ўст. Чун ў ҳар ҷаҳорро ба ман фиристад, ман мулки ўро намегираам ва аз ҳамин ҷо бармегардам.

Вай аз румиён нуҳ марди доноро интихоб карда, ба даргоҳи Кайд барои дидани он «чор чиз»-и аъҷуба фиристод. Ба шоҳи Қаннуч нома навишт, ки аъҷубаҳои «дар ҷаҳон кас надида»-ро ба ин доноён бинамой, чун онҳо баргашта гувоҳӣ диханд, ки ба ҷашми ҳудашон диданд, ман ба ту маншури¹ подшоҳии Ҳиндро фиристода, туро, то зинда ҳастӣ, дар таҳти салтанат устувор месозам.

Кайд доноёни румиро, чунон ки мебоист, иззату икром кард ва барояшон муносibi мақому мартабаашон ҷойгоҳ соҳт. Рӯзи дигар:

Биёрост ў духтари шоҳро,
Набояд худ оростан моҳро.
Ба хона-дарун таҳти заррин ниҳод,
Ба гирд-андар ороиши чин ниҳод.
Нишастан аз бари таҳт хуршедчехр,
Зи Ноҳид тобандатар бар сипехр.

¹. **Маншуруп** – фармон.

Ва он гох фиристодагони Искандар ба дидани он паризод даъват карда шуданд.

Фиристодагон даромаданду ҳама якбора маҳви чамоли оламорой духтар гаштанд. Хона ва тахту тоҷ аз хуршеди тобони ҳусни ў дурахшон буд. Доноёни румй аз мушохидаи он ҷеҳраи нурафшон ва он мучассамай зебоиву латофат пойҳошон суст шуда барчо монданд, на ёрои он будашон, ки қадаме гузоранд ва на маҷоли он ки ҷашм аз ў бардоранд.

Чун румиён ба он хона даромаданд, аз боргоҳ қас омада онҳоро ба назди Кайд ҳонд.

– Дидед? – пурсид подшоҳ аз онҳо.

– Оре, – гуфт яке аз румиёни солхӯрда. – Ман ба умри дарози ҳуд дар коҳу айвонҳои шоҳон бисёр нигорҳо дидам, лекин монанди духтари туро ҳаргиз надидаам.

Румии дигар гуфт:

– Акнун ҳар қадоми мо як андоми ин паривашро сифат карда, ба Искандар нома мефириstem.

Пас доноён бо ҳам нишаста қаламу қоғаз гирифтанду ба шоҳи ҳуд нома навиштанд; ҳар яке дар номаи ҳуд як андоми духтарро: рӯй, ё ҷашм, ё лабу даҳони ўро тасвир кард. Аз онҳо як нафар савор номаҳоро гирифта ба Милод ба назди Искандар равон шуд.

Искандар номаҳоро ҳонда ба шавқ омаду гуфт:

«Бах-бах! Доноёни ман ҳурри биҳишт диданд!» ва ба фиристодагони ҳуд нома навишта амр кард, ки баргарданд ва бо ҳуд «ҷор ҷиз»-и Кайдро биёранд. Вай инчунин ба Кайд аҳдномаи сулҳу дӯстӣ фиристода, эълон кард, ки аз ин ба баъд подшоҳии Кайд дар таҳти ҳимояти ў ҳоҳад буд.

Фиристодагони румй ба Кайд номаи подшоҳашонро ҳонданд ва аҳдномаи дӯстиро супурданد:

Сипаҳдори Ҳиндустон шод гашт,

Ки аз ранчи Искандар озод гашт.

Кайд он ҷашмаи обу шароб – ҷоми аҷойибро ба доноёни румй супурд ва духтараш, файласуфи гайбон ва пизиши ҳозиқашро бо онҳо ҳамроҳ карда, ҳамаашонро ба Милод ба назди Искандар гуселонд. Дар қафои онҳо сад мард аз ҳиндувони «ҳирадманду гӯёву ширинзабон», сесад шутурвор ҳадаяи Кайд – матоъҳои нағиси ҳиндӣ ва зару гавҳари

шохворро мебурданд. Шохдухтари паривашро дар маҳди заррин бар пушти фили кӯҳпайкар нишонданд, ки он филро даҳ фили дигар мушоиат мекарданд.

Чун ин корвони пуршукуху ҷалол ба Милод расид, шохдухтарро ба ҳарами Искандар дароварданд:

Сикандар нигаҳ кард болои ўй,
Ҳамон рӯю мӯю саропойи ўй.
Ҳамегуфт, к-инат ҷароғи ҷаҳон!
Ҳаме оғарин ҳонд андар ниҳон.
Бад-он Додгар, к-ӯ сипеҳр оғарид,
Бад-ин гуна болову ҷехр оғарид.

Пас Искандар ўро бо расму ойини масехӣ ба никоҳи худ даровард. Чун ҷашни арӯсӣ поён ёфт. Искандар ба озмудани файласуфу пизишку ҷоми Кайд пардохт.

Вай як ҷоми қалонро аз равғани ғов пур карда ба файласуф ғиристод ва фармуд, ки ба ў гӯянд: – «Ин равғанро ба андомат, сурину миёну бару пуштат бимол, ки мондагӣ ва кӯфти роҳро мебарорад, ва сипас мағзу ҷони маро ба дониш биорой».

ОЗМОИШИ ФАЙЛАСУФ

Файласуф ба равған нигоҳ карду рамзи онро дарёфт. Ба ҷом ҳазорто сӯзан андохта ба Искандар боз ғиристод. Искандар оҳангаронро пинҳонӣ ба назди худ ҳонд ва фармуд, ки сӯзанҳоро гудозанду аз онҳо якто муҳра созанд. Чун муҳра соҳта шуд, Искандар онро ба файласуф ғиристод.

Файласуф он муҳраи оҳанини тирарангро соида, ба ойинаи равшан табдил дод ва назди Исфандёр ғиристод. Искандар ойинаро ҷанде дар зери нам гузошт, то ки занг зад ва сиёҳ шуд, пас ба файласуф ғиристод.

Файласуф онро зудуда аз занг покиза ва чун об равшан карду боз ғиристод.

Искандар ба ойинаи равшан нигоҳ карду файласуфро ба назди худ ҳонда, бо вай аз маънини ҷому равғану муҳра ва гайра сухан гуфту дониши ўро ҷӯё шуд.

Файласуф ҷунин посух дод:

– Ту равғани ғов ғиристодӣ, ки ба андомҳо мегузараад. – Гуфти: – «Дониши ман аз дониши файласуфони ин кишвар мегузараад». Ман ба посух сӯзанҳо ғиристода, гуфтам: –

«Дониши доноён ҳамчу сўзан аз пою устухон мегузарад ва агар санг ҳам пеш ояд, мешикофад». Ту муҳраи тираранг фиристодиу, гуфтӣ: – «Солиёни дароз хун рехта, дилам тираву тор гашт, акнун ин тирагӣ аз дилам чӣ гуна меравад?». Ман оҳани тирарангро соида ойнаи равшан гардонида, – гуфтам: – «Ба дониш дили тира равшан мешавад». Ту оинаи зангор баставу сиёҳгаштаро фиристода гуфтӣ: – «Дилам зангро бастааст». Ман сиёҳиву занги онро бо дору зудуда чун об равшан кардам ва ба наздат фиристода, гуфтам: – «Бо дониши осмонӣ зангу сиёҳиро аз дилат чунон мезудоям, ки дигар вай ҳаргиз хирагӣ наҳоҳад пазируфт».

Чунин гуфтори нағзи файласуф ба Искандар писанд омад. Бо фармоиши ў ганчураш барои хирадманд чома, симу зар ва як чоми пури гавҳар овард. Файласуф ин ҳадяҳои подшоҳро нагирифт ва гуфт: – «Ман зару гавҳари нуҳуфтае дорам, ки ҳар чизи хостаамро аз он меёбам ва аз боиси он касе бо ман душман намешавад ва ҳам вай монанди сарват ҷуфти Аҳриман нест, шабҳо ба музд посбон намегирам ва ба ҳар роҳе, ки равам, аз дуздон бок надорам. Ин зару гавҳари ман дониш аст:

Ки дониш ба шаб посбони ман аст,
Хирад точи бедори ҷони ман аст.
Хирад бояду донишу ростӣ,
Ки кажҷӣ бикӯбад дари костӣ.

Дар ин чаҳон ҳӯрданиву пӯшидание, ки ман дорам, шаҳрёрон надоранд. Хирад раҳнамои ҷони ту бод; бифармой, ганчурат ин чизҳоро ба ҷойи худашон барад».

Искандар аз ў дар ҳайрат монд ва гуфт: – «Аз ин пас ман мекӯшам, ки ҳаргиз дар пеши Худованд гунаҳкор нашавам:

Харидорам ин рою панди туро,
Суҳан гуфтани судманди туро.

ОЗМОИШИ ПИЗИШК

Пас вай пизишки хиндиро ба назди худ ҳонд ва аз ў пурсид:

– Калонтарин иллати дардмандӣ чист?

– Пурхӯрӣ, – ҷавоб дод пизишк ва афзуд:

– Бисёрхӯр тандуруст намешавад. Бузург касе, ки ҷӯёи тандурустист. Агар фармой, ман аз гиёҳ доруе меомезам, ки ту аз он ҳамвора тандуруст ҳоҳӣ буд, ниёzmanди доруҳои дигар

нахохӣ шуд, ҳам агарчи бисёр хӯрӣ, бар танат заар нахоҳад расонд.

Искандар гуфт:

Гар орӣ ту ин нағз дору ба ҷой,
Ту бошӣ ба некӣ маро рахнамой,
Харидор бошам туро ман ба ҷон,
Шавӣ бегазанд аз бади бадгумон.

Пизишкни гиёҳшинос ва донандай давои ҳар дарду позаҳри ҳар заҳр тани танҳо ба қӯҳсорон рафта, фаровон гиёҳи қӯҳӣ даравид, даркорашро гирифт, нодаркорашро партофт, сара кард. Ба ҳам омехта, қӯфт ва ниҳоят доруи матлубро соҳт. Тани Искандарро гоҳ-гоҳ бо он дору шуста, муддати мадиде ўро тандуруст дошт. Аммо як замон Искандарро ноҳушӣ ва коҳиши тан рӯй дод. Пизишкни хинду сиришкни ўро муоина карда, иллати дардмандиашро дарёфт ва:

Бад-ӯ гуфт: – Аз хуфту ҳоби занон
Чавон пир гардад ба тан бегумон.
Бидонам, ки бедор будӣ се шаб!
Ба ман бозгӯй ину бикшой лаб.

Искандар гуфт: – «Аз бедорхобиҳо танам сустӣ намегирад», лекин пизишк ба ин бовар накард, дору оварда, ўро даво баҳшид ва шаб танҳо ҳобидан фармуд. Искандарсе шаб танҳо ҳобид. Шаби чаҳорум пизишк омад, нигоҳ кард, бедардии ўро диду доруҳоро бароварда ба хок реҳт ва бо Искандар ба базми шаробу суруд нишаст. Искандар пурсид:

– Дар соҳтани доруҳо ранҷ қашидӣ, чаро реҳтӣ?

Пизишк гуфт:

– «Шоҳ шабҳо якка, бечуфт ҳобид ва тандурустӣ ёфт:

Чу танҳо бихусбӣ ту, эй шаҳрёп,
Туро ҳеч дору наёяд ба кор.
Ҳаме ёд дор ин суханҳои нағз,
Бияфзояд андар танат ҳуну мағз.
Шавӣ бар тани хеш-бар комгор,
Дилат шод гардад чу хуррам баҳор,

Ҳамон ранги чехрат ба ҷой оварад,
Ба ҳар кор покиза рой оварад.
Нагардад пароганда мӯят сапед,
Сапедӣ зи гетӣ кунад ноумед!

Искандар шод шуд ва хандида гуфт:
– Ҷаҳон бе Ҳинд мабод! Гӯё ки ҳамаи доноён дар Ҳиндустон ҷамъ омадаанд.
Вай ба пизишти пурдониш асп ва зару сими фаровон ато кард.

ОЗМОИШИ ЧОМ

Пас аз он фармуд, ки ҷоми зардро об пур карда биёранд.
Оварданд, ҳамаи ҳозирони боргоҳ ба ҳуррамӣ аз бегоҳӣ то ҳангоми ҳоб аз ҷом об нӯшиданд, обаш ҳеч кам нашуд.
Искандар тааҷҷуб кард ва ба файласуф гуфт:

– Кайд дар ҷаҳон ҳамто надорад. Аз ин пас қишвари шуморо Ҳиндустон намегӯем, «Хонаи Кайди ҷодугар» меҳонем. Ин ҳиндувон ба андому ҷекра монанди мо одамизоданд, ҳеч як нишони зиёдӣ надоранд, вале ин ҳама сехру афсунро медонанд... Шумо набояд ин донишро аз мо пинҳон доред. Афзоиши оби ин ҷом аз чист? Нуҷумист ё афсуни ҳиндувӣ?

Файласуф ба ӯ ҷунин посух дод:

– Эй Шаҳрӯр, ин ҷом ҷоми одӣ нест, донишмандони Ҳинд барои соҳтани он солиёни бисёр ранҷ бурдаанд. Ситорашиносон, донандагони ҳосияти ашё аз ҳар қишвар ба даргоҳи Кайд гирд омада, рӯзону шабон басе озмоишҳо карда, инро соҳтанд. Ту қиёси ин ҷомро аз миқниётис¹ бигир; миқниётистро кӣ оҳанкаш кард? Ҳеч кас. Вай ҳуд ба табъ ҷунин аст. Миқниётис оҳанрабо ва ин ҷом обрабост, ки обро аз ҳаво мекашад, аммо ҷӣ гуна қашиданашро ҷашми одамӣ намебинад.

Искандар ба дониши доноёни Ҳинд тан дод, аз онон суханҳои судманд шунид, панд гирифт ва ба бузургони Милод гуфт:

– Ман аҳдеро, ки бо Кайд бастаам, ҳаргиз намешиканам. Ҳамаи шумо фармонбари ӯ бошед. Акнун ки ман аз ӯ ҷунин ҷаҳор чизро ёфтам, дигар ба ман аз ин зиёд чизе даркор нест.

¹. Миқниётис –магнит, оҳанрабо.

Гүянд, Искандар пас аз он ҳар чӣ аз зару гавҳар дар ҳазинааш буд, ҳамаро ба дусад уштур бор карда ба кӯҳ бурд ва пинҳон кард, ки то ин вақт ҷойи он ғанчи ниҳонро ҳеч қас намедонад:

Ҳама ғанҷ бо он ки кардаш ниҳон,
Надиданд з-он пас қас андар ҷаҳон.

ФАРОСАТИ БУЗУРЧМЕХР

Бузурчмехр, вазири Кисрои Нӯширавон, ба зиракӣ ва донишмандӣ ягонаи даврон будааст. Вай ҳанӯз дар синни навҷавонӣ ба дарбори шоҳ омад.

Гүянд: Нӯширавон шабе хоб мебинад, ки дар пеши таҳташ як бех дараҳти бошуқӯҳ рӯйида ва шоҳ дар зери он дараҳт ба айшу нӯш нишаста будааст. Баногоҳ як ҷавонаи гурӯз омада ҳамнишинаш мешаваду аз ҷоми шоҳ май нӯшидан мегирад. Шоҳ бедор шуда аз он ҳоби нохуш дилаш ғаш мекунад ва саҳар ҳобгузорону мубадонро ба боргоҳаш ҳонда, ҳобашро ба онҳо баён мекунад ва гузориш (таъбир)-и онро мепурсад. Ҳобгузорон гузориши ҳоби ўро надонистанд, дигар мубадон ҳам дар ҷавобаш дармонданд. Он гоҳ Кисро бо дили пурандеш ҷӯёи ҷораи дигаре шуд. Вай ба ҳар қишвар мубадони бохирад ва бедордилро ба ҷустуҷӯйи ҳобгузорони доно фиристода, ба ҳар қадомашон аз ҳазина як бадра супурд, ки дар вай даҳ ҳазор дирам буд ва фармуд:

– Ҳар кӣ ба ҷунин доное барҳӯрд, ба вай ин бадраро дода ба дарбор биёредаш:

Ки бигзорад ў ҳоби шоҳи ҷаҳон,
Нуҳуфта барорад зи банди ниҳон.

Мубадон равон шуданд. Яке аз онҳо, Озодсарв ном ба Марв омад. Ба суроги ҳобгузори доно кӯ ба кӯ гашт, дар як ҷо ба мубаде воҳӯрд, ки бачагони хурдсолро бо тундиву ҳашму ғонги баланд «Авасто» ва «Занд» меомӯзонд. Озодсарв бо устод дар гуфтугӯ шуд ва ҳоби шоҳро ба вай нақл карда ғузориш пурсид.

– Ҳобгузорӣ кори ман нест, – гуфт мубад, – аз ҳар дониш ҳамин «Занд» ёри ман аст. Қӯдаконро меомӯзонам ва аз ин берун дам намезанам.

Писарбачай ситорагарме дар пахлуи устод нишаста, ба китоби кушод сар фурӯ бурда буду аз он чашм намеканд, сухани мубади мусофириро шунида сар боло карду ба устодаш гуфт:

– Гузориши хоби шоҳро ман медонам.

Устод ба шогирдаш яке бонг зад, ки:

– Ту, шикамгурусна, китобро дуруст хонда наметавонию хоби дигаронро чӣ гуна гузориш мекунӣ?!

Озодсарв аз бача пурсид:

– Номат чист?

– Бузурҷмехр, – барҳоста дасти адаб ба пеш гирифта ҷавоб дод писарак.

– Эй хирадманд! – муроҷиат кард мубади мусофириро ба устод. – Бачаро танбех макун, магар ки донад. Шояд на аз ту, балки аз бахти афрӯхтааш омӯхта бошад.

Устод бо ранчи хотир ба Бузурҷмехр фармуд:

– Агар донӣ, бигӯ ба ин мард!

– Файр аз худи шоҳ ба касе намегӯям, – гуфт Бузурҷмехр.

...Фиристодаи Кисро ба бача дирам ва асп дод, дигар бешу ками сафарашро муҳайё соҳт, падару модари фақирашро ҳам розӣ карду ӯро ҳамроҳ гирифта равон шуд.

Инак, хобгузори наврас дар пешгоҳи Нӯширавон ҳозир гардид.

Шоҳ ба ҷеҳраи дилкаши бачагона ва ҷашмони зираки ў менигарист, тааҷҷуб мекард ва бовариаш намеомад, ки вай гузориши хобҳоро медониста бошад. Лекин модом, ки бо даъвои доноӣ аз Марви дур омадааст, ночор хобашро аққалан барои озмоиш, ба вай баён кард.

Ҷавоби Бузурҷмехр тайёр буд:

– Дар шабистони ту, – гуфт ў, – байни занҳоят ҷавонмарде ҳаст, ки ҳудро ба либоси занона ороиш додааст. Ҷойгоҳатро аз бегона холӣ кун ва фармой, ки занҳоят як-як аз пешат гузаранд. Ту он носазои далерро хоҳӣ ёфт.

Нӯширавон боргоҳро аз бегона холӣ ва дарҳои коҳи шоҳаншоҳиро маҳкам кард:

Занони шабистони он шаҳрёر,

Бирафтанд пурбӯю рангу нигор,

Суманбӯй хубони бо нозу шарм,

Ҳама пеши Кисро бирафтанд нарм.

Лекин шох дар байни онҳо он «носазой далер»-ро надид. Ба хобгузор барошуфт, Бузурчмехр гуфт:

– Дар миёни занҳоят ғуломе ҳаст. Онҳоро бори дигар бараҳна аз пешат гузарон.

Шоҳ ҳодимонро фармуд, занонро боз оварданд. Нозанин он ҳама бо шарму ноз дар пеши шавҳарашон бараҳна шуданд ва он гоҳ ғуломи сарвқади зебочехрае падид омад:

Танаш ларз-ларzon ба кирдори бед,
Дил аз чони ширин шуда ноумед.

Дар шабистон ҳафтод нафар канизакон буданд, аз онҳо яке духтари ҳокими Чоч буд. Ҳанӯз дар хонаипадараш ба ин «ғуломи суманпайкари мушкбӯй» дил бохта буд ва ғулом низ шефтаи ҳусни оламорои ўшуд. Духтар ба ҳар ҷо ки равад, ҳамроҳаш мерафту худро ҳеши наздик ва ё хизматгори ў ба қалам медод.

– Ин мард кист? Кӣ чунин ғуломеро овардааст? – бо ғазаб пурсид шоҳ.

– Ў додари ман аст, – баҳона ёфт духтари чочӣ. – Аз ман хурд, модарамон як ва падарамон чудо. Аз вай бар тани ман бадӣ нест. Аз шарми шоҳ либоси занона мепӯшад.

Канизак ва ғуломро аз шабистон бадар карданд...

Нӯширавон аз фаросату дониши Бузурчмехр дар ҳайрат монд.

Гузорандай хобро бадра дод,
Зи аспу зи пӯшиш дилаш кард шод.
Набиштанд номаш ба девони шоҳ
Бари мӯбадони намояндороҳ.
Фурӯзанда шуд кори Бузурчмехр,
Бад-ӯ чехра бинмуд гардониспехр.
Ҳама рӯзи рӯзаш фузун буд баҳт,
Бад-ӯ шодмон шуд дили шоҳ саҳт.

Ба даргоҳи Кисро ҳафтод мубади донишманд, файласуфон ва ситорашиносон буданд, шоҳ дар фароғати ҳол бо онҳо сухбат мекард. Бузурчмехр аз онҳо пайваста дониш меомӯҳт. Рафта-рафта камолоти ў дар фазлу дониш то ҷое расид, ки бар ҳамаи устодонаш бартарӣ гирифт. Бо донистани ҳикматҳои зиндагӣ, рози ситораҳо, давои дардҳо ҷораву тадбири мушкилиҳо ҳеч мубаде бо вай баробар шуда наметавонист.

ДАРЁФТАНИ БОЗИИ ШАТРАНЧ

Боре Рой номе аз подшоҳони Ҳинд, ки хирочгузори давлати Эрон буд, ба даргоҳи шоҳаншоҳон хироҷи навбатӣ фиристод. Хироҷ аз симу зар, мушқу анбар, уди тар, ёқуту алмос, тегҳои ҳиндӣ ва дигар молу матои гаронбаҳо иборат буд. Фиристодаи Рой ҳамроҳи хироҷ якто таҳтаи шатранҷ ва муҳраҳои онро ба шоҳ тухфа овард. Бозии шатранҷ он замон дар Ҳиндустон нав ихтироъ шуда буд. Дар кишварҳои дигар аз он ҳанӯз бехабар буданд. Фиристода шаклҳои сарбозони пиёда, аспҳо, филҳо, руҳҳо, шоҳ ва фарзини аз ҷӯби оч тарошидашударо бар рӯйи таҳтаҳо чида, назди Нӯширавон гузошт.

– Ин чист? – пурсид Нӯширавон.

Фиристода ба ҷои ҷавоб ба вай номаи подшоҳи худро дароз кард. Рой дар номааш ба шоҳаншоҳ навишта буд, ки бигузор донишмандон ва номдорони даргоҳи ту усулу қоидai шатранҷбозиро дарёбанд:

Касе, к-ӯ ба дониш барад ранчи беш,
Бифармой, то таҳти шатранҷ пеш,
Ниҳанду зи ҳар гуна рой оваранд,
Ки ин нағз бозӣ ба ҷой оваранд.
Бидонанд ҳар муҳраеро ба ном,
Ки чун ронд бояд-шу хона қадом,
Пиёда бидонанду пили сипоҳ.
Руҳу аспу рафтари фарзину шоҳ.

Агар дарёфтанд, Рой ҳамасола хироҷи фармудаи шоҳро бекаму кост ба ӯ ҳоҳад расонд ва агар дарнæфтанд, маълум ҳоҳад шуд, ки онҳо аз дониши ҳиндувон бехабаранд ва шоҳ набояд аз Ҳинд хостгори бочу хироҷ бошад.

Фиристодаи Рой гуфт:

– Ҳамаи расму қоидai бозӣ ба шевай ҷанги ду лашкар аст.

Шоҳ як ҳафта муҳлат хост ва гуфт, ки рӯзи ҳаштум бо фиристода шатранҷбозӣ ҳоҳад кард.

Вай бузургон ва мубадонро ба даргоҳ ҳонда, таҳтаи шатранҷро ба миёна гузошт. Як ҳафтаро вақфи андешаву муҳокима, ҷустуҷӯ ва озмоиш карданд, лекин усули бозиро наёфтанд. Донишмандон ва бузургон бо ҷеҳраҳои пурожанг аз даргоҳ бадар рафтанд.

Он goх Бузурчмехр ба назди шох омад. Шохро тунду ноком дида гуфт:

– Шаҳрёро, усули ин бозиро ман меёбам.

– Тандуруст ва равшанравон бошӣ, – хушнуд шуда гуфт Нӯширавон. – Агар усулашро наёбем, Рой ҳоҳад гуфт, ки ба даргоҳи шоҳаншоҳ ягон нафар марди доно набудааст. Ба мубадон ҳам, ба даргоҳи мо ҳам нанг ҳоҳад буд.

Бузурчмехр шатранҷро ба хонааш бурда, як рӯзу як шаб пурандеша бар сари он нишасти. Мутобики саф оростану ҷанги-дани ду лашкар муҳраҳоро ба чапу рост ва пасу пеш ронда, ба ҳам ҷанг андоҳт ва ниҳоят усули бозиро ёфта, сўйи даргоҳи шоҳ шитофт ва ба вай эълон кард, ки:

Ба хубӣ ҳама бозӣ омад ба ҷой

Ба баҳти баланди ҷаҳонқадхудой!

Нӯширавон шод шуд, хирадмандро некпай ва беҳрӯзгор хонд. Фармуд, бузургон ва мубадон ба даргоҳ ҳозир шуданд, фиристодаи Ройро ҳам оварда ба ҷойгоҳи гиромиаш нишонданд. Бузурчмехр таҳтаро дар миён ниҳода, бар рӯйи он яке размгоҳ соҳт, ду «сипоҳ»-ро рӯ ба рӯйи ҳам саф қашонда, шоҳонро дар қалбу фарзинҳоро ба пахлуи онон, филону аспони ҷангӣ ва руҳонро дар ду бари эшон ҷой доду ҳар ду «сипоҳ»-ро ба ҷанг даровард.

Фиристодаи Ҳинд аз фаросати ҷодугаронаи донишманд дар ҳайрат монд ва дилашро ба андешаи ғамангез нишонд. Аҳли маҷлиси шоҳ забонҳо ба мадху оғарини Бузурчмехр боз карданд. Нӯширавон аз вай ҷунон ба вачд омад, ки гӯё баҳти фурӯзон бар вай ҷеҳранамо шуда буд. Яке ҷоми пур аз гавҳари шоҳвор, як бадра динор ва як асп бо зину абзор фармуда, ин ҳамаро ба донишманди бедорбаҳт инъом кард.

СОХТАНИ БОЗИИ НАРД

Лекин Бузурчмехр бо қашфи рози шатранҷ осуда хотир нашуд ва андешааш дар бораи ин бозии мӯъказ қатъ нагардид. Вай ба манзили худ баргашта дар хонаи ториктар, ки андешаро бориктар мекунад, нишасти ва таҳтаю паргорро пеш ниҳода ба шатранҷ, ба он ихтирои ачиби ҳиндувон сари тафаккур фурӯ бурд. Хирадро бо дили равшан ҷуфт карда, дар равияни шатранҷ ба ихтирои бозии дигаре пардоҳт, ки дорои қоидаву усули

хоси худ бошад. Аз чўби оч ду муҳра тарошидан фармуд ва сипас:

Яке размгаҳ соҳт шатранҷвор,
Дурӯя баророста корзор.
Ду лашкар бибахшид бар ҳашт баҳр,
Ҳама размчўёни гирандашаҳр.
Замин тору лашкарғаҳе чор сўй,
Ду шоҳи гаронмояи некхўй,
Ки доранд рафттор ҳар ду ба ҳам,
Яке аз дигар барнагирад ситам.
Ба ҳар чой гарданда пеши сипоҳ,
Гурезон ду шоҳ андар он размгоҳ,
Ҳаме ин бад-он, он бад-ин баргузашт,
Гаҳе разми кўху гаҳе разми дашт.
Якеро чу танҳо бигирад ду тан,
Зи лашкар ба ин як тан ояд шикан.
Бад-ин гуна то бар кӣ ояд шикан,
Шудандӣ сипоҳ аз ду рӯй анҷуман.

Ба ин равиш бозии нард падид омад, ки машхур аст. Падид-овараんだ, албатта, онро нахуст ба шоҳ нишон дод:

– Эй марди равшанравон, – хитоб кард ба вай шоҳаншоҳ, – Офаридгор туро, баҳтат ва рӯзгоратро ҳамеша ҷавон нигоҳ дорад.

Пас вай бочҳои аз Рум, Чин, Ҳайтол ва Мукрон ба ганчи шоҳаншоҳӣ воридшударо ба ду ҳазор уштур бор ва Бузурч-мехрро корвонсолор карда, ба Ҳиндустон ба назди Рой равон соҳт. Бо фармони ў Бузурчмехр барои подшоҳи Ҳинд якто тахта ва муҳраҳои нардро низ ҳадя бурд. Нӯширавон дар номаи худ ба Рой навишт, ки усули бозии шатранҷро мубадони мо ёфтанд, акнун ин мубади ҳушманд Бузурчмехр ба назди ту бозии нардро, ки соҳтаи худи ўст, меоварад. Бигузор барахманони ту усули ин бозиро дарёбанд; агар дарёфтанд, ин ду ҳазор уштур ганҷ ҳадя ба шумост, агар наёфтанд, ту ба ин ҳадя боз аз худат ду ҳазор уштур зару сим, молу матоъ ва ҷавоҳирот афзуда ба мо мефиристӣ.

Бузурчмехр бо корвон ва бо номаву тахтай нард дар бомдод ба роҳ афтода, пас аз як моҳ вориди Қаннуч шуд ва паёми шоҳаншоҳро бо номаи ў ба Рой расонд.

Рой барои дарёфтани усули нардбозӣ ҳафт рӯз мухлат хоста, дабирон ва бараҳманони донишманди кишварашро ба дарбор хонд. Онҳо як ҳафта:

Ҳаме бозчустанд бозии нард,
Ба рашку ба ному ба нангӯ набард.

Рӯзи ҳаштум бараҳмани калон маъюсу малул ба назди Рой омада гуфт:

– Сару буни ин бозиро ҳеч кас намедонад.

Рой ғамгин ва аз бараҳманон дилозурда шуд.

Рӯзи нуҳум Бузурҷмехр назди бараҳманон омада, аз натиҷаи корашон ҷӯё шуд. Онҳо ба наёфтани ва надонистани усули бозӣ иқрор карданд. Он гоҳ Бузурҷмехр дар пешӣ онҳо таҳтаи нардро ниҳода, гардиши муҳраҳоро нишон дод:

Ҳама меҳтарон оғарин хонданд,
Варо мӯбади покдин хонданд.
Зи ҳар донише з-ӯ бипурсид Рой,
Ҳама посух омад якояк ба ҷой.
Хурӯше баромад зи донандагон,
Зи донишпажӯҳону хонандагон,
Ки инак, сухангӯву донанда мард
На аз баҳри бозиву шатранҷу нард!
Биёвард он гаҳ шутур ду ҳазор,
Ҳама божи Қаннуч карданд бор
Зи уду зи анбар, зи кофуру зар
Ҳам аз ҷомаву ҳам зи дурру гуҳар,
Або божи¹ яксола аз пешгоҳ
Фиристод яксар ба даргоҳи шоҳ.

ГУНАҲКОРИ БЕГУНОХ

Аммо ҳудраъӣ ва истибдоди шоҳ он чиро, ки бо бисёр касон мекард, бо Бузурҷмехр ҳам кард. Боре Кисрои Нӯширавон ба шикор рафта, аз сахар то ҷоштгоҳ дар дашт бар мешону охувон тоҳт. Сипоҳиён ва навқаронаш дар пайи сайд ба ҳар сӯ пароканда шуданд. Кисро ва Бузурҷмехр, ки аз барои парастории шоҳ бо ҳамроҳии ў рафта буду аз вай чудо наме-

¹. **Бож** – боч, хироҷ.

шуд, барои осудан аз мондагиву гармии ҳаво дар марғзоре фурӯд омаданд.

Шоҳ дар сояи дарахтон, рӯйи сабза дароз қашида, сарашро ба зонуи Бузурҷмехр ниходу хобаш бурд. Донишманд дар бозуяш бозубанде аз донаҳои гавҳар дошт, ноҳост реسمони бозубанд қанда шуда, донаҳои гавҳар ба замин реҳтанд, аккае аз ҳаво фурӯд омаду гавҳардонаҳоро яқояк чида ҳӯрд. Бузурҷмехр барои он ки шоҳро безобита накунад ва хобашро напарронад, аккаро пеш накард, лекин дилаш ба бозубанди аздастрафта месӯҳт. Нӯширавон бедор шуда нигоҳ кард, парастораш лаб ба дандон газида дам намезад, шоҳ дар бозуи ў бозубандро надида пурсид:

– Бозубандат кучо шуд?

Бузурҷмехр бар ҷавобаш як лаҳза саросема шуд, зеро медонист, ки агар ҳақиқати ҳодисаро гӯяд, шоҳ бовар накарда, ўро ба жоҳгӯйӣ ва тамасхур гунаҳкор ҳоҳад кард, пас гуфт:

– Бозубанд... гум шуд.

Кисро дар шубҳа афтод ва аз донишманд гумони бад бурд:

– Ту, саг, гавҳарҳоро реза карда дар ҳӯрок андохтиву ба ман ҳурондӣ, ту қасди ҷони ман дорӣ! – ногаҳон бо ҳашм гуфт ў.

Бо вуҷуди бемаънӣ ва ҳандаовар будани ин гумони шоҳ Бузурҷмехр ба вай ҷавоб надод, зеро феъли мавлояшро нағз медонист; дар чунин мавриҷҳо ҳар як сухан ва эроди муҳотиби шоҳ ҳашми шоҳро шӯлавар мекарду бас.

Сипоҳиён ва навкарон аз ҳар сӯ гирд омаданд. Кисро дар ҳамон ҳолати ҳашмгинӣ ба зин барнишасту тамоми роҳ ба касе нигоҳ накарда, асп ронд ва сухане нагуфт. Ба пойтаҳт расида фармуд, ки Бузурҷмехрро ба зиндон баранд.

Донишманд муддате дар зиндори торик нишаст. Шоҳ ва атрофиёнаш аз ҳоли ў ҳабардор нашуданд, магар як нафар пешхизмати шоҳ, ки ҳеши Бузурҷмехр буду ғоҳ- ғоҳ аз вай ҳабар мегирифт. Як рӯз Бузурҷмехр аз вай пурсид:

– Шоҳро чӣ гуна парасторӣ мекунӣ? Оё вай аз парастиши ту розист?

Ҷавон гуфт:

– Имрӯз, вакте ки ба дасташ об мерехтам, ба ман бо қаҳр чунон нигарист, ки ба дилам гуфтам «аҷалам расид», дастам суст шуда қариб буд ки обдастамро афтонам.

Бузурчмехр фармуд:
– Хөз, об биёр!

Пешхизмат дар обдаста оби гарм овард. Донишманд даст шустанй шуд. Чавон обро ба дasti вай кам-кам ва канда-канда рехт. Бузурчмехр гуфт:

– Ин бор вакти дасту рӯ шустани шоҳ обро наканда нарм-нарм рехтан гир. Dame ки вай лабу буруташро мешӯяду бо хушбӯйҳо меорояд, ту ҳамчунин аз об рехтан даст накаш.

Пешхизмат бори дигар ба дasti шоҳ обро бо гуфтаи донишманд рехт. Шоҳ пурсид:

– Ин тавр об рехтанро ба ту кӣ ёд дод?
– Бузурчмехр, – гуфт ҷавон.

– Рав ба пеши вай, – фармуд Нӯширавон, – ва бигӯ: – Акнун ки аз ҷоҳу мақоми баланд фаромадӣ, устоди бадгавҳарон ва носазоён шудӣ?

Пешхизмат гирён ба назди донишманд рафта сухани шоҳро ба ӯ расонд. Бузурчмехр ҷунин ҷавоб дод:

– Ҳоло ҷойи ман аз ҷойи шоҳ беҳтар аст.

Ҷавон ин ҷавоби донишмандро ба Нӯширавон расонда буд, ки вай барошуфт ва фармуд Бузурчмехро ба ҷоҳи торик андохтанд.

Шоҳ бори дигар аз пешхизмат пурсид:
– Он камхирад дар ҷоҳ ҳолаш чӣ гуна аст?

Пешхизмат барои ҳабар гирифтан аз хеши донишманди худ гирён ба сари ҷоҳ рафт ва пурсиши шоҳро ба вай расонд.

Бузурчмехр гуфт:

– Ҳоли ман аз ҳоли шоҳ сабуктар аст.

Шоҳ ин ҷавоби ӯро аз забони пешхизматаш шунида, боз бадтар барошуфт ва палангвор ҳашм гирифта фармуд, ки аз оҳан як танӯри танг созанду ба гирдогирдаш аз дарун пайкону мекҳо нишонанд. Ҷунин танӯр ба зудӣ соҳта шуд, донишманди баргаштабаҳтро ба даруни он андохта, даҳони танӯрро бо тахтай оҳанин маҳкам карданд.

Сипас, Нӯширавон пешхизматро бори ҷаҳорум ба назди асир фиристод, ки аз ӯ пурсид: – «Акнун дар он пироҳани оҳанини пурмех рӯзат чӣ гуна аст»?

Шоҳ бовар дошт, ки ин бор Бузурчмехр тавба ва зорӣ ҳоҳад кард, аммо вай мубади пурғурур ва сарафрози худро

ханӯз ҳам ба хубӣ нашинохта буд. Бузурчмехр ба вай чунин ҷавоб фиристод:

– Рӯзи ман аз рӯзи Нӯширавон беҳтар аст.

Нӯширавон аз ин ҷавоби ў ранги рӯяш зард шуд, сурх шуд, сафед шуд ва, сипас, аз атрофиёнаш як нафар марди ростгӯйро бо ҳамроҳии ҷаллод назди донишманд фиристода фармуд:

– Рав ба он бадбаҳт бигӯ: – Агар ҷавобҳои ту маъние ва далеле дошта бошанд, баён кун, вагарна ҷаллод бо теги тез туро пора- пора мекунад.

Он мард шитобон рафта амри шоҳро ба бандии танӯри оҳанин расонд. Аз танӯри сарбаста чунин овоз баромад:

– На нек пойдор аст ва на бад. Чи бо ганҷу таҳт ва чи бо ранҷу саҳт. Ҳама аз ин ҷаҳон ноком раҳт мебандем. Дар боло будан осонтар аст, аз будан дар бими бало. Ман дар балоям, вале шоҳ ҳамеша дар бими бало, дар тарси ҳатару саҳтигу нокомист:

Зи саҳтӣ гузар кардан осон бувад,
Дили тоҷдорон ҳаросон бувад.

Он мард ва ҷаллод ба даргоҳ баргашта, суханони аз донишманди асир шунидаашонро ба шоҳ баён карданд. Шоҳ пурандеш шуд, аз бади рӯзгор тарсид ва Бузурчмехрро озод кард.

ДАР ДУРҶ ЧӢ НИҲОН АСТ?

Замоне бар ин гузашт, Бузурчмехр, ки ганҷаш бо ранҷаш баробар набуд, дар муҳтоҷӣ мезист. Муҳтоҷӣ ва андешаҳои шабону рӯзон дар асрори сипехру коинот ва маънии ҳаёту мамот ўро барвакӯт пир карданд. Танаш борик, рӯяш пурожанг, дилаш танг ва ҷашмонаш хира шуданд. Шоҳ сирри бозубанди нопадидгаштаро дигар аз ў напурсид ва ў низ нагуфт, то замоне ки аз Рум ба шоҳ дурчи¹ асроромез омаду боз ба дониш ва фаросати Бузурчмехр эҳтиёҷ афтод.

Воқеаи дурҷ чунин аст: Як вақт қайсари Рум ба шоҳаншоҳи Эрон бо нома ва ҳадяҳо якто дурҷи сарбаста фиристод. Дар нома навишта буд, ки ба дурҷ ва қуфли он даст назада, чизи дар дарунаш бударо ёбанд, ки чист? Он гоҳ мо ба шоҳаншоҳ бочу ҳироҷ ва дигар чизҳое, ки ҳадя фиристодани он чизҳо ойини

¹. Дурҷ – сандуқчаи ҷавоҳирот ва зару зевар.

мост, мефиристем ва агар мубадони Эрон нухуфтаи даруни дурчро ёфта натавонанд, шоҳаншоҳ аз мо боч талаб накунад ва ба кишвари мо лашкар накашад.

Нӯширавон хайрон шуда, аз фиристодаи қайсар як ҳафта муҳлат хост. Дар боргоҳаш бо бузургон ва фарзонагон анҷуман орост. Онҳо дурчро ба миёна гузошта, дар андеша фурӯ рафтанд:

Нигах кард ҳар як зи ҳар борае,
Ки созад мар он бандро чорае,
Бар он дурҷу қулфе напайдокалид
Нигах кард, дар мӯбаде бингарид.
Зи дониш саросар ба як сӯ шуданд,
Ба нодонии хеш хасту² шуданд.

Шоҳ аз нотавонии донишмандон ва бузургони кишвараш ғамгин шуд ва ба дилаш гуфт, ки агар Бузурҷмехр мебуд, ин бандро мекушод. Пас ба Бузурҷмехр як асп бо зину абзори гаронбаҳо ва як бадраи пур аз зар фиристода, аз ӯ хоҳиш кард, ки биёяд ва барои ранҷу азоби кашидааш аз шоҳ ба дил кина нагирад, зеро:

Чунин ронд бар сар сипеҳри баланд,
Ки омад зи мо бар ту чанде газанд.

Фиристодаи ӯ ба Бузурҷмехр муаммои дурчи аз Рум расида ва муддаои шоҳро баён кард.

Донишманд як шабонарӯз нахуфта зич дид ва андеша ронд, лекин калиди муамморо пайдо накард. Тарсид, ки Нӯширавон боз ба вай бегуноҳ ҳашм ҳоҳад гирифт. Пагоҳӣ яке аз мубадонро талабида ба ӯ гуфт:

– Ба дарбор ҳамроҳи ман бирав. Ҷашми ман тира шудааст, дар роҳ ҳар касе, ки пеш ояд, ту бипурс, ӯ чӣ касест ва номаш чист.

Ҳар ду баромада равон шуданд. Дар роҳ ба зани соҳиб-чамоле барҳӯрданд. Бузурҷмехр ба мубад фармуд, ки аз вай пурсад, шӯй дорад ё на? Мубад пурсид. Зан ҷавоб дод, ки шӯяш ҳаст ва қӯдак дар нухуфт дорад, яъне дучон аст.

². **Хасту** – иқрор, эътироф.

Боз пештар рафтанд, аз рӯ ба рӯ зани дигаре пайдо шуд.
Мубад ба ў низ ҳамон суолро дод. Зан гуфт, ки шӯй дорад,
валекин бача надорад.

Пас аз андаке дар рох зани сеюм пеш омад ва пурсанда
гуфт, ки ҳаргиз шавхар накардааст ва намехоҳад, ки шӯрӯйи
ӯро бинад.

Бузурчмехр ҷавоби он се занро шунида, ба чӣ андешае рафт
ва ба дарбор шитофт. Чун ўро ба назди шоҳ дароварданд.
Донишмандро нобино дида, саҳт ғамгин шуд, охи сарде аз
чигар қашид ва аз ранҷу озори ба вай расонидааш узр хост,
сипас аз дурҷи сарбастаи румй сухан ба миён овард. Бузурч-
мехр дарҳост кард, ки бузургон ва донишмандон дар боргоҳ яке
анҷуман созанд ва фиристодаи қайсар низ дар он анҷуман
ҳозир бошад. Гуфт:

Ба неруи Яздон, ки андеша дод,
Равони маро ростӣ пеша дод,
Бигӯям ба дурҷ-андарун ҳар чӣ ҳаст,
Насоям бар он дурҷу он қуфл даст.
Агар ҷашм шуд тира, дил равшан аст,
Равонро зи дониш ҳамон ҷавшан аст.

Ба фармони шоҳ бузургон ва донишмандон анҷуман кар-
данд. Фиристодаи румй суханони қайсарро дар бораи донис-
тани нуҳуфтаи дурҷ ва бочу хироҷ баён кард. Пас аз вай Бузур-
чмехр забон боз намуда, нахуст шоҳро дуо кард ва гуфт:

– Дар даруни дурҷ се дона ғавҳар ҳаст, яке суфта, дигар
нимсуфта ва сеюм носуфта.

Фиристодаи румй қалид бароварда қуфли дурҷро қушод.
Аз он якто ҳукқа ва аз даруни ҳукқа се дона ғавҳари
парниёнпеч баромад, ки ҳақиқатан яке суфта, дуюм нимсуфта
ва сеюм носуфта буд. Ҳамаи ҳозирони анҷуман Бузурчмехро
оғарин хонданд ва бар сари вай дурру ғавҳар ва симу зар
афшонданд.

Шоҳ аз шодӣ руҳсорааш афрӯҳта, даҳони донишманди
сехркорро аз дурри ҳушоб пур кард, лекин ҳамон дам кори
гузашта ба ёдаш омада, ба худ печиду рӯяш пурожанг шуд:

Ки бо ў ҷаро кард ҷандин ҷафо
Аз он пас, к-аз ў дид меҳру вафо?

Анчуман хотима ёфт ва ҳозирон пароканда шуданд. Бузурчмехр чехраи шоҳро пажмурда ва дилашро озурда дид, ба вай воқеаи бозубанду аккаи гавҳархорро баён кард ва:

– Ин кор шудани буд, шуд, акнун пушаймонӣ ва надомат суд надорад, – гуфта шоҳро тасаллӣ дод. Зеро он донишманди яктои замон ба тақдиру қисмат эътиқод дошт ва ҳар чӣ ба сари одамизод ояд, хоҳ нек бошад ва хоҳ бад, онро аз ҷарҳи гардони фалак медонист...

Бузурчмехр дар латифаҳо ва масалҳо, ки дар замони ў баъди ў эҷод мешуданд, тимсоли зиракӣ ва хирадманӣ гардида. Масали зерин агарчи дар «Шоҳнома» нест ва шояд баъдҳо пайдо шуда бошад, дар ин ҷо оварданӣ он бемавзеъ наменамояд:

...Нӯширавон дар ҷавонӣ ҳамарӯза ба базм, айшу нӯш ва шикор машғул буда, аз аҳволи мамлакат, кори сипоҳу амалдорон ҳабардорӣ намекардааст. Ва онҳо аз бехабарии шоҳ истифода бурда, аз аҳолӣ ҳироҷи гарон ва ноҳақ ситонида, бедодгарӣ мекарданд. Дар натиҷа дехқонон хонаву ҷо, кишу боғҳошонро партофта, ба ҳар тараф мегурехтанд, дехаҳои вайрон, ҷӯйҳои ҳушкида, қиштзорони регпахшкарда, боғу бӯстонҳои ҷазиргашта сол ба сол зиёда мешудаанд. Аз дарбориён аҳволро дида тарси шоҳи ҳудраъӣ ба вай арз карда наметавонистанд. Онҳо бо маслиҳат назди Бузурчмехр омада ҳоҳиш намудаанд, ки вай ба доди мардум бирасад ва коре карда Нӯширавонро аз ҳоли табоҳи қишвар огоҳонад, то вай базму шикор ва айшу нӯшро як сӯ монда, ба кори мамлакат машғул шавад.

Бузурчмехр меандешад, ки ин матлабро ба Нӯширавон чӣ тавр фаҳмонад; шоҳи ҷавон ҳафтаҳо дар шикор ва дар фосилаи байни шикорҳо доим маству гарқӣ айшу нӯш аст, сухан ба гӯшаш намедарояд.

Боре шоҳ ба шикор Бузурчмехро ҳамроҳ гирифт. Вақти шикор онҳо дар як ҷойи дашт ду селаи бүмҳоро диданд, ки рӯ ба рӯ истода, ба забони мурғонаи ҳудашон бо ҳам моҷаро мекарданд. Шоҳ ба Бузурчмехр фармуд:

– Ту забони мурғонро медонӣ, бирав, гӯш кун, ки бүмҳо чӣ моҷаро доранд?

Донишманд ба наздики бүмҳо рафта, ҷанде «гуфтушунид»-и онҳоро шуниду баргашта ба шоҳ гуфт:

– Бумҳо бо ҳам дар кори арӯсу домод гуфтугузор доранд. Як села қавми домод, селаи дигар қавми арӯс будааст. Қавми арӯс ба маҳри арӯс дусад вайрона талаб мекунад, қавми домод ҳоло фақат сад вайрона доданист ва ба қавми арӯс мегӯяд; чанде сабр кунед, ба бахти мо шоҳи мамлакат ҳанӯз гарки базму айш ва аз кори мамлакат бепарвост, бо ин ҳол байди ягон сол дар ин сарзамин вайронаҳо, албатта, дучанду сечанд мешаванд ва он гоҳ мо ба шумо сад не, балки дусад вайронаи дигар медиҳем.

Нӯширавон ҷашмонашро қалонтар кушода, ба Бузурҷмехр нигоҳ карду пурсид:

– Рост мегӯй?

– Охир, ман забони мургонро медонам, ба шоҳаншоҳам ҳаргиз дурӯғ намегӯям, – ҷавоб дод донишманд.

Гӯянд, шоҳ ин суханро шунида аз ҳамон ҷо сари аспашро сӯйи шаҳр гардонд ва аз он баъд айшу нӯши мудомро тарқ карда, ба кори мамлакат ва адлу дод машғул гардид.

ГУФТОР АНДАР ОВАРДАНИ БАРЗУЙ «КАЛИЛА ВА ДИМНА»-РО АЗ ҲИНДУСТОН

Пизишке буд, пири доно, Барзуй ном ўро. Рӯзе ба назди Нӯширавон омаду гуфт:

– Эй шоҳи донишпазир, ман имрӯз дар китоби ҳиндувон хондам, ки дар кӯҳи Ҳинд гиёхе, ҳамчун парниёни румӣ рахшон, мерӯйидааст. Агар онро чида ҷавҳарашро бигиранду ба мурда пошанд, мурда зинда мешудааст. Акнун агар шаҳрёر дастурам дихад, ман ин роҳи дуру душворро паймуда, ба он диёр меравам ва донишмандони Ҳиндро ба ҳуд роҳнамо гирифта, ҷӯёи он гиёҳи эъзозкор мешавам.

– Ин кор ношуданист, – ҳандид шоҳ ва гуфт: – лекин бояд озмуд. Ту ба шоҳи Ҳинд Рой нома ва ҳадяи маро мебарӣ. Ӯ ба ту роҳнамоӣ ҳоҳад кард.

Пас Барзуй бо корвони ҳадяҳои шоҳ ва номаи ўроҳи Ҳиндустон пеш гирифт.

Чун расид, Рой ҳадяҳои шоҳи Эронро бо миннатдорӣ пази-руфт ва номаи ўро хонда, чандин пизишкони доноро ба ёрии донишманди эронӣ баргумошт, то ўро ба ҷустуҷӯи гиёҳи зин-дагардонандаи мурда роҳнамоӣ кунанд.

Гиёхчүён сахари барвакт баромада, ба күх равон шуданд.
Барзуй бо ҳамрохии пизишкон:

Пиёда ҳама күхсорон ба пой
Бипаймуд бо дониши раҳнамой,
Гиёхон зи хушқу зи тар баргузид,
Зи пажмурдаву ҳар чӣ рахшандা дид.

Пас вай он гиёхҳоро судаву фушурда ҷавҳарашонро
гирифта, ба мурдаҳо пошид, лекин:

Яке мурда зинда нагашт аз гиё,
Ҳамоно, ки суст омад он кимиё.

Он ҳама ранчу машаққати кўхпаймоиву гиёхчинӣ беҳуда
баромад. Барзуй донист, ки дар китоб қадоме аз муаллифони
бедониши ҳиндие чизи набудаэро навишта, боиси саргардонии
ӯ шудааст. Аз фиреб ҳўрдани худ надомат кард ва аз гуфтанаш
ин суханро ба шоҳ ва сафар карданаш ба Ҳиндустону ҳадя
оварданаш ба Рой пушаймон шуд, лекин умедашро аз ёфтани
гиёҳи матлуб тамоман наканда буд. Бинобар ин аз ҳамроҳонаш
пурсид:

– Аз шумо донотар дар ин кишвар кист?

Онҳо ҷавоб доданд, ки :

– Донишманди қуҳсансоле ҳаст, вай ҳам ба сол ва ҳам ба
хирад аз мо меҳтар ва аз ҳар меҳтаре ба дониш беҳтар аст.

– Маро сўйи ӯ раҳнамой кунед, – хоҳиш кард Барзуй.

Ӯро назди он донишманд бурданд.

Чу наздики ӯ шуд сухангӯй мард,
Ҳама ранҷҳо назди ӯ ёд кард:
Зи кори набишта, ки омад падид,
Суханҳо, ки аз кордонон шунид.

Пири доно:

Зи ҳар донише пеши ӯ ёд кард...

Ва гуфт:

– Мо ҳам он китобро хонда, дар ҷустуҷӯйи гиёҳ шудем,
лекин ба ҷуз ранчу нокомӣ чизе падид наёмад, то фаҳмидем, ки
гиёҳ рамзи донишманд аст, кўҳ рамзи дониш ва мурда – рамзи
марди бедониш. Мардро дониш зинда медорад ва роҳнамои
дониш китоби «Калила ва Димна» аст. Ту агар он китобро
ҷӯйӣ, дар хазинаи шоҳи Ҳинд мейбӣ:

Чу бишнид Барзуй, аз он шод гашт,
Хама ранч бар чашми ў бод гашт,
Бар ў офарин карду шуд назди шох,
Ба кирдори оташ бипаймуда рох.

Омаду ба Рой гуфт:

– Эй шохи сарафroz, то Ҳинд бошад, ту бар чой бошӣ.
Китобе будааст, роҳнамои дониш, ки онро ба ҳиндӣ «Калила ва
Димна» мегуфтаанд ва он дар ганчинаи ту сар ба муҳр
хуфтааст. Ту ба ганчури худ фармой, ки он китобро бар ман
супорад.

Рой аз хоҳиши ў ба танг омад ва гуфт:

– То имрӯз касе аз мо ҷӯёи «Калила ва Димна» нашуда буд.
Лекин шоҳаншоҳ Нӯширавон агар аз ман ҷон бихоҳад,
ҷонамро барояш дареғ намедорам. Мефармоям, китобро ба ту
меоранд, фақат ба ин шарт, ки ту онро дар пешӣ мо меҳонӣ.

Барзуй шартро қабул кард. Ганчури Рой «Калила ва
Димна»-ро овард ва Барзуй ба хондани он сар кард. Ҳар як
дурданаи маъниро, ки аз китоб меҳонд, ба хотираш месупурд.
Ҳар бор, ки ба шоҳаншоҳ нома мефиристод, пинҳонӣ ҷизеро аз
«Калила ва Димна» дар нома менавишт. Ба ҳамин тарз он
китоб рафта-рафта пурра ба Нӯширавон расид.

Охирин дурданаи маонӣ бо нома ба Эрон рафта буд, ки
Барзуй аз шохи Ҳинд иҷозати бозгаштан хост. Рой ўро ҳадяҳо
дода ба роҳ гуселонид. Хирадманд тандурусту шод ба Мадоин
расида, он чӣ дар Ҳинд дидаву шунида ва карда буд, ҳамаро ба
Нӯширавон нақл кард.

Шоҳ ўро бисёр навоҳт ва гуфт:

– Эй писандида мард! «Калила ва Димна» равони маро
тозакард. Ту акнун аз ганҷур калидро бигириу аз ганчинаи мо
ҳар чӣ
дилат ҳоҳад, бардор!

Барзуй ба ганчина даромада, на ба зар нигоҳ кард ва на ба
гавҳар, балки фақат як даст ҷомаи шоҳро гирифта пӯшиду
бадар рафт. Ба боргоҳ омад, Кисро пурсид:

– Эй ранҷдида, ҷаро аз ганчина бе зару гавҳари шоҳвор
рафтӣ? Охир, касе, киранҷкашид, сазовори ганҷ аст!

Барзуй посух дод:

– Эй точи ту бартар аз чарху мох! Ҳар кӣ пӯшиши шоҳ ёфт, ба тахти бузургӣ роҳ ёфт. Дигар ин ки ҳар гоҳ мардумон маро дар ҷомаишашрӯр бинанд, дили бадҳоҳонам аз ҷашн танг ва руҳи дӯстонам аз шодӣ бообуранг ҳоҳад шуд... Акнун, эй шаҳрӯр! Аз ту як ҳоҳиш дорам: Бузурҷмехро фармой, ки «Калила ва Димна»-ро ба забони мо гардонида, китоб созаду дар боби нахустини он номи маро ёд карда нависад, ки он аз Барзӯй ёдгор аст, то ки баъд аз маргам ранчи ман аз ҷаҳониён пӯшида намонад.

– Ин орзу бузург ва ба андозаи хизмати туст, – гуфт Нӯширавон ва Бузурҷмехро фармуд, ки ҳоҳиши Барзӯйро ба ҷо орад.

Пас Бузурҷмехр «Калила ва Димна»-ро ба забони паҳлавии эронӣ гардонида китоб кард, ки он дар ганҷинаи шоҳон арҷманд нигоҳ дошта мешуд. Дар замони Маъмун ҳалифа²² китобро аз паҳлавӣ ба арабӣ тарҷима карданд. Фирдавсӣ боз мегӯяд:

– То замони Наср²³ «Калила ва Димна»-ро ба арабӣ меҳонданд (забони паҳлавии эронӣ фаромӯш шуда буд - С.У.) ва, сипас, вай бо фармоши Абулғазл²⁴ ба забони форсии дарӣ тарҷима карда шуд; онро хонанда ба Рӯдакии нобино хонд ва шоир ба шеър гардонида, китоби мансурро манзум кард.

Бипайваст гӯё парогандаро,
Бисуфт инчунин дурри оғандаро²⁵
Бар он к-ӯ сухан донад, ороиш аст,
Чу нодон бувад, ҷойи бахшиш аст.

Якчанд панди Фирдавсӣ, ки аз забони Бузурҷмехр гуфта-аст:

Ҳар он кас, ки мағзаш бувад бошитоб,
Фаровонсухан бошаду дерёб.

Чу гуфтори беҳуда бисёр гашт,
Сухангӯй дар мардумон хор гашт.

²². **Маъмун** – ҳалифаи аббосӣ дар солҳои 813–833 милодӣ.

²³. **Наср ибни Аҳмади Сомонӣ** – амири Мовароуннаҳр ва Хурросон дар солҳои 914 – 943 милодӣ.

²⁴. **Абулғазли Бальзамӣ** – вазири Наср ибни Аҳмади Сомонӣ.

²⁵. **Оғанда** – ин ҷо ба маънои пуртароват, зебо.

Зи неру бувад мардро ростй,
Зи сустй дурўғ ояду костй.

Зи дониш чу чони туро моя нест,
Беҳ аз хомушй ҳеч пероя нест.

Тавонгар бувад, ҳар киро оз нест,²⁶
Хунук²⁷ он касе, қ-озаш анбоз нест.

Мудоро хирадро бародар бувад,
Хирад бар сари чон чу афсар бувад.

Чу доно туро душмани чон бувад,
Беҳ аз дўстмарде, ки нодон бувад.

Ба омӯхтан чун фурӯтан шавӣ,
Суханро зи донандагон бишнавӣ.

Ҳар он кас ки дониш фаромӯш кунад,
Забонро зи гуфтор хомӯш кунад.

Магӯ он сухан, қ-андар он суд нест,
К-аз он оташат баҳра ҷуз дуд нест.

Фурӯтан бувад, ҳар кӣ доно бувад,
Ба дониш бузургу тавоно бувад.

Бипарҳез, аз ҳар чӣ нокарданист,
Маёзор онро, ки н-озурданист.

Фурӯтан бувад, ҳар кӣ дорад хирад,
Сипеҳраш ҳаме дар хирад парварад.

Чу пурсанд пурсандагон аз хунар,
Нашояд, ки посух диҳӣ аз гуҳар.²⁸

Ҳар он кас, ки ҷӯяд ба худ бартарӣ,
Хунарҳо бибояд бад-ин доварӣ.²⁹

Чу қӯшиш наёрад тани зўрманд,
Наёрад сари орзуҳо ба банд.

Чу қӯшиш зи андоза андаргузашт,

²⁶.Оз – хирс, тамаъ, ҳавою ҳавас.

²⁷.Хунук – хушбаҳт.

²⁸.Гуҳар (гавҳар) – ин ҷо ба маъни зот, насаб.

²⁹.Доварӣ – даъво.

Чунон дон, ки күшанды навмед гашт.

Супорӣ ба донои гӯянда гӯш,
Ба тан тӯша ёбӣ, ба дилро ҳуш.
Ба дониш бувад ҷону дилро фурӯғ,
Нигар то нагардӣ ба гирди дурӯғ.
Сухангӯй чун баркушояд сухун,
Бимон, то бигӯяд, ту тундӣ макун.
Зи гуфтори доно тавоно шавӣ,
Бигӯйӣ бар он сон, к-аз ӯ бишнавӣ.
Зи дониш дари бениёй бичӯй,
Агарчанд сахтил ояд ба рӯй.
Забонро чу бо дил бувад ростӣ,
Бибандад зи ҳар сӯ дари костӣ.
Агар нарм гӯяд забони касе,
Дуруштӣ ба гӯшаш наёяд басе.
Бидон, к-аз забон аст мардум ба ранҷ,
Чу ранҷаш наҳоҳӣ, суханро бисанҷ.
Зи шодӣ, ки фарҷоми он ғам бувад,
Хирадмандро ози ӯ кам бувад.
Таносоиву коҳилӣ³⁰ дур кун,
Бикӯшу зи ранчи танат сур кун.
Ки андар ҷаҳон суд бе ранҷ нест,
Ҳам онро, ки коҳил бувад, ганҷ нест.
Чу коҳил бувад марди барно ба кор,
Аз ӯ сер гардад дили рӯзгор.
Тануманд, к-ӯро хирад ёр нест,
Ба гетӣ кас ӯро ҳаридор нест.
Ҳамон дӯстӣ бо қасе кун баланд,
Ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд.
Магард эҷ ғуна ба гирди бадӣ,
Ба некӣ биёрай, агар бихрадӣ.

³⁰. **Коҳилӣ** – танбалӣ.

ДОСТОНИ АРДАШЕРИ БОБАКОН

Овардаанд, ки пас аз рӯзгори Искандар дар Эронзамин дусад сол подшоҳ набудааст. Аз авлоди ҳукмдорони пешин онене, ки далеру саркаш будаанд, дар гӯшаву канорҳо порае сарзамиро ба даст дароварда ҳукмронӣ мекардаанд, ки онро мулуки тавоиф меномидаанд. Оқибат Ашк номе аз најоди шоҳ Қубод точи подшоҳӣ бар сар гузошт ва аз замони вай силсилаи подшоҳони ашконӣ оғоз ёфт.

Аз ин силсила шоҳ Ардавон – пойтахти давлаташ – шаҳри Рай буд ва ў ба Шерозу Исфаҳон низ ҳукм меронд, аз ҷониби вай Бобак номе амири Истаҳр буд.

ШОҲЗОДАИ ЧҮПОН

Бобак чӯпоне дошт, Сосон ном. Амир шабе дар хоб мебинад, ки Сосон савори фили жаён ва яке теги ҳиндӣ дар даст ба роҳ мерафтаасту роҳгузарон ҳама ба вай таъзим мекардаанд. Шаби дигар Бобак бо сари пурандеша хуфт ва ба хоб дид, ки муғи оташпараст дар се мичмар оташ оварда ба назди Сосон гузошт, дар ҳар се мичмар үд месӯҳт ва оташ фурӯзон буд.

Амир хобгузоронро ба даргоҳ ҳонда, ҳобҳои дидашро ба онҳо баёն кард ва пурсид. Онҳо ҳоби ўро чунин гузориш карданд: – «Он касе, ки ту ўро дар хоб дидӣ, аз најоди шоҳон аст, аз вай писаре ба дунё меояд ва шоҳ мешавад».

Бобак аз ин сухан шод گашт ва ба Сосони чӯпон кас фиристод, Сосон рӯзи бӯрони зимистон ба танаш пӯстини барфолуд ва дилаш бимнок аз он, ки мабодо амир ба вачҳе бар вай ҳашм гирифта бошад, ба даргоҳ ҳозир гардид.

Бобак ўро бо меҳрубониву навозиши ғайричашмдошт дар наздики ҳуд нишонд ва ҳонаро аз маҳрамону хизматгорон ҳолӣ намуда, аз најоду насаби чӯпонаш пурсон шуд. Сосон аввал ҳавф бурда, посух надод ва сабаби ҳавф бурданаш ин буд, ки мулуки тавоиф авлоди шоҳони пешинро, агар ёбанд, зинда намегузоштанд, ки мабодо даъвои подшоҳӣ намояд ва Сосон аз најоди шоҳон буд. Чун амир бо исрор пурсуков кард, чӯпон гуфт:

– Эй амир, агар ба ҷонам зинҳор дихӣ ва паймон кунӣ, ки ба ман на дар ошкоро ва на дар ниҳон бадӣ наҳоҳӣ кард, ман зоту насабамро, чунон ки ҳаст, ба ту мегӯям.

Бобак савганд хүрд, ки ў на факат бадй нахохад кард, балки ўро арчманд ва шодондил хоҳад дошт.

Он гох чүпон гуфт:

– Эй амир, бидон, ки ман фарзанди Сосонам, аз насли шох Баҳман – Ардашер писари Исфандёри Рӯйинтан.

Вай рост гуфта буд.

Ардашери якум – Баҳмани Исфандёр писаре дошт, Сосон ном. Он гоҳ, ки Ардашер духтари худ Ҳумойро ба занӣ гирифту байд аз сари худаш подшоҳиро ба Ҳумой ва фарзанди аз вай таваллудшуда васият кард. Сосон аз ин васияти падар норозӣ ва дилозурда шуда, аз пойтахт бадар рафт.

Се рӯзу ду шаб ба сони паланг роҳ паймуда, ба Нишопур расид ва дар он чо духтареро аз хонаводаи бузургон ба занӣ гирифт; аз он зан писаре зода шуд, ин писарро ҳам Сосон ном карданд ва ҳамин тавр авлоди наринаи Сосони Баҳман то чаҳор пушт номҳошон Сосон гузошта мешуд. Ин Сосонҳо аз тарси чон нажодашонро пинҳон карда, дар гумномиву бенавой мезистанд ва чүпонӣ ё сорбонӣ мекарданд. Сосони чаҳорум замоне пас аз саргардониву оворагиҳо дар дашт бо чүпонҳои амири Истаҳр воҳурда, аз сарҷупон ҳоҳиш кард, ки ўро ба муздурий қабул намояд. Вай қабул кард ва Сосон «бо ранчи рӯзону шабон» муддате гӯсфанд пойид. Чун ин чүпони багайрат ба амир писанд омад, амир ўро сарҷупони рамаҳои худ таъйин кард.

...Бобаки раҳмдил сухани Сосонро шунид ва аз зоту насаби олии вай огоҳ шуда, ба ҳоли кунуни чүпони шоҳнажод гирист, ўро ба гармоба фиристод. Пӯшоки нави ҳусравониаш фармуд, аспи хушзоте бо олоти паҳлавонӣ ба ў баҳшид, барояш дар коҳи шоиста чойгоҳ соҳта, ба хизматаш ғуломону қанизон баргумошт ва духтари худро ба ў ба занӣ дод.

Пас аз нуҳ моҳ духтари амир аз Сосон писаре чун меҳри тобон зоид. Кӯдак ба бобокалонаш Ардашери якум – Баҳмани Исфандёр монанд буд, бинобар ин номашро Ардашер гузоштанд. Дере нагузашт, ки Сосон вафот кард, кӯдакро бобояш ба тарбияи худ гирифт. Вай Ардашерро аз хурдсолӣ фарҳанг ва ҳунарҳои паҳлавониву ҷангварӣ омӯзонда, қалон кард, ба воярасонд. Мардумон ҷавонро ба номи бобояш Ардашери Бобакон меномиданд:

Пас огохӣ омад суйи Ардавон
Зи фарҳангӯз дониши он ҷавон,
Ки шери жаён аст ҳангоми разм,
Ба Ноҳид¹ монад ҳаме рӯзи базм.

Шоҳ Ардавон ба ноиби истаҳрии худ Бобак нома навишта,
набераи ҷавонпаҳлавони ӯро ба даргоҳаш талабид:

Шунидам, ки фарзанди ту Ардашер
Саворест бодонишӯ ёдгир.
Чу нома бихонӣ, ҳам андар замон
Фиристаш ба наздики ман шодмон.
Зи боистаҳо³¹ бениёзаш қунам,
Миёни ялон сарфарозаш қунам.

Бобак ҳарчанд, ки аз набераи арҷмандаш ҷудо шудан
намехост, лекин аз итоат ба фармони шоҳи худ дигар
раҳтигурез надошт, ноҷор ҷавонро ба Рай равона кард ва ба
Ардавон навишт ки:

...инак дилу дидаро,
Диловар ҷавони писандидаро
Фиристодаму низ додам-ш панд,
Чу ояд бад-он боргоҳи баланд,
Ту он қун, ки аз расми шоҳон сазад,
Набояд, ки боде ба вай барвазад.

Ардашер аз шоҳ меҳрубонӣ дид. Ардавон ӯро ҳамчун
фарзанди худ арҷманд медошт, бе вай ҳӯрок намехӯрд ва май
наменӯшид, ба сайругашт ва шикор низ ӯро доим ҳамроҳ
мегирифт.

Лекин меҳрубонии шоҳ ба Ардашери ҷавони бохунар дер
накашид ва боре дар сари як воқеа он меҳрубонӣ ба ҳашм
табдил ёфт.

¹. Ноҳид – ситораи Зухра.

³¹. Чизҳои даркорӣ, лавозимот.

ХАШМИ АРДАВОН

Ардавон бо чаҳор писари худ ва бо Ардашер ба шикор рафта буд, дар шикоргоҳ аз дур галаи гӯрон падидор гашт. Шоҳ ва ҳамрикобонаш сӯйи гала асп барангехтанд. Ардашер пешопеши ҳама метоҳт, чун ба галаи гӯрони гурезон наздик шуданд, Ардашер аз камон тире андоҳт, тираш наррагӯреро афтонд. Шоҳ ҳамон дам ба сари сайд даррасид ва дид, ки тир ба рони гӯр ҳалидааст, ба тирандоз оғарин хонд ва гуфт:

– Оне, ки бо як тир ин гӯрро афтондааст, дасташ ҳаргиз дардро мабинад!

Ардашери Бобак гуфт:

– Гӯрро тири ман афтонд.

Писари Ардавон гуфт:

– Гӯрро ман афтондам ва акнун ҷуфтӣ вайро мечӯям.

Ардашер ба ў чавоб дод, ки:

– Мардро дурӯғ гуфтан гуноҳ аст. Даشت фароҳ аст, гӯр бисёр, ку монанди ин гӯр яке дигарро ҳам зада афтон, то ҳунари тирандозиат маълум шавад.

Шоҳзода мулзам шуд, сурх шуд, мададҳоҳона ба падараш нигарист. Ардавон барошуфта ба Ардашер бонг зад:

– Ин чӣ густоҳист, ки фарзанди маро дурӯғгӯй мекунӣ, аз вай бартару баландтар будан меҳоҳӣ?! Ин гуноҳи ман аст, ки туро парвардам, бо ҳудам туро ба шикор мебарам ва дар базмҳо ба паҳлуям менишонам.

Сипас, шоҳ амр кард: – Аз имрӯз ту ба оҳури аспони ман солорӣ. Бирав аспони тозии маро бипой ва ба ҳуд дар саисхона ҷойгоҳ бисоз!

Ардашер озурдаву гирён ба саисхона рафт ва нигаҳбони аспони амир шуд. Ба бобояш Бобак нома навишта, сабаби ҳашм гирифтани Ардавонро баён ва арзи ҳол намуд.

Бобак номаро ҳонда ғамгин шуд, аммо ин сирро ба касе ошкор нанамуд. Аз навкаронаш якеро бар уштур нишонда, ба Рай равона карду бо вай ба Ардашер нома ва даҳ ҳазор динор фиристод, дар нома ўро сарзаниш кард:

Ки эй камхирад, наврасида ҷавон!

Чу рафтӣ ба наҳчир бо Ардавон,

Чаро тоҳти пеши фарзанди ўй?

Ту аз чокаронӣ, на пайванди ўй!

Накард ў ба ту ҳеч гуна бадй,
Ки худ кардай ту зи нобихрадй¹.
Кунун кому хушнудии ў бичүй,
Магардон зи фармони ў ҳеч рўй.

ИШКИ ГУЛНОР

Ардашер номаи бобояшро хонда дилтанг шуд ва ба ҷойи ин ки ризову хушнудии Ардавонро ҷӯяд, дар наздикии саисхона ба худ ҷойгоҳе соҳт, ки беш аз сазовории саис буд, ва он ҷойгоҳро бо густурданиҳо орост, ҳар гуна ҳўрданиву нӯшиданиро муҳайё соҳта, ба айшу нӯш машгул гардид:

Шабу рӯз ҳўрдан будй кори ўй,
Маю руду ромишгарон ёри ўй.

Дар наздикии ҷойгоҳи ў қоҳи баланди шоҳонае воқеъ буда ва дар он коҳ канизи шоҳ мезист:

Ки Гулнор буд номи он моҳрӯй,
Нигоре пур аз гавҳару рангу бӯй...

Ва ин Гулнор ҳам маҳбуба ва ҳам ганчури шоҳ буд. Ардавон ўро аз чон дўсттар дошт.

Рӯзе аз рӯзҳо каниз овози суруду нағмаро шунида, ба бом баромад ва Ардашерро дид, ки дар базм нишаста буд, ҷавони хушлиқо дили ўро бурд. Ардашер ҳам ўро дид, дуяшон бо нигоҳи маънидору табассумҳои ширин ба ҳам изҳори майл намуданд.

Чун рӯз ба шаб наздик ва ҳаво торик шуд, Гулнори дилбоҳ-таи бекарор каманде оварду ба кунгурай девори коҳ баст ва бо он каманд ба густоҳӣ аз коҳ фуруд омад:

Чу омад хиромон бари Ардашер
Пур аз гавҳару бӯйи мушку абири,
Нигаҳ кард барно бад-он хубрӯй,
Бад-он мӯю он рӯю он рангу бӯй.
Бад-он моҳ гуфт: – «Аз кучо хости,

Ки пурғам диламро биёростӣ?»
Чунин дод посух, ки: – «Ман бандаам,
Дилу чон зи меҳри ту огандаам.

¹. Нобихрадй – бехирадй, беақлӣ.

Дилором ганчури шох Ардавон,
Ки аз ман бувад шоду равшанравон.
Биёям, чу хоҳӣ, ба наздики ту,
Дурахшон кунам рӯзи торики ту».
Аз ў шодмон шуд дили Ардашер,
Ба дидори он дилбари дилпазир.

Ин дидору висол бар он анҷомид, ки ҳар ду ошиқи шайдои яқдигар шуданд ва аз он пас ҳар гоҳ пинҳонӣ бо ҳам мулокот мекарданд.

ФИРОР АЗ ДАРБОР

Дар ин миён амир Бобак вафот кард. Ардашер умединор шуд, ки шох Ардавон аморати Порсро, ки марказаш Истаҳр буд, ба вай ҳоҳад дод, лекин шоҳ онро ба писари калонии худ дод. Амири нав бо дабдаба дар сари лашкар, дар зери ғавғои дуҳулу карнайҳо ба Порс равон шуд. Ҷаҳон ба ҷашми Ардашери ноком торик гашт. Вай аз Ардавон дил қанда, аз даргоҳи ўроҳи гурез мечуст.

Гулнор, ки аз рози дили ошиқи худ огоҳ буд, ба ўгуфт:

– Акнун, то зиндаам, маро аз ту ҷудой нест. Ҳар ҷо ки равӣ, ҳамроҳат меравам, ҳар чӣ диданий бошад, бо ту мебинам, ҳар чӣ ба сарат ояд, ҳоҳ нек бошад ва ҳоҳ бад, ман дар он шарники туям.

Ардашер рӯзи гурехтанашро ба фардо муқаррар кард:

Канизак биёмад ба айвони хеш,
Ба каф барниҳода сару ҷони хеш.
Чу шуд рӯйи гетӣ зи ҳуршед зард,
Ба ҳам андаромад шаби почвард.
Канизак дари ганҷҳо боз кард,
Зи ҳар гавҳаре ҷустан оғоз кард.
Зи ёқуту аз гавҳари шоҳвор,
Зи динор ҷандон ки будаш ба кор.
Биёмад ба ҷое, ки будаш нишастан,
Бад- он ҳона бинҳод гавҳар ба даст.
Ҳамебуд аз он кор бо ранҷу дард,
Зи ҳар гуна андешаҳо ёд кард.
Ки то чун гурезад зи шоҳ Ардавон?
Чӣ гуна шавад кори ўбо ҷавон?

Шаб даромад, Ардавон ба хоб рафт ва хобаш бурд, айвон ва сахни кох аз одам холӣ шуд ва он гоҳ Гулнор гавхару динорҳоро бардошта, ба аҳволи пешин аз коҳ фуромада, назди Ардашер шитофт.

Ардашер ду аспи роҳворро зин кард, ба тан хафтони ҷангӣ пӯшид ва ба даст теги заҳроббодаро гирифт. Дуяшон ҳӯрчинҳои пур аз гавхару динорро бар пушти аспҳо бастанду савори роҳи Порсро пеш гирифтанд.

ТАЪҚИБ

Он пагоҳ Ардавон аз соати муқаррарӣ дертар аз хоб бедор шуда, Гулнорро дар сари болинаш надид. Дар интизории ўзоз ҷанде барнаҳоста бо ҷашми күшод хобид, лекин қанизак пайдо нашуд. Одатан Гулнор саҳари барвақт ба хобгоҳи Ардавон даромада, ўро бедор мекард, то вай наояд, шоҳ бедор намешуд ва агар бедор шуда бошад, аз бистар барнамехост.

Дар интизории баромадани шоҳ навкарон, хизматгорон боргоҳро ороста карда, сипохиён бар дари коҳ саф қашида буданд, солори бор¹ омада ба шоҳ ҳабар дод, ки сарони сипоҳ ва бузургони қишвар ба даргоҳ ҳозир ва мунтазири қабуланд. Шоҳ аз маҳрамон пурсид:

– Чаро Гулнор ба болини ман наёмад? Ё балки аз ман озурда шудааст?

Дабири қалон саросемаву ошуфтаҳол ба хобгоҳи ўзорид шуда ба арз расонд, ки:

– Шаҳрёро, Гулнор шаб бо Ардашер гурехтааст. Аспони номдори шоҳ – сиёҳтуруқ ва хинги² бодпойро бурдаанд.

Аз ин ҳабари ногаҳонӣ дили Ардавон аз ҷояш баромад. Вай ҳамон дам аз хобгоҳаш берун част, ба сахни коҳ баромад, фармуд фавран аспи бӯрро зин зада оварданд. Вай савор шуда шитобон аз коҳ бадар рафт ва сипоҳи фаровоне савора бо сардории вазир аз қафояш.

¹. Солори бор – вакили ташрифот, мураттиби маҷлиси қабули подшоҳ.

². Хинг – аспи сафеду ҳокистаранг.

Таъкиби гурезаҳо сар шуд. Дар роҳ мисли ин ки аз байни оташ меғузашта бошанд, аспонро чорнаъл медавонданд. Ба ҳар деха, ки мерасиданд, аз мардумон мепурсиданд:

– Шаб садои суми аспонро нашунидед? Оё ду кас, яке савори хинг, дигар савори аспи сиёҳ, аз ин ҷо нагузаштанд?

Дар як деха дехқоне гуфт:

– Оре, ду савор гузаштанд. Аз думболи онҳо як меши қӯҳӣ медавид.

Ардавон бо тааҷҷуб аз вазир пурсид:

– Меши қӯҳӣ аз думболашон медавид? Яъне чӣ?

Вазир посух дод, ки:

– Меш аломати фарри шоҳӣ ва нишони некаҳтарии Ардашер аст.

Шоҳ абрувон ба ҳам кашид, андешаманд шуд, фуруд омад ва ҳӯрок ҳӯрда, соате дам гирифту боз ба роҳ афтод.

Шоҳу вазир пеш-пеш, сипохиён аз қафо дар пайи гурезаҳо асп медавонданд:

Чавон бо канизак чу боди дамон
Напардоҳт аз тохтан як замон.
Киро ёр бошад сипехри баланд,
Бар ӯ-бар зи душман наёяд газанд.

Ниҳоят ҳар ду аз тохтан монда шуданд, дар сари ҷашмае хостанд фуруд оянду дам гиранд, лекин ҳамон дам дар обгир ду марди ҷавон пайдо шуда, аз дурттар ба онҳо овоз доданд.

– Нафароед, ки аз коми аҷдаҳо растед, акнун истодан нашояд, инонро сар дихеду равон шавед!

Ардашер ва Гулнор кӣ будани гӯяндагонро надонистанд, лекин пас аз ин гуфтор рикобашон гарон ва инони аспҳошон сабук гашт, онҳо нафаромада пеш рафтанд.

Дар ин миён шоҳ бодилу ҷони тира беист метоҳт.

Офтоби сӯзон аз қиём гузашта буд, ки вай ба шаҳристоне расид, мардумони бисёре ба истиқболаш омаданд, вай аз онҳо пурсид:

– Оё ду савор аз ин ҷо нагузаштанд?

Аз шаҳриён яке ҷавоб дод, ки:

– Дирўз ҳангоми ғуруби офтоб ду савор гузаштанд, ки саропо гардолуд, хастаҳол буданд ва лабу даҳонашон бояд аз ташнагӣ бошад, ки тирагун гашта буд. Ачиб ин ки як меши кӯҳӣ, ки монандашро ҳаргиз надида будем аз дунболи саворон давон-давон мерафт, ниҳоят хушандом:

Чу симурғ болу чу товус дум,
Чу Рахши диловар сару гӯшу сум.
Ба ранг аргувону ба так тундбод,
Надорад бад-он сон касе ғурм¹ ёд.

Ардавон боз асп ба роҳ афканданӣ буд, ки вазираш ӯро нигоҳ дошт ва гуфт:

– Эй шаҳрёр, акнун кор ранги дигар гирифт, баҳти Ардашер аз думболаш афтодааст, акнун аз пайи ӯ тохтан суд надорад. Ба писарат Баҳман – амири Порс бинавис ва бифармой. – Пеш аз он ки Ардашер аз меш шир дӯшад, писарат ӯро ёбаду дастгири кунад.

Ардашер ин сухани вазирашро шунида, бехудагии тохту тозашро фахмид ва ночор барои дам гирифтан хомӯшона дар шаҳристон фуруд омад. Сахари дигар вай бо сипоҳ ба роҳи омадааш ақиб гашта, дар тирашаб бо дили сиёҳу ранги зард вориди Рай шуд. Ба боргоҳи худ даромада, дабирро талабиду ба номи писараш – амири Порс нома нависонд:

Чунон шуд³² зи болини мо Ардашер,
К-аз он сон нарафт аз камон ҳеч тир.
Суйи Порс омад, бичӯяш ниҳон,
Магӯй ин сухан бо кас андар ҷаҳон.

Аз дигар сӯ Ардашер ва Гулнор ба баҳр – ба халичи Порс расиданд. Маллоҳи³³ пире ба расми ғарифнавозӣ онҳоро ба кулбаи худ бурда, меҳмон кард.

¹. Ғурм – меши кӯҳӣ.

³² Шуд – ба маънни рафт.

³³ Маллоҳ – киштирон, киштибон.

АРДАШЕР ДАР ПОРС

Ардашер бо мизбон дар гуфтугӯ шуда, аз Рай фирор кардани худро маълум намуд. Маллохи чаҳондида ба шукӯҳи чехраву андоми босалобати ҷавон мулоҳиза намуда донист, ки вай шоҳнажод аст. Ҷавон номи худро гуфта буд, ки пирамард гашта пурсид:

- Ардашер? Ардашери Бобакон?
- Оре, – тасдиқ кард ҷавон.

Маллоҳ аз меҳмони олитабораш ба ду-се нафар дӯstonи худ сухан гуфта буд, ки ҳабари ба Порс омадани Ардашери Бобакон аз нажоди шоҳ Баҳмани Исфандёр ва Гуштоспшоҳ бо тезии бод дар атрофи аконоф пахн шуд. Ҳар кӣ дар Истаҳр аз авлоди Бобак буд, ба назди вай шитофт, дигар ҳар кӣ аз насли Доро буд, аз ҳар қишивар ба хизматаш омад; аз кӯҳистонҳо, ҷазираҳо, дараҳо мардумоне, ки аз ҷабру зулми шоҳ Ардавон ва дастнишондаҳои ў ба ҷон расида буданд, ба Ардашери Бобакон гирд омаданд, аз шаҳрҳо мубадон, донишмандон назди вай анҷуман намуданд.

Ардашер ба он издиҳоми ҳалқ ҷунин хитобат кард:

– «Эй номдорони равшанравон! Аз шумо касе нест ки надонад, ки Искандар дар қишивари мо чиҳо кард. Вай бо зӯроварию ҳунарезиву бедодгарӣ сарзамини моро гирифта, ҳамаи ниёғони моро якҷоя күшт, ҳамаи шаҳру вилоятҳоро ба дастнишондагони ситамгори худ супурд, ки шоҳ Ардавони бедодгар аз шумори пасмондагони онҳост. Ман, ки аз насли Исфандёри Рӯйинтан, аз нажоди Гуштоспшоҳ мебошам, Ардавон ҷаро шаҳрёر бошад? Мо ўро намехоҳем. Агар шумо ба ман ёрӣ қунед, ман ўро аз таҳти ба ноҳақ ишғолкардааш сарнагун мекунам»:

Ҳар он кас, ки буд андар он анҷуман,
Зи шамшерзан марду аз ройзан,
Чу овоз бишнид, бар пой хост,
Ҳама рози дил бозгуфтанд рост,
Ки ҳар кас, ки ҳастем бобакнажод,
Ба дидори чеҳри ту гаштем шод.
Ба дигар, ки ҳастем сосониён,
Бибандем кинро камар бар миён.

Тану чони мо сар ба сар пеши туст,
Фаму шодмонй ба кам-беши туст.
Ба ду гавҳар аз ҳар касе бехтарй,
Сазад бар ту шоҳиву кундовар¹.
Ба фармони ту қӯҳ ҳомун кунем,
Ба тег оби дарё ҳама хун кунем.

Пас аз он ҷаҳонҷӯйи ҷавон лашкари фаровон гирд оварда бо Ардавон ва ҳокимони вай ҷангҳо кард, бар амири Порс ва, сипас, бар шоҳ Ардавон ҳам зафар ёфт, Ардавон дар ҷанг кушта шуд ва Ардашери Бобакон бар таҳт нишасти. Ҷиҳил солу ду моҳ подшоҳӣ кард. Аз вай силсилаи Сосониён – подшоҳии авлоди Сосон оғоз ёфт, ки ҷаҳорсаду бисту панҷ сол салтанат карданд, то он ки дар соли 651 милодӣ дар замони ҳалифагии Умар бинни Ҳаттоб ҳуҷуми арабҳо ба подшоҳии онон хотима дод.

ДОСТОНИ «БАҲРОМИ ГӮР»

Шоҳ Яздгириди Барзагар писаре ёфт, номашро Баҳром гузошт. Ба ситорашиносон фармуд, ки толеи қӯдакро бинанд, онҳо бо устурлобба ситораҳо нигоҳ карданд ва китоби панҷуми румиёнро диданду толеи шоҳзодаро нек ёфтанд. Ба шоҳ гуфтанд: – «Сайёраҳо ба писарат меҳр доранд, ў подшоҳи ҳафт қишвар ҳоҳад шуд».

Шоҳ шодӣ кард, аммо вазираш, мубадон ва сипоҳдоронаш шод набуданд, метарсиданд, ки қӯдак ҳоҳу ноҳоҳ ҳӯйи падарашро гирифта, монанди ў бедодгар ҳоҳад шуд. Яздгирид шоҳи ситамгари бераҳме, бадҳашми ҳунхоре буд, аз истибоди ў ҳамаи ҳосу ом ба дод омада буданд.

Вазир ва мубадон дар хилват бо ҳам машварат намуда, ба ҷунин қарор омаданд, ки ҳар навъ карда шоҳзодаро бояд аз падараш дур нигоҳ дошт. Бигузор ўро дар ҷое дурттар аз дарбор, доноёну ҳунарварон, тарбия кунанд.

Бо ҳамин маслиҳат онҳо пеши шоҳ рафтанд ва гуфтанд:

¹. Кундоварӣ – ҷанговарӣ.

– Модом ки шоҳзодаи некаҳтар подшоҳи ҳафт кишвар ҳоҳад шуд, ў бояд ба дasti устодони номдор парваронда шавад, то донишу ҳунарҳо, ки лозими шоҳонанд, ёд гирад.

Маслиҳаташон ба шоҳ маъқул афтод. Ў зуд ба Рум, Ҳинду Чин, Арабистон ба суроги аҳли донишу ҳунар касони худро фиристод.

Ба зудӣ аз ҳар кишвар донишмандони номӣ ва омӯзгорони гиромӣ ба даргоҳаш гирд омаданд. Аз чумла, ҳукмдори Яман – Мунзар, ки хироҷгузори шоҳи Эрон буд, низ омад. Яздгирд аз камолоти ҳар қадомашон ҷӯё шуд, онҳо ба чи донишу ҳунарҳо устод буданашонро як-як баён карданд. Шоҳ аз байни онҳо гуфтори Мунзарро писандид, ки гуфт:

– Ҳунарҳои мо, яманиҳо, ба шоҳ маълуманд, ҳама ҷангиса-воронем, гурدونи аспафканем, камонкашу шамшерзанем, сито-рашумор неstem, лекин риёзиёту ҳандасаро донандаем:

Ҳама пеши фарзанди ту бандаем,
Бузургии ўро ситояндаем.

Кӯдак ба тарбияти Мунзар супурда шуд. Мунзар шогирди ҳурдсолашро бо ҳуд гирифта ба Яман бурд.

Дар Яман ҷаҳор зани тандуруустро ба дояғии қӯдак гузоштанд. Занҳо қӯдакро шир доданд ва ҷаҳор сол парвариданд. То ҳафтсолагӣ шуғли ў бозӣ буду бас, чун ҳафтро пур кард, рӯзе ба Мунзар гуфт:

– Акнун ту маро қӯдак нашумору зудтар ба устодон супор, ки дониш омӯзам.

– Дониш омӯхтанат барвақт аст, – гуфт Мунзар, – ҳанӯз ақлу ҳуштат ба бозист.

– Ту ба сол манигар! – гуфт Баҳром. – Солам нест, лекин ақлам ҳаст. Ту ба сол бузургию ба ақл ҳурд, аммо ман дигарам, сириштам дигар. Ту намедонӣ, ки вақту соаташ расад, одамӣ ба коре оғоз мекунад, ки нахуст ичрои ҳамон кор зарур аст. Агар боз дер кунӣ, некиҳои дигарат барбод меравад. Беҳтарин узви тани одамӣ сар аст, аз сар бояд сар кард. Сари ростиҳо нахуст дониш аст, аз дониш ҳар он чӣ лозими подшоҳ бошад, маро биёмӯз.

Чунин гуфтори бачаи ҳафтсола Мунзарро ҳам ба ҳайрат андохту ҳам мулзам кард. Ў зуд ба бодия кас фиристода се

мубади обрӯмандро, ки дар он тарафҳо ном бароварда буданд, ба дарбор оваронд. Аз онҳо яке омӯзгори савод ва дабирӣ³⁴, дигаре бозу юз мешинохт ва устоди шикору чавгонбозӣ, камонкашию камандандозӣ буд. Мунзар бачаро ба таълиму тарбияи онҳо супурд. Устодон шоҳзодаро даҳ сол таълим доданд. Ў дар ҳаждаҳсолагӣ ҳамаи донишу хунарҳои лозимаро фаро гирифта ба камол расид ва шахсавори диловаре гардид.

Ў барои худ аспи ҷангӣ чуст, аз дашти Кӯфа³⁵ сад аспи сара оварданд, шоҳзода ҳар қадоми онҳоро савор шуда озмуда, интихобаш ба ду аспи бодпой қарор гирифт, ки яке ашқарӣ³⁶ ва дигар сиёҳтӯруқ буда, аз наъли ҳар ду оташ мепарид.

Сипас ў ба тақозои табииати одамӣ ба фикри оиладорӣ ва орзуи фарзанд афтода, аз Мунзар зан хост:

Зи андӯҳ бошад руҳи мард зард,
Ба ромиш³⁷ физояд тани родмард .
Зани хубруҳ ромишафзой бас,
Ки зан бошад аз дард фарёдрас.
Ба зан гирад ором марди ҷавон,
Агар тоҷдор аст, агар паҳлавон.
Магар низ фарзанд бинам яке,
Ки ороми дил бошад ў андаке.

Мунзари кухансол ба вай офарин кард, одами худро фармуд, ки аз хонаи наххоси³⁸ шаҳр канизони хубрӯ оварад, одами ў чихил канизи сарвқомати гулруҳ овард; Баҳром ду нафари онҳоро хоста гирифт, ки яке румидухтари сароянда буд ва ҷанг менавоҳт. Ҷавон бо ин ду зани нозпарвараш хушу ҳуррам мезист ва ғайр аз базму айш, чавгонбозию шикор дигар коре надошт.

Рӯзе ў ба шикор зани ҷангнавозашро, ки номаш Озода буд, ҳамроҳи худ бурд. Дар дашт ба ду ҷуфтӣ оҳувон барҳӯрданд. Баҳром ҷуфтери нишон дода аз Озода пурсид:

³⁴. **Дабир** – нависандай ҳатҳо ва хуччатҳо.

³⁵. **Кӯфа** – шаҳрест дар Ирок.

³⁶. **Ашқарӣ** – сурҳи зардтоб.

³⁷. **Ромиш** – роҳат.

³⁸. **Наххос** – фурӯшандай ғуломон ва канизон.

– Кадоми онҳоро бо як тир бизанам?

Озода гуфт:

– Мардони мард бо охувон намечанганд. Агар тавонӣ, нарашро мода гардону бас.

Баҳром фаҳмид; зан меҳоҳад, ки ў бо тир шоҳи оҳуи нарро аз сарааш ҷудо кунад.

– Нигар, модааш ҷавон, нараш пир будааст, - боз илова кард Озода.

Баҳром камонро зех карду бо як тири дупайкона, ки дошт, ҳар ду шоҳи ҷонварро аз сарааш қанда партофт. Нари бешоҳ монанди мода гашт. Озода дар ҳайрат монда, ба камонкаши эъҷозкор оғарин хонд.

Аммо ин ҳунарнамоии Баҳром ҳоло кам буд; наҳчир аз садамаи тир ва шояд аз дард ғалтида сарҳам шуда буд, ки сайёд боз ду тир андоҳт, ҳар ду тир ба ҷойгоҳи ду шоҳи оҳу ҳалида рост шуд. Ҷонвар ду тири ларзонро ба ҷои ду шоҳ бар сари ҳуншораш бардошта дар ҳавлу ҳарос фирор кард.

Баҳром сӯйи ҷуфти дигарӣ асп афқанду лаҳзае, ки оҳу бо пои пеш гӯшашро ҳорид, бо як тир пою гӯшу сари ўро ба ҳам дӯҳт. Аз ҳунари тирандозии ҳуд шоду мағрур назди Озода асп давонда омаду пурсид:

– Дидӣ? Ҷӣ тавр?

Ба ҷои ҷавоб Озода об аз дида равон кард, дили ў ба оҳуи бечора месӯҳт. Ба Баҳром гуфт:

– Ин кори ту мардонагӣ нест, ҳӯи девонагист!

Баҳром ба ҷои таърифи ҳунараш таъна шунида, қаҳраш омад ва дар сари қаҳр Озодаро якто зада аз асп ғалтонду гуфт:

«Бехирад! Мехостиӣ, ки ман тир ба нишон зада натавонаму шармсор шавам?!».

Аз он баъд вай занонро дигар ба шикор набурд.

Бори дигар Баҳром дар шикоргоҳ шереро дид, ки гӯрҳареро ба тагаш зер карда медарид, аз камон яке тир парронд, тир ба пушти шер даромада нӯгаш аз шиками гӯр баромад, шеру гӯр ба ҳам дӯхта шуданд.

Ҳафтаи дигар Мунзар ҳамроҳи вай ба шикор рафт. Дар шикоргоҳ ба сӣ нафар арабҳои номдор дучор омадаанд, ки ҳамчунин ба шикори наҳчир баромада буданд. Мунзар хост, ки

парвардааш ба онҳо хунари савориу тирандозии худро нишон дихад. Дар дашт галаи шутурмурғон намудор шуд, мурғон чун уштурони рамида медавиданд. Баҳром сӯйи онҳо асп афканда, ба яке аз ҷонварон аз камон ҷаҳор тири ҳаданг парронд.

Арабҳо рафта сайдро диданд, ҳар ҷаҳор тир дар тани шутурмурғ ба як рада бо ҳам ҷунон ҷафс ҳалида буданд, ки аз байнашон сӯзан намегузашт ва ҳеч яке аз дигар баландтар ё пасттар набуд. Сайёдони араб ҷунин тирандози моҳирро на дида ва на шунида буданд, ҳамаашон дар ҳайрат монда ба вай оғарин ҳонданд. Мунзар бо ифтихор шогирди пурхунарашро яқзайл дуо мекард, ки: «ҳарғиз баҳори ҷавониат ҳазону камаргоҳат сустӣ набинад! Маро ҷун гулбуни шукуфта шод кардӣ!»

Ҷун ба шаҳр баргаштанд, Мунзар мусаввирони номдори Яманро ба даргоҳаш ҳонда, ба онҳо корнамоиҳои шикории Баҳромро нақл кард ва фармуд, ки он корнамоиҳоро тасвир қунанд. Мусаввирон манзараи дашту ҳомун, Баҳроми савори камонкаш, оҳувони тир ба ҷойи гӯшу шоҳ ва пою гӯшу сар ба ҳам дӯхта, шеру гӯри бо як тир ба ҳам пайваста, шутурмурғи ҷаҳор тири ҳаданг дар танаш ба як рада ҳалидаро дар ҳарир тасвир карданд.

Мунзар он тасвирро ба шоҳ Яздгирд фиристод. Лашқариёни шоҳ ва дигар номдорон бар тасвир гирд омада, онро тамошо карданду дар ҳайрат фурӯ рафтанд.

ОМАДАНИ БАҲРОМ НАЗДИ ЯЗДГИРД

Падар орзуи дидори писар кард, аз тарафи дигар писар ҳам падараш ва ватанашро пазмон шуда буд. Мунзар ӯро назди шоҳ Яздгирд фиристод. Падар аз қадду басти расо ва ҷеҳраи фаррухи писараши шод гардид, донишу ҳунарҳояшро озмуда писандид, розӣ ва ҳушнуд гашт.

– Баҳром шабу рӯз назди падараши мебуд ва ҳамчун як нафар хизматгори одӣ хизмати ӯро мекард. Яздгирд ба вай аз корҳои лашкарӣ ё мулкӣ ҳеч хизмате намефармуд ва бо он ҳама донишу ҳунари шоҳзода ӯро дар байни дарбориёну сипоҳдорони худ сарфарозӣ намедод. Баҳром аз ин вазъи худ дилтанг буд.

Вай ба Мунзар нома навишта арзи ҳол кард:

На ин буд чашми умедам ба шох,
К-аз ин сон кунад сўйи кеҳтар нигоҳ.
На фарзандам эдар, на чун чокаре,
На чун кеҳтаре шоддил бар даре.

Мунзар номаи ўро хонда ғамгин шуд ва зуд ҷавоб навишта ба вай насиҳат кард, ки вазнин бош ва сабр пеш гир:

Ба неку бади шоҳ хурсанд бош,
Парастанда бошу хирадманд бош.
Бадиҳо ба сабр аз меҳон бугзарад,
Сари мард бояд, ки дорад хирад.

Бо ҳамроҳии нома Мунзар ба вай даҳ ҳазор динор пули тилло, инчунин занонаш ва даҳ марди бинодилу сухангӯро фиристод, ки дар хизматаш бошанду доим бо сухбатҳои дилпазир дили шоҳзодаро шод доранд.

Бахром аз меҳрубонии тарбиятгираш хушнуд шуда ва ба панди вай амал намуда, босабронга хизмати падарашибро кардан гирифт.

ХОНАЗИНДОН ШУДАНИ БАҲРОМ

Як рӯз вай дар базми шоҳ то дер ба по истода хаста шуд ва чун шаб даромад, хобаш омада чашм ба ҳам зад. Яздгирд ўро дар ин ҳолат дида, ба тундӣ яке бонг зад ва ба мири ғазаб фармуд, ки :

– Ўро бибар! Кулоҳу камарашибро бикаш, хоназиндонаш бикун!

Мири ғазаб ўро аз базмгоҳ бароварда ба манзилаш бурда монд.

То як сол вай ҳақ надошт аз кӯшки худ барояд, магар дар Наврӯз ва ҷашни Сада, ки бузургон барои муборакбодии шоҳ ба дарбор меомаданду ба шоҳзода ҳам бо ҳамроҳии онон иҷозати омадан дода шуда буд.

Чунон шуд, ки боре Тайнуш ном фиристодай қайсар омаду аз Рум бочу хироҷ овард. Бахром пинҳонӣ ба ў паём фиристод, ки: – «Эй марди арҷманӣ, маро шоҳ хоназиндон кард, ту аз ў барои ман ҳоҳишгарӣ кун, шояд гуноҳамро бахшаду маро

назди тарбиятгарам Мунзар фиристад, ки вай маро бех аз падару модар аст». Тайнуш илтимосашро ба чо овард, шоҳзода аз ҳабси хонагӣ озод карда шуду изни сафари Яманро низ ҳосил кард. Ба шодиёнаи озодӣ:

Ба дарвеш бахшид бисёр чиз,
В-аз он чойгаҳ рафтан орост низ.
Ҳама зердастони худро бихонд,
Шаби тира чун бод лашкар биронд.
Ба ёрон ҳаме гуфт: – «Яздонсипос,
Ки рафтему эмин шудем аз ҳарос».

«Лашкари» вай ҳамон як даста чокарону муҳофизони хосааш буданд. Аспони бодпо роҳи дури Яманро бо суръати тез паймуда саворонро сиҳат-саломат ба даргоҳи Мунзар расониданд. Тарбиятгараш шоҳзодаро бо ҳурсандӣ пешвоз гирифт. Шоҳзода ситами падару хоназиндони аламноки худро нақл карда буд, ки Мунзари пир гирист ва гуфт:

– Шоҳ Яздигирд ба роҳи хирад намегардад, метарсам, ки аз кирдораш кайфар¹ барад. Баҳром муддате дар Яман зист, дар он диёр вай ғайр аз базму шикору чавогонбозӣ дигар коре надошт.

ПОДШОҲИИ БАҲРОМИ ГӮР

БОЗГАШТ БА ЭРОН

Гуфтаи Мунзар дар бораи кайфари бехирадӣ рост баромад; дере нагузашт, ки Яздигирдро дар Тӯс дар сари чашмаи Сав аспи ёбӣ лагад карда күшт. Ба тоҷу таҳти холӣ чандин даъвогар баромада фитна ошӯб сар карданд.

Барои ҷорасозӣ ҳокимони вилоятҳо, мубадон, паҳлавонони лашкар аз қабили Густаҳм, Қоран, Милод, Пирӯз ва дигар бузургони кишвар дар пойтаҳт – шаҳри Истаҳр гирд омада анҷуман соҳтанд. Аксари онҳоро Яздигирди ситамгар хор дошта

¹. Кайфар – ҷазои кирдори бад.

буд. Онҳо машварат карданد, ки ба чойи ў киро бояд ба подшоҳӣ нишонд. Гушаспи дабир гуфт:

– Шоҳ Яздгирд фақат күштану хор кардану дарду ранҷ доғани мардумонро медонисту бас. Эрон аз вай нопоктар шоҳеро надидааст. Аз насли вай мо касеро ба подшоҳӣ намехоҳем.

Ҳама бо дабир ҳамраъй шуданд:

Бихӯрданд савгандҳои гарон
Ҳар он кас, ки буданд аз Эрон сарон,
К-аз ин тухма касро ба шоҳаншахӣ
Наҳоҳем бо таҳту точи меҳӣ.

Пас Хусрав ном тавонгареро, ки аз асилзодагон буд, ба подшоҳӣ бардоштанд.

Баҳроми Гӯр ба даъвои таҳти падар аз Яман бо лашкари Мунзар ба Эрон омад, аммо бузургони Эрон, чунон ки қарор дода буданд, ўро ба подшоҳӣ наҳостанд.

Баҳром сӣ ҳазор лашкари тегзани яманиро дар зери фармон дошт, метавонист таҳти подшоҳиро бо зӯрӣ ишғол кунад, лекин ў тегкашию хунрезиро раво надида, ризояти ҳамватанонашро бо роҳи сулҳу салоҳ ҳосил карданӣ шуд. Аз бузургон анҷуман сохта, назди онҳо сухан ронд ва қавл дод, ки бар акси падараш шоҳи додгар ҳоҳад буд ва аз роҳи хираду ростӣ ва инсофу мурувват ҳаргиз берун наҳоҳад рафт. Сухан гуфтанаш, тамкину викораш, ҷеҳраи күшодаш писанди бузургон афтод; ба самимияти гуфтораш, сидқу сафои қавлаш шак набуд.

ШЕРҶАНГ

Лекин бузургон – он ҳама мубадон, ҳокимони вилоятҳо, сарони сипоҳ Хусравро бар таҳт нишонда, ба вай савганд ҳӯрда буданд, савганди худро чӣ гуна мешикананд? Акнун агар ба Баҳром раъй диҳанд, байни тарафдорони ду шоҳ ҷангу ҷидол меҳезад, зоро:

Гурӯҳе ба Баҳром бошанд шод,
Гурӯҳе зи Хусрав бигиранд ёд.

Ва он гоҳ хараҷу мараҷ сар мезанаду кишвар ҳароб мегардад.

Қарор дода шуд, ки мушкилиро ба воситай шерчанг осон кунанд – шерчанг расми қадимӣ буд; таҳтро бароварда ба майдон гузоштанд ва тоҷро ба гӯши он овехтанд; паҳлавон Густаҳм ду шери жиёни занҷирбанд дошт, ҳар дуро оварда ба ду пояи таҳт дароз бастанд, аз ду даъвогари подшоҳӣ – Ҳусраву Баҳром ҳар кӣ бо шерон ҷангидон ҳарордо мағлуб кунаду бар таҳт нишинад, подшоҳӣ аз они ўст.

Ҳусрав он ду шери бадҳайбатро диду гуфт:

– Баҳром ҷавон аст ва ман пир, тоби ҷанголи шерон надорам, шоҳзодаи ҷавон ба подшоҳӣ аз ман сазовортар аст.

Ба ин равиш Ҳусрав аз подшоҳӣ даргузашт; Баҳромро дигар ҳочати ҷангидани бо шерон набуд, аммо вай ҷангидани шуд, меҳост ба эрониён шаҳоматаш, ҳунарашро нишон дихад. Мубади мубадон ўро аз ҳатар ҳазар карданӣ шуд:

Бад-ӯ гуфт мубад, ки: – «Эй подшо,
Хирадманду бодонишу порсо!
Ҳаме ҷангӣ шерон кӣ фармоядат?
Ҷуз аз подшоҳӣ чӣ афзоядат?
Ту ҷон аз пайи подшоҳӣ мадех,
Танатро ба хира табоҳӣ мадех!».

Баҳром ҷавоб дод ки:

– Ба ҷангӣ шерон бо ихтиёри ҳуд меравам, ба оқибаташ ҳеч қадоми шумо гунаҳкор нестед:

Ҳамоварди ин наррашерон манам,
Ҳаридори ҷангӣ далерон манам.

Шоҳзодаи зардуштмазҳаб дар об сару тан шуст ва, сипас, сар ба хок ниҳода ба Ҳудояш Ҳурмуз намоз кард ва:

– Эй Яздони пок, дар подшоҳӣ нияти ман додгустарӣ ва пок кардани ҷаҳон аз бадиҳост, ту дар ин ҷанг маро тобовар ва бар наррашерон тавоно гардон, – гӯён илтиҷо намуда, ба ақидаи ҳудаш аз гуноҳон пок шуду гурзи ғовсарро бардошта сӯйи шерон равон гардид.

Шерон аз ҳаракоти ў ба қасди бадаш пай бурда ғурриданд, яктошон бо як ҷаҳиши пургазаб занчирашро қанда ба Баҳром ҳуҷум овард, Баҳром бо гурз ба сари ў зад, шер аз дард боз бадтар ҳашм гирифта ҳамлаи нав кард, ин боргурзи гарон сари ўро кафонда хун шоронд, дарранда аз по афтод; шери дувум ҳам аз ду зарба дар замин ёзид. Баҳром бар тахти оч нишаста, тоҷро бар сараш ниҳод. Аз издиҳоми дарбориён, бузургон, лашкариён ҳурӯши таҳсину оفارин баланд гардид. Ба сари паҳлавон дурру гавҳар афшонданд...

Ба тасаввур чунин меояд, ки Фирдавсӣ достонро то ин ҷо расонда аз навиштан ҳаста шуду барои ҳавои тоза гирифтан берун баромад; аввали зимистон буд, ҳаво хунук, аз осмони тирагун барф меборид. Шоири бенаво барои зимистон захира надошт, ўро ғами зиндагӣ, ғами пардохтани хироҷи подшоҳӣ гирифт. Қаҳрамони шерафкани шоир шод буду тантана мекард, аммо ҳуди шоир ношод буду парешонҳол. Байтҳои зерин ҳуд ба ҳуд бар забони шоир омаданд ва ў ба хона баргашта онҳоро бевосита дар поёни қиссаи Баҳром, ҳамчун давоми он, навишт:

Баромад яке абру шуд тира моҳ,
Ҳаме барф борид аз абри сиёҳ,
На дарё падид асту не дашту роф,
Набинам ҳаме бар ҳаво парри зог.
Ҳавосил¹ фишонад ҳаме ҳар замон,
Чӣ созад ҳаме ин баланд осмон?
На мондам намаксуду³⁹ ҳезум, на ҷав,
На чизе падид аст то ҷавдарав.
Бад-ин тирагирӯзу ҳавли хироҷ!
Замин гашт аз барф чун кӯҳи оч.
Ҳама корҳо шуд сар андар нишеб,
Магар даст гирад ба чизе ҳабиб.

ВАФО БА АҲД

Гӯянд, шоҳ Баҳроми Гӯр ба аҳду қавли ҳуд – одил будану ба роҳи хираду ростӣ рафтан вафо кард. Мубадону кордонони

¹. Ҳавосил – ҳосилот (мақсад «ҳосил»-и осмон – барф).

³⁹. Намаксуд – гӯшти намаккардашуда.

покдилро ба дарбораш оварда бо маслиҳати онҳо кор бурд. Амалдоронаш ва дигар хосу омро ба диёнату парҳезгорӣ – ба пайравии таълимоти пайғамбар Зардушт даъват менамуд. Мардумонеро, ки аз зулми падараш ба ҳар гӯшаю канор гурех-та буданд, аз нав гирд оварда ба ҳамаашон амнияти ҷону ҳол дод. Ба дехқонону қосибон бақияи хироҷи подшоҳиро бахшид. Ба ҳокимони ҳамаи вилоятҳо фармон фиристод, ки дар ҳаққи ҳеч кас ситам раво надоранд ва беваю бечорагонро дастгирӣ кунанд. Ба бедодгирикунандагон ҷазоҳо муқаррар кард. Аз ҳазина рӯзии сарбозонро дода, онҳоро шод гардонид. Нақди ҳазинаро шумурданд, як саду навад ҳазор дираму динор баромад, бо фармони шоҳ ҳамаашро ба мубадону дигар мардумони муҳтоҷ тақсим карда доданд. Ҳалқ аз Баҳромшоҳ розӣ буд ва оғаринаш меҳонд:

Бад-он гах, ки шуд подшоҳиш рост,
Фузун гашт шодиу андуҳ бикост.
Ҳама базму нахчир буд кори ўй,
Дигар аспу майдону чавгону гӯй.

БАҲРОМИ ГӮР ВА ЛУНБАКИ ОБКАШ

Рӯзе Баҳроми Гӯр, дар шикоргоҳ, ба марде асо ба даст воҳӯрда, бо вай дар гуфтугӯ шуд. Пирамард аҳли шаҳре аз шаҳрҳои наздики шикоргоҳ будааст. Шоҳро нашиноҳт, зоро Баҳром сарулибоси шикорӣ ба тан дошт. Дар байнин гуфтугӯ шоҳ аз ў purcid:

– Дар шаҳри шумо тавонгартарин кас кист?

– Як нафар аст, номаш Бароҳом, – ҷавоб дод шаҳрӣ.

Баҳром ба сипоҳиёнаш гуфт:

– Пас, имшаб, мо дар шаҳр меҳмони Бароҳом мешавем.

– Ту Бароҳомро бигузор, ки ҳасис мардест ва нокас, – гуфт пирамард. – Агар ҳоҳӣ, ки меҳмондории шоиста ёбӣ ва шабат ҳуш гузарад, ба хонаи Лунбак фуруд ой.

– Лунбак кист?

– Як нафар обкаш.

Баҳром тааҷҷуб кард; обкашро чӣ дорой аст, ки меҳмондориаш бошад?

Чун ў вақти ғуруби офтоб ба шаҳр расид, хисси кунчко-виаш раҳнамун шуду хонаи Лунбаки обкашро суроғ карда ёфт ва дарашро кўфт. Марде баромад миёнсол, күханлибос, дар пояш кафши дарида, мўю ришаш расида ва дарҳампечида.

– Ман сипоҳиям, – гуфт шоҳ, – дарроҳ аз шариконам дур мондам, имшаб маро дар хонаат чой бидех, бихобам.

Лунбак шод шуд ва гуфт:

– Фуруд ой, меҳмони ман бош. Агар бо ту боз даҳ каси дигар ҳам мебуд, бемалол буд.

Баҳром танҳо омада буд, сипоҳиёнаш дар хонаҳои дигари шаҳр чойгир шуда буданд.

Фуруд омад, мизбон аспи ўро бурда ба мех баст, меҳмоншро ба кулбай факиронаи худ дароварда нишонд ва офтобаи сафолину тос оварда даст шўёнид, дастархон андохта аз хўрданӣ он чӣ дар бисоти бечорагиаш буд, пеш гузошт. Ҳўриш тамом шуда буд, ки чоми шароб овард. Шоҳро одоби меҳмоннавозӣ ва рафтору гуфтори обкаш писанд омад.

Лунбак оила надошт, танҳо мезист. Кушодачехра, хуррамдил ва одамдӯст марде буд. Бозёфти ноҷизи обфурӯшиашро одатан сарфи улфати меҳмондорӣ мекард. Улфатҳояш монанди худаш машкобиҳо, фаррошҳо, кухнадӯзҳо, хизматгорони ҳавлиҳо буданд; агар инҳо набошанд аз мусоғирони шаҳр, ки дар растаю бозор шиносой бо онҳо иттифоқ меафтод, як-ду нафарро оварда, қути бечорагиашро бо онҳо ба ҳам медид. Ба меҳмон тайёр буд, ки чонашро бахшад. Ба илова, ҳочатбарори беминнате буд: ҳар кӣ муҳточи ягон хизмати вай бошад, бо ҷону дил мекард, ба хонаҳои ду-се бевазане, ки дар маҳалла буданд, бе музд об кашонда, ба ҷои муздаш дуое мегирифту бас.

Баҳроми Гӯр шаробро нӯшида хоб рафт.

Пагоҳӣ чун бедор шуд, Лунбак ба ў гуфт:

– Шаб ҷаву алаф муҳайё набуд, аспат гурусна аст, бомдод ман ҷаву алаф овардам, бигузор серу пур хўраду дам гирад, ту боз як рӯз меҳмони ман бошу бар шодии ман биафзорӣ. Агар боз ҳамдам ҳоҳӣ, касон меоварам.

– Ҳамдамии худат барои ман бас аст, – бо ҳандаи хушхолӣ гуфт «сипоҳӣ» ва таклифи мизбонашро қабул кард.

Лунбак пас аз ношто ба фикри нахории нисифирӯзӣ афтоду машкашро гирифта берун рафт, ба кўю кўчаҳо об кашонд,

лекин аз казо он рӯз ба обаш харидор пайдо нашуд, он гоҳ вай куртаашро кашида ба бозор бурд, ба чойи курта дасторашро ва аз болои дастор машкашро ба танаш печонд; ба пули курта гӯшт ва кашк хариду ба хона оварда дар дег пухт, дуяшон хӯрданд. Аз хуме, ки дар вай порсол барои чунин рӯзҳо каме шароб андохта буд, шароб овард, нӯшиданд. То ними шаб бо ҳам улфатӣ карданд. Пагоҳи дигар меҳмон рафтаний шуда буд, ки Лунбак боз бо ҳукуқи мизбонӣ ўро иҷозати рафтани надод. Меҳмандорӣ агарчи бо заҳмати зиёд муюссар шавад ҳам, аз он ҳудро ҳушбахт ҳис мекарду намехост, ки ин ҳушбахтӣ ба ин зудӣ ўро тарқ кунад:

Бад-ӯ гуфт: – «Рӯзу шабон шод бош,
Зи ранҷу ғаму кӯшиш озод бош.
Бизан даст бо ман як имрӯз низ,
Чунон дон, ки баҳшидай ҷону чиз».

Таоруфаш чунон гарм ва меҳрангез буд, ки Баҳром рад карда натавонист. Лунбак машкашро бо баъзе анҷоми хонааш ба бозор бурда дар дуконе гарав гузошт ва ба пули гарав нону гӯшт харида овард. Баҳром гӯштро бурида ба найза кашиду дар оташ кабоб кард. Кабоб бо шароб алҳақ зиёфати бад набуд:

Чу май хӯрда шуд, хобро чой кард,
Ба болини ӯ шамъ барпой кард,
Ба рӯзи чаҳорум чу бифурӯҳт хур¹,
Шуд аз хоб бедор Баҳроми Гӯр,
Бишуд² мизбон, гуфт, к-эй номдор,
Бибудӣ дар ин хонаи тангу тор,
Дар ин хона бешак таносон найӣ,
Гар аз шоҳи Эрон ҳаросон найӣ,
Ду ҳафта дар ин хонаи бенаво
Бибошӣ, гар ояд дилатро ҳаво.

¹.Хур – офтоб, шамс, хуршед.

². Омад, даромад.

Аммо Баҳром, чунон ки гуфта мешавад, «иззаташ буд шуда» ва ҳиммату ҷавонмардии обкашро озмуданаш поён ёфта буд.

Бар ў оғарин кард Баҳромшоҳ,
Ки шодону ҳуррам бизӣ солу моҳ.
Се рӯз андар ин хона будем шод,
Зи шоҳони гетӣ гирифтем ёд.
Ба ҷое бигӯям суханҳои ту,
Ки равшан шавад з-ӯ дилу рои ту,
Ки ин мизбонӣ туро бар дихад,
Чу афзун кунӣ, тахту афсар дихад.

Биёmad чу гард, аспро зин ниход,
Ба нахчиргах рафт аз он хона шод.

БАҲРОМИ ГӮР ДАР МЕҲМОНИИ БАРОҲОМ

Ӯ дар кӯҳсор то шаб машғули шикор шуд, вакти бозгашт аз сипоҳиёнаш чудо шуда, боз ба ҳамон шаҳр омаду ба хонаи Бароҳом рафта дарашро кӯфт. Аз пушти дар овоз баромад:

– Кистӣ?

– Сипоҳиям, – ҷавоб дод шоҳ, – бо шоҳ ба шикор рафта будам, дар бозгашт ақиб монда аз сипоҳиён чудо шудам, шабҳангом намедонам ба қадом сӯ равам, роҳро гум кардам; агар имшабро дар ин хона гузаронам, аз ман ба касе малол намерасад.

Овоздиҳандай паси дар, ки пешкори Бароҳом буд, рафту шунидашро ба ҳочааш гуфт. Бароҳом фармуд:

– Бигӯ, ки дар хона ҷойи холӣ нест, касеро паноҳ дода наметавонем.

Пешкор баргашта сухани ҳочаашро ба паноҳҷӯ расонд. Баҳром ҳоҳишашро тақрор кард:

– Бигӯяш, ки ман дигар ҷойи рафтан надорам, ба касе халал нарасонда ба кунҷе меҳазаму дар бомдод меравам.

Пешкор сухани ӯро ба ҳочааш расонд. Бароҳом бо қаҳр ӯро пас фиристод:

– Бигӯ, ки ин чо хонаи як нафар дарвеши бенавост, хонааш танг бигӯ, худ бо зану бачаҳояш дар вай базӯр мегунҷад, палоси зиёдатӣ ҳам надорад, дар замин нимбараҳна меҳобанд бигӯ.

Чун пешкор ин суханро ба Баҳром расонд. Баҳром гуфт:

– Агар дар хонааш чо набошад, дар таги дараши меҳобам, дигар илоҷ нест.

Ин сухани ўро Бароҳом, ки барҳоста аз паси пешкораш ба пеши дар омада буд, шунида овоз дод, ки:

– Эй савор, маро ранча надор. Агар ба таги дар хоб равиу ягон чизатро дузд барад, ҳарҳашаш боз ба сари ман меафтад... Хайр, садқаи сарам:

Ба хона дарой, ар ҷаҳон танг шуд,
Ҳама кор бебаргу беранг шуд.

Аммо, – гуфт боз Бароҳом, – ба ҳамин шарт, ки аз ман чизе талаб намекунӣ, ман дарвешам, бенавоям, мурам кафандорам.

– Хуб, ман розӣ, – гуфт Баҳром, – бигузор дар таги дарат бихобам. Ором меҳобам, туро ҳеч безобита намекунам.

Соҳиби хона боз андешид, ки ба аспи ин савор кӣ нигоҳубин мекунад?

– Гапро дароз кардӣ, маро ҳаста кардӣ, – нолидӯ ва боз шарти дигар гузошт: – Агар аспат шош кунад, ё саргин оварад, ё ки ҳишти хонаро кӯчонад, ту шабошаб саргинашро чида берунмебарӣ, тагашшро мерӯбию хокрӯбаро ҳам бароварда мепартоӣ, товони ҳишти кандашударо медиҳӣ. «Сипоҳӣ» ин шартро ҳам қабул кард. Фуруд омад, аспашшро ба меҳ баст ва сипас намадзинро дар замин ба худ бистару зинро болишт карда ба хоб рафт.

Бароҳом дари хонаашро аз дарун маҳкам карда, сари дастархон ба ҳӯрдану май нӯшидан нишасти. Баъд аз ҳӯру нӯш бо шиками серу сари гарм берун омада ба Баҳром гуфт:

– Ҳой сипоҳӣ, ман мегӯям, ту шунаву ёд гир. Дар дунё ҳар он кас, ки дорад, меҳӯрад, он кас, ки надорад, монанди ту гуруснаю хушклаб меҳобад. Дунё ҳамин асту қисмат ҳамин.

– Бале, – зери лаб хандида гуфт Баҳроми Гӯр, – ман инро аз гуфтаҳои бостонӣ шунида будам. Ба гӯш шунида будаму ба ҷашм акнун дидам.

Бомдод вай барҳоста аспи начаридаашро зин кард.

Бароҳом ҳозир шуда гуфт:

– Эй савор, шарти мо чӣ буд? Чаро ба гуфтаи худ амал намекунӣ? Магар нагуфта будӣ, ки саргини аспро мерӯбӣ? Ман аз меҳмони беинсоғ безорам, зуд бирӯбу бибар.

– Хизматгоратро садо кун, рӯбад, муздашро медиҳам, – гуфт Баҳром.

– Ман хизматгоре, ки таги аспи туро рӯбаду ба мағок бурда резад, надорам, – ҷавоб дод Бароҳом, – ту шартро вайрон накун, то ки ман туро бекӯвлу бедодгар наҳонам.

Шоҳ ин сухани ўро шунида андешиду яқбора аз соқи мӯзаш дастори ҳарии мушкбезашро бароварда саргини аспро дар он андохту яқҷоя бо дастор ба ҷуқӯрӣ ҳаво дод.

Бароҳом давон рафта дасторро бардошту дар бағал зад.

Баҳром аз ин гуна лаинию мумсикӣ дар ҳайрат монда ба ўгуфт:

– Эй марди порсо, агар ин олиҳимматиатро шоҳ шунавад, туро аз ин ҷаҳон бениёзӣ ва бар меҳтарон сарфарозӣ ҳоҳад дод.

САРВАТИ БАРОҲОМ БА ЛУНБАҚ

Баҳромшоҳ ба қасри худ баргашта, аз он чи дар хонаи Лунбаку Бароҳом бар вай гузашт, меандешиду худ ба худ меҳандид. Розро ба қасе нагуфт, шаб аз андеша хобаш набурд. Рӯзи дигар фармуд, ки Лунбак ва Бароҳомро ба даргоҳ ҳозир қунанд.

Наҳуст Лунбак омаду меҳмони собиқи худро шинохта, моту мабҳут гашт ва яке гириста ба поий шоҳ ғалтиду гуфт:

– Эвой, хок ба сарам, шоҳаншоҳ ба кулбай ман омада будасту ман нашинохтаам. Гуфтӣ «сиҳоҳиям», бовар кардам. Охир, агар медонистам, дигаргуна пазироият мекардам... Ҳам аспат он шаб бе ҷаву алаф монд. Гунаҳкорам, ба қарами худ аз ғуноҳам гузар.

Баҳромшоҳ хандида гуфт:

– Барҳез, ки ман дар умрам он гуна меҳмондории сазовори шоҳро, ки дар хонаи ту дидам, ҳаргиз надида будам.

Нихоят Барохом низ омад. Аз дари боргох даромад, шохро диду хуш аз сараш парид ва ларза бар андомаш афтод, поящ аз рафтору забонаш аз гуфтор монд. Пешхизмати шох ўро кашолакунон бурда дар паҳлуи Лунбак нишонд.

Баҳром яке аз муловизмони худро, ки ба покдил буданаш эътиимод дошт, фармуд:

– Борагҳо¹ бигиру ба хонаи Барохом бирав. Ҳар он чӣ, дар сарою анборҳои ў биёбӣ, бор карда биёр.

Муловизим бо чандин аспу чокарон ба манзили Барохом рафта, кушке дидnihоят ороста бо густурданиҳои аъло ва пӯшиданиҳои гаронбаҳо, анборҳои пур аз молу матоъ ва халта-халта дираму динор; дар як хонаи калон сандуқҳои каторnihода ва ҳар як сандуқ пур аз дурру ёқут. Барои кашондани он ҳама сарвақт аспҳо камӣ карданд, муловизим чанде аз чокаронро ба дашти Ҷаҳрам давонд, ки уштурон биёранд; уштурон ба зудӣ расиданд, муловизим молу сарватро бор карда, корвонро сӯйи пойтаҳт ронд.

Чун вориди даргоҳи шоҳ шуда борҳоро фуроварданд, Баҳром он сарвати беҳисобро дида ҳайрон шуд, ки соҳиби он чӣ гуна метавонад чунин мумсиқу лайн бошад? Ва чун наметавонад як нафар меҳмонро рӯзӣ дихад, аз ин қадар молу дунёяш чӣ суд? Шоҳ аз он молу дунё сад шутурвор ба Лунбаки обкаш баҳшида, бокӣ ҳамаро ба мардумоне, ки ниёзманд ва сазовор буданд, тақсим кард. Ба Барохом нигоҳ карда хандиду гуфт:

– Оё дастори ҳарирӣ зарбофт туро ба кор рафт?

Девори сароятро нигоҳ кардӣ, аспи ман хишташро кандааст ё на? Эй марди сифла, гуфта будӣ:

Ки ҳар кас, ки дорад фузунӣ, ҳӯрад,
Касе к-ӯ надорад, ҳаме пажмурад.
Кунун дасти ёzon зи ҳӯрдан бикаш,
Бубин з-ин сипас ҳӯрдани обкаш!

Шоҳ худи мумсикро ҳам «маҳрум» нагузошт, ба вай чаҳор дираам дод ва гуфт:

¹.Борагӣ – асп.

– Ин туро сармоя аст, аз ин бештар сазои ту нест. Барохом бо фарёду фифон аз боргоҳ бадар рафт.

ХУКМ БАР ҲАРОМ БУДАНИ МАЙ...

Дар яке аз маҷлисҳои шаробнӯшӣ, ки Баҳроми Гӯр дар қасри худ ороста буд, дарбориёну сипоҳдоронаш ҳозир буданд, меҳтари деҳае ворид шуд, ки аз деҳа барои шоҳ як шутурвор анору себу биҳӣ ва гулдастаҳо оварда буд. Шоҳ ўро навохта, дар паҳлуи дарбориёнаш чой дод. Номи меҳтар паҳлавон Гирӯй буд, ў кӯзаҳои шароб ва қадаҳҳои заррину булӯринро дида ба шавқ омаду бе ибо чомеро шароб пур карда ба по част ва «Манам Гирӯйи майхора!» – гӯён ба саломатии шоҳ нӯшид. Шароби бисёрсола хушгувор омадаш, боз пай дар пай ҳафт чомро холӣ карда, майпарастонро ба хайрат афканд.

Баҳроми Гӯр хост бинад, ки ў баъди ин қадар шароб нӯшидан роҳ рафта метавонад ё на, ба вай фармуд, ки берун баромада каме гардиш кунад. Гирӯй баромад, ў гарм буду аз гардиш шароб дар синааш ҷӯшида гармтараш кард, мастомаст асперо савор шуда, аз пеши қаср то домани кӯҳ тозонд ва дар он ҷо ба сояи дарахте ғалтида хобаш бурд. Аз кӯҳ зоғи сиёҳе фуруд омаду ҳар ду ҷашми марди хобидаро канда бурд. Чанде аз майгусорон, ки аз паяш асп тохта ба кӯҳ рафта буданд, ўро дар он ҷо мурда ёфтанд:

Ду ҷашмаш зи сар қанда зоғи сиёҳ,
Бараш аспи ў истода ба роҳ.

Баҳром чун аз ин гуна мурдани меҳтар огоҳ шуд, дилаш пурдард ва ҷехрааш зард гашт. Гуфт:

– Кас мастиро ба ҷое расонад, ки зоғ ҷашмонашро канаду ў ҳабардор нашавад? Э, аҷаб!... Пас, май ҳаром аст:

Ҳам он гаҳ зи даргах баромад хурӯш,
Ки эй номдорони бофарру хуш!
Ҳаром аст май бар ҷаҳон сарбасар,
Агар паҳлавон аст, агар пешавар!

... ВА БОЗ БАР ҲАЛОЛ БУДАНИ ОН

Баъд аз он то як сол майхораҳо аз май парҳез карданд. Шоҳ ба чойи майнӯшӣ китобҳои бостонӣ меҳонд ё хононда мешувавид:

Нахӯрдӣ маю дур будӣ аз ӯй,
Набудӣ зи май дар миён гуфтугӯй.

Аммо чунон шуд, ки дар шаҳр ҷавоне кафшгар аз як хонадони иззатманду номдор зан гирифту бо занаш аз уҳдана мардӣ набаромада бисёр дилтанг буд; модари вай аз бахти бади писараши мегирист. Пираизан як кӯза шаробро пинҳон медошт, рӯзе писарашибро ба хонаи худ дароварда гуфт:

— Аз ин май ҳафт ҷом бинӯш, ки шод ва тавоно мешавӣ, вагарна каланди намадин кай кори сангро мекунад.

Ҷавони кафшгар аз он май се ҷом нӯшиду хис кард, ки паюю пӯсташ саҳт гашт; ба густоҳии мастона бо хонаи худ даромада ба зани барнояш дарафтоду нахустин бор аз кӯчаи номуродӣ ба сарманзили мурод расид.

Хурраму дилшод ба хонаи модар давид ва аз он ҷо ба кӯча тоҳт.

Иттифоқо, он рӯз аз шерхонаи шоҳ як шер занцирашибро канда берун рафта буд:

Ҳанӯз он замон кафшгар маст буд,
Ба дарё даҳ ангушти ӯ шаст буд.

ба шер дучор омада, бе ибо рафту ба пушташ савор шуд:

Бишуд тезу бар шери гуррон нишаст,
Биёзид, бигрифт гӯшаш ба даст.

Шери яла он рӯз сер буд, ба ҷавони густоҳ ҳашм нағирифт ва қасди бад накард.

Шербони шоҳ, ба як даст занциру ба як даст каманд, пайдо шуда:

Яке кафшгар дид бар пушти шер,
Нишаста чу бар ҳар саворе далер.

Давону дамон ба дарбор рафта ба шоҳ он ачойибро, ки ҳаргиз нашунида буду он дам ба чашм дида буд, баён кард. Баҳроми Гӯр дар ҳайрат монд, мубадро ба наздаш хонда ба ўгуфт:

– Бирав хабар бигир, ки ин кафшгар кист ва зоту насабаш чист:

Агар паҳлавонзода бошад, равост,
Ки аз паҳлавон ин далерӣ сазост.

Мубад модари кафшгарро ёфта, аз ў чигунагии зоту насаби худаш ва шавҳараш – падари писарашро пурсуков кард. Сухан дароз шуд, зан онро қатъ карду худаш ба дарбор рафта назди шоҳ даромад ва ба вай аз уҳдаи шавҳарӣ набаромадани писараш, ба ў май нӯшонидани худаш ва аз таъсири май ба мурод расидану мастомаст ба кӯча тохта бар шер савор шудани ўро нақл кард ва илова намуд, ки бобо ва падари писараш ҳам кафшгар буданд ва ин далерӣ, ки аз писар ба зухур омад, на аз зоту насаб, балки аз се чоми шароб аст.

Шоҳ сухани ўро шуннида хандиду гуфт: – «Ин воқеа ибратомӯз аст». Ба мубадаш фармуд:

– Эълон кун, ки аз ин баъд май ҳалол аст. Аммо бигӯ: –ҳар майхора бояд андозаашро донад ва чандон нӯшад, ки агар бар наррашер савор шавад, шер ўро ба зераш наорад, на чандон, ки аз по афтода хобаду зоги сиёҳ ҷашми ўро канда барад:

Хурӯше баромад ҳамон гаҳ зи дар,
Ки эй паҳлавонони зарринкамар!
Бар андоза бар ҳар касе май ҳӯред,
Зи оғоз фарҷоми худ бингаред.
Чу майтон ба шодӣ шавад раҳнамун,
Бихуспед, то тан нагардад забун.

БО ЯК СУХАН ДЕҲ ВАЙРОН...

Рӯзе Баҳроми Гӯр бо сагони шикорӣ ва шоҳину юзу бозҳо ба шикор мерафт, дар ду паҳлуяш Хурмузи вазир ва Рӯзбехи мубад асп меронданду ба вай аз достони Ҷамшеду Фаридун нақлҳо мекарданд. Дар манзили нахуст, ки дар яке аз дехот иттифоқ афтод, низ достоншунавии шоҳ то ними шаб давом

кард, бисёр чустанд, камтар ёфтанд. Магар ханұз хушу ёдашон бо достонҳои бостонӣ буда, дуруст, чустуҷӯ накарданد, ки дар ҳеч ҷо пай гӯр ё оҳуро надиданд.

Шоҳ аз нахчиргоҳ тангдил баргашт. Дар роҳ дехай сердолу дарахте пеш омад, аз вай мардуми бисёре ба тамоши саворон ва ҳайвоноти шикорӣ ба роҳ баромаданд, аммо аз онҳо касе шоҳро табрик накард.

Магар ўро нашинохтанд. Шоҳ, ки бе он ҳам аз барор нагирифтани шикораш тангдил буд, аз он гуна беэътиноӣ ё «бетамизии» аҳли деха ранчида ҳашмгин шуд ва дар сари ҳашм ба мубадаш рӯ оварда гуфт: – «Чунин дехай бадаҳтар ҷойи гургону шағолон бод, оби ҷӯйбораш хушк бод!».

Рӯзбехи мубад ин гуфтори шоҳро фармон донист. Вай аз роҳ сари аспашро сӯйи деха тофта, ба он ҷо расиду ба мардумонаш ҷунин гуфт:

– Дехи шумо сабзу шодоб, мардумонаш ва ҷорпоёнаш, дарахтони мевадораш бисёр будаанд, ба шоҳаншоҳ хуш омад; меҳри ў ба шумо тофта, ҳамаатонро яксара меҳтар¹ кард. Аз имрӯз марду зан ҳамаатон меҳтару қадхудоед, фармонбардори касе нестед.

Аҳолӣ аз шодӣ ҳаёҳу андохтанд. Марду зан, хоча ва хизматгор, доро ва нодор ҳама ба мартаба як хел шуданд ё худ, дурусташ, гумон карданд, ки як хел шуданд. Пас аз рафтани Рӯзбех меҳтари аслии деха: – «Мубад шӯҳӣ кард, дар як дех, ки ҳама меҳтар шаванд, пас қектар кӣ мешавад?» гуфта буд, ки баъзе ҷавонони авбош: – «Ту ба фармони шоҳ сар намефурорӣ, муҳолифат мекунӣ!» – гуфта ўро зада қуштанд. Хурд гапи қалонро намегирифт, касе ба касе итоат намекард. Бетартибӣ, низоъ, ҷанҷолу қашмакаш барҳост:

Ҳама як ба дигар даровехтанд,
Ба ҳар ҷой бероҳ хун реҳтанд.

Чун амонию осудагӣ намонд, мардумон аз деха ғурехтангирифтанд. Ҳар кас худро меҳтар дониста, кор кардан намеҳост; заминҳо бекишт, боян роф бе нигоҳубин, ҷорпоён бе обу алаф монданд.

¹. **Меҳтар** – қалонтар, арбоб.

Як сол бар ин баромад, баҳори нав омад. Баҳроми Гӯр боз вақти шикор гузораш аз он деха афтод. Дид:

Ҳама дех ба вайронӣ оварда рӯй,
Дараҳтон шуда хушку беоб ҷӯй.

Шуда дашт вайрону вайрон сарой,
Ҳама марз бемардуму чорпой.
Рухи шоҳ Баҳром аз он зард гашт,
Зи Яздон битарсиду пурдард гашт.

...ВА БОЗ БО ЯК СУХАН ОБОД

Шоҳ ба мубад фармуд:

– Эй Рӯзбех, дарег аст, ки он дехаи обод, ки дида будам, чунин вайрон шудааст. Ту онро аз нав обод кун.

Рӯзбех дар вайрони дех пирамардеро ёфта, ба кулбааш фуруд омаду ўро навохта дар паҳлуи худ нишонд ва гуфт:

– Порсол ин дехаро обод дида будам, вайро кӣ чунин ҳароб кард?

Пирамард ҷавоб дод, ки:– Шоҳ аз дехи мо гузар карда буд, сипас як мубади бехирad омада:

Ба мо гуфт: – «Яксар ҳама меҳтаред,
Нигар, то касеро ба кас нашмаред.
Ҳама яксара қадҳудои дехед,
Зану мард бар меҳтарон меҳтаред».
Бигуфт ину ин дех пурошӯб гашт,
Пур аз ғорату күштану чӯб гашт.

Яздон ёри он мубади бадандеш мабоду ў чуз ғаму ранҷу сахтӣ мабинад!

Рӯзбех ба пирамард ва ба аҳолии баҳтбаргаштаи деха дилаш сӯҳт; аз пирамард пурсид:

– Холо меҳтар кист?

– Меҳтар дар ҷое мешавад, ки кишту обу гиёҳ бошад, – ҷавоб дод пирамард.

Мубад гуфт:

– Мехтар ту бош, ба ҳар кор сары саркор бош. Аз хазинаи шоҳ дирам бихоҳ, тухму гову маркаб бихоҳ, ҳамаро ба ту мефиристам. Мардумонро гирд овар, дехаро обод кун. Ба он мубади пир нафрин макун, вай он суханонро бо ихтиёри худ нагуфтааст.

Бо ин равиш пирамард меҳтари дех, ки шуд, ба кор миён баст. Марду занҳои дар деха мондаро ба кор андохт. Аз хазинаи подшоҳӣ ёрӣ наҳост, зеро меандешид, ки мабодо ин ёрӣ баъдан ба гардани аҳолии деха қарз шаваду пардохтани қарзро агар Бахромшоҳ талаб накунад, пасояндагонаш ё вазири нав талаб намоянӣ ва ҳатто мумкин аст бо фоидааш рӯёнда гиранд, ё ба болои хироҷи деха зам кунанд. Мехтар ҷуфтни гов ва тухмиро аз дехқонони дехоти ҳамсоя ба даст овард. Хурду калон, марду зан ҳама бо сардории саркори пир ба сахро баромаданд, ҷуфт ронданд, ҷӯйҳоро тоза карданд, дараҳтҳо нишонданд. Инро шунида, аз деха рафтагон боз баргашта ғун шудан гирифтанд, ҳама даст ба кор шуданд, то он ки деха дар се сол аз пештарааш ҳам ободтар гардид.

Баҳорон шоҳ ба ширкор омада боз аз он деха гузар кард:

Нигаҳ кард ногоҳ Бахроми Гӯр,
Ҷаҳон дид пуркиштманду сутур.
Бароварда з-ӯ коҳҳои баланд,
Ҳама дех пур аз гову пургӯсфанд,
Ҳама обу бобу ҳама кишту хед¹,
Ҳама кӯҳ пурлолову шанбалид²,
Пароканда бар кӯҳ мешу бара,
Биҳиште шуда кӯҳу дар³ яксара.

Шоҳ аз чӣ вайрон шудану боз чӣ гуна обод гардидани дехаро аз Рӯзбехи мубад пурсид, Рӯзбех ба ӯ воқеаро накӯ кард:

Бад-ӯ гуфт мубад, ки: аз як сухан
Ба пой омад ин шорсони⁴ кӯҳан.

¹.Хед (ҳавед, ҳивед) – сабза ва гиёҳ.

². Шандалид – гиёҳест зардгул.

³.Дар – дара.

Сухан беҳтар аз гавхари шоҳвор,
Чу бар чойгаҳ-бар барандаш ба кор.
Хирад шоҳ бояд, забон паҳлавон,
Чу хоҳӣ, ки беранҷ бошад равон.
Чу меҳтар яке гашт, шуд раъй рост,
Бияфзуд хубию зиштӣ бикост.

БОЗАРГОН ВА ХИЗМАТГОРИ Ӯ

Бори дигар Баҳроми Гӯр дар бозгашт аз шикор боз ҳам худро як нафар сипоҳии шоҳ номид ва ба кушки бозаргоне фуруд омад. Аз дарди шикам нолон буд, ба бозаргон дирам дода хоҳиш кард, ки панири кухнаро бо магзи бодом бирён карда оварад. Иттифоқо дар хонаи бозаргон набудааст, ба чойи панири бодом якто мурғро бирён карда овард.

– Ман аз ту панири кухна хоста будам, чаро мурғ овардӣ? – ҳайрон шуд «сипоҳӣ».

Бозаргон ба дуруштӣ гуфт:

– Ту аҷаб марди бехираде будай! Охир, мурғи бирён аз панир боарзиштар аст, аз ин зиёд чӣ меҳоҳӣ?

Пагоҳӣ бозаргон хизматгорашро сарзаниш кард, ки:

– Эй нодон, ман ба ту панир фармуда будам, чаро мурғ ҳаридӣ ва боз ба нархи гарон ҳаридӣ, ҳол он ки ин мурғ як дирам ҳам намеистад! Ба чойи ин ба як донг¹ панир меҳаридӣ, ин сипоҳӣ шаб маро коҳиш намекард.

Хизматгор гуфт:

– Пас мурғ тани ман, ту ҳарҳаша накуну мурғро ба ҳисоби ман гузарон.

Баҳром мочарои онҳоро мешунавид. Вай аз хоб хеста пеши аспаш рафт, меҳост онро зин кунаду савор шуда ба роҳ афтад, хизматтори бозаргон пайдо шуда ба ӯ гуфт:

– Хоҳишмандам, ки имрӯз меҳмони ман бошӣ.

Бисёр илтимос кард, Баҳром қабул намуда, ба хоначаи ӯ даромад. Ҷавон дусад дона тухм ва миқдоре бодомро, ки он пагоҳ ба пули худаш ҳарида оварда буд, бароварда ба хочааш дод ва хоҳиш кард, ки онҳоро бирён кунад; худаш зуд ба бозор

⁴.Шорсон – шаҳр, шаҳристон.

¹.Донг – шашъяки дирам.

рафта шакар, мурғ, гүшти барра, шароб, мушку заъфарону гулоб харида овард. Дар ҳақиқат:

Чавон пурманиш² буду покизамағз.

Меҳмондориу зиёфати шоёни таҳсине ба амал омад. Баҳром шод ва хушнуд гардид. Вақти рафтанаш ба бозаргон гуфт:

– Дишаб маро ба як донг фурӯхтӣ, ҳам қариб буд чашми хизматгоратро каний, ки чаро ў мурғро ба баҳои гарон харид. Нигар, то аз ин лаинию ноодамиат зарар накашӣ.

Вай ба даргоҳи худ расида, рӯзи дигар бозаргонро бо хизматгораш ба назди худ талабид. Чун ҳар ду ҳозир шуданд, шоҳ хизматгорро навозиш карда ба қатори меҳтарон нишонду ба ў як бадра зар бахшид. Ба бозаргон гуфт:

– Ту то зиндай, худатро ғуломи хизматгорат шумор, ба вай моҳе ду бор шаст дирамӣ саду бист дирам медиҳӣ. Ў ба ин дирамҳо меҳмонони туро зиёфат мекунад.

Пас аз рафтани бозаргон ва хизматгори ў Баҳроми Гӯр ба мубадаш гуфт:

– Шоҳ агар гоҳ-гоҳ мамлакаташро сайр накунаду бо ҳар тоифа мардум наомезад, одаму ноодамро аз кучомедонаду нағзу бадро чӣ гуна мешиносад?

Кунун, эй хирадманди донишпазир,
Агар биҳрадӣ, як сухан ёд гир:
Бахилӣ макун ҳеч, агар одамӣ,
Ҳамоно зи ту кам кунад хуррамӣ.

ФОЧИАИ МАЗДАК

Дар замони подшоҳии Кубод дар Эрон аз байни ҳалқ Маздак ном марди доно ва суханваре падид омад, шоҳ ўро вазири худ кард.

Боре хушсолӣ рӯй дод, зимистони камбарф омад, баҳору тобистон дар ҳаво тиккаи абре пайдо набуд, катра, бороне наборид; тухми ҷаву гандум майса шуду хушкид, ғӯрай меваҳо пажмуриду рехт; дар дашту сахро алаф норасида зард гашт.

². Пурманиш – боҳамият, бономус.

Қаҳтии беамон ба чони мардум дарафтид. Марду занҳои гурусна, кӯдакони беҳол ба умеди пораи ноне ба дари боёну тавонгарон мерафтанд, vale нокому хушклаб бармегаштанд: тавонгарон на як лаби нон ва на як дон ба муфт намедоданд, агарчи дар анбору чағорахошон ғаллаи порсолаю перорсола доштанд. Дар қаҳтсолии нон шафқат, хайру эҳсос ҳам қаҳт шуда буд.

Издиҳоми ҳалқи гурусна гирди қасри шоҳ печида «нон! нон!»-гӯён фарёд мекашид.

Маздаки вазир баромада нигоҳ кард, ба ҳоли мардум раҳмаш омад, аз оҳу нолаи гуруснаҳо дилреш гашт. Гуфт:

– Ман аз аҳволи шумо ба шоҳ огоҳӣ медиҳам, шоҳ ҳочати шуморо раво мекунад.

Пас рафт, назди шоҳ даромада гуфт:

– Эй шоҳи парҳезгор, иҷозатбидех, аз ту як сухан пурсам.

– Бипурс, маро шод қун, – бо меҳрубонӣ иҷозаташ дод шоҳ Кубод, зеро вазири донои худро дӯст медошт ва ҳурмат мекард.

Маздак гуфт:

– Агар якеро мор заҳр занад, қаси дигар ба позаҳр тарёк дошта бошаду надиҳад ва моргазида бимирад, сазои чунин кас чист?

– Сазояш күштан аст, зеро хуни моргазида ба гардани ўст, – ҷавоб дод подшоҳ.

Маздак барҳоста назди ҳалқ баромад ва гуфт:

– Доди шуморо ба шоҳ расонидам, бароятон аз вай кумак хостам; то бомдод сабр қунед, он гоҳ ман ба шумо ҳоҳам гуфт, ки тадбир чист.

Мардумон пароканда шуданд ва дар бомдод боз дар майдони пеши қаср ҷамъ омаданд. Маздак аз равзани ҳонааш издиҳоми ҳалқро дида боз назди шоҳ шитофт ва ба ў чунин гуфт:

– Эй шоҳи пирӯзбаҳт, дишаб ба ту сухан гуфтам, ту посух додӣ ва дари баста ба рӯям күшодӣ, акнун агар иҷозат дихӣ, боз як сухан аз ту мепурсам.

– Бипурс, – гуфт шоҳ, – гуфтори ту марди судманд аст.

– Эй номвар шаҳрӯр, – гуфт Маздак, – яке марди порсо бо сабабе баста шаваду беҳӯрок монад ва он кас, ки нон дошт, ба ў надиҳаду бандӣ аз гуруснагӣ бимирад, сазои чунин кас чист?

– Чунин кас бояд ба қасоси чони бандй күшта шавад, ки бечора бо гунохи ӯ мурдааст, – چавоб дод Қубод.

Маздак ин چавоби шохро шунида замин бўсиду берун рафт, ба пеши халқ баромада гуфт:

– Биравед ҳар чо, ки ғаллаи пинҳон ёфтед, бигиреду байни худатон тақсим кунед, агар соҳибаш баҳои ғалларо талаб кунаду шумо додан тавонед, бидихед.

Халқи гурусна дар шаҳр пароканда шуда ба кофтукови ғаллаи пинҳон кардаи боёну тавонгарон даромад.

Бо ин равиш Маздак тамоми ғаллаи боёнро ба тороч дод.

Халқ анборҳои худи шохро ҳам ба зўрӣ күшода, тамоми ғаллаи ўро мусодира кард.

Анбордорони шоҳ толони ғалларо ба Қубод хабардоданд. Бо фармони ӯ Маздакро фавран ба наздаш ҳозир карданд.

– Чаро ту ғаллаи подшоҳиро ба тороч додӣ? – бо ғазаб пурсид шоҳ.

Маздак гуфт:

– Эй шаҳрёр, ман ба ту аз моргазидаю тарёқдор сухан гуфтам, ту посухам додӣ, ки агар моргазида бо гунохи оне, ки тарёқ дошт ва надод, бимирад, хунаш ба гардани тарёқдор аст. Аз банди гурусна ва соҳиби нон сухан гуфтам, фармудӣ, ки күшандай бандй ҳамон нондори хасис аст. Охир, «позаҳр»-и гуруснагӣ нон асту бас. Оё ба марги ҳазорон мардум, ки аз гуруснагӣ мурданду мемиранд, гунаҳкор ғалладорон нестанд? Агар ту додгар бошӣ, эй шаҳрёр, чаро ғалларо дар анборҳо пинҳон нигоҳ медорӣ? Чаро тавонгарон аз ҷаву гандуми худ донае ба халқи гурусна мурувват намекунанд? Онҳо аз он тавонгари хасисе, ки ба банди гурусна нон надоду сабабгори мурдани ӯ шуд, ё аз он тарёқдоре, ки моргазидаро дидиаю дониста ба ҷанги марг супурд, чӣ фарқ доранд?

Қубод аз ин гуфтори лочавоби Маздак мот шуд, ба тангомаду дар андеша фурӯ рафт.

Маздак ба майдон, ба пеши халқ баромад. Марду зан, пири ҷавон ҳама ба вай шукру сипос меғуфтанд, оғарин меҳонданд. Маздак бо онҳо чунин хитобат кард:

– Эй мардумон, бидонед, ки тавонгару тиҳидаст, дорою нодор бо ҳам баробаранд. Тавонгар тор аст ва тиҳидаст пуд; набояд касе аз касе зиёдтар молу чиз дошта бошад. Афзунии моли тавонгар ба вай ҳаром аст. Ҳона, зан, мол ҳама бахшида-

нианд. Дини пок ин аст ва ман бо ин дин ҳамаро бо ҳам баробар мекунам, баландию пастиро ҳамвор месозам. Ҳар кас гайри ин дин бошад, нафрати Худо бар он дев бод!

Тавонгарон бар Маздак шўрида, аз шоҳ бастану күштани ўро талаб карданд. Камбағалон, бечораю бенавоён ба ҳимояти Маздак бархостанд. Аз онҳо худ ба худ лашкари фаровоне гирд омад.

Маздак бо он лашкар дар саросари мамлакат гашта, фалла ва дигар чизу моли боён, савдогарон, судхўронро мусодира ва дар байнин камбағалон, беваю бечорагон тақсим мекард.

Оммаи ҳалқи меҳнаткаши бенаво ба «дини нав» мегаравид:

Бар ў шуд ҳар он кас, ки дарвеш буд,
В-агар нонаш аз кӯшиши хеш буд.

«Дини маздакӣ» чунон қувват гирифт ва даъвати Маздаки суханвар чунон пурфасоҳату оташин буд, ки ҳатто шоҳ Қубод ҳам он динро пазируфт (аммо чунон ки баъд маълум шуд, пазируфтани ў маздакиро риёкорона будааст). Вай Маздакро ҳамоно дар вазири нигоҳ медошт.

Фирдавсӣ аз рӯйи аҳбори қадим ривоят мекунад, ки Маздак дину ойини нави худро бо шоҳ чунин тавзех мекардааст: – «Одамиздро панҷ чиз аз роҳи рост бароварда ба қачио гумроҳӣ мебарад: рашқ, ҳашм, кина, ниёз¹ ва оз². Ин панҷ чиз панҷ дев мебошанд ва ҳамеша дар қасди онанд, ки одамиро ба худ таслиму тобеъ гардонанд; онҳо ин қасди худро ба воситай хоста³ ва зан ба амал меоваранд. Чора он аст, ки одамиён ин ҳар дуро дар миён ниҳанд, яъне молу чиз аз они ҳама ва зан ҳам азони ҳама бояд бошанд».

Писари Қубод – шоҳзода Кисро мухолифи дини Маздак буд.

Рӯзе Маздак дар ҳузури шоҳ дasti шоҳзодаро гирифта гуфт:

¹. **Ниёз** – бо зориу талабандагӣ назди касе рафтan.

². **Оз** – тамаъ, тангчашмӣ, хирси чизу мол.

³. **Хоста** – молу матоъ, сарват, зару мол.

– Кисро бар дини мо нест, гумроҳ аст. Аз ин бояд дастхат гирифта шавад, ки ба роҳи дини мо хоҳад рафт.

Кубод аз Кисро пурсиid:

– Ту чӣ мегӯй?

Кисро дасташро бо тундӣ аз дasti Маздак чудо карда гуфт:

– Эй шоҳ, аз дини Маздак қаҷиу костӣ падид меояд.

Муҳлат бидех, ман дертар инро исбот хоҳам кард ва он гоҳ ба ту равшан хоҳад шуд роҳи рост қадом аст.

– Чӣ қадар муҳлат меҳоҳӣ? – пурсиid Маздак.

– Панҷ моҳ, – ҷавоб дод Кисро. – Дар сари моҳи шашум он чӣ бояд гуфт, ба шоҳ мегӯям.

Шоҳ ин муҳлатро ба ў дод. Қарор гузоштанд, ки пас аз панҷ моҳ ба сари ин гуфтугӯ бозгарданд.

Шоҳзода ба ҳар сӯйи мамлакат қас фиристода, доноёнро ба пойтаҳт талабид.

Аз шаҳрҳо доноён, мубадон ба даргоҳи вай омада анҷуман соҳтанд. Дар байнашон аз ҳар гуна бешу кам сухан рафт; қарор гузоштанд, ки агар шоҳ иҷозат дихад, дар ҳузури ў бо Маздак мубоҳиса кунанд; бигузор ин «пайғамбари навбаромада» ростию дини худ ва норостию дини Зардуштро исбот кунад. Вай исбот карда наметавонад, он гоҳ вой бар ҳоли ў!

Кисро назди шоҳ рафта ўро аз қарордоди анҷумани доноён огоҳ кард ва гуфт:

– Акнун фаро расид он рӯз, ки ман бояд дини беҳинро ихтиёр кунам. Агар ростию беҳӣ бо Маздак бошад, ман аз Зардушт ва «Занд»-у «Авесто» мегардаму дини ўро бо ҷону дил мепазирам ва ўро дар ҷаҳон ягона роҳнамо мегирам, аммо агар ростию беҳӣ бо ў набошад, ту ҳам аз дину ойини ў мегардӣ ва ўро бо пайравонаш ба дasti ман месупорӣ.

Кубод қабул кард; ба ин шарт аз бузургон ҷандоро гувоҳ гирифтанд.

Бомдоди рӯзи дигар доноён ва Маздакро ба дарбор даъват карданд. Дар боргоҳи Кубод маҷлиси мубоҳиса баргузор шуд. Яке аз мубадон сухан оғоз кард:

Чунин гуфт мубад ба пеши гурӯҳ
Ба Маздак, ки эй марди донишпажӯҳ!
Яке дини нав соҳтӣ дар ҷаҳон,
Ниҳодӣ зану хоста дар миён.

Чй донад писар, к-аш кй бошад падар?
Падар ҳамчунон чун шиносад писар?
Чу мардум баробар бувад дар чаҳон,
Набошанд пайдо қеҳон аз меҳон,
Кй бошад, ки чўяд дари қеҳтарй?
Чй гуна тавон сохтан меҳтарй?
Кй бошад марову туро коргар,
Чу мардум чудо монад аз бех батар?
Касе к-ӯ мурад, ҷою ҷизаш кирост,
Чу шуд коргарбанда бо шоҳ рост?
Ҳама қадхудоянду муздур кист?
Ҳама ганҷ доранд, ранҷур кист?
Зи диноварон ин сухан кас нагуфт!
Ту девонагй дорй андар нуҳуфт!
Ҳаме мардумонро ба дўзах барй,
Ҳаме кори бадро ба бад нашмарй!

Кубод ин гуфтори мубадро шунида, якбора бар Маздак барошуфт ва бо газаб ба ў хитобу итоб кард. Он гоҳ анҷуман пургалогула гашт, мубадони зардушти фарёд қашиданд, ки: - «Маздак аз даргоҳи шоҳ дур бод!», «Ў дини Яздонро табоҳ мекунад!», «Сараш ба дор бех!».

Ба ҳамин равиш мубоҳиса ба муроғия табдил ёфт Маздак-ро гунахкор мекарданд, vale ҳуди ўро сухан гуфтан намемонданд.

Шоҳ ба Кисро фармуд:

– Бигир ўро! Пайравонашро ҳам бигир! Бо онҳо ҳар чй меҳоҳӣ, бикун!

Кисро Маздакро ба зиндан фиристода, ҳуд бо сипоҳиёну гуломонаш ба такопӯйи гирифтани бастани пайравони вай афтод.

Шоҳзода боғи қалоне дошт, ки бо девори баланд иҳота шуда буд, ў пешакӣ дар он боғ ҷуқуриҳои бисёре кобонда монда буд, ҷуқуриҳо ним қади одам буданд. Бо фармони Кисро бандиҳоро ба он боғ оварда ҳамашонро як- як зинда дар ҷоҳҳо сар ба зеру по ба забар гӯронданд.

Он гоҳ Кисро фармуд, Маздакро аз зиндан ба наздаш оварданд. Шоҳзода бо гуруру тантанаи тамасхромез ба ў гуфт:

– Ба бөг бирав, ҳосили тухмеро, ки кишта будӣ, бибин!
Дараҳтонро тамошо кун, ки монандашонро на касе дида ва на
аз пешиниён шунидааст.

Донишманди асир ба бөг даромада, ҳазорон пойи одами аз
хок барафроштаро диду дар даҳшат афтод, фарёди чигар-
хароше бароварду галтид, аз ҳуш рафт:

Яке дор фармуд Кисро баланд,
Фурӯ ҳишт аз дор печон каманд,
Нигунбахтро зинда бар дор кард,
Сари марди бедин нигунсор кард.

Кисро ба овехтани Маздак қонеъ нашуда, боз ба часади
бечони вайаз камон тирҳо парронд...

Аз нигоранда:

«Пайғамбар»-и коммунизми хаёлӣ Маздак ва аввалин
пайравони ўро шоҳ, феодалҳои дунёвию рӯҳонӣ ҳамин тавр қир
карданд. Куштори вахшиёнаи маздакиён нахустин «корна-
моии» шоҳаншоҳи ояндаи Эрон Кисро буд, ки баъди бар таҳт
нишастанаш ба худ номи Ануширвон (Нӯширвон) гирифт ва
сониян анъанаи шоҳпарастии феодалий ба номи ў сифати
«одил»-ро часпонд. Асли номи ў Ҳусрав буд, арабҳо Ҳусравро
Кисро карданд. Қатли оми маздакиён дар соли 528 ё 529
милодӣ воқеъ гардид. Фирдавсӣ агарчи Маздакро бедин
мехонад ва «Ту гар боҳушӣ, роҳи Маздак магир» мегӯяд, вале
аз оҳангӯ тарзи баёни шоир маълум шуда меистад, ки ў ба
Маздаку ҷунбиши вай назари нек дорад, ҷунончи ў пешвои
ҷунбишро «Суҳангӯю бодонишу рою ком», «Гаронмоя мардеву
донишфурӯш» меномад «донишфурӯш» ба маъни паҳнкунан-
даи дониш аст; ба гумон Маздак пеш аз вазирии худ устод –
муаллими мактаб ё ки «мударрис» будааст. Ўро бедин ҳондану
«боҳушон»-ро аз рафтани ба роҳи ў манъ кардани шоир барои
худро аз тухмати «маздакигӣ» эмин гардонидан аст, зоро агар
вай ин тавр намекард, худашро монанди Маздак ба дор мека-
шиданд. Маздакиҳо ё дигар ҷараёнҳои иҷтимоии дар либоси
мазҳаб зуҳуркунанда, ки таълими Маздак дар онҳо таъсире
дошт, дар замони Фирдавсӣ ҳам вучуд доштанд; дарборҳо,
феодалҳо, арабоби дини расмӣ ононро саҳт таъқиб ва сарқӯӣ
менамуданд. Ҳуррамдинон, ки дар асрҳои миёна баробарии

мардумон ба дорой ва умумияти молу мулкро таблиг мекарданд, пайравони Хуррам – зани Маздак буданд, ки пас аз кушта шудани шавҳараш кори ўро давом доданий шуд.

Аммо ба Маздак нисбат додани таълими «дар миён ниҳодани зан», яъне инкори никоҳу оила бешубҳа тухмат, тухмати душманони ў буд. Таърих бо дасти душманони ў навишта мешуд; дар номаи бостонии мансур, таърихи шоҳони Эрон, ки Фирдавсӣ онро ба риштai назм кашид, тухмат дар ҳаққи Маздак сабт шуда буд, ва шоир наметавонист маолу мавзӯи ривоятҳои он номаро тафийр дихад, вай онҳоро дар дастони худ «холисона» ба назм нақл кард. Дар таблиғоти маздакиёни баъдина (дар асрҳои миёна) ва дар хуррамдинҳо ҳеч як фикри «дар миён ниҳодани зан» нест. Бояд гуфт, ки мо мисоли тухмати дар боло зикрёфтари аз тарафи кухнапарастҳо, реаксионерҳо, душманони ҳар як роҳу равиши нави прогрессивӣ дар замони худамон ҳам дидем. Вақте ки дар республикаҳои Осиёи Миёна колхозсозӣ сар шуд, боёну рӯҳониён бо истифода аз ақибмондагиу нодонии оммаи дехқонони асрҳо дар зулму истисмору ҷаҳолат зиста, ба онҳо талқин мекарданд, ки колхоз занонро ҳам «кумумӣ» мегардонад. Онҳо бо чунин тухматҳои чиркин дехқононро аз ташкили ҳоҷагиҳои колективӣ боздоштанӣ, аз колхоз тарсонданӣ мешуданд.

ДОСТОНИ БАҲРОМИ ЧӮБИНА

Воқеаҳои таърихии дар ин достон инъикосёфта дар соли 589 милодӣ рӯй додаанд. Империяи шоҳаншоҳони сосонии Эрон дар асари зиддиятҳои дохилӣ рӯ ба сустӣ оварда буд. Вай дар Фарб побанди ҷангӣ дуру дарозе бо Рум (Византия) буд, аз ин ҳолат туркон ва ҳазарҳо истифода бурда, дар шимол ба Арманистон ва Озарбойҷон, ки вилоятҳои канории империя буданд, ҳучум оварданд. Дар айни вақт аз ҷониби шарқ сарвари туркони ғарбӣ Янг Соуҳтегин (дар «Шоҳнома» Совашоҳ, тагоии шоҳаншоҳ Ҳурмузд) бо лашкари азим ва филони ҷангӣ ба Эрон юриш сар кард. Аз биёбонҳои Арабистон ду шайҳи араб ба ҳудуди Эрон тоҳта, то рӯди Фурӯт ҳамаро горат қарданд. Аз ҳама ҳавғонктар Совашоҳ буд. Ҳоқони туркони ғарбӣ муттағики Рум буда, ҳар ду бо мувоғиқат амал мекарданд.

Чун душманон, ба қавли муаррихи қадим Табарӣ «ба Эрон ҳамчун зеҳ камон, ки ба сари тир мепечад, пеҷиданд», дар мамлакат воҳима барҳост.

Шоҳаншоҳ Ҳурмузӣ барои мустаҳкам кардани ҳокимиюти худ чандин ҳазор аъёну ашрофро, ки аз ғанимати ҷангҳои пешина ва горати кишварҳову ҳалқҳои зеридастшуда сарватманд гашта, нуфуз ва иқтидор пайдо карда буданду бар ҳудашон фармонғармоии мутлақи шоҳаншоҳро намехостанд, инҷунин соҳиби дин ва ирфон – мубадон ва дабиронро, ки низ аз истибоди мутлақаи шоҳ безор буданд, кушта буд, бинобар ин вай ба вафодории ин табақаҳо эътимод надошт. Ҳурмузӣ ба дағъи сипоҳи туркони гарбӣ сипоҳдори дараҷаи дувум ва аммо содик – ҳокими вилояти дурдаст Баҳроми Ҷӯбинаро фиристод.

Бояд гуфт, ки ваҷҳи муҳимми иқтисодии ҷангӣ туркону румиён бо давлати Эрон – абрешим буд; абрешим он вақтҳо аз ҳар чӣ гаронбаҳотар ва чун тилло сарвати асосӣҳисоб меёфт; ҳонҳо ва аъёну ашрофи турк абрешими аз Ҷин (Хитой) гирифтаашонро ба воситаи бозаргонони сүғдӣ ба Рум бурда мефурӯшонданд ва ба ин тарик тавонгар мешуданд. Роҳ ба Рум аз болои Эрон мегузашт, vale чун Эрон бо Рум солҳои дароз дар ҳолати ҷанг буд, бозаргононро аз ҳудуди худ намегузаронд; дар Туркистон ва Суғд абрешими фаровоне ҷамъ шуда, бе тиҷорат хобида буд. Аз тарафи дигар Рум ҳам муҳтоҷи абрешим буд – вай ба бадали абрешим дар кишварҳои Аврупо ҳама чиз ва ҳатто лашкар меҳарид. Ин аст, ки ба шикастани «садди эронӣ» ва кушодани роҳи савдо байни Туркистон ва Рум ҳар ду тараф манфиатдор буданд.

Фирдавсӣ достони Баҳроми Ҷӯбинаро тақрибан дар байни солҳои 1000 – 1010, яъне чаҳор аср пас аз ҷоқеаҳои соли 589 милодӣ навишт. Сарфи назар аз нуктаҳои афсонавӣ ва нимағсонавие, ки то замони Фирдавсӣ ба қиссаи Баҳроми Ҷӯбина оmezish ёфта буданду дар «Шоҳнома» ҳам манзум карда шудаанд, шоири бузург вақоен таъриҳро асосан дурусту рост баён мекунад.

ИМТИҲОНИ ВАЛИАҲД

Нўширавон дар пиронсолй хост яке аз писаронашро валиаҳд кунад. Раъяш ба шоҳзода Ҳурмузд қарор гирифт. Фармуд, ки нахуст мубадон фахму фаросати ўро бисанчанд.

Мубадон дар боргоҳ ба ҳузури шоҳ анҷуман карда шоҳзодаро даъват намуданд. Бузурчмехри донишманд аз номи мубадон ба пурсиш сар кард:

- Эй шоҳзодаи некахтар, он чист, ки чон ва хирадро равшан мекунад?
- Дониш, – ҷавоб дод Ҳурмузд.
- Он, ки тан аз вай беш аз ҳар чӣ баҳра мебараҳ, чист?
- Бурдборӣ¹.
- Аз сифатҳои судманд қадомро бештар меписандӣ?
- Ҳаёро.
- Чист он, ки мартабаи мардро баланд мекунад?
- Беозорӣ ва додгарӣ².
- Аз фарзандон қадомин назди падар арҷманӣтар аст?
- Он ки ба падар меҳрубонтар аст.
- Ҳоли қадом қас раҳмангезтар аст?
- Ҳоли бузурге, ки бандай марди носазое³ шудааст.
- Сазовори сарзанишу маломат кист?
- Он ки ба мардуми носипос⁴ некӣ мекунад.
- Дар дунё аз кучо гурехтан беҳтар аст?
- Аз кишваре, ки подшоҳаш бедодгар бошад.
- Одамӣ дар зиндагӣ ба чӣ бояд аз ҳар чӣ бештар шодӣ кунад?
- Ба бародар ё дӯсти дилором.
- Замоне, ки онро бояд ситоиш кунем, қадом аст?
- Замоне ки бадгумонӣ ва бадгумон гум шуда бошанд.
- Аз дӯстон қадом қадрноктар аст?
- Оне ки ёр аст, ки ёрӣ мекунад.
- Дар ҷаҳон кӣ бисёртар дӯстон дорад?

¹. **Бурдбор** – сабр, тоқат.

². **Додгарӣ** – адолат.

³. **Носазо** – паст, нолоиқ.

⁴. **Носипос** – ношукр.

- Он ки фурӯтантару¹ босаховаттар аст.
- Кӣ бисёrtар душман дорад?
- Он ки забонаш ба бад гуфтан густоҳ аст.
- Душвору ба дил пурозор чист?
- Ҳамнишини бадгӯву бадсоз.
- Гувоҳи ростгӯтарин кадом аст?
- Озмоиш.
- Зиёнкортири зудгузару пушаймониовар чист?
- Ҳавою ҳавас, ки бар дил ғолиб шудааст.
- Чизи гирдгардоне, ки сар аз поящ намешиносӣ, чист?
- Дӯсти нодони бекавли ҳулхулимазҳаб.
- Ситамгори бешарму ҳаё кист?
- Дуруғғӣ.
- Табоҳӣ ба дунё аз гуфтори кист?
- Аз гуфтори суханчини дурӯя.
- Айбе, ки пас аз пушаймонӣайbtар мешавад, кадом аст?
- Лоғу газоф аст, ки гӯянда гоҳо аз он пушаймон мешавад ва аммо ҳамин ки даҳон ба гуфтор боз кард, боз онро пеш меоварад.

ГУФТОР ВА КИРДОР

Собит шуд, ки шоҳзода хирадманд аст. Шоҳ ва мубадон ба вай оফарин хонданд ва падараш ўро валиаҳд кард.

Чанде гузашт, Нӯширавон мурд ва Ҳурмузд бар таҳти нишаст. Подшоҳ, ки шуд, ҳӯи бад пеш овард. Ба ҳунрезӣ пардоҳта вазирону дабирони падараш ва боз бисёр мубадону донишмандон ва далерону кордонони бегуноҳро кушт. Аз зиндаҳо ононе, ки ҷавобҳои Ҳурмуздро ба пурсиҳҳои Бузурҷ-мehr медонистанду аз вай умеди додгустарӣ ва некуқорӣ доштанд, навмед гаштанд, тарсиданд, пинҳон шуданд, гурехтанд. Дар натиҷа дар мамлакат ҳарҷу марҷ рӯй дод, нофармонии ошкору ниҳон сар зад, шӯру ошӯб барҳост. Пояи салтанати Ҳурмузд суст шудан гирифт.

Ин ҳол аз душманони беруна пинҳон намонд, онҳо аз ҳар ҷониб ба Эронзамин тоҳтанд. Аз Шарқ шоҳи туркон Сова, аз Фарб лашқари Рум, аз Шимол ҳазарҳо, аз биёбони Арабистон

¹. **Фурӯтан** – хоксор

Аббос ва Амру ном ду амири араб хучум оварданд. Хавфноктарин тачовузкорон Совашоҳ буд, ки бо чорсад ҳазор лашкар ва ҳазору дусад фили ҷангӣ аз роҳи Ҳирот зер карда меомад. Лашкарҳои сарҳадии Эрон торумор, марзбонон бедасту по, шоҳ Ҳурмузд саросемаву саргум шуда буданд. Шоҳ:

Пушаймон шуд аз күштани мубадон,
Зи даргоҳ гум гаштани бихрадон.
Надид ў ҳаме мардуми ройзан¹,
Бупечид Ҳурмузд бар хештан.

Вай мардумони номдорро ба дарбор ҳонда, бо онҳо машварат кард, ки чора чист ва чӣ бояд кард. Ҳар навъ суханҳо гуфта ва ҳар гуна андешаҳо ронда шуданд. Номдорон гуфтанд:

– Эй шоҳ, ту аз оину дин баргашта, мубадон, дабирони ҳудро күштӣ ва акнун маслиҳати корро аз мо мепурсӣ, мо зеридастон чӣ медонем? Ҳамаи мо баробари як мубад неstem. Ту шоҳи хирадманд, ки бошӣ:

Барандеш, то чораи кор чист,
Бару буми² моро нигаҳдор кист.

Ягона мубади зинда монда, ки вазири шоҳ буд, чунин маслиҳат дод:

– Ба румиён вилоятҳои пештар ишғолшударо баргардонда, бо онҳо сулҳмебандем; арабҳои ба ҳудуди Эрон тоҳтаро несту нобуд мекунем; ҳазарҳо аз нобуд шудани моли фораткардаашон тарсида, бо сипоҳи мо ҷанг намекунанд ва мегурезанд. Ҳатари калон фақат аз Совашоҳ аст:

Зи роҳи Ҳурмузд бувад ранчи мо,
Ки вайрон кунад лашкарӯ ганчи мо.
Чу турк андаромад зи Ҷайхун ба ҷанг,
Набояд бад-ин кор кардан диранг.

Ҳурмузд пурсид:

¹. Ройзан – боандеша, ботадбир.

². Бару бум – сарзамин, диёр, ватан.

– Бо Совашоҳ чӣ кор кунем?

Мубад гуфт:

– Лашкар бисоз ва ба ҷанги ў бархез, ки сарафrozии подшоҳ бо лашкар аст.

Шоҳ фармуд, рӯйхати сипоҳиёнро оварданд – сипоҳ аз савору пиёда сад ҳазор баромад.

– Бо ин лашкар, – гуфт мубад, – метавонем роҳро бар Совашоҳ бандем, барои ин фақат шоҳаншоҳ бояд, ки каҷиву костиҳоро барҳам занад, ҷӯёи ростӣ ва одамгарӣ бошад, зеридастонро аз балоҳои ба сарашон омада бираҳонад.

«Каҷӣ ва костӣ» гуфтани мубади хушманд ва нотарс киноя аз каҷдилуву бадгумонии шоҳ, аз ҳабсу қатли одамони бегуноҳ буд, донишманд аз ин бадхулқиву бадкирдорӣ даст кашидани шоҳ, ба росткориву адолат рӯ овардани ўро талаб мекард.

Ҳурмузд агарчи аз кинояи талхи вазир дарунакӣ ҳашм гирифт, лекин ночор маслиҳати хирадмандонаи ўро пазируфт, якчанд шаҳру қалъаҳои румиёнро, ки шоҳони Эрон забт карда буданд, ба қайсар баргардонида бо вай сулҳ баст; ба Арманистону Озарбойҷон бо сардории Ҳурроди Барзин лашкар фиристиода, ҳазарҳои ба он диёр тоҳтаро парешон соҳт ва гурезонд; арабонро ҳам бо фиристодани озука «розӣ» карда аз Ирок баргардонд.

Акнун фақат Совашоҳ монда буд. Ҳурмузд саркардаи далер ва кордонеро мечуст, ки дар садоқати ў ба шоҳ ҷойи шак набошад, то ки ўро солори лашкар карда ба ҷанги Совашоҳ фиристад.

Шоҳ ғуломи зирақе дошт, Настӯҳ ном, ба шоҳ гуфт:

– Падари ман Мехронситод марди хирадмандест, ки ин замон дар деҳаи дур гӯшанишин шуда «Занд»-у «Авесто» меҳонад, дар ин наздикӣ ба диданаш рафта будам, ба вай аз тоҳтани Совашоҳ ба Эрон сухан гуфтам, падарам гуфт: – «Рози ниҳоне ҳаст, ки ман медонам, ва агар шоҳ пурсад, мегӯям».

Шоҳ фавран номдореро назди Мехронситод фиристод, то ўро зуд ба даргоҳ овард.

РОЗИ МЕХРОНСИТОД

Чун пирамард омад, шоҳ аз вай он розро пурсид. Мехронситод чунин гуфт:

– Эй шаҳрёр, он гоҳ ки падарат духтари хоқони Чиро ба занӣ хост, ба хостгорӣ бо ҳамроҳии саду шаст мард ман ҳам рафта будам. Хоқон аз ситорашиносон толеи духтарашро ҷӯё шуд, онҳо толеашро чунин диданд, ки аз вай ва шоҳи Эрон писаре зода мешавад:

Сияҳчашму пурхашму нобурдбор,
Падар бугзараид, ў шавад шаҳрёр.

Дар замони подшоҳии ў шоҳи машриқ бо сипоҳи бузурге омада Эрон ва Яманро мегирад, шоҳи Эрон аз вай ба тарсу бим меафтад, он гоҳ яке аз ғуломонаш, ки:

Ба боло дарозу ба андом хушк,
Ба гирди сараш ҷаъдмӯе¹ чу мушк.
Қавӣ устухонҳову бинӣ бузург,
Сияҳчурдаву тундгӯву сутург

мебошад ва лақабаш Ҷӯбина аст, бо андак лашкар шоҳи машрикро ногаҳон шикаст дода, ҳамаи сипоҳи ўро торумор мекунад. Ту аз кишварат ҳамин мардро бичӯй.

Мехронситод инро гуфта чон супурд. Шоҳ аз вай ва аз суханонаш дар ҳайрат монда, фармуд он мардро аз рӯйи нишонаҳояш, ки пирамард баршумурд, ҷустуҷӯ кунанд. Яке аз чокарони шоҳ, Зодфарруҳ ном, гуфт, ки аз рӯйи ин нишонаҳо он мард Баҳром писари Гуштосп аст, саворе сарафroz, марзбони вилояти сарҳадии Бардаъ ва Ардабил.

Хурмузд дарҳол савореро сӯйи Ардабил давонда фармуд, ки Баҳромро танҳо бесипоҳ ба даргоҳ биёрад.

¹. Ҷаъдмӯй – мӯйи ҷингила.

БАХРОМ ДАР НАЗДИ ШОХ

Марде миёнсоли қаддарози хушкбадан, калончуссаи қави-устухон, сиёхчурда, мўйсари чун мушк сиёҳаш чингила, дар пешгоҳи Хурмузду ҳозир шуд. Вай Бахроми Чўбина буд. Шоҳ ўро навоҳт ва дар паҳлуи таҳташ ба курсӣ нишонда ба пурсиш даромад:

– Бо Совашоҳ оштӣ кунам ё бичангам?

– Агар вай ҷангидан ҳоҳад, оштӣ хостан ҳазимат аст, ки бадҳоҳро далер мекунад, – ҷавоб дод Бахром. – Вакти разм базм кардан фармонбари душман шудан аст.

– Агар ман аз ҷо начунбам, Совашоҳ диранг ҳоҳад кард?

– Агар бадҳоҳ аз дод сар печад, ба фол беҳтар аст; бедод ба дод пойдорӣ карда наметавонад. Оташу об бо ҳам намесозанд. Ту бо душмани бадкирдор разм бичӯй. Агар дигаргуна рафткор кунӣ, сипеҳри гардон ба ҷойи ту шоҳи навро менишонад. Мечангем:

Чу неру ба бозуи хеш оварем,
Хунар ҳар ҷӣ дорем, пеш оварем

ва он гоҳ моро на ба даргоҳи Яздон гуноҳ ҳоҳад буд ва на пеши бузургон шармсорӣ. Агар аз ҷанг сар тобед, душмани айбӯй ҷӣ ҳоҳад гуфт? Моро тарсуси беҳиммат ҳоҳад хонд. Ҳар ҷӣ қадар сипоҳу камону тегу кӯпол, ки дорем, ҳамаро ба кор медарорему мечангем, он гоҳ агар пирӯзӣ наёбем, дил аз некбаҳтӣ қанда ба фармони душман мешавем.

Хурмузду аз суханони Бахром дилаш таскин ёфт, лекин атрофиёни ў дилхун шуданд ва чун аз даргоҳ берун омаданд, Бахромро сарзаниш карданд, ки: – Бисёр далерӣ макун! Лашкари Совашоҳ аз мӯру паشا афзунтар аст. Акнун ту бо он гуфтore, ки дар пеши шоҳ рондӣ, бояд худат солори лашкар шавӣ.

– Агар шоҳ фармон дихад, ман ҳозирар, – гуфт Бахром.

Мехтарон ин сухани ўро аз худашон даҳчанд афзуда ба шоҳ расонида буданд, ки шоҳ дарҳол Бахромро сипаҳсолор кард.

ЛАШКАР ОРОСТАНИ БАҲРОМ

Сипоҳ дар пеши сипаҳсолор саф кашид. Чӯбина аз вай дувоздаҳ ҳазор савори зиреҳдору баргустувондорро яккачин карда ба рӯйхат даровард. Ҳамаи саворон чилсолагон буданд, солор сарбозони синнашон аз чиҳил кам ё бешро рад кард.

Хурмузд ба ин кори Баҳроми Чӯбина тааҷҷуб карда, аз вай пурсид:

– Шунидай, ки рӯзи ҷанг аз бисёриилашқари Совашоҳ замину замон меларзад? Пас ҷаро аз лашкар фақат дувоздаҳ ҳазор баргузидӣ? Ин шумора лашкар бо лашқари бешумори душман чӣ гуна мечангад? Ҳам ба ҷойи ҷавонони шамшерзан ҷаро чилсолаҳоро гирифтӣ?

Баҳром ба вай ҷавоб дод:

Ки чун баҳти пирӯз ёвар бувад,
Раво буд, агар ёр камтар бувад.

Достонҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки, – гуфт боз Баҳром, – Рустам ба ҷанги Ҳомоварон барои аз банд ҳалос кардани Кайковус ба муқобили лашқари бекаронаи душман фақат дувоздаҳ ҳазор сипоҳ бурд ва пирӯз шуд. Гударзи Кашибодагон ба кини Сиёвуш бо дувоздаҳ ҳазор лашкар рафт ва зафар ёфт. Исфандёр бо дувоздаҳ ҳазор сипоҳ қалъаву лашқари Арҷоспро зеру забар кард. Аз ин зиёд лашкар ба ҷанг бурдан салоҳ нест:

Сипаҳбуд¹, ки лашкар фузун аз шумор
Ба ҷанг оварад, печад аз корзор.

Дигар пурсидӣ, ки, – ҷаро ман ба ҷойи ҷавонон чилсолаҳоро иҳтиёр кардам. Чилсола ботаҷриба аст ва мардонагӣ дар вай бештар. Қадри нону намакро медонад. Аз таънаи бадгӯён, аз нангӯ бадномӣ метарсад. Зану фарзанд, хонавода дорад, ки аз баҳри онҳо ҷонашро дарег намедорад. Ҷавон ба ҷиз фирефта мешавад; сабру тоқаташ кам; зану фарзанд, замину кишт надорад, ки барои онҳо фидокорӣ намояд; арзандаро аз беарзиш фарқ намекунад. Чун бидуни

¹. Сипаҳбуд – сипаҳсолор, сарлашқар.

тачриба кас хирад намеёбад, чавон аслу мояи корхоро намебинад, агар дар ҷанг пирӯз гардад, аз шодӣ ҳудашро гум мекунад, ва агар ба танаш андак осебе расад, ба душман пушт менамояд.

Гуфтори Баҳром ба Ҳурмузди писанд омад.

Лашкари яккачини чилсолагон ба шоҳ манзур карда шуд. Шоҳ ба Баҳром байраки ҷангии Рустами Золро, ки сурати аҷдаҳо дошт, супурд ва гуфт:

Гумонам, ки ту Рустами дигарӣ
Ба мардиву гурдиву фармонбарӣ.

Сарлашкар ба сари ғурӯҳи пешгарди сипоҳ Ялонсина ном паҳлавони корозмударо гузошт ва фармуд, ки вай рӯзи набард дар сафи пеш асп гардонда, ҷангваронро ба ҷанг далер ва рӯҳбаланд намояд. Пушти сипоҳро ба Нардогушасп супурд, ин диловар мебоист маймана ва майсара – боли рост ва боли чапи лашкарро барҷо нигоҳ дошта ва бору бунаи онро саришта мекард.

Пас Баҳроми Ҷӯбина ба сипоҳ ҷунин хитоб кард:

– Эй номдорони равшанравон! Гоҳи сафару ҷанг ба мардумон бадӣ накунед, озору зиён нарасонед. Шабонгоҳ ҷун ҳурӯши карнайҳоро ўшунидед, якбора аз ҷой ҷунбеду бо ғавғову ҳаёҳу ба пеш асп афканед.

Шоҳ аз кордории Ҷӯбина хушнуд гашта барои ӯ дари ганҷҳои зару сим ва анборҳои аслиҳаро боз кард, галаҳои аспони бодпоро аз дашт оваронда ба ихтиёри ӯ voguzoшт.

Он гоҳ лашкар дар зери байраки аҷдаҳопайкари таҳамтаниӣ ба ҷангни зидди таҷовузкорон раҳсипор гардид.

Ҷун аз пойтаҳт – шаҳри Тайсафун баромаданд, ҷунон шуд, ки дар дашт ҷашми Баҳроми Ҷӯбина ба қосаи саре афтод, вай дар ҳоли тоҳти асп он қосаи сарро ба нӯги найза гирифта ба дур ҳаво дод ва гуфт:

– Ман сари Совашоҳро бурида ҳамин тавр ба пеши сипоҳаш меафканам.

Ҷосуси пинҳонии шоҳ, ки дар лашкар буд, ин ҳодисаро ба шоҳ ҳабар дод, шоҳи бадгумон аз ин кори Баҳром фоли бад гирифт: – «Ба ҷойи ин ки Совашоҳро баста ба назди шоҳаншоҳ мебарам гӯяд, сари ӯро мебурам гуфтааст! – меандешид

Хурмузд. – Баҳром саркаш ва бадхӯй аст, бо ман ҳам ба дуруштӣ сухан гуфт. Вай бо ин дуруштиву ҳӯйи бадаш, агар бар Савашоҳ зафар ёбад, ба ман нофармойӣ ҳоҳад кард ва ҳатто ба васвасаи шоҳ шудан афтад ҳам, аҷаб нест».

Хурмузд бо ин хаёлу гумон шаб хобаш набурд ва барҳоста аз навқаронаш якеро аз пушти Баҳром давонд то ба ӯ гӯяд: – «Имшаб дар он ҷое, ки ҳаст, биисту лашкарро ақиб гардон ва зуд ба наздам биё, ки аз панд сухане ба ёдам омад, меҳоҳам дар хилват ба ту гӯям».

Навкар фармони шоҳро ба Баҳром расонд. Сипаҳсолор чунин ҷавоб дод:

– Ба шоҳ аз забони ман бигӯ: – «Лашкарро аз роҳ намегардонанд, аз роҳ баргаштани сипоҳ ба фол бад аст, ба душман қувват медиҳад. Пирӯз ки шудам, ба наздат меоям ва кишвару лашкарратро гавҳарафшон мекунам».

Вай лашкарро ба юришу шабона ронд. То Ҳузистон рафтанд, аз сипоҳиён ба касе аз мардумони шаҳру дехоти сари роҳ зиён нарасид. Дар Ҳузистон зане ҷуволи коҳро барои фурӯш ба лашкаргоҳ овард, саворе коҳро бо ҷуволаш бардошт ва баҳояшро надод, занак ба Баҳром шикоят кард, Баҳром фармуд – он сарбозро ёфта ба наздаш оварданд.

– Коҳи бевазанеро ба горат бурдӣ? Аз ин бадтар гуноҳе нест! – гуфт сарлашкар ва сарбозро бо шамшер аз миёнаш ду ним кард ва ба сипоҳиён нишон дода ҳурӯшид, ки: – Эй ҷанговарон! Ҳар кӣ пари коҳе аз мардумон ба муфт ситонад, сазояш ин аст! Ҳар чӣ ки ҳаред, баҳояшро дихед!

Сипас вай лашкарро ба роҳи Ҳурросон ронд.

ҲИЛАИ ҲУРМУЗД

Дар пушти лашкари ба ҷанг рафта Хурмузд низ осуда нанишаст. Вай агарчи аз гуфттору рафтори Баҳроми Ҷӯбина хотираш як қадар таскин ёфта буд, аммо ҳамин, ки аз бисёрии лашкари Савашоҳ меандешид, тарсу ҳарос бар вай ғалаба мекард ва дилаш ба такопӯ меафтод.

Шабе аз шабҳо вай аз меҳтарон Ҳурроди Барзини вазирро ба наздаш ҳонда гуфт:

– Ба назди Савашоҳ меравӣ, нома ва ҳадяҳои маро мебарӣ. Сари роҳ Баҳромро мебинӣ ва мегӯйӣ, ки ман ба василаи номаи

пандомез ва хадяҳо Соваро фирефта, ба доми ту меоварам. Дар қароргоҳи Совашоҳ лашкарашро бубин, ки чӣ гуна ва чанд аст, сипоҳдорон ва паҳлавононаш қиҳоанд.

Хурроди Барзин бо номаву хадяҳои шоҳ равон шуд. Сари роҳ бо Баҳром воҳӯрда ўро аз рози шоҳ огоҳ кард ва аз вай гузашта ба қароргоҳи душман расид.

Рӯзе чанд Совашоҳро ба лоғу газоф ва бо хабарҳои росту дурӯги Эрону дарбори шоҳ андармон карда, ба Баҳроми Ҷӯбина имкон дод, ки пештар биёд, Ҷӯбина ба наздикии Ҳирот расида дар марғзорҳо ҷодир зад.

Талояи Совашоҳ сипоҳи Баҳромро дида, ба Сова хабар дода буд, ки шоҳ фиристодай Ҳурмуздро аз ҷодираш оваронда ба тундӣ итоб кард, ки:

– Эй фирабгар, ту аз ҷониби Ҳурмуздшоҳ омадӣ, ки ба ман дом гузорӣ? Лашкари эрониёнро овардай, ки акнун дар марғзори Ҳирот ҷодир зодааст!

Хурроди Барзин худро набоҳт ва гуфт:

– Агар дар пеши сипоҳи ту андак сипоҳе пайдо шуда бошад, ту аз ин ба зиштӣ гумон мабар, вай ягон марзбони роҳгузар будагист ё эҳтимол саркардае аз лашкари Ҳурмуздшоҳ сӯйи ту барои таслим шудану амон хостан омада, ё ки шояд корвони бозаргоне бо дастаи муҳофизони худ дар он ҷо мансил карда бошад. Охир, қадом сипоҳдор ҷуръат карда бар зидди лашкари беканораву пилони ҷангии ту меояд?

Совашоҳ ба сухани ў бовар карда осуда хотир шуд. Хурроди Барзин дар шаби торик аз ҷодираш баромада гурехт.

Совашоҳ шабона писараш Фагфурро бо як даста сарбоз сӯйи Ҳирот фиристод, то бидонад, ки сипоҳиёни кӣ ва ҷаро дар он ҷо ҷодир зодаанд.

Шоҳзода ба наздики қароргоҳи Баҳром расида савореро барои аз он сипоҳ хабар овардан пештар фиристод. Савор асп тозонда рафт ва сӯйи лашкари Баҳром овоз дод, ки:

– Солори шумо қист? Шоҳзода Фагфур ўро дидан меҳоҳад!

Баҳроми Ҷӯбина байраки рахшон ба даст аз ҷодир баромад.

Фагфур аспи аракшорашро сӯйи ў ҷаҳонда якбора суолбононаш кард:

– Ту қистӣ? Аз кучо меойӣ? Ҷаро дар ин ҷо истодай? Ё магар дар Порс одам күштигу аз ҳашми шоҳ гурехтӣ?

Бахром гуфт:

– Ҳаргиз мабод, ки ба шоҳи худ бадӣ кунам. Сипаҳсолор Бахроми Ҷӯбина ҳастам, бо фармони шаҳаншоҳ аз Тайсафун ба разми лашкари Совашоҳ омадам.

ГУФТУГӮ БО СОВАШОҲ

Фагфур зуд баргашт ва дидаву шунидаашро ба падараш баён кард.

Сова Хурроди Барзинро талабид, гуфтанд, ки вай гурехтааст...

Совашоҳ зуд яке марди кухансоли обрӯмандро ба назди Бахром фиристода фармуд, ки ба вай аз забони шоҳ чунин гӯяд:

– «Ҳурмуздшоҳ магар марги туро меҳост», ки:

Ба ҷанге фиристод назди касе,
Ки ҳамто надорад ба гетӣ басе.
Туро гуфт: – «Рав, роҳ бар вай бигир!»
Шунидӣ ту гуфтори дилнопазир.
Агар кӯҳ пешӣ ман ояд ба роҳ,
Зи пой андарорам ба пилу сipoҳ!

Бахром ин суханони Соваро аз забони фиристодаи ӯ шунида ҷавоби қӯтоҳе дод:

– Шоҳаншоҳ Ҳурмузд агар аз марги ман хушнуд мешуда бошад, ман ба мурдан розиам.

Фиристода баргашта посухи Ҷӯбинаро ба Совашоҳ расонд. Сова ӯро боз пас фиристод, то ба ӯ гӯяд: – «Ба фармонбарӣ назди ман ойӣ, ҳар ҳоҳишӯ орзуе, ки дошта бошӣ ба ҷо меорам».

Бахром ба вай чунин ҷавоб фиристод: – «Агар бо шаҳрёри ман оштӣ кунӣ, туро дар ин диёр меҳмон мекунам ва ҳар ҷӣ фармой ба ҷо меорам, ба сipoҳат симу зар, ба сipoҳдоронат кулоҳу камар мебахшам; ба шоҳ кас мефиристам, то ки ба ними роҳ омада туро пешвуз гирад; лекин агар ба ҷанг омада бошӣ, ба ҷангӣ наҳанг омадай; аз дашти Ҳирот чунон бармегардӣ, ки ҳар меҳтар ба ҳоли ту ҳоҳад гирист; туро дар пеш ҷоҳ ва дар пушт боду борон ҳоҳад буд».

Совашоҳ аз фиристода ин суханони Бахромро шунида саҳт барошуфт ва ҷавоб фиристод, ки: – «Ҳар кӣ бо ту ҷангаду туро

кушад, обрӯ намегирад, зеро ту чокари подшохе мебошӣ, ки ў чокари ман аст. Аммо агар амон хоҳӣ, туро мақоми баланд ва молу дунё медиҳам ва лашкаратро бо ҳадяву баҳшишҳо хушнуд меқунам».

Баҳром ба ин суханони газандаи Совашоҳ чунин посух дод: – «Шоҳаншоҳи ман аз баробар шудан бо чун ту шоҳи фурӯмоя ор карда, ба ҷанги ту маро, ки чокараш ҳастам, фиристод. Лекин ман аз хурдсолӣ дар байни сипоҳ буда ва размоварӣ омӯхтаам, то ки хонадони Совашоҳро аз бун барканаму сарашро ба шоҳ фиристам ва ҳатто ба нӯғи найза ҳам нагирам, зеро вай ба ин намеарзад. Агар ту аз мани «зинҳорӣ»⁴⁰ нанг дорӣ, пас маро ҷуз ба рӯзи ҷанг наҳоҳӣ дид ва дидори аҷдаҳои дирафшам марғи туст».

РАЗМ

Сухан тамом шуд ва ҷанг ногузир гашт. Совашоҳ лашкари фаровони худро бо пилони ҷангӣ сӯйи Ҳирот ронд.

Сипоҳи Баҳроми Ҷӯбина низ ба разм саф орост. Пушти сипоҳи ў ба шаҳристони Ҳирот такя мекард, лекин ҷойи лашкари Совашоҳ дарае буд, се тарафаш қӯҳсор, ки барои саф оростан тангӣ мекард. Сова аз ҷангидан дар ҳамин ҷойи танг ҷора надошт. Вай аз лашкари бузурги худ танҳо саду бист ҳазорро дар размгоҳ ҷой дода тавонист чил ҳазор боли рост, чил ҳазор боли ҷап ва чил ҳазор пушти сипоҳ. Боқӣ ҷандин даҳ ҳазор лашкар бекор истод. Ба болокории ин, пилон, ки ба пеш бароварда шуда буданд, чун девор роҳро ба лашкари худӣ бастанд. Совашоҳ аз ин ҳолат бимнок ва ошуфтаҳол буд, вай талояи худро дашном медод, ки аз пайдо шудани сипоҳи эронӣён бехабар монд ва онҳо ногаҳон омада Ҳиротро ишғол кардану турконро ба ҷангидан дар ҷойи танг водоштанд. Сова боз ба назди Баҳром қас фиристода, дари гуфтугузорро боз кард, ўро гоҳ панд дод, гоҳ таҳдид намуд, гоҳ ваъдаю вайд кард, ки пас аз пирӯзӣ ёфтанаш Баҳромро бар таҳти Эрон менишонад, дuxтарашро ба вай медиҳад ва ғайра ва ҳоказо. Лекин Ҷӯбина фирефта нашуд, тан надод ва чун қӯҳ барҷо истод.

⁴⁰. Зинҳорӣ – ба маънни тобеъ, бандон (гулом), чокар.

Вай дар он муддат, ки ба Ҳирот истод, чангро пешбинй карда, дар ду бари размгоҳи ояндаи лашкараш аз гил ба баландии даҳ газ девор бароварда буд, то ки аз ҷангваронаш қасе ғурехта натавонад.

Лашкари ҳоқон аз лашкари Баҳром сӣ қарат зиёд буд, аз мушоҳидон он сипоҳи азим Ҳурроди Барзинро, ки ғурехта ба назди Баҳром омада буд, воҳима гирифт.

– Дилпурин ту аз чист? – гуфт ў ба сипаҳсолор. – Магар намебинй, ки дар доми ҳалокат афтодай? Биандешу ҷони ӯрениёнро бар бод мадеҳ ва ба ҷони худат ҳам ҷабр макун.

– Мардумони шаҳри Тӯрон аз мардӣ ҷизе насиб нашудааст, – ҷавоб дод Ҷӯбина ба Ҳуррод, ки зодгоҳаш дар канори баҳр буд, – шумоён аз сари баҳор то поёни тирамоҳ моҳӣ мегиряд, ту марди ғурзу шамшер нестӣ, олатат шасти моҳигирию пешаат моҳифурӯшист. Сахар офтоб аз пушти кӯҳ, ки баромад, ман ба ту корзорро нишон медиҳам.

Дабири⁴¹ бузурги шоҳ, ки бо Баҳром буд, ҳамчунин дар тарсу ҳарос афтода буд ва ба ў мегуфт:

– Ту ба лашкари душман нигоҳ кун, аз бисёрии он:

На хок аст пайдо, на дарё, на кӯҳ.

Баҳром яке саҳт бар вай ҳурӯшид ки:

Туро аз давот асту қиртос⁴² кор,
Зи лашкар кӣ гуфтат, ки мардум шумор?!

Дабир назди Ҳурроди Барзин рафт ва гуфт: – «Роҳнамои Баҳром ҷуз дев нест» ва пас ҳар ду пирамард дар ғами ҷон ба қунҷе ҳазида пинҳон шуданд.

Пагоҳӣ ҷанг сар шуд. Баҳроми Ҷӯбина:

Сипаҳро биорост, ҳуд барнишаст
Яке ғурзи парҳошдида ба даст.
Ҳурӯше баромад зи пеши сипоҳ,
Ки: – «Эй ғурздорони зарринкулоҳ!

⁴¹. Дабир – дафтардор, хисобдори даромадҳои пулӣ давлат.

⁴². Қиртос – қофаз.

Зи лашкар касе, к-ӯ гурезад зи чанг,
Агар шер пеш оядаш ё паланг,
Ба Яздон, ки аз тан бибуррам сараш,
Ба оташ бисӯзам тани бебараш!».

Тӯрониён ба боли рости эрониён зарба зада, сафҳои пеши онро шикаст доданд. Баҳром ба қалби тӯрониён ҳамла бурд ва аз он қалбгоҳ дид, ки боли рости сипоҳаш гурезон шудааст, сӯйи он асп барангехт ва:

– Эй бехимматон! Номуси чанговариатон кучо шуд?! – гӯён наъра қашида, се савори гурезонро бо зарби найза сарнагун кард. Дигар гурезаҳо ақиб гаштанду боз ба разм даромаданд.

Чӯбина пешопеши чангваронаш чун шери гурусна бар боли рости тӯрониён асп афканд ва онро барҳам зад; аз он ҷо ба гурӯҳе, ки Соловаҳоҳ дар вай буд, ҳамла бурд, Сова пилонро пеш баровард, Баҳром камонро зеҳ кард, ба пилон фурсат дод, ки наздиктар биёянд ва он гоҳ хартумҳо ва ҷашмҳои онро нишон гирифта тирпарронӣ сар кард, камондорон ҳам бо фармони вай пилонро саҳт ба тирборон гирифтанд. Пилон аз заҳми хартуму ҷашмҳошон бетоқат ва ҳашмгин шуда қафо гаштанду сипоҳи худиро зер карда рафтан гирифтанд. Дар ҷойи танг сипоҳро роҳи гурез набуд, бештарини сарбозон дар зери суми хорошиканӣ пилон ё аз ҳанҷари дандонҳои онон ҳалок гардиданд. Сова гурехта ба тали сабзе, ки дар он наздикӣ воқеъ ва дар болояш таҳти заррини хоқонӣ гузошта шуда буд, баромад ва бар таҳти нишаста воҳимаву ҳалоқати сипоҳашро медиду мегирист. Баҳром ва сипоҳи пурғазабу хунрези вай душмани дарҳамафтодаву гурезонро кир карда ба тал наздик шуда буд, ки хоқон саросема аспи самандашро савор шуда роҳи фирор пеш гирифт. Чӯбина каманд ба бозу ва камон ба даст ба тал баромад, нигоҳ кард, Соваи гурезонро дид, ки аспи ҳузарбаш дар дашт чун абр метоҳт. Баҳром ба худ гуфт: – «Парвози тири ман аз тоҳти саманди ӯ тезтар аст» ва:

Хаданге гузин кард, пайкон чу об,
Ниҳода бар ӯ чор парри уқоб.
Бимолид ҷочикамонро ба даст,
Ба ҷарми гавазн андаровард даст.

Чу чап рост карду хам овард рост¹,
Хурӯш аз дами чархи чочӣ² бихост.
Сари Сова омад ба хок-андарун,
Ба зер-андара什 чой шуд чӯи хун.

Ба ҳамин равиш хоқон кушта ва лашкари таҷовузкораш торумор гардид.

ПАРМУДА – ХОҚОНИ НАВ

Дар Ҳаллух – пойтахти Тӯрону Чин ба чойи Сова писари қалониаш Пармуда бар тахти хоқонӣ нишаст. Пармуда ба маглубият тан надода, аз боқимондаи сипоҳи падараш ва аз саворони нав, ки гирд овард, лашкари садҳазор ороста юриш сар кард.

Аз Ҷайхун гузашта дар наздикии Балх қарор гирифт.

Аз қароргоҳи ўто лашкаргоҳи Баҳроми Ҷӯбина ду фарсанг буд, боре Пармуда ба сипоҳи Баҳром шабохун зада, боғи қалонеро, ки Баҳром дар вай бо саркардаҳояш ба айшу нӯш нишаста буд, муҳосира кард. Ҷӯбина тавонист дар ду чойи боғ раҳна соҳта сипоҳашро аз муҳосира барорад.

Дар ҷанги сахте, ки пас аз он ба амал омад, лашкари Баҳром, масти зафари пешин бар урдуи Совашоҳ, бо ҳамлаҳои шадид лашкари Пармударо торумор кард. Хоқон турехта ба Овозадиж – қалъаи маҳкаму устувор паноҳ бурд.

Ҷӯбина дижро дар муҳосира гирифта ба Пармуда чунин паёми пур аз гуурӯр ва масхараомез фиристод:

Ки эй меҳтару шоҳи Тӯрону Чин,
Зи гетӣ чаро кардай диж гузин?
Кучо он ҷаҳон ҷустани Совашоҳ,
Кучо он ҳама ганҷу он дастгоҳ?
Ҳама шаҳри туркон варо бас набуд,
Чу боби⁴³ ту андар ҷаҳон кас набуд.

¹. Яъне пойи чапро рост кард ва ба зонуи рост истод.

². Чархи чочӣ – камони чочӣ (аз шаҳри Чоч, ки дар чойи Тошканди ҳозира буд).

⁴³. Ҷоғӣ – падар.

Нишасть кунун дар диже чун занон,
Пур аз хун ду дастат ба рух-бар занон,
Ту дар боз бикшову зинҳор хоҳ,
Бари шоҳи гетӣ маро ёр хоҳ.

Пармуда ба Баҳром чунин ҷавоб фиристод: «Ба пирӯзии худ мабол, ки агар ту нав бошӣ, ҷаҳон кӯхна аст. Кас рози сипехри гардонро намедонад, вай имрӯз ба ту рӯй гардонда бошад, фардо метавонад пушт гардонад.

Ҳаме тарс аз он, к-ин газоянда даҳр,
Магар заҳр созад аз ин пойзаҳр.
Касеро, ки хун рехтан пеша аст,
Дили душман аз вай пурандеша аст.
Бирезанд хунаш бар он ҳамнишон,
Ки ў рехт хуни сари сарқашон.

Дигар ин ки аз меҳтар тамасхур хуб нест, тамасхур рӯйи ҳунару мардонагиро мепӯшонад. Ман ҳам сипоҳу ғанҷу дастгоҳ доштам. Падарам ҷаҳондори бузург буд, лекин аз андешаи нодуруст ҷӯёи ҷизе шуд, ки онро набояд мечуст. Ман ба ту таслим намешавам, зоро ту як нафар ғулом ҳастӣ ва ман шоҳ. Аммо агар аз шоҳи ту зинҳор хоҳам, ор нест».

Баҳром ба Ҳурмуздишоҳ нома фиристода, аз вай барои Пармурда зинҳор хост.

Ҳурмузди ба хоқон зинҳорнома фиристод ва ба Баҳром ба воситай фиристодай ў амр кард, ки Пармударо бо сипоҳ ба боргоҳ гуселонад.

Хоқон номаи шоҳи Эронро гирифта аз қалъа баромаду бо лашкараш ба роҳ равон шуд, ба Баҳром нигоҳ накард. Ин назарногирии ў ба Баҳром алам кард ва ў аз қафои Пармуда сарбозони худро фиристод, ки вайро аз роҳ гардонанд. Онҳо мувофиқи фармон Пармударо пиёда ҳай карда ба назди сипоҳ-солор оварданд.

– Ту сипоҳсолори шоҳаншоҳро, ки фотеҳи падарат ва худат мебошад, назарат намегирад? – таҳдидомез гуфт Баҳром.

– Ман зинҳорномаи шоҳро гирифтам, – посух дод хоқон, – акнун ба наздаш меравам:

Магар бо ман ў чун бародар шавад,
Бади рўз бар ман сабуктар шавад.

Акнун ман бо ту кор надорам ва ту ҳам бо ман кордор мабош.

Бахром аз ин гуфтори Пармуда хашм гирифта, ўро як тозиёна зад ва фармуд, дасту поящро баста дар хонаи танге ҳабсаш кардан.

Хурроди Барзин ин кирдори сипаҳсолорро дида ба дабири бузург гуфт: – «Ин паҳлавон як пари пашша хирад надорад. Душмани бадтаринаш хашми ўст. Чора нест, бояд ба худаш гўем».

Пас дуяшон Бахромро панди сарзанишомез доданд, ки:

– Тезй кардӣ ва ранчи заҳмати кашидаатро барбод додӣ: шоҳ ин кирдори туро наҳоҳад писандид. Хашму оташинӣ шоистаи сардор нест.

Чӯбина донист, ки кори зиште кардааст. Аз хичолат арак бароварда, чун хишти ба об афтода гардид. Пушаймон шуда хоқони асиэрро аз банд раҳо карду ба вай аспи зарринситом ва як шамшери ҳинди бо ниёми заррин фиристод. Ҳам худаш барои узурхоҳӣ ба назди ў рафт. Пармуда ба вай ҳеч эътино накард, савор шуда ба роҳ афтод, Бахром ўро мушояат кард, хоқон ҳамоно хомӯш ва туршрӯ буд. Ҳангоми хайрбод кардан Чӯбина гуфт:

– Аз ман озурдай? Озурдагиатро ба шоҳ нагӯй.

– Ман аз бадие, ки аз як нафар ғулом дидам, ба шоҳ шикоят карданро ба худ раво намебинам, – гуфт Пармуда, – аммо бе ин ҳам шоҳ аз воқеа огоҳ ҳоҳад шуд.

Бахром масали машҳурро ба ёд овард:

Ки «тухми бадӣ, то тавонӣ, макор,
Чу корӣ, бадат бар дихад рӯзгор».

– Ман ба шоҳ нома фиристода, дар нома айби туро пинҳон кардам, – гуфт ў ба Пармуда.

– Он гузашт, кори гузашта ба бод рафт, – ҷавоб дод хоқон ва боз афзуд: – Дар ҷанг хашм гирифтан равост, лекин пас аз оштӣ бурдборӣ бояд. Агар хашм ва оштии ту як бошад, бегумон хирадат кам аст.

Баҳром бо қаҳру зардаи ниҳонӣ гуфт:

– Пиндошта будам, ки ин кор аз шоҳ пинҳон мемонад, аммо акнун ман онро пардапӯш намекунам. Ту ба дарбор, ки расидӣ ҳар чӣ ҳоҳӣ, гуфтан гир, аз гуфтани ту обрӯйи ман кам намешавад.

– Подшоҳе, ки аз неку бад шумор намегирад ва кирдори бади гуломашро дониста хомӯш мемонад, bemagzu behirad ast. Aknun chi nekhoҳon va chi badxoҳonat turo mardi noloik va sarсabuk xoҳand xond.

Баҳром ин гуфтори асири худро шунида аз ҳашм рангаш зард гашт. Ҳурроди Барзин тарсид, ки паҳлавони оташмизоҷ ҳамин дам ҳоқонро зада лаҳт – лаҳт мекунад. Ба вай гуфт:

– Эй сипоҳдори шоҳ, ҳашматро фурӯ дех ва аз роҳ баргард.

– Ин бадхунар, – ҳоқонро нишон дода гуфт Баҳром, – боз ба ҷои падараш нишастан меҳоҳад.

– Дар дунё ҳар касе, ки монанди ту пурбодсару дилсиёҳ буд, ба қаҷдилӣ ва ноодамӣ овоза шуд. Ту дигар сухан нагӯй ва баргард. – Пармуда инро гуфта аспашро маҳмез зад ва равон шуд.

ҒАНИМАТИ ҶАНГ

Баҳром дабири бузург ва Ҳуррод Барзини вазирро ба Овоздадиж фиристод, то ҳазина ва молу ашёи ҳоқонро, ки дар он ҷо буд, ба ҳисоб гиранд.

Дабиру вазир бо сipoҳ ва бо мубадон бад-он ҷо рафта ғанчи фаровоне ёфтанд. Қалъа аз тилло, нукра, ҷавоҳирот, зебу зевари мардона ва занона, пӯшиданӣ ва густурдани гарон-баҳо, пӯсти ҳайвоноти нодири ҳушкиву обӣ пур буд, аз ғанчина ҳатто камарбанди тиллоии Сиёвуш баромад, ки ба ҳар муҳрааш гавҳар нишонда шуда буд. Ин ҳама ғанчи беҳисобу қиёс аз замони Арҷоспу Афросиёб ба ин ҷониб гирд оварда шуда буд. Пармуда ҳамаи онро ба Овоздадиж оварда нигоҳ медошт. Дабиру вазир ҳамаро ба рӯйхат дароварданд ва ба аспу уштурон, пilon бор карда ба нишемангоҳи Баҳром оварданд.

Баҳром аз он ғаниматҳо як ҷуфт гӯшвораи тиллоии мурасаъ ба ҷавоҳирот, ду порчаи яманий зарбофт ва як ҷуфт музай гавҳарнигорро барои ҳуд нигоҳ дошт ва ба рӯйхате, ки бояд ба шоҳ фиристода мешуд, надаровард, боқӣ ҳамаро бо Пармуда

ба дарбори Хурмузд фиристод. Корвонро ҳазор нафар сипохии яккачин мушоят мекардан.

ҚАҲРИ ҲУРМУЗД АЗ БАҲРОМ

Хурмуздаш Пармударо ба хушӣ пешвоз гирифта дар ҷойгоҳи шоҳона манзил дод, меҳмондорӣ кард, ба шарафаш тӯй дод. Ғаниматҳоро ду ҳазор ҳаммол ду рӯз қашонданд, аз он ғанҷ ва мол сад ғанчинаву ҳазинаи нав соҳта шуд. Шоҳ ниҳоят шод буд, он ғанҷҳоро ба дарбориёнаш намоиш дода ғуурӯр ва таҷаммул мекард.

Аммо зафару тантана воқеаи ба нӯги найза бардоштани Баҳром косаи сарро, ки дар боргоҳ ба фоли бад гирифта шуда буд; ва дар оғози сафар ба ҳилофи фармон аз роҳ барнагаштани вайро аз ёди Хурмузд набурда буд; ҳукмдорон аз зердастони нуфузу эътибор пайдокардаи худ ҳамеша дар ҳавотиранд. Ин аст, ки шоҳ аз Баҳром ҳанӯз ҳам ҷандон дилосуда набуд. Хурмузд аз Эзидгушаспи дабир, ки ҳоқони асир ва ғанчи ўро оварда буд, пурсид: – «Аз Ҷӯбина чӣ мушоҳида кардӣ, оё ба мо содик аст? Нофармой намекунад?». Дабир бо қиноя ҷавоб дод, ки аз Ҷӯбина боҳабар будан лозим аст. Шоҳ инро шунида бадгумон шуд. Сониян, тозиёна задании Баҳром ҳоқонро, ки дабири вазир аз шоҳ маълум намуда буданд, ўро боз бадгумонтар кард; оё аз қасе, ки ба ҳоқон, агарчи вай асир ҳам бошад, ҷуръати даст бардоштан мекунад, осудаҳотир будан мумкин аст? Аз ин гузашта, шоҳ меандешид, ки бо ин ҳоқони асир чӣ кор кунад? Ўро кушаду хотирҷамъ шавад? Ё боз фиристаду бар таҳти ҳоқонӣ нишонад? Не, асир аламзада ва қинадор аст, мабод, ки вақте боз сипоҳ гирд овараду ба ниқоргирӣ биёяд. Ё ки ўро дар пойтаҳт назарбанд карда нигоҳ дораду ба ҳоқонӣ аз хешони Пармуда каси дигарро бардоранд?

Хурмузд гарқи ҳамин гуна хаёлу андешаҳо буд, ки аз Балҳ қосиде бо номаи дабири бузург омад. Дар нома ҳабар дода мешуд, ки Баҳроми Ҷӯбина аз ғанчинай ҳоқон ду порчаи ямании зарбофт, мӯзай гавҳарнигор ва ду гӯшвораи ҳусравии Сиёвушро барои худ нигоҳ дошт.

Чун нома ҳонда шуд, шоҳ чин ба абрувон оварда гуфт:

– Ҷӯбина гумроҳ шудааст. Ғуломи бадгавҳар сар ба моҳ мекашад. Ҳоқонро тозиёна зад. Акнун, магар вай шоҳ шуд, ки

мӯза ва гӯшвораи шоҳонаро гирифтааст? Ҳамаи ранҷу хизмат-ҳояшро барбод дод.

Вай ҷазм кард, ки Баҳроми Ҷӯбинаро аз мақоми сипаҳсолорӣ фуроварда шарманда ва расво қунад.

Ҳабари «сар ба моҳ қашӣ»-и сипаҳсолор шоҳро якбора дар ҳаққи Пармуда ҳам ба қарори қатъӣ овард. «Акнун Баҳром шояд бо ман ошкоро тарики душманиву исён пеш гирад, меандешид Ҳурмузд, – ман Пармударо ба дӯстӣ савганд дода боз мефиристаму ба таҳти ҳоқонӣ менишонам, вай дар муқобили Баҳром ба ман сипар ҳоҳад шуд. Ҳоқон ба Ҷӯбина дандон дорад, бигузор бо вай мубориза барад».

Пас вай Пармударо дар боргоҳаш ба хони зиёфати ҳусравона даъват кард. Ҳангоми ҳӯру нӯш шоҳ дasti меҳмонашро гирифта гуфт:

– Шод бош, ҳоқон. Ман туро ба шаҳрат бозмефиристам, бар таҳти ҳоқонии ҳуд бинишин. Акнун ту савганд ёд қун, ки чун бозгаштӣ, бо ман ҳаргиз душманий намекунӣ.

Пармуда ба номи Яздан, тоҷу таҳт ва ҳуршеду моҳ савганд ҳӯрд, ки ба ҳеч ваҷҳ бо ў душманий ва ба коре, ки шоҳи Эрон написандад, иқдом наҳоҳад кард.

Пагоҳии дигар Ҳурмузд ҳоқонро хилъати хоса ва ҳадяҳои фаровони ҳусравона дода ба Тӯрон гуселонд ва ҳамроҳаш ду манзил рафта ба ў ҳайрбод кард.

Баҳром дар Балҳ чун шунид, ки Пармуда аз назди Ҳурмузд шоду ҳуррам бо хильъат ва ҳадяҳо баргаштааст, ба ҳавотир афтод, валекин фармуд, ки ба саросари роҳи ў – дар шаҳрҳо, дехаҳо, кӯҳу даштҳо, ҳар ҷо, ки ў манзил гирад, алаф ва таом таҳия қунанд ва сипас ҳудаш бо бузургону сарони сipoҳ ба пешвози ҳоқон баромад.

Дар роҳ ўро аз дур дида пиёда шуданд, Ҷӯбина хичилу шармгин ба узрҳоҳӣ пеш тоҳт, лекин ҳоқон аз вай рӯ гардонд, ҳадиву пешкашҳои овардашро қабул накард. Сипаҳсолор бо вай манзил ба манзил асп меронд, Пармуда ба ў ҳатто нигоҳ намекард. Дар роҳ се бор манзил карданд, ҳоқон Баҳромро як бор ҳам ба ҳузураш наҳонд. Дар манзили чаҳорум ба назди Баҳром кас фиристод, ки мушоят карданаш бас аст ва акнун баргардад.

Баҳром бо вай ҳайрбод ҳам накарда ба тундӣ сӯйи Балҳ равон шуд.

«ТУХФА»-И ШОҲ БА БАҲРОМ

Хурмузд пас аз гусели Пармуда ба боргоҳаш баргашта дабирро талбиду ба номи Баҳром нома нависонд. Нома саросар таъна буду сарзаниш:

Зи фармони ман сар бипечидай,
Дигар гуна коре бисечидай,
Кунун хилъат¹ омад сазовори ту,
Писандидаву дархури кори ту.

«Хилъат» ва «туҳфа», ки шоҳ фиристодани онро ба Баҳром лозим дид, як куртаи сиёҳи мӯина ва як шалвори сурхранг, ҳар ду занона, як пилтасабад ва як қабза пахта буд. Шоҳ инчунин дар нома навишт, ки Чӯбинаро аз сипаҳсолорӣ бекор мекунаду пас аз ин ўро кас намешуморад.

Баҳром «туҳфа»-ро гирифта ҳайрон монд.

Сипас, бузургон ва сарони сипоҳро хонда, ҳамон либоси занаки чарҳресро пӯшид ва пилтасабаду пахтаро ба даст гирифта, ба пеши онҳо баромад.

Ҳама дар ҳайрат монданд, ҳар кас ба ҳар гуна гумону андеша рафт.

– Ин «хилъат» ва ин «туҳфа»-ро ба ман шоҳ фиристодааст,
– бо ранчу алами ниҳонӣ гуфт Чӯбина. – Охир, вай шоҳ аст ва мо ҳама ғуломони ваем. – Сипас пурсид: – Шумо чӣ маслиҳат мебинед, ба шоҳ чӣ гуна ва бо чӣ ҷавоб гардонем?

Аз ҳозирон ғалоғула барҳост. Мегуфтанд:

– Ин аст қадршиносии шоҳон!
– Шоҳро атрофиёнаш иғво додаанд!
– Атрофиёнаш ҳама сагонанд!

Инчунин садоҳои исёнкорона баланд шуданд:

– Агар шоҳ некию бадиро фарқ намекарда бошад, мо аз ин гуна шоҳ безорем!

– Шоҳе, ки ўро ба ин равиши нолоиқ беобрӯй кардан меҳоҳад, худаш беобрӯст!

Баҳром сарони сипоҳашро аз исёнкории хавфнок боздоштаний шуда гуфт:

¹.Хилъат – пӯшоки фахрӣ.

– Ин тавр набояд гуфт. Сипоҳ аз шоҳ обрӯ мегирад. Мо ҳама гуломони ваем, вай диханда аст ва мо гирандаву доранд.

Сипоҳиён бо сипаҳсолори худ ҳамраъӣ нашуданд ва аз вай ҳам қаҳр карда:

– Мо Ҳурмуздро шоҳ намехоҳем ва Баҳромро ҳам сипоҳдори вай намехонем, – гуфтанду аз коҳ бадар рафтанд.

Оқибати кор чунон шуд, ки лашкар Баҳромро ба подшоҳ бардошт. Боргоҳи ўдар Балҳ бо қолинҳои рангину курсиҳои заррину болинҳои маҳин ороста гардид.

Дабири бузург ва вазир гурехтанд, сарбозони ба дунболи онҳо фиристодашуда дабири бузургро дастгир карда оварданд, лекин Ҳурроди Барзин фирор карда ба Тайсафун расид ва воқеаро ба Ҳурмузд хабар дод. Ҳурмузд аз ҳақорати ба Чубина додааш пушаймон шуд. Шоҳи ҳақношинос ва кӯтоҳандеш надониста буд, ки он ҳақорат ба шаъни тамоми лашкар мерасад, зеро лашқариён ҳудҳошонро бо сипаҳсолори диловару пурхунарашон яктану якҷон медонистанд.

Баҳром ба Ҳурмузд ёғӣ шуда, зоҳирان шоҳи вилоятҳои шарқии Эрон гардид, лекин вай мамлакатро ду пора кардану худ шоҳи мустақил шудан наҳост, балки ҳудро тобеи шоҳаншоҳи Эрон эълон кард, аммо ба шарте, ки ба ҷойи Ҳурмузд писараш Ҳусрави Парвиз шоҳаншоҳ шавад. Вай ба номи Ҳусрави Парвиз сикка зад¹. Ба Ҳурмузд нома навишта ҳар гуна аз бешу кам суханҳо ронд, хизматҳои ҳудро баршумурд ва:

Чунин гуфт аз он пас, ки: – «Ҳаргиз ба хоб
Набинӣ маро! Шаст баркаш зи об!
Ҳар он гах, ки Ҳусрав нишинад ба таҳт,
Писар-т он гаронмояи некбаҳт,
Ба фармони ўроғ ҳомун кунам,
Биёбон зи душман чу Ҷайхун кунам.
Агар кӯдак аст ў, ба шоҳӣ сазост,
Вафодору на чун ту ў бевафост,
Пазируфтам ўро ба шоҳаншоҳӣ,
Аз ин пас набошам ҷуз ўро раҳӣ².

¹. Сикка зад – яъне пули танга бароварда, дар вай ном ва сурати Ҳусравро нақш кунонд.

². Раҳӣ – ғулом, чокар.

Сипас Баҳром барои таъмини бехатарии сарҳади шарқӣ ва шимоли шарқии кишвараш бо хоқони туркон тариқи мусолиҳа пеш гирифт, аз Пармуда дилҷӯйӣ кард, ба вай номаи пуробуранге навишта барои бадие, ки дар ҳаққаш карда буд, узр хост ва худро додари хоқон номида ба вай қавли дӯстиву некҳоҳӣ дод. Хоқон савғанди дӯстии ба Ҳурмузд ёдкардаашро «фаромӯш» намуда, аз паёми Баҳром шод гардид ва фиристодаи ӯро навоҳт. Бад-ин равиш умеди Ҳурмузд бар мададгории хоқон дар муборизаи оянда бо Чӯбина пуч баромад.

Аз сӯйи дигар Ҳурмузд номаи исёнкоронаи Баҳромро гирифта ба ташвиш афторд. Исёнкор ба шоҳаншоҳӣ Ҳусравро хостааст! Бе ин ҳам Ҳурмузд аз писарааш дар ҳавотир буд, ки мабодо вай бо душманон ҳамзабон шуда ба талаби таҳти падар бишӯрад. Акнун чӣ бояд кард? Шоҳ дар андешаи чораву тадбир буд, ки аз Балх ҳабари ба номи Ҳусрави Парвиз сикка задани Баҳром расид. Ҳурмузд даступо гум кард, аз шоҳзода бимнок шуд. Бо вазираш Оингушасп хилват карда ба вай гуфт:

Ки Ҳусрав ба мардӣ ба ҷое расид,
Ки аз мо ҳаме сар бихоҳад кашид.

Чора чист, ту ҷӣ маслиҳат мебинӣ?»
Вазир чунин маслиҳат дод:

Агарчанд Парвиз фарзанди туст,
Бад-ин кор зебад, ки дар банди туст.

яъне ӯро дар банд нигоҳ дор. Шоҳ ин чораро кам дид:

Чунин гуфт Ҳурмуз, ки: – «Ман ногаҳон
Ҳамин шӯҳро гум кунам аз ҷаҳон».

Пас вазир аз атрофиёни шоҳзода як марди зарпарасти барои зар ба ҳар ҷиноят тайёрро шабона пинҳонӣ ба дарбор оваронда назди шоҳ нишонд. Шоҳ ба вай ваъдаи симу зар дода гуфт: – «Ҳусравро нест кун».

– Фармон мебарам,— таъзим кард мардак,— шоҳзода шаб маст, ки шуд, ба чомаш заҳр андохта менӯшонам, ин бех аз он аст, ки даст ба хун олонем.

Аммо чунон шуд, ки ҳочиби¹ шоҳ, ки шоҳзодаро дўст медошт, аз ин қасди бад огоҳ шуда ба Ҳусрав хабар дод. Ҳусрав ҳамон шаб аз Тайсафун нопадид гашт.

Вай гурехта ба Озарбойчон рафт. Дар он чо бадҳоҳони шоҳ ва ҳавоҳоҳони шоҳзода ба вай гирд омаданд. Марзбони Шероз Соми Исфандёр, сипоҳдори Кирмон Пирӯз ва чанде дигар ба вай рӯ оварданд.

Ҳурмузд аз фирори шоҳзода ба талвоса афтод. Фармон дод – тагоиҳои писараш соҳибмансабони бонуфуз Густаҳм ва Биндуйро, ки мураббиёни шоҳзода буданд ва инчунин дигар хешони ўро, ки эҳтимоли ҳаводориашон ба шоҳзода буд, дастгир карда, ба зиндон андохтанд.

Сипас, шоҳ бо сардории Оингушаспи вазир бар зидди Баҳром лашкар равона кард.

Оингушасп чун ба Ҳамадон расид, ситорашинос талабид, то ки тақдири вазир ва лашкари ўро гўяд. Шаҳрёр пиразани фолбинеро тавсия карданд, ки аз гуфташон фолаш ҳамеша бе каму зиёд рост мебаромадааст. Фармуд, ўро ба наздаш оварданд. Қампир поящ шал ва худаш бистарӣ буд; вазир аз толеи шоҳ ва кори сipoҳ пурсон шуд, фолбин хост, ки пурсишро оҳиста ба гўши ў гўянд; дар ин сурат ҳуши вай аз қаъри торики танаш ба рӯшнони рӯйи бистар мебаромадааст. Ҳангоми фол дидани ў марде пайдо шуда ба вазир як нигоҳ карду гузашт. Фолбин ба фолҳоҳ гуфт: – «Ачали ту дар дами теги ҳамин мард аст». Оингушасп ҳайрон шуд; он мард ҳамشاҳриаш буд, ки дузди одамкуш буд, ба зиндон ғалтида буд, дар зиндон аз лашкаркашии вазир ба Ҳурросон огоҳ шуда, аз вай ҳоҳиш карда буд, ки маро аз зиндон озод кунон, ҳамроҳи ту меравам ва дар ҷанг бо ҷону дил мекӯшам. Вазир аз шоҳ озодии ҳамşaҳриашро дарҳост карда ва иҷозат ёфта, ўро ба худ наздик гардонида буд. «Бачай аҷдаҳоро парварида будаам», гуфт эътиқодманди фол Оингушасп ва зуд, ба шоҳ нома навишта, аз озод кунонданаш он мардро изҳори пушаймонӣ намуд ва ҳоҳиш кард, ки «бачай аҷдаҳо» бо номаи вазир ба пойтаҳт, ки расид,

¹. Ҳочиб – дарбон, пардадор.

шоҳ фармон дихад: ўро фавран гирифта, сарашро буранд. Номаро ба дасти қотили ояндаи худ дода ба Тайсафун равонаш кард ва гуфт, ки чавоби шоҳро ҳам ба вазир худи ўро хоҳад овард. Мардак равон шуд, лекин аз рафтанаш шод набуд, метарсид, ки мабодо дар Тайсафун ба қасоне, ки молашонро дуздида буд, ё ба ҳешони онҳое, ки ба дасти вай қушта шуда буданд, дучор шаваду онҳо ўро боз зиндон қунонанд. Дар роҳ вай аз рӯйи қунҷковӣ номаи вазирро қушода ҳонд. Ҳайрон шуд; магар вазир ўро барои он аз зиндон ҳалос кард, ки ба қуштан дихадаш? Қаҳр карда ба рехтани хуни вазири маккор ҷазм намуд ва аз роҳ баргашт. Ба Ҳамадон расида, шаб пинҳонӣ ба лашкаргоҳ рафт ва Оингушаспро дар саропардааш танҳо ёфта ба наздаш даромаду бо як зарби шамшер сари ўро аз танаш ҷудо кард ва он сари буридаро гирифта гурехт. Як моҳ дашту биёбон ва кӯху ҳомун паймуда ба Балҳ, ба назди Баҳроми Ҷӯбина расид ва сари вазирро ба пойи вай афқанд гуфт: – «Инак сари душманатро овардам». Вай аз Ҷӯбина умеди оғарину навозиш дошт, лекин акси онро ёфт: – «Максади Оингушасп он буд, ки омада маро бо шоҳ оштӣ дихад, ту бадкирдор сари ўро буридаву дари оштиро бастӣ!», гуфт Баҳром ва фармон дод дар пеши дари коҳаш дор баста қотилро ба он овехтанд. (Гуё барои оштӣ додани тарафайн омада истодани Оингушаспро вакили пешакӣ ба Балҳ фиристодай ў ба Баҳром ҳабар дода буд. Баҳром ба оштӣ кардан бо шоҳ муқобил набуд, ба шарте ки шоҳ аз ҳашми бар вай гирифтааш пушаймон шаваду мақом ва ҳукуки ўро эътироф намояд).

Дар Ҳамадон лашкари Оингушасп бесардор монда паронандагардид. Бештарини сипохиён ба пеши Баҳром рафтанд, гурӯҳе ба Ҳусрави Парвиз пайвастанд ва фақат иддаи каме ба Тайсафун баргаштанд.

Исёни Баҳроми Ҷӯбина ва аз он пас гурехтани Ҳусрави Парвиз мамлакатро ба изтироб андохта буд, акнун қушта шудани вазир ва лашкаркаши номдор, такягоҳи салтанат Оингушасп ва маҳв шудани сипоҳаш он изтиробро ба шӯру ошӯби ошкор табдил дод. Аҳолӣ ва лашкар ба ҳамаи ин пешомадҳо шоҳро гунаҳкор медонистанд. Бисёрии сарони сипоҳ, соҳибмансабон аз итоат баромаданд. Пояҳои подшоҳии Ҳурмузд дарҳам шикастанд ва ба ҷони ҳудаш ҳам дар хатар

буд. Вай аз тарс дар кохи худ дарбаста менишаст ва касеро қабул намекард.

Посбонони зиндон аз тақдири худашон ба тарсу ҳарос афтода, маҳбусони сиёй – душманони Ҳурмуздро аз зиндон раҳо карданд.

Раҳоёфтагон – тагоиҳои шоҳзодаи гуреза Густаҳм ва Биндуй бо тарафдоронашон кохи подшоҳиро пахш ва Ҳурмуздро дастгир карданд:

Чу тоҷ аз сари шоҳ бардоштанд,
Зи таҳташ нигунсор баргоштанд,
Ниҳоданд пас доғ бар ҷашми шоҳ,
Шуд он гоҳ чун шамъи рахшон сиёҳ,
Варо ҳамчунин зинда бугзоштанд,
Зи ганҷ он чи буд, пок бардоштанд

ва пас аз он Ҳусрави Парвизро оварда бар таҳти шоҳаншоҳӣ нишонданд.

БАҲРОМ ВА ҲУСРАВ

Ҳабари сарнагуни Ҳурмузд ва подшоҳии Ҳусрави Парвиз мебоист Баҳроми Ҷӯбинаро шод мекард, зоро худаш подшоҳии Ҳусравро сохта ва ба номи ўсикка зада буд. Лекин Ҷӯбина шод нашуд, балки Ҳусравро падаркуш ва ба подшоҳӣ носазо эълон карда бар вай ливои⁴⁴ зиддият барафрошт.

Он гоҳ ки дар ғарби кишвар ва дар пойтаҳт оташи шӯру ошӯб шуълавар гашта буд, Баҳром дар Балх осуда нишаста фармон меронду ба ҳунари лашкаркашии худ ва неруи лашкари зафарпешааш болида, дар сарааш хаёли аз Сосониён даррабудани подшоҳии тамоми Эронро мепазонд. Норозӣ ва безор будани оммаи ҳалқ аз истибдоди Сосониён ва дастнишондоҳаи онон, ҳусусан дар вилоятҳои шарқии мамлакат, ба ҷунин хаёлоти Ҷӯбина гизо медоданд.

Вай ба ҷанги Ҳусрави Парвиз миён баст.

Лашкари ҷаррори вай сӯйи Ғарб юриш сар кард:

⁴⁴.Ливо – байрак.

Сипоҳе ба кирдори қўхи равон,
Ҳамерафт густоҳ то Нахравон⁴⁵.

Чун аз юриши ў ба Тайсафун огоҳӣ омад, шоҳи чавон саҳт ба ҳавотир афтод. Ў нахуст ҷосусони худро фиристод, то ҳабар биёранд, ки оё лашкари Чўбина подшоҳу сипоҳсолори худро содик ва ба ў яқдил аст ва ҳаракоту рафтори худи Баҳром дар юриш чӣ гуна аст? Ҷосусон пинҳонӣ ба миёни сипоҳи Чўбина роҳ ёфта, чанде мушоҳида ва муояна карданду ҳабар оварданд, ки сипоҳ аз сарбози одӣ то саркарда ҳама бо сипоҳсолор яқдиланд ва Баҳром дар юриш гоҳ дар қалб, гоҳ дар маймана, гоҳ дар майсара, гоҳе ҳамроҳи буна асп ронда, шахсан ахвол ва тартибу низоми лашкарро назора менамояд, дар дашту кӯҳҳо юзу даррандаҳои дастомӯз шикор мекунад ва ҳам дар манзилҳо китоби «Калила ва Димна» меҳонад...

Хусрав бо дабиру вазирон, мубадон ва сарони сипоҳи худ ба машварат нишаст:

Чунин гуфт Хусрав ба дастури² хеш,
Ки кори дароз аст моро ба пеш.
Чу Баҳром бар душман асп афканад,
Ба дарё дили аждаҳо барканад.
Кунун ман ба сол аз шумо қеҳтарам,
Ба раъий чавонӣ ҷаҳон наспарам.
Бигӯед, то ҷораи кор чист?
Ба ин ҳастагиҳо беозор кист?

Донотарини мубадон гуфт:

– Гарданда даҳр дар азал хирадро ба ҷаҳор ҳисса тақсим карда, ду ҳиссаро ба шоҳ, як ҳиссаро ба порсоён, як ҳиссаро ба гуломони шоҳ дод, аз хирад андаке боқӣ монда буд, ки онро ба дехқонон ато кард. Аммо ба мардуми носипоси худобехабар, ки Баҳроми Чўбина аз ҷумлаи онҳост, ҳеч хирад надод. Аз ин рӯ, шоҳ, ки хирадмандтарини мардумон аст, ҳар чӣ андешаду ҳукм кунад, айни салоҳ ва ҳикмат аст.

⁴⁵. **Нахравон** – номи рӯд.

². **Дастур** – вазир.

– Ман ин суханро бо зар менависам, – гуфт Хусрав. – Андешаи ман ин аст; ду лашкар бо ҳам рӯ ба рӯ ки шуданд, ман аз қалб гоҳ пеш баромада ба Баҳроми худкоми бадном овоз медиҳаму ўро ба оштӣ меҳонам, агар қабул кард, чи хуш, диловаре чун ў чокари мо мешавад ва агар ҷанг хост, мечангам:

Бузургон бар ў оғарин хонданд,
Варо шаҳрёри замин хонданд.
Ҳама кордонон бар он достон,
Ки ў гуфт, гаштанд ҳамдостон.

МАЛОМАТИ ЯҶДИГАР

Пас Хусрав ҳам ба муқобили Баҳром лашкар ронд. Ду лашкар дар соҳили рӯди Наҳравон; аз ин сӯ ҳусравиён, аз он сӯ баҳромиён бо ҳам рӯ ба рӯ шуданд.

Баҳром аспи алои биёбоннавардашро барангехт, гӯё мурғи ҳумой буд, ки парвоз мекард, ҳамроҳаш сарони боли рост ва боли чапи сипоҳи ў Ялонсина ва Ҳамдонгушасп, инчунин тане ҷанд аз саворони эронӣ, ки ба ҷангҳои Хусрав миён баста буданд, рафтанд.

Дар лаби рӯд қарор гирифтанд.

Аз он сӯ Ҳусрави Парвиз савора бар аспи сиёҳи зарринистоми зирхпӯш, точи заррини муррасаъ ба гавҳару ёқут бар сар, қабои нағиси зарбофти чинӣ бар тан дар ихотаи паҳлавонони худ Гурдуй, Биндуй, Густахм ва вазираш Ҳурроди Барзин, ки ҳама саропо гарқи ҳафтону ҷавшану баргуствуон буданд, пеш омад. Гурдуй бародари Баҳроми Ҷӯбина буда, ба ҷон хизмати Ҳусравро мекард; шоҳ дар ин лаб тӯдаи саворони душманро дида аз Гурдуй пурсид:

– Баҳроми Ҷӯбина қадом аст?

– Ҳамон ки қабои¹ сапеду ҳамоили²сиёҳ дар бар дорад, – ҷавоб дод Гурдуй.

– Ҳамон дудранги дароз аблаксавор³ ?

¹. Қабо – либоси дарози пешкушода.

². Ҳамоил – тасмае, ки шамшерро ба вай мебанданд.

³. Аблак – ало, сафеду сиёҳ.

– Оре, шаҳаншоҳ, Баҳром ҳамон аст.
– Ў хомӯш аст, пас нахуст ман сухан оғоз меқунам, ки гуфтаанд: – «Агар ҳар наёяд ба наздики бор, ту бори гарон сўйи пушти ҳар ор», – гуфт Ҳусрав ва пештар баромада:

Ба Баҳром гуфт: – «Эй сарфароз мард,
Чӣ гунаст корат ба дашти набард?
Ту даргоҳро ҳамчу перояӣ,
Ҳамон таҳту дайҳимро⁴ пояӣ.

Сутуни сипоҳӣ ба ҳангоми разм,
Чу шамъи дурафшон бувӣ рӯзи базм,
Ҷаҳонҷӯй гурдиву Яздонпараст,
Мадород доранда боз аз ту даст⁵.
Туро бо сипоҳи ту меҳмон кунам,
Зи дидори ту ромиши ҷон кунам,
Сипаҳдори Эрон-т ҳонам ба дод,
Кунам Офаринандаро бар ту ёд.

Баҳром ба ин суханони сулҳҷӯёнаи Ҳусрав:

Чунин дод посух пас аблақсавор,
Ки ман хуррамам, шоду беҳрӯзгор,
Туро рӯзгори бузургӣ мабод,
На бедод донӣ зи шоҳӣ, на дод.
Ба зудӣ яке дор созам баланд,
Ду дастат бубандам ба ҳамми каманд,
Биёвезамат з-он сазовор дор,
Бубинӣ зи ман талхии рӯзгор.

Ҳусрав

Чунин дод посух, ки: – «Эй носипос,
Нагӯяд чунин марди Яздоншинос,
Чу меҳмонат овози фарруҳ диҳад,
Бар ин гуна-бар дев посух диҳад.

⁴. Дайҳим – тоҷ

⁵. Яъне «Худо дасти қарамашро аз ту қӯтоҳ нақунад».

Магар носазоям ба шоҳаншаҳӣ?
На зебост бар ман кулоҳи меҳӣ?
Чу Кисро ниёву чу Ҳурмуз падар,
Киро донӣ аз ман сазовортар?

Баҳром:

Наҳустин зи меҳмон кушодӣ сухан,
Сириштат наву достонҳо қуҳан.
Туро бо суханҳои шоҳон чӣ кор?
На фарзона мардӣ, на ҷангисавор.
Гунаҳкори бебар тӯй дар ҷаҳон.
На шоҳӣ, на зебо сарӣ бар меҳон.
Ба шоҳӣ маро хонданд оғарин,
Намонам, ки пай барниҳӣ бар замин.

Хусрав:

Зи мағзи ту бугсист равшан хирад,
Хунук номвар, к-ӯ хирад парварад.
Ҳар он дев, к-ояд замонаш фароз,
Забонаш ба гуфтор гардад дароз.
Наҳоҳам, ки чун ту яке паҳлавон
Ба тезӣ табаҳ гардаду нотавон.
Сазад, гар зи дил ҳашм берун кунӣ,
Начӯшигу бар тезӣ афсун кунӣ.
Гар аз ту яке шаҳрӯр омадӣ.
Муғелони бебар ба бор омадӣ.

Баҳром:

Падар-т он ҷаҳондори диндӯст мард,
Ки ҳаргиз назад бар касе боди сард,
Чунин мардро арҷ нашнохтӣ,
Ба ҳорӣ зи таҳт андарандохтӣ.
Туро зиндагонӣ набояд, на таҳт,
Яке даҳмае бас, ки дурӣ зи баҳт.
Ҳамон кини Ҳурмуз кунам хостор,
Агар к-андар Эрон манам шаҳрӯр.

Хусрав:

Ту шохे ҳамесозӣ аз хештан,
Ки гар маргат ояд, наёбӣ кафан.
На хону на нону на буму нажод,
Яке шаҳрӯй ту, сар пур зи бод.
Бад-ин лашкару чизу номи дурӯғ,
Нагирӣ бари тахти шоҳӣ фурӯғ.

Баҳром:

Кунун сол чун панҷсад баргузашт,
Сару точи Сосониён сард гашт.
Кунун тахту дайҳимро рӯзи мост,
Саруқор бо тахти пирӯзи мост.

Хусрав:

Сухан з-ин нишон марди доно нагуфт,
Бар онам, ки бо дев гаштӣ ту ҷуфт,
Надонист қас номи ту дар ҷаҳон,
Фурӯмоя будӣ ту андар ниҳон.
Падар-м, он беандешаи зудсоз
Ниҳон з-ошкорат надонист боз,
Туро кард солори гарданкашон,¹
Шудӣ меҳтар андар замини каён,
Диловар шудӣ тезу бартарманиш,
Зи бадгавҳар омад туро бадкуниш.

Баҳром:

Ту паймони Яздон надорӣ нигоҳ,
Ҳаме носазо ҷӯӣ ин пешгоҳ,

¹. Гарданкашон – ҷангварон.

Нихӣ дοғ бар чашми шоҳи чаҳон,
Суҳан з-ин нишон кай бувад дар ниҳон?
Ҳама дӯстон бар ту-бар душмананд,
Ба гуфтор бо ту, ба дил бо мананд.
Бад-ин кор хоқон маро ёвар аст,
Ҳамон қ-андар Эрону Чин лашкар аст,
Ҳама банда буданд эрониён
Ба ин бүм, то ман бубастам миён,

Ба тире, ки ман рондам аз камон,
Сар омад аз он Совашаҳро замон.
Чунон дон, ки кас бе ҳунар дар чаҳон
Ба хира начӯяд нишasti меҳон.
Ҳаме бӯи тоҷ ояд аз миғфарам,
Ҳаме таҳти оч ояд аз ханҷарам.

Гуфтугӯ дароз шуд ва ба ҷуз таънаву таҳқири яқдигар нати-
чае набахшид. Ҳар ду солор ба саропардаҳои худ баргаштанд.

Фосилаи байни ду лашкар ба қадри ду партоби тир буд,
чанговарони ҳар ду тараф яқдигарро баравоина медиданд, ба
ҳам овоз дода гуфтугузор менамуданд, ҳатто дар соатҳои фориг
аз разму набард ҳешон ё ошноёни собиқ, албатта пинҳонӣ ба
пеши яқдигар рафтумад ҳам мекарданд. Аз ин рӯ, Баҳром ба
атрофиёнаш фармуд, ки агар онҳо дар сипоҳи душман ҳешон ё
ошноён дошта бошанд, кас фиристода онҳоро ба гузаштани ба
тарафи вай ташвиқ кунанд. Яке аз атрофиёни Баҳром, ки марди
доно ва суҳангӯе буд, бо ин мақсад шабонгоҳ ба қароргоҳи
душман рафт ва нисфишабӣ баргашта ба Баҳром хабар овард,
ки бисёр сарбозони эронӣ ҳоҳиши ба ин сӯ гузаштан доранд,
лекин пеш аз разм аз сипоҳи худ чудо шудан наметавонанд ва
намехоҳанд ва муҳимтар аз ҳама – онҳо огоҳӣ доданд, ки
Хусрав тараддуди шабохун кардан дорад.

Ҷӯбина лашкариёнашро дар ҳар ҷо- ҳар ҷо аз эҳтиёт
гулҳанҳо афрӯҳтану дидбонҳоро бедор ва ҳушӯр будан фармуд.

Сипас, вай нақшай аз Хусрав пештар шабохун заданро тарх кард.

Ба зудй аз лашкар шаш ҳазор савори шамшерзанро чудо кард. Саворон бо сардории худи Баҳром ҳангоми бонги хурӯс аз болотари дарё номаълумакак гузашта сипохи Хусравро пахш карданд. Гурзҳои гарону тегҳои буррон ба кор даромаданд, ҳаёҳуи саворон, шиҳаву тапотапи суми аспони ҷангӣ, чакочаки шамшерҳои хунрез растрохезе барпо карданд. То аз паси кӯҳ сапеда дамид, ки лашкари Хусрав ҷандин ҳазор күшташудгону захмдорони худро дар дашти набард гузашта парешон гардид. Ҷанговарони Баҳром ва он се турки гурд Хусравро мечустанд, шоҳ дар болои тал истода торумор шудани лашкарошро медиду хун мегирист. Лекин вай, агарчи ҳанӯз навҷавон ва корзорнодида буд, далерона савор шуда шамшер барахна кард, ба паҳлавонон ва ҷанговаронаш, кибо ў буданд: – «Ёрӣ кунед! Яздон пушту паноҳи ман аст!» – гӯён наъра зад ва дамону хурӯшон бар сипохи Баҳром тоҳт. Он се турки бебок ва фидой шоҳро дид ба сӯяш асп барангҳтанд, яке аз онҳо ба сари Хусрав шамшер зад, Хусрав сипар ба саргирифта зарбаро гардонд ва худаш шамшер кашида сарбозро сарнагун кард ва аз ду шарики ў чудо шуда ба тарафи сипохи гурезони худ тоҳт ва хурӯшид, ки: – «Истед! Як дам пойдорӣ кунед, душманро дафъ мекунем!», лекин лашкари ҳаросону парешон бознаистод, шоҳ дар майдони ҷанг фақат бо якчанд саворонаш танҳо монд. Сипохи Баҳром ба ҷандин гурӯҳ чудо шуда, ҳар гурӯҳ дар тарафе саргарми задухӯрд буд ё душмани ҳазиматкарدارо таъқиб менамуд. Хусрав бо ҳасрат ба Биндуй гуфт:

– Агар күшта шавам, дарего ки фарзанд надорам, таҳту тоҷро ба кӣ мегузорам?...

– Эй сарфароз шоҳ, ҷаҳон бе ту мабод, – таъзим кард Биндуи тамаллуқкор, – сипоҳ рафт, акнун шоҳаншоҳро ҳам ин ҷо истодан нашояд.

Шоҳ ба Биндуй гуфт:

– Ту ва паҳлавон Тухор биравед, аз сипоҳи пароканда ягон ҳазор нафар гирд карда ба размгоҳ баред, ҳар чӣ дар он ҷо ёбед, биёред, саропарда, ганҷ ва таҳти маро биёред.

Биндуй ва Тухор рафтанд.

НАБАРДИ ХУСРАВ БО БАҲРОМ

Он ду ҷанговар аз назар ғоиб шуда буданд, ки ғаногоҳ аз тарафе дирафши аҷдаҳопайкар падидор гашт: Баҳром ба як даст дирафш ва ба як даст найза, бо як тӯда сипоҳ асп тозонда меомад. Ҳамрикобони Хусрав ба гурехтану ҷони худро ҳалос кардани шоҳ исрор намуданд, лекин шоҳ қабул накард, истод ва ҳамчунин найза ба даст гирифта омодаи набард шуд. Ҷанговарон – ҳамрикобони шоҳ ба тӯдаи сипоҳиёни Чӯбина даромехтанд, ҳуди Чӯбина ба болои Хусрав тоҳт. Ду савори диловар ба ҳам дарафтиданд:

Чу пilonи ҷангӣ барошуфтанд,
Ҳаме бар сари яқдигар кӯфтанд.

То қиёми офтоб набард карданд, пирӯзӣ ба ҳеч яке даст надод; ба зиреху хафтону ҷавшани ҷанговарон на найза коргар мешуд ва на шамшер. Дар он дам паҳлавон Тухор ба назди шоҳ расид ва ғанҷу бунаи ўро овард; шоҳ ба Густаҳм, ки ҳамроҳаш бо сипоҳиёни Баҳром разм мекард, гуфт:

– Мо фақат даҳ танем ва душман бисёр, аз ҳеч тараф умеди ёрӣ нест, ҳазимат бояд кард.

Шоҳи ҷавон сӯйи пули Нахравон асп ронд. Баҳром «саре пур зи кина, диле пурситеz» – аз паси шоҳ сур карда меомад. Хусрав донист, ки ба ҳазимат аз дasti Баҳром ҳалос намешавад, дар сари пул истод; Густаҳм, ки силоҳдораш буд, ба дasti вай камон дод, вай аз камон таъқибкунандагонро ба тирборон гирифт. Камонкаширо аз хурдсолӣ машқ карда буд, ҳар як тираш савореро аз сипоҳиёни Баҳром сарнагун мекард. Баҳром низ камон гирифта тирпарронӣ сар кард, аммо чун

аспаш баргустувон надошт, Хусрав бо як тири хаданг аспи ўро аз пой афтонд, Баҳром пиёда монда сипар гирифт, ночор шуд, Ялонсинаро аз зин фуроварда ба аспи ў барнишасту аз дастгир ё ҳалок кардани Хусрав маъюс шуда ақиб гашт.

Он гоҳ Хусрав пули Наҳравонро вайрон карду роҳи пойтахти худро пеш гирифт:

Ҳамеронд ғамгин суи Тайсафун,
Пур аз дард дил, дидагон пур зи хун.
Дари шорсонро¹ ба оҳан бубаст,
Ба анбӯҳи андешагон дарнишаст.

ГУРЕХТАНИ ХУСРАВ БА РУМ

Урдуи Баҳром пас аз торумор кардани лашкари шоҳаншоҳӣ дар канори рӯди Наҳравон, юриши музаффаронаи худро ба Эрони гарбӣ давом дода, шаҳру қалъаҳоро пай ҳамдигар фатҳ карда ба пойтахт наздик мешуд. Забт шудани Тайсафун муқаррар буд. Дарбориён, давлатмандон, аъёну ашроф фирор мекарданд. Давлати бузурги Сомониён, ки аз Ҳимолой то баҳри Миёназамин ва аз баҳрҳои Ҳазару Сиёҳ то баҳри Ҳурмуз бар кишварҳо ва ҳалқҳои бисёр ҳукм меронданд, то он гоҳ ба чунин хатари мудҳиш ҳаргиз дучор нашуда буд.

Хусрави Парвиз хост ба Арабистон гузашта, аз амирони араб мадад пурсад, лекин падараш Ҳурмузди кӯри гӯшанишин инро ба вай маслиҳат надод ва гуфт ки вай, Хусрав, аз ин сафари худ ғайр аз ранҷу навмедӣ чизе ҳосил наҳоҳад кард, зеро амирони тозӣ¹ аввалан силоҳу сипоҳ ва ганчи казой надоранд, сониян ёру ёвари Хусрав намешаванд, зеро аз вай барояшон суде нест. Ҳурмузд ба шоҳ аз Рум ёрӣ талабиданро тавсия кард; қайсари Рум сарватманд аст ва сипоҳу силоҳи ороста дорад.

¹. Шорсон – шаҳристон.

¹Този – араб.

Бо фармони шоҳ Биндуй, Гурдуй ва Густаҳм бошитоб ба тадоруку таҳияи лавозимоти сафари Рум машғул шуданд.

Онҳо нав ба кор шурӯй карда буданд, ки дидбони қалъяи Тайсафун дар самти шарқӣ намудор шудани гарди тираи газилеро хабар дод. Хусрав ва атрофиёнаш ба бора ва бурчи қалъя баромада нигоҳ карданду дар байни гарди фаровон сипоҳ ва дирафши рахшони шиносро диданд. Баҳроми Чӯбина ба наздики дарвозаҳои шаҳр расида буд. Хусрав ҳамон дам аз бурҷ фуромада саросема ба зин барнишаст ва роҳи гурез пеш гирифт, Гурдуй, Биндуй, Густаҳм ва дигар муқаррабон аз пасаш.

Вай асп медавонду гоҳ-гоҳ ба ақибаш нигоҳ карда аз дур дирафши аҷдаҳопайкарро, ҳамон диравши мудҳиши нафратаң-гезро, ки Баҳроми Чӯбина дар Наҳравон барафрошта буд, медиҳ. Густаҳм ва Биндуй аз шоҳ ақиб монда буданд ва оҳиста асп меронданд. Хусрав аз ақибмонии онҳо гумони бад бурда сари аспашро гардонду сӯйи онҳо фарёд кард:

– Эй носазоён, чаро ақиб мондед? Магар ба душман забон додаед? Вагарна сабаби суст ронданатон чист? Охир, Баҳром ҳамин замон аз қафоятон мерасад!

Биндуй наздиктар омада чунин посух дод:

– Эй шаҳрёр, дилатро аз Баҳром ранҷа мадор, ки вай ҳанӯз дур аст. Суст рондани мо сабаб дорад; меандешем, ки Баҳром тоҷу таҳтро ба Ҳурмузд медиҳаду худаш вазири вай мешавад ва аз номи шоҳ ба қайсар нома менависад, ки Хусрави гурезаро дар Рум ором мадеҳ, балки дасгир карда бубанд ва ба даргоҳи мо фирист, вагарна ў ҳар гоҳ ки қомат рост кард, ҳам барои мо ва ҳам барои шумо ҳавфнок хоҳад буд.

Хусрав ин сухани ўро шунида дилаш сиёҳ шуд ва гуфт:

– Ҳар он чи дар сарнавишти мо бошад, ҳамон мешавад, онро бо ҳаёлу андеша наметавон дигаргун кард.

Вай аспашро тозиёна зад ва рафтан гирифт.

Чун дурттар рафта аз назари Густаҳму Биндуй нопадид шуд, онҳо баргаштанду аз роҳи дигар худро ба коҳи шоҳаншоҳӣ расониданд. Ҳурмузд дар боргоҳ нишаста буд, ҳар ду марди

бадқасд ба боргох даромаданду аз камон тир парронда, ўро күштанду гурехтанд. Дар ин миён Баҳроми Чүбина таъқиб кардани Хусравро ба Баҳроми Сиёвуш ном саркардаи худ супурда, худаш ба Тайсафун баргашт.

Аз он сү Хусрав бо ҳамрикобонаш, аз он чумла бо Густаҳм ва Биндуй, ки боз ба вай расида буданд, аз рохи калон баромада рӯ ба биёбон оварданд. Чанде биёбон паймуда, ба работе расиданд, ки бо девори баланд ихота шуда ва паастишгоҳи исавӣ буд. Гурезаҳо ба дари работ фуруд омаданд. Гурӯсна буданд, Хусрав аз меҳтари рӯҳониёни паастишгоҳ толиби таоме шуд, рӯҳонӣ аз ҳӯрданиҳо фақат фатири ҷавин ва тара дошт, ки онро ба меҳмононаш таоруф кард.

Хусрав бо Густаҳм ва Биндуй нахуст барсам ва бож¹ гирифтанд ва сипас рӯйи рег нишаста ба шитоб фатиру тара тановул карданд. Меҳтари рӯҳониён инчунин шароби ҳурмой таоруф кард, Хусрав се ҷом шароб нӯшиду мағзаш гарм шуд, аз ғояти қӯфтагӣ ҳоб бар вай ғалаба кард, ба зонуи Биндуй сар ниҳод ва ҳамон дам ҳобаш бурд. Меҳтари рӯҳониён омада ўро бедор ва оғоҳ кард, ки:

– Аз роҳ гарди сиёҳ баромад, сипоҳи фаровоне бад-ин сү меояд.

Хусрави қӯфтаву ҳастаҳол ризо ба қазо дода гуфт:

– Ҳар чи бодо бод. Акнун:

На мардум ба кор асту на борагӣ,
Фароз омад он рӯзи бечорагӣ,

– Чора бояд соҳт, – гуфт Биндуй.

– Чора чист? – пурсид Хусрав.

– Ман, – гуфт Биндуй, – ҷонамро фидо мекунаму шоҳро аз ҳатар мераҳонам.

¹. **Барсам ва бож** – қалимаҳои дини зардушти: – **барсам** – химча ва шоҳчай дарахти газ ё анор; **бож** – сукут, ҳомӯшӣ, муроқиба; зардуштиён дар вақти ибодат, ҳӯрокхӯрӣ ва шустушӯйӣ бадан барсам ба даст мегирифтанд.

Хусрав бо лабханди навмедона гуфт:

– Доной Чин хуб гуфтааст: «Девори шаҳр, ки ғалтид, қалота² ҳам бар по намеистад, ва шаҳристон, ки ҳароб шуд, бемористон ҳам барҷо намемонад». Лекин ту чорае донӣ, бисоз.

– Ин точи заррин, гӯшвора, камарбанд ва ин қабои зарбафтро ба ман бидех ва худ бо сипоҳиён, чун киштие, ки маллоҳ бар об меронд, шитоб кун, бирав.

Ҳар чи ў гуфт, Хусрав ба ҷо овард ва рафт.

ҲИЛАИ БИНДУЙ

Биндуй ҳамроҳонашро ба болои кӯҳ паноҳонида, худ ба яке аз ҳуҷраҳои парастишгоҳ даромаду дари оҳанинро маҳкам кард ва сарулибоси шоҳонаро пӯшида ба бом баромад.

Сипоҳиёни Баҳроми Сиёвуш ба наздики работ расида, дар бом ўро диданд ва яқин карданд, ки шоҳ аз тарс ба боми баланд паноҳидааст. Пас Биндуй зуд фуромада пӯшоки шоҳонаро аз тан бадар карду либоси худро пӯшида боз ба бом баромад ва ба сипоҳ овоз дод:

– Сардори шумо кист? Ман ба вай аз шоҳаншоҳ пайғом дорам.

– Ман, Баҳроми Сиёвуш, – ҷавоб дод солори сипоҳ.

Биндуй гуфт:

– Шоҳаншоҳ мегӯяд: – «Ман бо панҷ тан ёрони худ ба ин парастишгоҳ фуруд омадам, аз ранчи роҳ саҳт ҳаста шудаам, ҳамроҳонам низ ҳаставу кӯфтаанд, то бомдод баромада наметавонам, лекин дар сапедадами пагоҳ баромада, дил аз кори ҷаҳон барканда, бо ту ба назди Баҳроми Ҷубина равон мешавам. Умединдорам, ту ин ҳоҳиши маро бипазирӣ, ки ниёгони мо ба риояи дину оин ҳамеша арзу ниёзи асирони худро ба инобат мегирифтанд».

Солор розӣ шуд ва сипоҳашро дар он ҷо фурӯд овард.

². Қалота – қалъачаи дар баландӣ воқеъшуда.

Дар ин миён шоханшоҳ таноби роҳи гурезашро торафт дарозтар мекашид.

Пагоҳӣ солор ва сипоҳи ўаз хоб дер бархостанду Биндуиро барвақт безобита накарданд. Чун офтоб ду қади найза баланд шуд, Биндуй боз ба бом баромад ва аз пушти девори работ ба Баҳроми Сиёвуш овоз дод, ки:

– Шоханшоҳ шаб ҳама шаб нахобида ибодат кард ва акнун ҳам ба ибодат нишаста ва bemador ast, имрӯz дам гирифта пагоҳ бо шумо меравад.

Баҳроми Сиёвуш андешиду ба саркардагонаш чунин гуфт:

– Ин корест ҳам сабук ва ҳам гарон. Агар Хусравро ба танг оварем, ў метавонад тез шуда ба ҷанг бархезад. Вай марди ҷангии диловарест, ки тани танҳо метавонад бо лашкаре разм кунад. Агар мабодо дар набард қушта шавад, Ҷӯбина гарди маро ба осмон мебарорад. Мо, агарчи ҳӯроквориамон кам мондааст, беҳтар, ки ба кам қаноат кунему имрӯz ҳам дар ин ҷо бошем.

Саркардагон андешаи ўро писандиданд.

Ба ин равиш Биндуи ҷорасоз ду шабу як рӯз Баҳроми Сиёвуш ва сипоҳи ўро дар гафлат нигоҳ дошта ҳоҳарзода ва фармонғармои ҳудро аз нанги асорат ва ҳалокат начот дод. Хусрав дур рафта буд ва акнун таъқиби ў суд надошт, бинобар ин Биндуй дигар давом додани бозиро лозим надонист, – вай пагоҳи дигар аз бом:

Ба Баҳром гуфт: – «Эй ҷаҳондида мард,
Бадон гах, ки барҳост аз дашт гард,
Чу Хусрав шуморо бидидаш, бирафт
Суи Рум бо лашкари хеш тафт.

Кунун гар ту паррон шавӣ чун уқоб
В-агар бартар орӣ сар аз офтоб,

Набинӣ ҳаме шоҳро ҷуз ба Рум,
Ки акнун куҳан шуд бад-он марзу бум¹.

Биндуи далер боз афзуд, ки:

– Акнун агар ба ҷонам зинҳор дихед, ба наздатон мефуроям ва ҳар чӣ пурсед, бе каму кост посух медиҳам, вагарна силоҳи набард мепӯшаму мечангам.

Баҳроми Сиёвуш дасти ҳасрату надомат ба сар зада ба ёронаш гуфт:

– Акнун агар ман ин маккорро кушам, чӣ суд? Бехтар, ки ўро ба пеши сипоҳсолор барам; бигузор ҳар чӣ дар бораи шоҳ донад, ба вай гӯяд.

Биндуиро асир гирифта ба Тайсафун баргаштанд.

Баҳроми Ҷӯбина ба солори сипоҳ шӯрид:

– Эй бадбаҳт, ман бехуда чунин кореро ба ту фармуда будам, надониста будам, ки ту чунин бехунарӣ.

Пас вай ҳамаи ҳашму алами худро бар сари Биндуи бечора рехт:

– Эй маккор, сипоҳи маро фиреб додӣ, Ҳусрави шум- он душмани хунини маро аз дастам раҳондӣ!

– Эй сарафroz, – гуфт Биндуй, – аз ман ростӣ бичӯй ва тундӣ макун. Шоҳаншоҳ хеши ман ва бузургиву родмардии ў бо ман аст. Барояш мебоист ҷонамро фидо мекардам ва кардам. Ту агар меҳтар бошӣ, бояд ба ин фидокории ман аҳсант ҳонӣ.

– Ман ба ин гуноҳат туро намекушам, лекин ту ба ин зудӣ ба дасти ҳамон Ҳусрав, ки барояш ҷонатро фидо кардай, кушта ҳоҳӣ шуд ва дар дами ҷон қанданат ҳоҳӣ донист, ки ман ростгӯй будаам, – гуфт Ҷӯбина ва пас Биндуиро ба Баҳроми Сиёвуш супурд, то ки дар шиканча нигоҳ дорадаш.

Рӯзи дигар Ҷӯбина дар майдон бо лашкар анҷуман кард ва бар курсии заррин нишаста бо овози баланд Ҳусрави гурезаро

¹. **Марз** – замин, замини киштукоршуда; **бум** – сарзамин, диёр, кишвар.

ба падаркушй гунаҳкор ва ба подшоҳӣ носазовор эълон карду гуфт:

– Акнун то падид омадани номдоре аз насли шоҳон, шумо киро ба тахту тоҷ сазовор медонед? Шумо ҳар касеро, ки сазовор донед, ба дорандай офтоби баланд савганд меҳӯрам, ки ман бо шумо ҳамраъй ҳоҳам буд.

Лашкар ва ҳамаи бузургон ўро хостанд.

Бахроми Чӯбина тоҷ бар сар гузошт ва бар тахти шоҳаншоҳӣ нишааст.

Аммо дере нагузашт, ки ў боз дар майдони ҷанг бо Ҳусрави Парвиз дучор омад.

ХУСРАВ ДАР РУМ

Ҳусрав бо тагояш Густаҳм, вазираш Ҳурроди Барзин ва як даста сипоҳи хоса, ки дар сафи пеши он ҷангварони корозмуда Шопур, Болуй, Тухор ва Андиён асп меронданд, аз роҳи биёбон пас аз тайи мароҳилу манозил ба ҳудуди Рум дохил шуда, дар шаҳри Вареғ қарор гирифтанд.

Бузургони шаҳр шоҳаншоҳи гурезаи Эронро пазиро шуданд, вай бо ҳамроҳонаш дар яке аз коҳҳои бошукуҳи шаҳр манзил кард. Ба зудӣ аз пойтаҳти Рум – шаҳри Қустантания фиристодагон омада ба Ҳусрав паём ва дуруди қайсарро расониданд ва аз мақсади ў чӯё шуданд. Ҳусрав ба қайсар нома навишт, баёни ҳол ва арзи муддао кард:

... Кунун бандай носазовори паст
Биёмад, ба тахти каён барнишаст.
Ҳаме дод ҳоҳам зи бедодгар,
На афсар, на тахту кулоҳу камар.
Маро андар ин кор ёрӣ кунед,
Бар ин бевафо комгорӣ кунед,
Ки пӯянда гаштем гирди ҷаҳон,
Ба шарм омадем аз қекону меҳон...

Бо ҳамин дар байни ў ва қайсар ба воситаи мукотиба гуфтугӯ (ба истилоҳи мо гуфтушуниди дипломатӣ) оғоз ёфт. Хурроди Барзин, Густаҳм, Болуй ва Шопур ба ваколат аз ҷониби Ҳусрав якчанд бор ба дарбори Рум рафтанд. Оқибат Ҳусрави Парвиз ба максади худ ноил гардид; қайсар ба фиристодани лашкар ба Эрон таҳти ливои Ҳусрав розӣ шуд, аммо ба ин шарт, ки шохи Эрон сию нуҳ шаҳру қалъаеро, ки ниёгони вай аз Рум забт карда буданд, ба Рум баргардонад ва байни ду давлат аҳдномаи дӯстӣ имзо шавад. Барои ба кулӣ хотима додан ба нифоку низои байни ду давлати ҳамсоя қайсар ба шохи Эрон таклифи хешӣ намуда, духтари худ Маряም (Мария)-ро ба зании Ҳусрав додани ўшуд.

Ҳусрави Парвиз ин шартҳоро пазируфт ва аҳдномаи матлубро навишта, имзо карда, ба қайсар фиристод.

Дар гуфтушуниди душвор бо вакilonи қайсар ва бо худи қайсар беш аз ҳама суханварӣ, донишмандӣ ва зиракии Хурроди Барзини вазир кор дод. Бо ин сифатҳо вай ҳусни таваҷҷуҳи румиёнро ба худ ҷалб кард, худи қайсар ба фазлу дониши Хуррод баҳои баланд дода:

Бад- ў гуфт: – «Он к-ӯ ҷаҳон оғарид,
Туро номдори меҳон оғарид,
Суханҳои пок аз ту бояд шунид,
Ту дорӣ дари роҳҳоро калид.
Касеро, ки з-ин гуна қеҳтар бувад,
Сараҷ з-афсари моҳ бартар бувад».

«ТИЛИСМ»-И РУМИЁН

Боре вакilonи Ҳусравро ба майдоне бурданд, ки дар вай ҷавонзани зебое дар суфа бар таҳт нишаста буду ҳомӯшона мегирист ва ҳар замон даст бардошта сиришки чашмонашро пок мекард. Дар пасу пеши ў чокару ҷорияҳояш истода буданд. Қайсар, ки ҳамчунин дар он ҷо ҳозир буд, ба Густаҳм гуфт:

– Ин ки мебинӣ, духтари ман аст, ман ўро ба зании ҷавони номдоре дода будам, ҷавон бандоғ вафот кард, акнун ҷандест, ки духтарам дар ҳамин ҳол ба азои шавҳари нокомаш гирён нишастааст, на панди маро мешунавад ва на сухане мегӯяд. Дилам аз ҳоли вай ба дарду ранҷ аст. Ту ҷавонӣ, паҳлавон-нажодӣ, меҳмони мой, бо вай сухане бигӯ, аз ҳадиси доноёни Аҷам ёд ор, пандаш бидех; бошад, ки вай бо ту забон кушояд.

Густаҳм назди зан рафт, зан ба вай таъзим кард. Густаҳм панди бисёре аз қабили ин ки «хирадманд» аз қазову қадар наменолад, уқоби паррон, шери бешазорон, моҳии обҳои равон ҳам аз марг начот намеёбанд» бар забон ронд, лекин суханонаш ҳама назди зан бод буд, зан ба вай тамоман беътино, дар ҳамон як ҳолат истода буду бо ҳамон як ҳаракати бетагири даст сиришки ҷашмонашро пок мекард. Гӯянда ҳайрон монд. Қайсар аз вай пурсид:

– Аз духтарам чӣ дидӣ?

– Бисёр пандаш додам, лекин пандам назди ў судманд нашуд, – гуфт Густаҳм.

Рӯзи дигар Болуй ва Андиён бо ҳоҳиши қайсар кӯшиш карданд занро ба забон оранд, лекин натиҷа ҳамон буд. Қайсар ба Ҳурроди Барзин рӯҷӯй кард:

Яке сӯйи он духтар андаршавӣ,
Магар як рах овози ў бишнавӣ.

Ҳуррод назди зан рафта ҳамчунин ба суханонаш аз вай эътиное надид ва ҷавобе нашунид. Бодиққат ба сар то пои зан мулоҳиза кард, ба чокарону ҷорияҳояш нигарист, ба худ андешид, ки агар гӯем, ки зан бехуш аст, пас ҷаро ҷокару ҷорияҳояш ҳомӯшанд? Сониян, модом ки вай ин қадар вакт мегирияд, мебоист ғаму андуҳаш кам мешуд. Ҳеч ба ҷапу рост намечунбад, сиришкаш ба як ҷо мечакад, барои пок кардани ҷашмаш доим фақат як ронашро мечунбонаду як дасташро мебардорад, агар вай ҷон медошт, мебоист ғайр аз як дасту як

пой танаш ҳам мечунбид». Хуррод назди қайсар омаду хандида гуфт:

– Хостӣ, ки ба эрониён бихандӣ? Ин ҳайкали бечон аст, тилисм аст, ки румиён сохтаанд.

Қайсар ҳам хандиду гуфт:

– Ман хостам шумо – эрониёнро озмоям, ки бечон будани ин «зани гирён»-ро дармеёбед ё на¹.

Бори дигар қайсар вакилони шоҳро дар кохи худ ба яке аз хонаҳои гунбазшакл дароварда «тилисм»-и дигареро нишон дод; дар он хона ҳайкали саворе дар ҳаво муаллақ меистод. Қайсар аз Хурроди Барзинпурсид:

– Ба ин муъчиза чӣ мегӯй?

Хуррод ба ҳайкал даст молид ва гуфт:

– Муъчизае нест. Асп ва савор аз оҳананд. Ту дар шифт ба зери гунбаз ҷавҳареро ҷо кардай, ки дар китоби ҳиндувон онро мигниётиш навиштаанд ва он оҳанрабост; ин ҳайкали оҳанинро вай медорад.

Ба ин равиш қайсар вазири донишманди эрониро ба ҳеч яке аз ин ду «муъчиза»-и румӣ ҳайрон ва эътиқотманд карда натавонист.

Хусрави Парвиз духтари қайсари Рум – Марямро ба оини исавӣ ба занӣ гирифт, қайсар ба домоди худ ҳафтод ҳазор лашкар дод ва ў бо ин лашкар ба Эрон юриш сар кард.

ВОҲУРӢ БО БИНДУЙ

Бо ҳамин юриш Хусрав ба Озарбодагон (Озарбойҷон) омада дар дашти Дук саропарда зад. Чанде дар он ҷо монд ва

¹. Зоҳирон сухан дар бораи «муъчизае» меравад, ки гӯё аз ҳайкали «авалиё» ба зухур меомадааст: арбобони дини масеҳӣ (христиани) барои қувват додани ҳиссиёти динии мардумон гоҳе ҳайкали муқаддасро ба воситаи механизмҳои аз назари мардумон пӯшида ба ҳаракат оварда ё худ обро ба василаи фишор бо милаҳои пинҳонӣ ба ҷашм ҷараён дода, ўро «мегирёндаанд.

сипас лашкарро ба Ниетус, ки бародари қайсар ва фармондехи румиён буд, супурда, худ бо сипоҳи хосаи иборат аз эрониён ба Арманистон, ба вилояте, ки сипоҳдораш Мусал номе буд, рафт. Мусал бо сипоҳаш дар дашт буд, аз омадани Хусрав огоҳ шуда ба пешвози вай омад ва савореро ҳамроҳ овард. Шоҳ он ду саворро аз дур дида ба Густаҳм фармуд, ки пештар биравад ва бубинад онҳо киёнанд ва барои чӣ асппозон меоянд. Густаҳм нигоҳ карда гуфт:

Эй шаҳрёർ, ба назарам, он аблаксавор бародарам Биндуй аст.

– Ту чӣ мегӯйӣ? – таачҷуб кард Хусрав. – Биндуй агар зинда бошад, дар зиндан ва агар кушта шуда бошад, бар дори майдон аст.

– Шоҳо, дуруст нигоҳ кун, он савор тагои туст, – гуфт Густаҳм. – Агар вай набошад, сари маро бибур.

Ҳар ду савор ба назди Хусрав расида пиёда шудаанд ва таъзим ба ҷо оварданд. Шарики Мусал ҳақиқатан Биндуй буд.

– Туго зинда гумон намекардам, аз дидорат ноумед шуда будам, – гуфт шоҳ.

– Биндуй чӣ гуна аз асири раҳо ёфтанишро нақл кард. Ҳафтод рӯз дар зиндан хобида, ин дарбории ҳилагар оқибат Баҳроми Сиёвушро ҳам фиреб дод; ба гӯши ӯ пайваста меҳонд, ки шоҳаншоҳии Ҷӯбина пойдор намемонад ва пас аз як-ду моҳ Хусрави Парвиз бо лашкари Рум омада ӯро сарнагун мекунад ва он гоҳ вай, яъне Баҳроми Сиёвуш ҳам зинда намемонад. Баҳроми Сиёвуш кам-кам ба ин сухани ӯ бовар кард ва тарсу биме ба дилаш роҳ ёфта ба Биндуй гуфт: – «Агар ту назди Хусрав бар ман ҳоҳишгарӣ қуниву ӯ ба ҷонам зинҳор диҳад, ман аз панди ту «оромиши ҷон қунам – ҳама ҳар чӣ гӯй ту, фармон қунам». Биндуй: – «Пас банди пои маро бикишой ва маро раҳо қун» гуфт ва «Занд»-у «Авесто»-ро ба даст гирифта савганд ҳӯрд, ки: – «Аз Офаридгор ба ҷуз ранҷу дард набинам, агар аз шоҳаншоҳ Хусрави Парвиз барои ту ангуштарӣ ва қулоҳи меҳтарӣ наситонам». Баҳроми Сиёвуш ӯро аз зиндан раҳо кард ва гуфт: – «Ман некҳоҳии худро ба Хусрав боз таври

дигар исбот мекунам». Биндуй пурсид: – «Чӣ тавр?». Гуфт: – «Вақти чавгонбозӣ Чӯбинаро бо ханҷари заҳробгун табоҳ мекунам». Пас вай рӯзи дигар аз зери қабо зиреҳ пӯшида ба зин барнишаст ва ба майдони чавгонбозӣ равон шуд. Баҳроми Сиёвуш зани бевафое дошт, ки пинҳонӣ бо Чӯбина ишқбозӣ мекард. Вай назди Чӯбина кас фиристода ўро огоҳ кард, ки «Шавҳарам аз зери қабо зиреҳ пӯшид, намедонам, чӣ қасди бад дорад, ту ба ҳар эҳтимол хушӯр бош ва эҳтиёт кун». Пас аз ин огоҳӣ Чӯбина дар чавгонбозӣ ба пушти ҳар як ҳарифи худ нарм – нарм даст мезад, ки мабодо зиреҳ пӯшида бошад, ва чун навбат ба Баҳроми Сиёвуш расид, Чӯбина зиреҳи тани ўро ошкор кард, гуфт: – «Эй мор, ба чавгонбозӣ кӣ бо зиреҳ меояд?» ва шамшер кашиду саропои ўро бардарида. Биндуй чун аз кушта шудани озодқунандай худ огоҳ шуд, аз шаҳр бадар рафта роҳи гурезро сӯйи Ардабил пеш гирифт ва ба Мусал расид.

Мусали арманӣ аз тарафдорони Хусрав буд, чун Хусрав аз он вилоят бозгашт, арманӣ бо сипоҳаш дар рикоби ў ба дашти Дук омад. Дар ин ҷо шоҳ ба марзбонон ва сипоҳдорони вилоятҳо нома навишта онҳоро ба тарафи худ хонд. Ҷанде аз онҳо, аз он чумла ҳокимони Систон, бо сипоҳ ба назди вай омаданд.

Аз дигар сӯйи Баҳроми Чӯбина ҳам осуда нанишаст. Вай ба Густахм, Биндуй, бародари худаш Гурдуй, Шопур ва Андиён номаҳо навишта онҳоро бо ваъдаи ҷоҳу мансабҳои баланд ба баргаштан аз Сосониён ва рӯ овардан ба тарафи худаш ташвиқ кард.

Ба Сосониён то мадоред умед,
Мачӯед ёқут аз сурхбед.

ҲИЛАИ ХУСРАВ

Доропаноҳ ном саркада худро бозаргон сохта, бо корвони коло номаҳои Баҳроми Чӯбинаро ба лашкаргоҳи Хусрав бурд.

Дар он чо вай фаровонӣ ва шавкати сипохи Хусравро дида дудил шуд ва андешид, ки: – «Пирӯзӣ бо шоҳ аст, Баҳроми Ҷӯбина шикаст ҳоҳад ёфт, он беҳ ки ман ин сӣ шутур колоро бо номаҳо ба Хусрав дихаму сари вақт худамро ба вай хуш кунам». Ва ҳамин тавр ҳам кард; номаҳо бо ҳамроҳии коло ба дasti Хусрав ғалтиданد.

Хусрав дабирро сари давоту қалам нишонда ба Баҳроми Ҷӯбина аз номи сипоҳдорон ва надимони худ, ки Ҷӯбина бо номаҳояш ба онҳо муроҷиат карда буд, ҷавоб нависонд, ки:

Ҳама номаҳои ту бархондем,
Фиристодаро пеш биншондем.
Ба гуфтори бекор бо Хусравем,
Ба дил бо ту ҳамчун баҳори навем.
Чу лашкар биёри ба ин марзу бум,
Кӣ андешад аз Руму мардони Рум?
Ҳама пок шамшерҳо баркашем,
Ба ҷанг-андарун румиёнро қушем.
Чу Хусрав бубинад сипоҳи туро,
Ҳам он мардиву пойгоҳи туро,
Дилаш рӯзи пайкор ларзон шавад,
Зи пешат чу рӯбаҳ гурезон шавад.

Доропаноҳ ин «ҷавоб»-ро ба Баҳроми Ҷӯбина бурд. Баҳром онро хонда, хирадро аз сар биронду ҳаворо бар дил бихонд ва «даъвати» сипоҳдорони Хусравро иҷобат намуда, ба Озарободагон (Озарбойҷон) лашкар кашид.

Ду лашкар дар дашти Дук ба ҳам рӯ ба рӯ шуданд.

Ҷӯбина дар қалбоҳ Ялонсинаро гузашта, худ дар гирди лашкар асп медавонду низоми сафҳои онро нигоҳ медошт.

Хусрав бо ҳамроҳии Ниётус, Биндуй ва Густаҳм дар болои кӯҳи Дук нишаста, муҳорибаро назора мекард.

Наҳуст паҳлавонони ҳар ду тараф ба набард баромаданд.

ШИКАСТ ХЎРДАНИ РУМИЁН

Ҳазораи румй пахлавон Кут асп давонда ба болои кӯҳ баромаду аз Ҳусрав пурсид:

– Эй шоҳ, он бандай девнажод, ки бо ту дар Эрон ҷангида пирӯз шуда туро гурезонд, кучост? Ӯро ба ман бинамой, то корзор омӯзамаш ва дилу зӯри мардони майдонро нишон дихамаш.

Аз ин сухан дили Ҳусрав тоб хўрд, «туро гурезонд» гуфтани Кут алами сўзонеро, ки Ҳусрав аз мағлубияти дар Нахравон рўйдода ба дил дошт, тоза кард. Ба Кут гуфт:

– Пеши он марди аблаксавор бирав. Чун ў ба набард омад, ту нагурез, то баъд аз он аз нанг лабатро нагазӣ.

Кут баргашта, найза дар даст, ба размгоҳ тоҳт.

Ялонсина ба Чўбина бонг зад, ки:

– Ҳушёр бош, як деви румй чун пили маст сўйи ту метозад!
Чўбина шамшер аз ниём кашид.

Кут чун гирдоб омада ба вай найза андохт, найзааш ба хафтони ў коргар нашуд; Баҳром сипар ба рӯй кашида асп барангехт ва яке ба сару гардани Кут шамшер зада буд, ки тани ў то синааш чок шуд.

Ҳусрав дар болои кӯҳ рост истода набарди ин ду пахлавонро назора мекард, вай шамшер задании Баҳром ва сарнагун галтидани Кутро дида яке хандид. Ниётус аз хандай ў ба хашм омада чашмонашро нимпӯш кард. Ба Ҳусрав гуфт:

– Эй шоҳ, дар ҷанг хандидан хуб нест. Чӣ, магар разм барои ту кори шӯхист? Кути ҳазора ба ҷанговарӣ дар Рум ҳамто надошт, ту аз кушта шудани ў меҳандӣ?

– Ман на ба кушта шудани ў хандидам, – гуфт Ҳусрав, – вай маро тамасхур кард, ки «аз банда гурехт». Тамасхуркунанда аз ҷарҳи гардон ивази тамасхурашро мейбад. Дар ҷанг аз он банда, ки шамшер заданашро дидӣ, гурехтан нанг нест.

Танаи Кутро ба фармоиши Баҳром бар пушти зин баста ба лашкаргоҳи румиён фиристоданд. Ҳусрав фармуд, ба заҳми Кут мушк пошида, часадашро хушконда, дар карбос печонда, зире-

хашро ба танаш баста ба қайсар фиристонанд, то бинад, ки Баҳроми банд ҳамин тавр шамшер мезанад ва бинобар ин аз вай ҳазимат кардани шоҳ нанг нест.

Румиён аз ҳалокати Кут дилшикаста шуданд. Ҷӯбина аз дилшикастагии онҳо истифода бурда, бо даҳ ҳазор савор тунд ба ҳуҷум гузашт:

Яке ҳамла бурданд аз он сон, ки кӯҳ
Бидаррид аз овои румигурӯҳ.

Аз дами шамшеру зарби гурзҳои беамон якчанд ҳазор румӣ кушта шуданд, зиндамондагон ҳазимат карданд. Ҷангварони Баҳром румиёни кушташударо ғун карда тал заданд, тали баланде ба вуҷуд омад, ки онро «Баҳромҷид» номиданд.

Хусрав аз румиён умедашро канд. Вай гуфт: – «Агар румиён ду бор ҳамин гуна ҷанг кунанд, Рум бе лашкар мемонад». Ӯ қарор дод, ки фардо румиёнро аз ҷанг фориг гардонда, лашкари эрониро ба ҷабҳа оварад.

РАЗМИ ПАҲЛАВОНОН

Пагоҳӣ Баҳром румиёнро дар размгоҳ надида ҳайрон шуд. Дар муқобили ў лашкари эронӣ саф ороста буд. Вай ба пушти пили сафед нишаста, онро сӯйи боли рости сипоҳи Хусрав ронд, дар он ҷо Шопурро дида овоз дод, ки:

– Эй мунофиқ, магар дар номаат паймон накарда будӣ, ки дар ҷанг ба тарафи ман мегузарӣ? Магар паймоншиканӣ оини озодагон¹ аст? Акнун ту худатро ройгон ба куштан медиҳӣ!

Шопур аз ин сухани ў ҳайрон шуд ва посухаш дод, ки:

– Эй дев, он қадом нома аст, ки ту дар пешӣ ин ҳама номдорон аз вай сухан меронӣ? Аз чунин нома ному нишоне набуд ва нест.

Хусрав ба Шопур:

¹. **Озодагон**— асилизодагон, начибон.

– Барои номае, ки ў мегӯяд ман ба ту ва чандин номдорони дигар подош медиҳам, вақташ расад, ман ин розро ба ту мекушоям ва дилатро аз андешаи бад мешӯям,- гуфта ўро осуда хотир кард.

Баҳром ин сухани Ҳусравро шунида ба фаросат аз ҳила пай бурд, аз кори худ нангин шуда барошуфт ва танҳо худаш пилро ба қалбгоҳи лашкари Ҳусрав ронд. Камондорони лашкар пилро ба тирборон гирифтанд, аз захми пайконҳо хартуми пил саросар ҳунин гашт, он гоҳ Баҳром пилро гузошта, мигфар пӯшида савори асп шуд, камондорон аспро ҳам тирборон карданд. Баҳром пиёда шуда домани зирехашро бар камар зада, сипар гирифт ва худро ба пиёдаҳои душман зада шамшери тезро ба ҷавлон овард, пиёдаҳо камонҳоро партофта гурехтанд; ба Баҳром сарбозонаш асп оварданд, вай савор шуда дамону ҳурӯшон ба қалбгоҳ, ки Ҳусрав дар он буд, тоҳт, қалбгоҳро пора карда гузашту ба сӯйи боли рост рӯ овард; бунаи сипоҳи Ҳусрав дар пушти боли рост ва нигоҳбонаш Гурдуй бародари Баҳром буд, паҳлавон бародари худро дида камонро ба зех карду андоҳт, Гурдуй ҳам камон ба даст гирифт, бародарони ҳунӣ замоне ба якдигар тирпарронӣ карданд, лекин тирҳояшон ба нишон нарасид. Баҳром ба Гурдуй гуфт:

– Эй бе падар, ба ҳуни бародарат камар бастӣ?

– Эй гурги беша, – посух дод ба вай Гурдуй, – магар он масалро нашунидай:

Ки ҳар к-ӯ бародар бувад, дӯст бех,
Чу душман шавад, бе паю пӯст бех?

Ту, Аҳриман, душмани Офаридгорӣ.

Ба пеши бародар бародар ба ҷанг
Наёяд, агар бошадаш ному нанг.

Харчанд ки ин масалро дар хаққи худи Гурдуй хам гуфтан мумкин буд, лекин Баҳром хомӯшона аз набарди бародараш рӯ тофт ва баргашт.

Хусрав ба Густаҳм гуфт:

– Агар сипоҳи Рум ба ҷанг дарояду Баҳром шикаст ҳӯрад, румиён ҳавобаланд шуда бар мо миннат ҳоҳанд гузошт. Он бех, ки ман худ бо андак сипоҳ корзор қунам. Аз касе ёрӣ намехоҳам, ба Яздони фарёдрас мепаноҳаму бас.

– Эй шаҳрӯр, – гуфт Густаҳм. – Ту ба ин равиш ҷони худро ба ҳатар маяндоз, балки паҳлавононро ҳамроҳ бигир, ки дар размгоҳ туро ёриасон ва нигаҳбон бошанд.

Хусрав маслиҳати ӯро пазируфт, бо фармони ӯ Густаҳм аз паҳлавонон сездаҳ нафарро интихоб кард, ки худаш, Биндуй, Гурдуй ва Шопур низ дар ҷумлаи онҳо буданд. Ин сездаҳ ҷанговари номдор бо сардории шоҳ ба майдон асп андохтанд.

Баҳром дар баландӣ истода онҳоро диду гуфт:

– Хусрав бо сипоҳи кам ба ҷанг омада мардонагии худро нишон додан меҳоҳад, пас бугзор мардонагии моро бинад; онҳо ягон бист нафаранд, ба ин бист аз мо ҷаҳор мард бас аст:

Набояд, ки мо беш бошем чор,
Зи Хусрав маро баҳт беш аст ёр.

Пас ӯ бо се паҳлавон пеш омад. Хусрав ба ёронаш хитоб кард ки:

Ману гурзи Ҷӯбинаи баднишон!
Шумо разм созед бо саркашон.
Шумо сездаҳ ёру эшон се тан,
Мабодо, ки бинед ҳаргиз шикан!

Баҳром пешопеши се паҳлавон ба кирдори деви аз банд ҷаста, бо шамшери баражнаи раҳшанда асп барангехт. Ёрони Хусрав ба ҳамлаи шерони онҳо тоб наёварданд, гурезон шуданд. Хусрав танҳо монда ночор ақиб гашт. Баҳром бо ду

савор ўро таъқиб мекард, шох гурезон ва Чўбина аз дунболи ў тозон.

Баногоҳ дар пояи кӯҳ яке гор пеш омад. Хусрав аз асп фуромада худро ба он гор гирифт. Баҳром ва ёронаш низ ба он чо расиданд. Даҳони гор танг буд, ба вай даромадани таъқиб-кунандагон хавф дошт; Хусрав метавонист бо шамшер онҳоро як ба як ҳалок гардонад. Чўбина аз дурттар як гурӯҳи калони саворони Хусравро дид, ки ба қасди вай асп тозонда меоманданд. Вай ва ёронаш ба даруни гор аз камон якчанд тир андохтанду ночор баргаштанд. Саворон онҳоро чанде таъқиб карданду баргашта ба пояи кӯҳ омаданд, то ки шоҳро аз гор бароварда ба лашкаргоҳ баранд, лекин ўро дар гор наёфтанд; вай ғоиб шуда буд.

Саворон чун ба лашкаргоҳ, ки дар болои кӯҳ буд, бозгаштанд, Марямро дар нолаву фигон ва сипоҳро ғамгину ошуфтаҳол ёфтанд; шоҳбону ва сипоҳ гумон мекарданд, ки шоҳ кушта шуд. Лекин:

Ҳамон гоҳ Хусрав аз он рӯйи кӯҳ
Падид омад аз роҳу дур аз гурӯҳ.
Чунон лашкари номвар шод гашт,
Дили Марям аз дардаш озод гашт.

Шоҳ сирри аз гор нопадид гаштани худро чунин накл кард:

– Кор ба ман танг шуда, даст аз чон шуста будам, баногоҳ дар гор пири нуроние падидор гашт, ки савори асп буд ва чомаи сабз бар тан дошт, омаду дастам бигирифт ва маро бардошта ба кӯҳ баровард. Пурсидамаш: – «Эй пири накукор, ту кистӣ?», ҷавоб дод, ки: – «Ман фариштаам, номам Суруш аст. Ту, – гуфт, – порсо бош, подшоҳи ҷаҳон мешавӣ». Инро гуфту нопадид гашт.

Сипоҳиёни эрониву румӣ бовар карданд, дар ҳайрат монданд, ба Хусрав таъзим намуданд ва савганд хӯрданд, ки чун худи Суруш ўро башорати пирӯзиву подшоҳӣ додааст, барояш дар ҷанг сару ҷони худро дарег наҳоҳанд кард...

Бо азми пиrўзй ёфтан ҳамаи лашкари эронй ва румй аз кўх сарозер шуда ба ҳуҷум рафтанд.

Аз он сў Бахром низ лашкар ронд. Ҷанг даргирифт.

Чаҳон шуд зи гарди саворон сиёҳ...

ШИКАСТ ХЎРДАНИ БАҲРОМ

Чўбина аз камон як чўба тир ба камаргоҳи Ҳусрав зад, тир дар ҷавшани ў дармонд, сарбозе тозон омада онро берун қашид. Баҳром боз найза андоҳт, найза ба зирехи Ҳусрав хўрда шикаст. Ҳусрав барошуфт ва сўйи Баҳром тунду тез асп ангехта ўро яке шамшер зад, шамшераш ба миффари тани Баҳром ғўтида пора-пора гашт:

Чу диданд он шермардӣ зи шоҳ,
Биронданд румиву эронсипоҳ.
Қашиданд шамшери кин ҳамгуруҳ,
Яке ҳамла карданд монанди кўҳ.

Ба ин ҳамла сипоҳи Баҳром тоб наёвард, сафҳояш гусаст, қаблгоҳаш шикоғ шуд ва болҳояш дариd.

Лашкари Ҳусрав ба қир кардани душман даромад. Биндуй ба назди шоҳ омад ва гуфт:

– Лашкари душман чун мўру малах дашту кўху дараҳоро гирифтааст, акнун, ки вай шикаст хўрд, қушоқушиву хунрезӣ шоиста нест. Ҳар кӣ амон ҳоҳад, амон бояд дод.

– Ҳар кӣ силоҳ афканаду таслим шавад, ман дигар душмани ў нестам, – гуфт Ҳусрав.

Шаб даромад, тарафайн ҷангро бас карданд.

Биндуй аз сипоҳиён як нафар савори баландовозеро чудо карда фармуд, то ба наздики лашкари душман биравад ва мунодӣ кунад, ки ҳар кас таслим шавад, шоҳ гуноҳи ўро мебахшад ва ба ҷонаш амон медиҳад.

Савор шабонгоҳ рафт ва ба ҳар сӯ асп тозонда мунодӣ кард.

Сахар Баҳром аз хоб бедор шуда, ҷодирҳои лашкаргоҳашро холӣ ёфт: сарони сипоҳи ӯ шабона бо дастаҳои худашон барои таслим шудан ба лашкаргоҳи Ҳусрав рафта буданд. Сипаҳсолор донист, ки корро бой додааст. Ба ёрони наздики худаш, ки монда буданд, гуфт:

– Акнун аз гурехтан чора нест.

Ба сорбонҳо фармуд, ки шутурҳоро биёранд, онҳо се ҳазор шутур оварданд. Бо шитоб бору буна баста шуд:

Зи чизе, ки дар ганҷ буд бурданӣ,
Зи пӯшиданиҳову густурданӣ,
Зи заррину симину аз таҳти оч,
Ҳамон ёраву тавқи заррину тоҷ.
Ҳама бор кардану худ барнишаст,
Миён аз паи бозгаштан бубаст.

Вай бо ҳамон гурезагӣ ба Чин рафт. Ҷанде дар хизмати ҳоқони Чин буд. Ҳоқон меандешид, ки дар мубориза бо давлати Эрон аз Баҳроми лашкаркаши пурхунар истифода бурдан мумкин аст, бинобар ин ӯро парвариш мекард ва киромӣ медошт.

Дарвоқеъ вай дертар лашкари Чинро сардорӣ намуда ба Эрон юриш кард; ба Ҷайхун расида дар Марв қарор гирифт ва дар ин ҷо ба дasti Қулун ном қотиле, ки ӯро Ҳурроди Барзин фиристода буд, кушта шуд.

ГИРЯИ ФИРДАВСӢ БА МАРГИ ПИСАРАШ

Ҳангоме, ки шоири бузург дар шаступанҷсолагӣ достони Баҳроми Ҷӯбинаро, ки аз қалонтарин достонҳои «Шоҳнома» аст, менавишт, писараш вафот мекунад:

Маро сол бугзашт бар шасту панч,
На некӯ бувад, гар биёзам ба ганч.
Магар бахра гирам ман аз панди хеш,
Барандешам аз марги фарзанди хеш.
Маро буд навбат, бирафт он чавон,
Зи дардаш манам чун тани беравон.
Шитобам ҳаме, то магар ёбамаш,
Чу ёбам, ба бегора¹ биштобамаш,
Ки навбат маро буд, бе коми ман
Чаро рафтиву бурдӣ ороми ман?
Зи бадҳо ту будӣ маро дастгир,
Чаро роҳ чустӣ зи ҳамроҳи пир?
Магар ҳамраҳони чавон ёфтӣ,
Ки аз пеши ман тез биштофтӣ?
Чавонро чу шуд сол бар сию ҳафт,
На бар орзу ёфт гетӣ, бирафт.
Ҳамебуд ҳамвора бо ман дурушт,
Барошуфту якбора бинмуд пушт.
Бирафту ғаму ранҷаш эдар⁴⁶ бимонд,
Дилу дидай ман ба хун барнишонд.
Кунун ў суи рӯшнӣ расид.
Падарро ҳаме ҷой ҳоҳад гузид,
Баромад чунин рӯзгори дароз,
Қ-аз он ҳамраҳон кас нагаштанд боз.
Ҳамоно маро ҷашм дорад ҳаме,
Зи дер омадан ҳашм дорад ҳаме.
Маро шасту панҷу варо сию ҳафт,
Напурсид аз ин пиру танҳо бирафт.
Вай андар шитобу ман андар диранг,
Зи кирдорҳо то ҷӣ ояд ба чанг.
Равони ту доранда равшан кунод!
Хирад пеши ҷони ту ҷавшан кунод.

¹. **Бегора** – маломат, сарзаниш.

⁴⁶. **Эдар** – дар ин ҷо.

Ҳамехоҳам аз довари Кирдгор,
Зи рӯзидехи пок Парвардгор,
Ки яксар бубахшад гуноҳи туро,
Дурахшон кунад тирагоҳи туро.

БОРБАД ВА ХУСРАВ

Сароянда ва созандай машҳури замони қадим Борбад дар подшоҳии Хусрави Парвиз падид омад. Вай дар шаҳрҳо ва кишварҳо гашта бо созу овози аҷойиби худ дили мардумонро мебурд, ҷашну маъракаҳоро гул мекунонд. Ҳар кас ба вай меғуфт: – «Чаро ба даргоҳи шоҳ намеравӣ, ки вай туро точи сари ромишгарони худ ҳоҳад кард», лекин булбули хушилҳони ҳалқ аз қафаси заррини дарбори шоҳ гурезон буд.

Рӯзе Борбад шунид, ки сари ромишгарони дарбор Саркаш худро ба ҳунар аз вай бартар мешумурдааст. Ин ба нағси ҳофизи номдор расид ва ў ба даргоҳи Хусрав равон гардид.

Саркаш ба одати дарбориёни баҳил, ки будани аз худ бехтареро ҳаргиз намехостанд, аз омадани Борбад ҳабардор шуда, табъаш хира ва дилаш тира гашт, зеро медонист, ки Борбад аз вай ба ҳунар бартар аст. Ба дарбони шоҳ чанде дираму динор дода гуфт:

– Ромишгаре ба дар омадааст, ки меҳоҳад ҷойи маро бигирад. Вай:

Набояд ки дар пеши Хусрав шавад,
Ки мо кухна гаштему ў нав шавад!

Дарбон аз дираму динори ройгон шод шуда, дар ба рӯйи Борбад баст ва аз остонааш ронд.

Ҳофиз чун аз дари боргоҳ навмед баргашт, ба дари ҷорбоги шоҳ рафт, Мардуй ном бобон, ки шефтаи созу навои Борбад буд, ҳофизро муҳлисона пазироӣ кард ва аз дидораш шод гардид.

Наврӯз наздик буд, Хусрави Парвиз одатан дар Наврӯз дар чорбогаш ҷашиноҳ ороста, ду ҳафтаро ба айшу нӯш мегузаронид. Борбад аз Мардуй ҳоҳиш кард, ки:

– Ҳар гоҳ Хусрав ба боғ ояд, маро хабар кун ва роҳ бидех, ки пинҳонӣ ҷашиноҳро тамошо кунам ва рӯйи шоҳро бинам.

Боғон розӣ шуд ва дар Наврӯз пеш аз омадани шоҳ ба ҷашиноҳ Борбадро огоҳӣ дод.

Хоғиз сарулибоси идона пӯшида, барбаташро гирифта ба боғ омад. Дар наздикии нишастангоҳи Хусрав як бех сарви сабзи сершоҳу барг руста буд. Борбад ба болои он баромада дар байнин шоҳу баргаш пинҳон шуда нишаст.

Хусрав бо надимонаш аз коҳ баромада вориди боғ шуд ва дар ҷойгоҳаш нишаст. Майгусори ҷавони зебочехрае ҷоми май дар каф назди вай омад, шоҳ аз дasti вай ҷоми булӯринро гирифта нӯшид. Ромишгарони даргоҳ ҳозир шуданд, маҷлиси базму нӯш ва созу наво оғоз ёфт.

Чун офтоб ниҳон гашту шаби лочувардӣ ҷойи рӯзи равшанро гирифт, ромишгарон суруду нағмаи навбатиро ба поён оварда хомӯш гардиданд, баногоҳ аз ҷое навои барбату овози суруд баромад. Созу суруд он қадар диловез ва шӯрангез буд, ки шоҳ ва маҷлисиёни ў ҳайратзада ва шайдо шуда гӯш меандохтанд. Созандаву сароянда Борбад буд, ки мақомро ҳудаш эҷод карда ва номи онро «Додофари» гузошта буд. Саркаш ноҳун ва овози Борбадро шинохта бехуш гашт. Шоҳ ба маҷлисиёнаш фармуд, ки боғро ҷустуҷӯ кунанд ва он ромишгари ғайбиро ёфта биёранд. Онҳо саросари чорбогро ҷустуҷӯ карда касеро наёфтанд. Саркаш бо тамаллуқ ба шоҳ гуфт:

– Сару точи шоҳаншоҳ ҷовид бод, аз баҳти шоҳаншоҳам ин ҳеч аҷобат надорад, ки гулу сарв ромишгараш шуда, ўро ситоиш мекунанд.

Шоҳ аз майгусор боз ҷоми шароб гирифта нӯшид, Борбад барбат навохта боз суруди дигар оғоз кард, ки мақоми онро «Пайкоргурд» меномиданд. Шоҳ ба овози вай ҷоми дигар бардошт ва боз фармуд, ки муғаниро пайдо кунанд.

Мачлисиён аз нав ба кофтуков даромаданд, бо чарог ба зери дараhton нигаристанд, ба чуз сарву бед ва тазарвони дар гулбунҳо орамида чизе надиданд.

Созу суруди дилошӯб бори савум дар чорбоғи торик танин андохт. Ин бор муганни сехрсоз шунавандагонашро бо «Сабздарсабз» ном мақоме сехру афсун мекард. Шоҳ аз ғояти шавқ ба по барҳоста, ба саломатии сари мутриби нопайдо аз ҷоми гулшаноро як ман шаробро дам қашид ва гуфт:

– Ромишгар агар фаришта мебуд, сиришташ, ки аз бӯи мушку анбар аст, барбат намедошт, ва агар дев мебуд, наменавоҳт ва намесуруд. Бегумон вай одамизод аст, боғро ҷапу рост, ҷӯед ва ёбедаш. Ман ўро меҳтари ромишгарони даргоҳ мекунам ва даҳону доманашро пур аз дурру гавҳар месозам.

Борбад ин овози шоҳро шунида аз шоҳи сарв фуруд омад ва дар пешгоҳи ў ҳозир гардид.

– Ту қистӣ? – пурсид шоҳ.

– Яке бандаам, Борбади ромишгарам, – ҷавоб дод муганнӣ ва сипас ба чӣ сабаб ва чӣ гуна ба чорбоғи шоҳ омаданашро баён кард.

Хусрав аз Саркаш ҳашмгин шуда ба вай гуфт:

– Эй бадхунар, чаро ту ўро аз ман дур кардӣ? Ту ҳанзали⁴⁷, Борбад – шакар, ту зоғӣ ва ў булбул!

Бад-ин гуна то сар суи хоб кард,
Даҳонаш пур аз дурри хушшоб кард,
Бишуд Борбад-шоҳи ромишгарон,
Яке номдоре шуд аз меҳтарон.

ТОХТАНИ САҶДИ ВАҚҚОС БА ЭРОН

Сарлашкари араб Саҷди Ваққос бо фармони халифа Умар ба Эрон тоҳт.

⁴⁷. Ҳанзал – қадуи талхи ёбой.

Шохи Эрон Яздгирди савум бар зидди вай аз хешони худ Рустами Ҳурмуздро фиристод.

Ду лашкар дар Қодисия бо ҳам рӯ ба рӯ шуда, ҷангро пайвастанд.

Ҷанг бо талафоти зиёди тарафайн сӣ моҳ кашол ёфт. Гоҳ дasti тозиён боло мешуд ва гоҳ дasti эрониён, лекин ғалабаи қатъӣ ба ҳеч тараф даст намедод.

НОМАИ РУСТАМ БА БАРОДАРАШ

Охирон фишори лашкари араб зӯртар шудан гирифт. Гӯянд, Рустами Ҳурмузд на факат баҳодур ва лашкаркаши номӣ, балки донишманд ва ситорашинос ҳам буд. Вай бо устурлоб⁴⁸ ба қирони сайёраҳо нигариста, аз онҳо толеи шоҳ ва лашкари худро ҷӯё шуд, дид, ки Аторуд қирони Зуҳал асту дар бурчи ҷавзо қарор гирифтааст. Ин вазъи сайёраҳо аз бадбахтиву бадрӯзӣ ҳабар медодааст, Рустам яқин кард, ки арабҳо голиб ҳоҳанд омад, бинобар ин навмед ва маъюс шуда, ба бародараш Фарруҳзод, ки ҳамчунин сарлашкар буда, бо лашкараш дар Арвандрӯд⁴⁹ меистод, номай дарозе навишт, ба ин мазмун:

«Аз Баҳром⁵⁰ ва Зухра моро газанд аст. Чун аз ин рози фалак огоҳ шудам, ба ҳоли эрониён ва давлати Сосониён гиристам. Аз Саъди Ваққос фиристодае назди ман омада буд, мегӯяд: – «Аз Қодисия то лаби рӯди Борро ба шумо мебахшем, шумо барои мо ба сӯйи шаҳрҳои Эрон роҳи савдо кушоед; мо уҳдадор мешавем, ки ба шоҳи шумо боч диҳем ва дигар дъяво надорем». Лекин бузургони бо ҳамроҳии ман ба ҷанг омада, дар ин бора ҳеч гуфтугӯро шунидан намехоҳанд ва:

Бикӯшему мардӣ ба кор оварем,
Бар эшон ҷаҳон тангу тор оварем.

⁴⁸. Устурлоб – афзори нучумӣ.

⁴⁹. Арвандрӯд – рӯди Даҷла.

⁵⁰ Сайёраи Мирриҳ (Марс).

гүён ҳамвора бо душман даст ба гиребонанд, намедонанд, ки гардиши фалак на ба коми мост ва ҷаҳду қӯшиш суд надорад. Ман бо сипоҳ ба ранҷу ғаму шӯрбахтӣ мондаам, дигар аз ин вартаи бало раҳоӣ намеёбам. Ту ин суханони маро ба модарамон бигӯй, ў дигар рӯйи маро наҳоҳад дид, ба вай дуруди маро бирасон ва пандаш бидех, ки бисёр ғам нахӯрад ва ту ҳам ғамгин мабош. Ҳамин ки ин номаи маро хондӣ, бо бузургон ҳамаи чизу моли колро ғундоред ва бор қунеду ба Озарободагон биравед. Эй бародар;

Чу бахти араб бар Аҷам чира шуд,
Ҳама бахти Сосониён тира шуд.
Чу бо таҳт минбар баробар шавад,
Ҳама ном Бӯбакру Ӯммар шавад.

На таҳт мемонад, на тоҷ ва на нажоду афсар. Адлу дод, бахшиш тамом мешавад; ростӣ аз байн меравад, қаҷиву костӣ ва паймоншиканӣ боэътибор, беҳунар арҷманд ва боҳунар хор мешавад; ин аз он ва он аз ин мерабояду меситонад; ниҳон аз ошкор бартар, нафрин аз оғарин бартар мешавад, писар бар падар ва падар бар писар бадандеш, дили ҳукмдорон сангӣ хоро мегардад:

Шавад бандай беҳунар шаҳрӯр,
Нажоду бузургӣ наёяд ба кор,
Ба гетӣ қасеро намонад вафо,
Равону забонҳо шавад пурҷафо,
Зи эрониву турку аз тозиён
Нажоде падид ояд андар миён –
На дехқон, на турку на тозӣ бувад,
Суханҳо ба кирдори бозӣ бувад.
Ҳама ганҷҳо зери доман ниҳанд,
Бимиранду қӯшиш ба душман диханд.
Чунон фош гардад ғаму ранҷу шӯр,

Ки шодӣ ба ҳангоми Баҳроми Гӯр:
– На ҷашну на ромиш, на қӯшиш, на ком,
Ҳама чораву тунбалу¹ сози дом.
Зиёни касон аз паи суди хеш
Бичӯянду дин андароранд пеш.
Набошад баҳор аз зимиston падид,
Наёранд ҳангоми ромиш набид.
Чу бисёр аз ин достон бигзарад,
Касе сӯйи озодагон нангарад.
Бирезанд хун аз паи хоста,
Шавад рӯзгори меҳон коста...
Туро, эй бародар, тан обод бод,
Дили шоҳи Эрон ба ту шод бод,
Ки ин Қодисӣ гӯргоҳи ман аст,
Кафанд ҷавшану хун кулоҳи ман аст...

НОМА БА САЪДИ ВАҚҚОС

Сипас Рустами Ҳурмузд нависандаро пеш нишонда:

Суйи Саъди Ваққоси ҷӯяндачанг
Ҷаҳон карда бар хештан тору танг,

нома нависонд, ба ин мазмун:

– «Одамӣ набояд аз Яздони пок бе тарсу бок бошад. Офарини вай ба шоҳаншоҳи Эрон бод, ки зебандай таҳту тоҷ аст. Ба бехуда ин ранҷ ва ин ҷангӣ нописандида пеш омад. Бигӯ, шоҳи ту кист? Ҳудат чӣ мардӣ ва роҳу ойини ту чист? Бо он сипоҳи урӯну сипоҳдорони побараҳна чӣ мақому маснад мечӯйӣ? Ту ба пораи ноне ҳам сер ва ҳам гуруsnай, на пилон дорӣ, на таҳт ва на бору буна!

¹. Тунбал – макр, найранг.

Зи шири шутур хұрдану сусмор
Арабро ба چое расидаст кор,
Ки тахти Ачамро кунад орзу!
Туфу бод бар چархи гардун, туфу!

Эрон чойи ту нест, дар ин что точу нигин сохибе дорад, ки падар бар падар шохи номдор ва набераи Нұширвони қаҳондор аст, пилону ғанчы сипоҳ ва дувоздаҳ ҳазор сагу юзу боз бо зангұлаву гүшвораҳои заррин дорад:

Ба дидори ў дар фалак моҳ нест,
Ба болои ў бар замин шоҳ нест.
Ҳар он гах, ки дар базм ҳандон шавад,
Күшодалабу симдандон шавад.
Ту ҹанги чунин подшоҳе мачай,
Ки фарҷоми кор андарояд ба рой.

Дар ҹашми шумоён шарм нест, бехираду бемерузватед. Ту бо он ҹехраи зишт, бо он бадсириштиву бадхұй орзую точу тахти мекүнай? Қаҳонро ба андоза чўй ва лоғу газоф магай. Марди қаҳондида ва доноеро назди мо фирист, то ба мо бигүяд, ки роҳу расми ту чист ва сўйи тахти шоҳӣ роҳнамоят кист. Ман саворе ба назди шоҳ фиристода, суханони ту ва муддаои туро ба вай маълум мекунам».

Пирӯзи Шопур ном пахлавоне:

Ҳама ғарқ дар ҹавшану симу зар,
Сипарҳои заррину зарринкамар

бо номаи Рустам ба назди Саъди Ваққос равон шуд.

ЧАВОБИ НОМА

Саъди Ваққос пахлавони эрониро бо сипоҳ пазиро шуда, бо иззату икром фуруд овард ва барои нишастанаш ридои¹ худро дар замин густурид, зоро дигар густурданӣ надошт ва узр оварда гуфт:

– Мо найзаву тег дорему бас. Мардони мард парвои ҳариру дебо надоранд, зару сим намегӯянд, чунон ки фикри хобу ҳӯрро ҳам намекунанд.

Сипас Ваққос аз шоҳу вазир ва лашкару сарлашкари Эрон пурсон шуд ва бо ҳиммате, ки шоистаи мардони майдон аст, онҳоро дуо кард ва номаро гирифта ҳонд. Абрувон ба ҳам қашид, андешаманд шуд ва давоту қоғаз талабида ба забони арабӣ ба навиштани ҷавоби нома шурӯъ кард. Дар нома нахуст аз инсу чин сухан ронд, гуфтори пайғамбарашро ёд кард, зикри тавҳиду Қуръон ва ҷаннату дӯзах намуд, сипас шоҳи Эронро огоҳӣ дод, ки агар вай дини мубини муҳаммадиро пазирад, Муҳаммад дар пеши Ҳудованд ва гуноҳони ўшафъ мешаваду вай аз гуноҳи пок ва чун гуlobи мусаффо танаш ҳушбӯй гардида ба биҳишт медарояд, ки дар он ҳаёти ширин мудом аст ва ширу шаробу шаҳду асал алладдавом; ҳурони биҳиштӣ, ки ҳама таҳту тоҷ ва ҳама ҷашну сури ин ҷаҳон ба як тори мӯи онҳо намеарзад, ҳамеша дар хизмати ўхонд буд. – «Саркаш мабош ва даст аз душманиву ҷанг бардор, ки ҳар кас ба ҷанг пеши ман ояд, насибаш ҷуз гӯри торику азоби дӯзах наҳоҳад буд».

Бо ин номаи ҷавобӣ вай Шуъбаи Мағира ном саркарدارо ба назди Рустам фиристод.

Чун Мағира ба наздики лашкари эрониён расид, яке аз эрониён ўро дида ба Рустам ҳабар дод:

Ки омад фиристодае пиру суст,
На аспу силеху на ҷисми дуруст.

¹. Ридо – ҷомаи фароҳи беастар ё абра-астар

Яке теги борик бар гарданаш,
Падид омада чоки пероҳанаш.

Рустам зуд аз ҳариру дебои нафис саропардае рост кард, ки ресмонҳояш ҳама аз зарбафти чинӣ буданд, дар вай гилеми зарнигоре густурданд. Рустами Ҳурмузд бар он гилем нишааст, шаст шермарди ҷанговар дар гирдаш ҷой гирифтанд:

Ҳама тавқдорони бобоғон
Саропарда ороста шоҳвор.
Ба зар бофта ҷомаҳои бунафш,
Ба пой анҷарун карда заррина кафш.

Лекин Шуъбай Мағира даромада ба он гилемҳои зарнигор по наниҳод, балки пирона, шамшери худро асокунон ба каноре гузашту бар хок нишааст. Ҳастаҳолона сар ба пешгоҳи худ дӯхта буду аз ҳозирон ба қасе ва ҳатто ба сарлашкари Эрон ҳам нигоҳ намекард.

– Шод бош, – ба расми эронӣ салом дод ба вай Рустам, – тану ҷонат ба дониш обод бод.

– Агар дини моро пазирӣ, алайқум ассалом, – ҷавоб дод Шуъбай Мағира.

Аз ин сухани ў Рустам ба худ печид, абрувонаш пурчин ва рангу рӯяш зард гашт. Номаро аз дasti вай гирифт, тарҷумон онро хонда барояш тарҷума кард. Рустами олинасаб ба фиристидаи Ваққос ҷунин посух дод:

«Сарвари ту шоҳ нест, аз нажоди шоҳон ҳам нест. Пиндоштааст, ки бахти мо тира шуд, дилаш орзуи таҳту точи Аҷам кардааст. Мардуми бодонишу боҳирад суханро хор намедоранд, бо шумо сухан гуфтан бесуд аст. Агар Саъди Ваққос шоҳ мебуд ё нажод аз шоҳон медошт, гуфтугӯ ва разми ман бо вай осон мебуд. Ман Муҳаммадро пешво гираму аз дини қуҳани худ баргашта, дини нави ўро пазирам? Ҳаргиз! Ту ба назди Ваққос баргард ва:

Бигүяш, ки дар чанг мурдан ба ном
Беҳ аз зинда, душман бад-ӯ шодком».

РАЗМ. КУШТА ШУДАНИ РУСТАМ

Шуъбаи Магира рафт. Рустам сипоҳро соз кард. Аз ин сӯ лашкари Ваққос ҳам пеш омада чангро пайваст. Синонҳои алмосии найзаҳо аз байни гарди тира, ҳамчун оташ аз паси пардаи лочувард, медураҳшиданд ва бар мигфарҳои обгун барквор кӯфта мешуданд.

Се рӯз ҳарбу зарб шуд, рӯзи чахорум дар дашти беобу ҳавои тасфон лашкарҳо аз ташнагӣ беҳол ва нотавон шуданд, ҳам саворон ва ҳам аспон аз кор баромаданд:

Лаби Рустам аз ташнагӣ шуд чу хок,
Даҳон хушку гӯё забон чок-чок.

Бо ин ҳол вай Саъди Ваққосро ба набарди тан ба тан даъват кард, Ваққос даъватро пазирифт, дуяшон ба канораи ҷабҳа баромада бо ҳам разм карданд. Ҳар ду солор бо ғояти ҳашму тундӣ асп тохта, гоҳ бо шамшеру гоҳ бо найза ба яқдигар ҳамла мекарданд, каманд меандоҳтанд. Боре, чун аспони ҳар ду сар ба сар омаданд, Рустам чун раъди ғуррон ҳурӯше бароварда ба сари аспи ҳариф шамшер зад, асп бо савораш ғалтид, Рустам пиёда шуда, хост бо зарби дигар сари Ваққосро буррад, дар гарди ғализ ӯро надида шамшер зад, шамшераш ба полаҳанги асп рост омад. Ваққос барҷасту аз аспаш дур шуд ва баргашта яке тег ба сари Рустам зада буд, ки хун аз тораки сари ӯ ба рӯяш шорид. Чун ҷашмонаш аз хун тира гашт, Ваққос дигар бор ба сару гардани ӯ зарба зада, тани паҳлавонро ба хок афканд.

Сипоҳи ҳар ду тараф аз ҳоли солорҳои худ огоҳ набуданд. Сипоҳиёни Рустам ба ҷустуҷӯи сипаҳсолори худ рафта, тани ӯро дар хоку хун дарёфтанд. Шамшери беамони Ваққос саропои ӯро чок-чок карда буд.

Эрониён дилшикаста шуданд, ҳазимат карданد, саворони араб онҳоро тунду тез таъқиб намуда бисёрашонро күштанд, иддае аз ҳазиматиён аз ташнагӣ мурданд.

Акнун ба сӯйи Эронзамин роҳ күшода буд. Лашкари араб шабону рӯзон наистода ба Бағдод, ки шоҳ Яздгирд дар он ҷо буд, юриш кард.

Фаррухзоди Ҳурмузд аз Арвандрӯд ба мадади Рустам равон шуда буд, дар Карҳ ба боқимондаи лашкари гурезону парешони бародараш бархӯрд, ба вай қүшта шудани Рустам ва ҳазимати сипохи ӯро хабар доданд. Лашкари Саъди Ваққос ҳазиматиёнро сур карда аз думболи онҳо меомад. Фаррухзод яке саҳт ҳуҷуми ҷавобӣ кард, лекин ҳуҷумаш барор ногирифт, талафоти бисёр дода акиб рафт ва вориди Бағдод шуда, саропо гардолуд,

Ду дига пур аз хуну дил пургудоз
дар назди шоҳ ҳозир гардид.

РАФТАНИ ШОҲ БА ХУРОСОН

Яздгирд аз шикасти сипоҳ ва ҳалоки сипаҳсолораш гирёну нолон буд, Фаррухзод ба ӯ гуфт:

– Ҷӣ мегирий ва таҳти каёно ба оби дига мешӯй? Аз тухми каён ба ҷуз ту қасе намондааст, ки шоистаи таҳту тоҷ бошад. Ту як танӣ, душманат сад ҳазор, бо ин душман ҷӣ гуна мечангӣ? Пойтаҳтатро тарқ бикӯн ва бирав ба Ҳурносон! Дар он тараф лашкар гирд овару Фаридунвор яке кори ҷавонӣ карда берун ой ва сари душманонатро бикӯб!

Яздгирд дар боргоҳаш бо бузургон ва мубадон анҷуман соҳта, аз онҳо маслиҳат пурсид: – «Фаррухзод ба Ҳурносон рафтани дар он ҷо лашкар гирд овардани моро салоҳ мебинад, шумо ба ин ҷӣ мегӯед?».

Бузургон ва мубадон муттаҳидона пешниҳоди Фаррухзодро маъкул донистанд.

Шох гуфт:

– Аммо андешаи ман дигар аст. Оё ман бузургонро, сипохро, кишвари обод ва тахту точро бигузорам ва сари худро бигираму биравам? Охир, ин аз бузургй нест, номардй ва нанг аст. Маро аз чунин нанг چangi душман авлотар. Магар нашунидаед, ки паланг дар панди бачааш чй гуфт? Гуфт: – «Ба рўзи саҳт ҳаросон машав ва ба душманат беҳуда пушт манамой». Чунон ки хизматгорони шох дар ҳар саҳтиву бадрўзӣ ҳам фармони ўро нигоҳ медоранд, шох низ набояд онҳоро ба ранчу саҳти гузорад».

Бузургон ба вай оғарин хонданд ва гуфтанд:

Ҳамин аст ойини шоҳони яздонпараст. Акнун худат ҳар фармоне, ки хоҳӣ, бидех, мо фармон мебарем.

Шох гуфт:

Яке бори дигар бисозем چанг,
Магар баҳти гумкарда ояд ба چанг.

Пас лашкариёни парешонро гирд оварда ба низом дароварданд. Фарруҳзод бо фармони шох он лашкарро ба разм бурд:

Чу лашкар ба яқдигар омад фароз,
Суи چанг шуд он, ки буд размсоз.
Чунон гашт гетӣ зи гарди сипоҳ
Ки шуд чехри меҳри дураҳшон сиёҳ.
Ҳама номдорони эрониён
Яке ҳамла бурданд андар миён,
Бипайваст бар ҳар сие корзор,
Бикиштанд аз он тозиён бешумор.
Зи гурзи гарону зи шамшери тез
Барангҳентанд аз ҷаҳон раствораз.
Ҳама тарку ҷавшан пур аз хун шуда,
Зи хун рӯйи саҳро чу Ҷайхун шуда.
Ҳама рӯз буданд гурдон ба چанг,
Баровехта ҳамҷу шеру паланг.

Он рӯз – рӯзи нахустини чанг аз эрониён сӣ ҳазор чанговар күшта шуд. Чун шаб даромад, сардорон аз боқимондаи лашкар пурсианд: – «Фардо кӣ ба разм рафтан меҳоҳад?». Шаш ҳазор марди чанговари номҷӯ хостор шуданд. Инҳо ба якдигар савганд хӯрданд, ки фардо фидокорона мечанганд.

Пагоҳӣ, чун хуршед аз ҷарҳи гарданда сар барзад ва замин чун ҳарирӣ сафед гашт, дуҳулу карнайҳо ба сони раъди ғуррон дар дашт гулгула андохтанд ва ҳамон шаш ҳазор марди далер сӯйи размгоҳ саворӣ намуданд:

Чунон чангашон гашт якбора саҳт,
Ки шуд диръ¹ бар тан ҳама лаҳт-лаҳт.
Дар он разм чандон сипаҳ күшта шуд,
Ки аз хун замин чун гил оғушта шуд.

Аммо ногаҳон ба арабҳо аз ақиб мадади қалоне расиду ба лашкари эрониён шикаст омад.

Он гоҳ Яздгиҳ, ки ҳамчунин дар қалбоҳ бар фил нишаста мечангид, барои аз ҳалокат раҳонидани боқимондаи сипоҳаш ба вай фармони ақиб рафтан дод.

Акнун шоҳ ба ҷуз тарки пойтаҳт ва азми Ҳурросон ҷора надид. Ба бузургон ва сарони сипоҳ гуфт:

– Ман дар Ҳурросон лашкар гирд меоварам, инҷунин туркон ва ҳоқони Чин ҳам ба ман ёрӣ ҳоҳанд дод. Барои дӯстӣ бо ҳоқон ман дуҳтари ўро ба занӣ хостор мешавам. Марзбони Марв Моҳӯй, ки пешкори чӯпонҳои мо буду ман ўро парварда ба мақоми марзбонӣ бардошта будам, сипоҳ дорад, филон дорад, сарват дорад, ў бо ман ҳоҳад омад.

Пас вай бо сипоҳ ва дарбориёни худ ба тарафи шарқии қишишвараш равон шуд. Ў мехост дарборашро муваққатан ба Марв кӯчонад:

¹. Диръ – зиреҳи тан.

Чунин рафт бо нолаву дард шох,
Сипаҳбуд ба пеш-андарун бо сипоҳ.

ХИЁНАТИ МОХУЙ

Яздгирд аз роҳ ба ҳокимон – марзбонони вилоятҳо нома навишта, фалокат ва мусибатеро, ки аз дasti таҷовузкоронаи аҷнабӣ,

Аз ин морҳор аҳраманчехрагон,
Зи доноиу шарм бебаҳрагон,
Аз он зогсорони беобуранг,
На ҳушу на дониш, на ному на нанг

ба сараш омад, баён ва онҳоро аз омадани худ огоҳ кард. Ба марзбонони Тӯс амр кард, ки барои лашкариён ва дарбориёни вай ҳама гуна зарринаву симина, матоъ, ҳӯрданиву пӯшиданӣ, чихил ҳазор гови гардунакаш (кашандай ароба), дувоздаҳ ҳазор ҳарвор гандум, якчанд ҳазор шутурвор арзан, писта, анор, ҳурмо, шакар, ҳазор аробаи говӣ намак, дувоздаҳ ҳазор хик асал, чихил ҳазор ҳарвор гӯшти намакхӯрда, сесад шутурвор нафти сиёҳ ва гайра захира карда, дар қальъаҳо нигоҳ доранд.

Марзбони Марв Моҳуи Сурӣ бо сипоҳ ба Тӯс омада шоҳро истиқбол кард. Фарруҳзоди Ҳурмузӣ, ки ба Рай баргаштани буд, ба Моҳуӣ гуфт:

– Шоҳро ба ҳимояти ту супурдам. Миён ба хизматаш бубанд ва ҳамвора парастораш бош, нагузор, ки боде ба вай барвазад. Аз насли шоҳон танҳо вай мондаасту бас.

– Эй паҳлавон, – посух дод ба ў Моҳуи Сурӣ, – шоҳ ҷашми ман, равони равшани ман аст:

Пазируфтам ин зинҳори туро,
Сипехри туро, шаҳрёри туро.

Фаррухзод бо фармони шоҳ ба Рай рафт. Моҳуй муддате дар хизмати Яздгирд буд, аммо баъд дар хизмат мусохила кардан гирифт. Дар сараш савдои аз миён бардоштани шоҳи саргурез, ба даст даровардани хазина ва ҳатто тахту точи ўро мепазонд. Чанде худро дар беморӣ андохта, аз дарбор дурӣ чуст.

Бежан номе марзбони Самарқанд буд, Моҳуй ба ў пинҳонӣ нома навишта ба ҳамдастӣ кардан дар фитна даъваташ намуд ва бовариаш дод, ки агар биёй ва бо шоҳ бичангӣ, ман коре ҳоҳам кард, ки ту шоҳи парешонрӯзгорро ба осонӣ мағлуб кунӣ, ва он гоҳ:

... сару точу гоҳаш турост,
Ҳамон ганҷу чатри сиёҳаш турост.

Инчунин, Бежан, ки туркнажод буд, Моҳуй бар он ангехташ, ки ў метавонад ҳоло фурсатро ғанимат дониста, аз тангии ахволи шоҳ истифода бараду интиқоми ниёгони худро бигирад, ки аз аҷдоди Яздгирд басе ҷафо дида буданд.

Марзбони Самарқанд номаи Моҳуиро хонда, дар ин кор нахуст бо вазири худ машварат кард. Вазир гуфт:

– Бо гуфтори Моҳуи Сурӣ ба ҷанги шоҳаншоҳ рафтани ту нанг аст, мардумон туро сабуксар ҳоҳанд ҳонд. Ту ин корро ба ҳокими Бухоро – Барсом фармой, бигузор ў ба ёрии Моҳуи Сурӣ биравад.

ТОХТАНИ БАРСОМ БА МАРВ

Маслиҳати вазир ба марзбон маъқул афтод:

Чунин гуфт Бежан, ки ин аст рой!
Маро худ начунбид бояд зи чой.
Ба Барсом фармуд, то даҳ ҳазор
Набардасаворони ханҷаргузор,

Ба Марв ораду сози чанг оварад,
Магар ганчи Эрон ба чанг оварад.

Ва он гоҳ:

Сипоҳ аз Бухоро чу паррон тазарв
Ба як ҳафта омад суи шахри Марв.

Дар сукти шаби торик, ҳангоми бонги хурӯс, дар дашти наздики Марв яқбора бонги таблу дуҳул ғулғула андоҳт. Ин Барсоми чангчӯй буд, ки бо даҳ ҳазор чангисаворони худ омада буд. Бо фармони Мохуӣ саворе ба даргоҳи Яздгирд тоҳт ва дари хобгоҳи ўро кӯфта бедораш карду бонг зад, ки:

– Сипоҳи туркон омад! Он қадар бисёр, ки ба дашти бекарон намегунҷад! Сипоҳдор худи хоқон аст!

Яздгирд, аз макри Мохуӣ бехабар, саросема барҳоста ҷавшан пӯшид, силоҳи чанг бардошт ва аз коҳ бадар рафт; лашкари савораву пиёда бо шитоб саф орост ва шоҳ онро ба муқобили душман ронд.

Вай дар қалбоҳи лашкар истод, соате ҳарбу зарб карданд, сипоҳи Барсом зӯр овард ва он гоҳ Яздгирд шамшер кашида ба пеш даромад, ҳарбу зарб ҷӯшид, бо ҳамлаи ҷавобӣ барсомиёнро гардониданд, шоҳ пешопеши сипоҳи худ ба ҷапу рост асп меангехт, шамшер мезад. Як маҳал нигоҳ кард, ки дар пушти ў сарбозе нест, чанговарон ақиб рафта, ўро дар байни саворони душман танҳо гузаштаанд. Ин буд ҳилаи Мохуӣ Сурӣ, ки дар айни ҷӯши разм сипоҳро ақиб бурд, то ки шоҳ дар ҷабҳа танҳо монаду қушта шавад. Дар ин дам шоҳ ба ҳилаи ў пай бурд, аммо дер шуда буд. Вай ба танҳоӣ бо далериву тундӣ разм карда, аз саворони Барсом чандеро қушта, аз ихотаи онҳо бадар рафт.

Як гурӯҳ саворони душман аз думболаш афтоданду ўро то дер гоҳ таъқиб карданд, лекин ба вай нарасиданд; аспи бодпои шоҳ аз таъқибкунандагон канда шуда саворашро ба дур гирифта бурд.

ПИНҲОН ШУДАНИ ШОҲ ДАР ОСИЁ

Дар торикӣ аз пеш ҷӯйборе баромад, шоҳ дар ҷӯйбор осиёбे дид, фуруд омад, дар осиё паноҳид. Аспи зарринситоми ӯ бо гурзу шамшери зарринниём дар ҷое дурттар аз осиё монда буд, сарбозони Барсом онро гирифтанду ба ҳар ҷониб такопӯ-кунон соҳибашро ҷустанд, лекин наёфтанд: Яздгирид дар осиё ба таги хошоки хушк пинҳон шуда буд:

Чунин аст расми сарои фиреб,
Фарозаш баланд асту пасташ нишеб.
Бад-он гах, ки бедор буд баҳти ӯй,
Ба гардан қашидӣ фалак таҳти ӯй,
Кунун осиёе биёмад-ш баҳр,
Зи нӯшаш фаровон фузун буд заҳр.

Вай гурусна, ҳастаҳол, дил пурбиму ду дида пуроб, он шабро ба сахар овард.

Сахарӣ дар боз шуда, мардаки хоколуди чоруқпӯше, банди гиёҳ бар пушт, вориди осиё шуд. Вай осиёбон буд, номаш Ҳусрав. Шоҳ аз таги хошок берун ҳазида, қад барафроҳт, осиёбон марди қоматбаланди қабопӯшеро дид, бар сараш афсари ҳусравӣ, либоси зеринаш аз ҳарирӯ дебои дурафшон, ҷашмонаш монанди гавазн, дар пояш кафши заррин ва остини қабояш ҳам аз зари хушоб. Аз ҳайрат даҳонаш во шуда, гуфт:

– Во аҷабо! Ту қистӣ? Бо ин бурзу боло, бо ин савлати шоҳона аз кучо пайдо шудӣ? Дар ин осиёи пур аз гарди орд чӣ кор мекунӣ?

– Эронӣ ҳастам, – посух дод Яздгирид, – аз сипоҳи тӯрониён ҳазимат кардам.

Ҳусрав банди гиёҳро аз дӯшаш афканда:

– Чунин марди олиҷоҳ ҳаргиз меҳмони ман нашуда буд, – гуфт ва шармгинона афзуд: – Лекин дарего, ки ман як бечораи тангдаст ҳастам, туро бо ҳӯрише ғайр аз нони ҷавину тарраи носазо зиёфат карда наметавонам; агар майл дорӣ, меоварам.

– Биёр он чӣ дорӣ, – гуфт шоҳ зоро хеле гурусна буд, – лекин ҳуриш бе барсам намешавад, барсам даркор аст.

Ҳусрав аз халтаи чиркине, ки дар меҳи девор оvezон буд, якто нони ҷавин ва тарра бароварда ба пеши Яздгирид гузошту

худ баромада аз паи барсам рафт ва ба бочгоҳе, ки дар он наздикӣ буд, расида аз меҳтари он хостори барсам шуд. Аз вай пештар касони Моҳуи Сурӣ ба бочгоҳ омада буданд ва шоҳро мечустанд, бинобар ин меҳтар дар шубҳа афтода аз осиёбон пурсид:

– Барсам чӣ даркор шуд ва барои кӣ?

Осиёбони сода воқеаро, чунон ки буд, баён кард:

– Дар осиё як нафар марди саркарданамо нишастааст, ба комат чун сарв, ба дидор чун хурshed, ду абру камон, ду чашмаш монанди чашмони оҳуи рамида, ду гесуяш чун шаби тор, сухан гуфтанаш хусравона, лекин ҷеҳрааш ғамолуд ва хотираш парешон. Ба пешаш дастархони кухнаамро андохта якто нони ҷавин ва тарраи бечорагиамро гузоштам, лекин вай пеш аз ҳӯрдан бо барсам бож гирифтан меҳоҳад.

Меҳтари бочгоҳ ба кӣ будани он меҳмони Ҳусрав пай бурд ва гуфт:

– Зуд назди Моҳуи Сурӣ бирав ва ҳамин суханонро ба ўғӯй.

Меҳтар як нафар пешхизмати худро ба Ҳусрав ҳамроҳ карда, ўро ба назди Моҳӯй фиристод. Моҳӯй дар дашт ба саропарда нишаста буд. Ҳусрав ба вай суханони дар бочгоҳ гуфтаашро такрор кард.

КУШТА ШУДАНИ ЯЗДГИРД

Моҳӯй донист, ки «меҳмон»-и осиёбон ҷуз шоҳ нест, инро дигар бузургон ва саркардагон, ки дар саропардаи ўҳозир буданд, низ донистанд. Марзбон метавонист ҳамон дам раваду шоҳро дастгир қунад ва қушад, аммо вай ин корро на бо дasti ҳудаш, балки бо дasti дигарон кардан меҳост. Ба осиёбон фармуд:

– Зуд ба осиёят баргард ва он мардро сар аз тан чудо кун, вагарна ман сари ҳудатро мебуррам ва аз авлодат ҳам касеро зинда намегузорам.

Ин суханони марзбонро мубадон ва бузургон шунида, нахустин бор аз қасди бадаш оғоҳ шуданд ва ҳашм гирифтанд. Зорӯй ном мубади далеру нотарс марзбонро маломат кард:

Ба Мохуй гуфт: – «Эй бадандеш мард!
Чаро дев чашми туро хира кард?!
Чунон дон, ки шохиву пайғамбарӣ
Ду гавҳар бувад дар як ангуштарӣ,
Аз ин ду якеро ҳаме бишканӣ,
Равону хирадро ба пой афқанӣ!

Нигар, то чӣ ҳоҳӣ, бипарҳез аз ин,
Машав бадгумон бо Ҷаҳонофарин!

Аз ин кор нахустин ба худат газанд ҳоҳад омад. Чунин тухми бадӣ, ки ту мекорӣ, ҳосилаш талҳ ва баргаш хун аст, аз он ба зудӣ сари худро нагун ҳоҳӣ дид. Зишти ту дар ҷаҳон ошкор ҳоҳад шуд ва қиштатро фарзандонат ҳоҳанд даравид». Ҳурмузди Ҳуррод ном мубади парҳезгор ва яздонпараст:

Ба Мохуй гуфт: – «Эй ситамгора мард,
Чунин аз дари покъздон магард!
Ҳама тира бинам дилу ҳуши ту,
Ҳама хор бинам дар оғӯши ту.
Тануманд бемағзиву ҷоннизор,
Ҳаме худ аз оташ қунӣ хостор».

Дигар мубадон ва бузургон ҳам Мохуйро сарзаниш карданд, танбех доданд, гуфтанд, ки ба назди шоҳ рафта, аз вай узр ҳоҳад, фармон барад ва дар зери ливоӣ ў ба дафъи душманон, ба ҷанги таҷовузкорони араб ва начоти қишвар аз истилои онҳо омода шавад. Лекин гуфтори онҳо на ба гӯши Мохуй медаромад ва на ба дилаш асар мекард:

Ҳаме панд гуфтанд бо қинаҷӯй,
Набуд суд як мӯй аз он гуфтугӯй.

Шаб даромад, Мохуи Сурӣ ба доноён гуфт:
– Шумо биравед, ман имшаб меандешам, бо сипоҳиёнам ва писарам машварат мекунам.
Доноён рафтанд, вай сипоҳиёнаш ва писарашро ба назди ҳуд ҳонда, аз онҳо маслиҳат пурсид:

– Дар ин кор шумо чй мегүед? Агар Яздгирд зинда монад, аз ҳар сү ба вай лашкар гирд меояд, рози ман ошкор мешавад ва он goх вай маро зинда намегузораду кох ва мулки маро ҳам зеру забар мекунад.

Сипохиён дар маслихаташ даромаданд; яке аз онҳо гуфт:

– Ту аз аввал набоист ба шоҳ мешўридӣ, акнун ки Яздгирд душмани ту шуд, агар зинда монад, албатта, аз вай ба ту бадӣ мерасад, ва агар ту ўро кушӣ, ба кини ў Худованд туро ҷазо медиҳад. Туро ҳам аз ҷаҳанҷ аст ва ҳам аз рост андуху дард. Акнун худат бияндеш, ки чӣ кор бояд кунӣ?

Моҳуи Сурӣ ба дил аз кардааш пушаймон шуд, ба танг омад, намедонист чӣ кор кунад, дар ин дам писарааш ба ёрии ў расида гуфт:

– Эй падари фарҳундарой, чӣ ҷойи дудил шудан аст? Касеро, ки ба ҳуд душман кардӣ, аз миён бардор, несташ кун. Вай агар раҳо ёбад, аз Турку Чин сипоҳ меораду рӯйи заминро ба мо танг месозад. Модом ки акнун ба Яздгирд ғолиб омадӣ, ҳамчӯ мардон аз вай коми дилатро барор, вайлло лашкариёнаш:

Гар аз домани ў дирафше кунанд,
Туро бо сипоҳ аз ҷаҳон баркананд.

Моҳуи гуфтори писараашро шунида ба қарори қатъӣ омад ва ба осиёбон амр кард:

– Бархез!

Саворон бибар, хуни душман бирез!

Осиёбон ночор баромада равон шуд. Сиоми хурдодмоҳ¹ буд, Ҳусрав шабонгоҳ:

Зи даргоҳи Моҳуи чун шуд бурун,
Ду дида пур аз обу дил пур зи хун

ба осиёби ҳуд расид.

Моҳуи аз паси ў саворони ҳудро тозонда фармуд:

¹. **Хурдодмоҳ** – моҳи сиоми эронӣ, рӯзи сиоми он – 22 – 23 июл.

– Шумо чома, точ ва гӯшвораи шоҳро пеш аз он ки хунолуд шаванд, аз тану сараш кашед ва муҳрашро бигиред!

Осиёбон дари осиёро кушода, дар дилаш ба Ҳудовандаш аҷзу ниёз мебурду Моҳуи бедодгарро дуoi бад мекард:

Ҳамегуфт, к: – «Эй равшани Кирдгор,
Туй бартар аз гардиши рӯзгор,
Бад-ин нописандида фармони ўй,
Ҳам акнун бипечон дилу ҷони ўй».

Бо шарму бок, ҳамчун касе, ки ба гӯши ҳарифаш роз гуфтан меҳоҳад, ба Яздгирд наздик шуда, яке ба ҷигаргоҳи ўй ҳанҷар зад, шоҳ «оҳ!» гуфта ғалтид...

Саворони Моҳуи шӯридаҳаҳт
Чу диданд, к-он ҳусравонӣ дараҳт
Зи тахту зи овардгоҳ орамид,
Бишуд ҳар касе, рӯйи ўро бидид,
Кушоданд банди қабои бунафш,
Ҳам он афсару тавқу заррина кафш,
Фиганда тани шоҳи Эрон ба хок
Пур аз хуну паҳлу ба шамшер чок.
Зи пеши шаҳаншоҳ бархостанд,
Забонро ба нафрин биёростанд,
Ки Моҳуиро бод тан ҳамчунин.
Фиганда пур аз хун ба рӯйи замин!

Ба ҳамин тарз, охирин подшоҳи сосонӣ кушта ва силсилаи Сосониён бурида шуд, лашкари араб Эронро пахш карда, ба подшоҳии чорсаду биступанҷсолаи онҳо хотима дод...

МУНДАРИЧА

1. Китоби дуюм. Достони Бежан ва Манижа.....	3
2. Достони ҷанги ду шоҳзода – бародарон ва пайдоиши шатранҷ.....	24
3. Достони Исфандёри Руйинтан.....	35
4. Ҳафт ҳони Исфандёр.....	56
5. Достони разми Исфандёр бо Рустам.....	78
6. Ҳалоки Рустам.....	104
7. Парвардаи Гозур.....	111
8. Искандар ва Кайди хиндӣ.....	118
9. Достони Ардашери Бобакон.....	144
10. Достони Баҳроми Гӯр.....	154
11. Фоциаи Маздак	178
12. Достони Баҳроми Ҷӯбина.....	185
13. Гиряи Фирдавсӣ ба марғи писараш.....	240
14. Борбад ва Ҳусрав.....	247
15. Кушта шудани Яздгирд.....	259

ДОСТОНХОИ «ШОҲНОМА»

Мухаррир
Мусаҳҳеҳ
Мухаррири
техникӣ
Тарроҳ

Қ. Сатторӣ
М. Сафаралиева
Қ. Саъдулоев
И. Сатторов

Ба матбаа 21.04.2016 супорида шуд.
Ба чоп 17.08.2016 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет. Чопи
оғсет. Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопӣ 16,5.
Адади нашр 44400 нусха.
Супориши № 65/2016

Муассисай нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50
Тел: 222-14-66,
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар ҶДММ «Ҷамшед ва К» чоп шудааст.